

ISSN: 2616-5252

# АВЧИ ЗУХАЛ

№ 1 - 2021



МАҶАЛЛАИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ



## САРДАБИР

д.и.т.

Мухаббатов Ҷиёнхон Қурбонович

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул

н.и.ф., дотсент

Юсуфов Абдулло Исмоилович

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т. - д.и.т., профессор  
Ҳақназарова М.А. - д.и.т., профессор  
Исмоилов К.И. - д.и.т., профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., дотсент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., дотсент  
Миралиев С.Р. - д.и.т., дотсент  
Азизов Г.Ч. - д.и.т.  
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент  
Бобоева Л.А. - н.и.т., дотсент  
Раҷабов Г.О. - н.и.б., дотсент  
Назаров М.Н. - н.и.б., дотсент  
Холбеков М.Ё. - н.и.б., дотсент

## ШӮРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш., Раззоқов А.А.,  
Курбонбекова П.Қ., Раҷабов У.Р.,  
Носирӣ Қ.Н., Ҳокироев Т.З.,  
Қаландаров Ё.Қ., Шарофова Н.М.,  
Ишонқуловна Б.А., Шерматов Д.С.,  
Қурбонов С.С., Юлдошев У.Р.  
Қурбонов Ҷ.М.,

# АВҖИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Мачаллаи илмӣ - амалӣ  
Ҳар се моҳ ҷоп мешавад.  
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.

Нашри ҷорӣ:  
**№ 1 (42) 2021**

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 мачаллаи мазкур ба феҳристи мачаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, доҳил карда шудааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МЧ-97.

**СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:**  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.  
МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сомона: [www.avji-zuhal.tj](http://www.avji-zuhal.tj)



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

д.м.н.

Мухаббатов Джиёнхон Курбанович

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
к.ф.н., доцент  
Юсуфов Абдулло Исмаилович

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бабаева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент  
Холбеков М.Ё. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш.,  
Курбонбекова П.К.,  
Носири К.Н.,  
Каландаров Ё.К.,  
Ишонкулова Б.А.,  
Курбонов С.С.,  
Курбонов Дж.М.,  
Раззоков А.А.,  
Раджабов У.Р.,  
Хокироев Т.З.,  
Шарофова Н.М.,  
Шерматов Д.С.,  
Юлдошев У.Р.

# AVÇI ZUHAL

Издание ГОУ "Таджикский государственный  
медицинский университет имени Абуали  
ибни Сино"

Научно-практический журнал  
Издаётся каждые три месяца  
Учреждено 21 июня 2010 года

Текущее издание:  
**№ 1 (42) 2021**

Согласно постановлению Управления  
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal" внесён в список научных рецензионных журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от 19.03.2019.

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:**  
734003, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сайт: www.avji-zuhal.tj



## МУНДАРИЧА

---



---

### АКУШЕРӢ ВА ГИНЕКОЛОГИЯ

<b>Қарабоев Ҷ.И., Додоева К.С., Қодирова С.Г, Абдуллоева Р.А., Салохиддинова Г.Н.</b> Дард ва усулҳои пасткунии он дар занони зоянда дар давраҳои фаъолияти валодат.....	5
<b>Мирзоева М.Б., Ҳақназарова М.А..</b> Хусусиятҳои хоси аломатӣ ва сатҳи иммунголобулини илтиҳоби музмини найчаҳои бачадон бо сабаби сирояти хламидӣ .....	9

### БЕМОРИХОИ ДАРУНИЙ

<b>Султонов Х.С., Шарипова Х.Ё., Абдуллоев Ф.Н., Ҳамидова А.Н., Турсункулов З.Ч.</b> Табобати депрессия дар мардҳои миёнасоли гирифтори норасоии музмини дил дар заминаи фишорбаландии нарми шарёни.....	14
--	----

### БЕМОРИХОИ СИРОЯТИЙ

<b>Нуров Р.М..</b> Сиёҳсулфа: иммунизатсия ҳангоми ҳомилагӣ.....	22
<b>Нуров Р.М.</b> Сирояти стрептококкӣ дар кӯдакон ва калонсолон.....	24
<b>Рахмонов Э.Р., Матинов Ш.Қ., Ҳабибуллоев Ш.Б., Раҳмонов Ҷ.Э.</b> Раванди клиникии бемории ковид-19 дар bemoron ҳангоми пандемия дар Тоҷикистон.....	29
<b>Шарифов М.Ҕ., Шарифзода Т.М.</b> Масъалаҳои мубрами этиология, патогенез ва клиникаи сиёҳсулфа.....	32

### БЕҲДОШТ

<b>Бабаев А.Б., Ҳасанов Ф.Ҕ., Норматова С.И., Одинаева Л.Э.</b> Кормандони истеҳсолоти фарфор ва гигиенаи меҳнат дар шароити иқлими Тоҷикистон.....	36
<b>Курбонов Н.Т., Гоибов А.Ғ., Ҷумаева М.М., Ҷабборова Т.С.</b> Маориф, фарҳанг ва тандурустӣ ҳамчун омили ташаккули тарзи ҳаёти солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	40
<b>Раҷабов Р.М., Ҷавонзода И., Муминов Ш.Р.</b> Ҳолати манбаъҳои обтаъминкуни оби нӯшоқии аҳолии шаҳри Панҷакент.....	46

### НЕВРОЛОГИЯ

<b>Зарипов Н.А., Ғаниева М.Т., Абдуллозода С.М., Бахтиёрова Н.Б.</b> Хусусиятҳои шинохтани норасоиҳо дар bemoroni гирифтори бемории паркинсон, вобаста аз давомнокии патологӣ.....	50
--	----

### ПЕДИАТРИЯ

<b>Абдуллаева Н.А., Ҳайдарова О.Ф., Қадирова М.Р., Раҳмонов Т.</b> Табобат ва зухуроти клиникии дерматити атопикӣ дар кӯдакон.....	56
<b>Бабаева Л.А., Қосимова П.В., Нағзибекова Д.Д.</b> Ҷанбаҳои клиникӣ ва принсипҳои муосири табобати гипотрофияи кӯдакон.....	59
<b>Муҳаммад Залмай, Муҳаммад Ҳошимӣ, Қамоли Назарӣ, Ғулом Муҳаммади Солеҳ.</b> Шиносоии авомили мененжити бактериёй ва тариқи чилавгирии он баъд аз давраи навзодӣ....	64
<b>Шамсов Б.А, Набиев З.Н, Файзуллоев Ф.А., Шамсов А.Т., Қаюмова Д.А.</b> Реабилитатсияи кӯдакони дорои дараҷаи вазнини норасоии физо.....	68

### ТИББИ НАЗАРИЯВӢ

<b>Устоев М., Тамриз М., Устоев Б.Р..</b> Таъсири раванди таълим ба ҳолати функционалии организми донишҷӯён.....	73
--	----



## ТИББИ ОИЛАВӢ

Кодирова Д.А., Ҳафиззода Ф.А.. Профилактикаи омилҳои хатар дар шахсони синну соли ҷавон бо фишорбаландии шараёнӣ дар фаъолияти амалии табибони оилавӣ.....	77
Н.М.Муродов, У.Н. Муродов. Ҳолати системай масунияти беморони гирифткор ба БРБН (бемориҳои римноки бофтаҳои нарм) ва робитаи дучонибаи он бо бемориҳои узвҳои даруний дар амалияни табиби оилавӣ.....	81

## УРОЛОГИЯ

Абдувоҳидов А.А., Тоиров А.Р.. Хусусиятҳои клиникии гипертрофияи меъдачаи чап дар беморони гирифттори марҳалаҳои гуногуни бемориҳои музмини гурдаҳо.....	84
Муҳаммад Ақилӣ, Қайс Афзалий, Парвиз Қурбонӣ. Баррасии физиолужии ташкили санги гурда ва роҳҳои дармони он аз дидгоҳи Абӯлӣ ибни Сино.....	89

## ФАРМАКОЛОГИЯ

Назарова Х.Д., Раҷабов У.Р., Юсупова Ф.Х., Бобоҷонов В.А.. Безарарии пайвастагии координатсионии нуқра бо стрептолисид.....	96
---	----

## ҶАРРОҲӢ

Азизов. А.А., Қосимов. М.М., Азизов. Б.А., Бадалов. Ш.А., Фарозов Х.А.. Кафили саломатӣ-иҳтироъ ва инноватсияи амалиёти ҷарроҳии нуқсонҳоимодарзодии системаи пешборроҳа дар кӯдакон.....	100
Артиков К.П., Азизов К.Н., Исломилов Э.Х., Ҳван И.Н. Проблемаҳои функционалӣ ва эстетикии бемороне, ки ба ринопластикаи такрорӣ эҳтиёҷ доранд.....	103
Ф.Н.Назарзода, Ф.М.Муҳсинзода, Ф.Д.Қодиров, М.А.Қаҳоров, Ш.Қ.Назаров. Перитонити баъд аз ҷарроҳӣ ҳамчун оризai ҷарроҳии лапароскопӣ.....	108
Ҳамидов Ф.М., Маликов М.Х., Ҳомидов И.Т. Хусусиятҳои ҷарроҳӣ ҳангоми чурраҳои ретсидивии қадкашак.....	113

## ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Анварова Ш.С., Ниязова Н.Ф., Музафарова М.Э. Хусусиятҳои минтақавии мушкилоти фарбехӣ дар Тоҷикистон, ҷораҳои пешгирий ва муолиҷа.....	121
Пирматова М. А., Пирматова Т.А. Омилҳои хатари вазни барзиёд ва фарбехӣ дар байни ҷавонон.....	125

## ШАРҲИ АДАБИЁТ

Давлатзода А.Д., Саидов Ё.У., Зубайдов Р.Н., Назаров Б.Ч. Остеоартрити аввалия; масъалаҳои паҳншавӣ, ҷанбаҳои имконпазири этиопатогенетикӣ, ташхис, омилҳои хатар, коморбидӣ ва муроқибати беморон-вазъи муосири проблема.....	130
Зарипов Н.А. Бемории Паркинсон, меъёрҳои ташхис ва ташхисим тафриқавӣ.....	139

ҶАШНВОРА.....	142
---------------	-----

АЗ ҲАЁТИ ОЛИМОНИ МАЪРУФ.....	144
------------------------------	-----



## АКУШЕРӢ ВА ГИНЕКОЛОГИЯ

### ДАРД ВА УСУЛҲОИ ПАСТКУНИИ ОН ДАР ЗАНОНИ ЗОЯНДА ДАР ДАВРАҲОИ ФАҶОЛИЯТИ ВАЛОДАТ

**Қарабоев Ч.И<sup>2</sup>., Додоева К.С<sup>2</sup>., Қодирова С.Г<sup>1</sup>., Абдуллоева Р.А<sup>1</sup>., Салоҳиддинова Г.Н<sup>1</sup>.**

Кафедраи акушерӣ ва гинекологияи №1 (мудири кафедра д.и.т., М.А Ҳакназарова)-и

МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", МД "Таваллудхонаи №1"

ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мубрамият.** Тачриба нишон медиҳад, ки занони зоянда ва акушер-гинекологҳо барои кӯшишҳои табион анестезиолог-эҳёгарон оиди коркард ва истифодаи усулҳои бедардкунии нейроаксилярии валодат миннатдор мебошанд. Ба дарди валодат шиддатнокӣ, давомнокии дарди қашишхурӣ ва механизми биокимиёй ва физиологии вобаста ба он, омилҳои ҷисмонӣ, эмотсионалӣ ва асоснокӣ таъсир менамоянд. Занони нахустзоянда дардро дар охирӣ давраи якум саҳттар ҳис мекунанд, такрорзоянда бошад - дар аввал (7,8). Мисол, агар зан дар вақти валодат рафтори худро идора карда тавонад, ин яке аз омилҳои муайянкунандаи шиддатнокии дард мебошад (12).

Дард омили пешбарандай патогенетикии инкишофи ноҳинчории психологӣ дар занони зоянда дар вақти валодат ва вайроншавиҳои патофизиологӣ, то вайроншавиҳои гемодинамикӣ ва нафаскашӣ мебошад. Онҳо метавонанд ба дигаргуниҳои метаболикии чуқур ҳам дар ограниҳими зан ва ҳам дар тифл оварда расонанд.

Бедардкунӣ дар валодат барои модар холати ноҳинчориро бартараф мекунад, барои он ки валодат на танҳо бо дард, балки бо стресс низ ҳамрадиф мебошад (7). Лағжишҳои руҳию равонӣ ва патофизиологӣ, ки бо аломати дард дар вақти валодат вобастаги дорад ва баръалогии он аз сабабҳои гуногун вобаста мебошад, бояд дар марҳилаҳои аввалини пайдошавиашон бартараф карда шаванд. Барои ин имruz усулҳои гуногун ва маводҳои бедардкунии регионари вучӯд доранд.

Барои таъмин кардани бедардкунии оптималии валодат бояд сабабҳои ба амал омадани аломати дарди, механизм ва роҳҳои гузариши ҳисси дард, омилҳои ди-

гаргункунандаи шиддатнокӣ, хусусият ва давомнокии аломати дардро донист.

**Мақсади тадқиқот:** беҳтар намудани ёрии анестезиологӣ дар раванди ёрии валодатӣ, пешгирии лағжишҳои патофизиологӣ ва ҳолатҳои таъчилий дар занони зоянда бо бартараф кардани аломати дард.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Таҳлили натиҷаҳои тадқиқоти омории таваллудхонаи № 1 ш.Душанбе Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои омӯзиш ва баҳододани сатҳи ёрии акушерӣ, гинекологӣ, анестезиологӣ, эҳёгарӣ бо табобати таъчилий ва неонатологӣ, гузаронида шуд. Мачмӯи муоинаҳои клиникию лабораторӣ, асбобӣ, коркарди оморӣ ва таҳлили нишондодҳо дар 175 зани зоянда гузаронида шуд. Онҳо дар аввал ниёз ба бедардкунии эпидуралӣ доштанд, баъдан ба онҳо бо нишондодҳои фаврӣ барои гузаронидани валодаткунонии абдоминалӣ бо роҳи буриши қайсари, беҳискунии эпидуралӣ гузаронида шудааст.

Гурӯҳи назоратиро 120 зани зоянда ташкил дод, ки ба онҳо буриши қайсари бо беҳискунии эпидуралии фаврӣ, бе бедардкунии пешаки гузаронида шудааст. Ба онҳо низ мачмӯи муоинаҳои клиникию лабораторӣ ва асбобӣ гузаронида шуд.

Нишондодҳои зерини гемодинамикаи марказӣ муайян карда шудаанд: фишори шараёни систоликӣ (ФШС) ва диастоликӣ (ФШД); фишори систоликии шараёни шушӣ (ФСШШ); ҳачми хуни дар гардишбуда (ХДГ) аз руи гематокрит; ҳачми зарабонӣ (ХЗ); индекси зарабонӣ (ИЗ); индекси дил (ИД); фишори мобайнини динамикӣ (ФМД); муқобилияти умумиканории рагӣ (МУКР).

Нишондодҳои зерини фаъолияти шушҳо муайян карда шудаанд: миқдори нафас (МН); ҳачми дақиқавии нафас (ХДН); ҳачми



нафас (ХН); ҳацми нафаскашиси амиқи гайриихтиёрй (ХНАФ).

Натижаҳои тадқиқот ва таҳлили онҳо. Ҳамасола дар шароити таваллудхонаи №1 7600±212 занон таваллуд мекунанд. Аナンези аворизноки акушерӣ ба ҳисоби миёна дар  $1405\pm28$  ҳолатҳо ҷой дорад. Дар 175 зани зоянда бедардкунии эпидуралӣ дар ду марҳила гузаронида шудааст ва дар 120 зани зоянда, ки гурӯҳи назоратиро ташкил додаанд, беҳискунии эпидуралӣ бе бедардкунии пешаки гузаронида шудааст.

**Марҳилаи I:** Бедардкунии эпидуралӣ. Аnestетики мавзеиро ба фазои эпидуралӣ танҳо дар аснои фаъолияти барқароршудаи валодат ворид кардан мумкин аст. Катетерро ба фазои эпидуралӣ пешакӣ гузоштан мумкин мебошад, вақте ки зани зоянда ҳоло ноҳинчориро ҳис намекунад ва қобилияти қабул кардани вазъи қулай барои пунксияро дорад. Як чанд нишондодҳо барои гузаронидани бедардкунии эпидуралӣ ҷой дорад:

- набудани дистресси тифл;
- дардҳои кашишхурии мунтазами саҳт бо давомнокии 1 дақиқа, такроршаванд баъди ҳар 3-4 дақиқа;

- кушодашавии мувофиқи гарданаки баҷадон, яъне 3-4 см барои занони нахустзоянда ва 4-5 см барои такрорзояндаҳо;

- дискоординатсияи фаъолияти валодат.

Дар мавриди пурзуркунии валодат бо окситотсин бедардкунии эпидуралиро дарҳол баъд аз пайдошавии дардҳои кашишхурии мунтазам истифода кардан мумкин мебошад.

**Марҳилаи II:** Бедардкунии эпидуралӣ дар давраи якуми валодат. Аnestетики мавзеири то ё баъд аз гузоштани катетер ворид кардан лозим. Ворид намудани маҳлули аnestетики бо воситаи сузан гузоштани катетерро осон мекунад. Гузаронидани ҷораҳои бонавбати зерин тавсия дода мешавад:

1. Д/в бо қатраҳои тез 500-1000 мл маҳлули Рингер лактат ё ин ки маҳлули физиологӣ ворид карда мешавад. Барои пешгири намудани гипергликемия дар модар ва хориҷшавии зиёди инсулин дар тифл, маҳлулҳое, ки глюкоза надоранд истифода карда мешаванд. Баъд аз таваллуд воридшавии глюкоза аз тарафи машима қатъ мегардад, аммо

ванд. Баъд аз таваллуд воридшавии глюкоза аз тарафи машима қатъ мегардад, аммо сатҳи баланди инсулини дар гардишбуда дар зардоби навзод нигоҳ дошта мешавад, ки ин ба гипогликемияи гузаронда оварда мерасонад.

2. Бо мақсади пешгири намудани воридшавии аnestетик ба хун ё фазои субарахноидалӣ, баъд аз пунксияи фазои эпидуралӣ ба тариқи сӯзан ё катетер тест-вояи аnestетики мавзъеӣ (3-4 мл) бо адреналин 1:200 000 ворид карда мешавад (илова кардани адреналинро на ҳама дастгири мекунад, ниг. поёнтар).

3. Агар баъди 5 дақиқаи ворид кардани тест-вояи аnestетик алломатҳои воридшавии аnestетик ба хун ё фазои субарахноидалӣ набошад, боз 15-20 мл бувикаини 0,125 % ё 10-15 мл маҳлули ропивакаини 0,2 % ворид мекунанд, ки он имконияти ба даст овардан блокадаи сатҳи T10-S1-ро медиҳад.

4. Дар давоми 30 дақиқаи баъди ворид намудани вояи такрории аnestетик ё устувор шудани гемодинамика мониторинги мунтазами ФШ бурда мешавад.

5. Агар то саршавии давраи дуюми валодат дард ба вучуд ояд, амалҳои дар пунктҳои 2-4 нишондода такрор карда мешаванд. Гузариш ба усули инфузияи эпидуралии давомноки маҳлули 0,125% бупивакайн ё маҳлули 0,2% ропивакайн бо суръати аввалини 10 мл/соат, ки баъдан мувофиқи самара иваз мекунанд, роҳи алтернативиро ташкил медиҳад.

**Марҳилаи III:** Беҳискунии эпидуралӣ ҳангоми гузариш ба буриши қайсарии таъчили. Аnestетики мавзеири то ё баъд аз гузоштани катетер ворид мекунанд. Ворид намудани аnestетики мавзъеӣ ба воситаи сӯзан гузоштани катетерро осон мекунад. Амалҳои пайдарҳами зерин тавсия карда мешавад:

1. Д/в бо қатраҳои тез 500-1000 мл маҳлули Рингер лактат ё маҳлули физиологӣ ворид карда мешавад. Барои пешгири намудани гипергликемия дар модар ва хориҷшавии зиёди инсулин дар тифл, маҳлулҳое, ки глюкоза надоранд истифода карда мешаванд. Баъд аз таваллуд воридшавии глюкоза аз тарафи машима қатъ мегардад, аммо



сатхи баланди инсулини дар гардишбуда дар зардobi навзод нигоҳ дошта мешавад, ки ин ба гипогликемияи гузаранда оварда мерасонад.

2. Бо мақсади пешгирий намудани воридшавии анестетик ба хун ё фазои субарахноидалӣ, баъд аз пунксиияи фазои эпидуралӣ ба тариқи сӯзан ё катетер тест-вояи анестетики мавзеъӣ (3-4 мл) бо адреналин 1:200 000 ворид карда мешавад (илова кардани адреналинро на ҳама дастгири мекунад, ниг. поёнтар).

3. Агар баъди 5 дақиқаи ворид кардани тест-вояи анестетик аломатҳои воридшавии анестетик ба хун ё фазои субарахноидалӣ набошад, боз 15-20 мл бупивакаини 0,5 % ё 10-15 мл маҳлули ропивакаини 0,75 % ворид мекунанд, ки он имконияти ба даст овардан блокадаи сатҳи T12-S1-ро медиҳад.

4. Дар давоми 15-30 дақиқаи баъд аз ворид намудани вояи анестетик мониторинги мунтазами ФШ, набз, миқдори нафас гузаронида мешавад ва дар мавриди тамоман набудани аломати дард ва ҳиссиятнокӣ ҷарроҳӣ оғоз карда мешавад.

5. Агар то анҷоми ҷарроҳӣ дард ба вучуд ояд, амалҳои дар пункти 3 қайдшуда такрор карда мешаванд ё гузариш ба усули инфузияи эпидуралии давомноки маҳлули 0,5% бупивакаин ё маҳлули 0,75% ропивакаин бо суръати аввалини 10 мл/соат, ки баъдан мувофиқи самара иваз мекунанд, роҳи алтернативиро ташкил медиҳад.

**Беҳискуни ҳароммағзӣ.** Беҳискуни ҳароммағзӣ, ки пеш аз валодаткунони бо роҳҳои табии гузаронида мешавад, блокадаи амиқро таъмин мекунад. Онро одатан дар ҳолати нишастани зани зоянда (ба номи блокадаи зиншакл) мегузаронанд. Пешаки 500-1000 мл маҳлули инфузионӣ ворид карда мешавад. Истифода намудани сӯзанҳои

борики спиналии (25G ё бориктар) намуди қалам (Уайтэкр ё Спротт) хатари дарди сари баъдипунксионалиро паст мекунад.

Истифода намудани маҳлули гипербарии маркаин хеви (8-12 мг) ё бупивакаин (12-15 мг) беҳискуни адекватиро таъмин мекунад. Илова намудани опиоид (10-25 мкг фентанил, 5-10 мкг суфентанил) ба маҳлули анестетики мавзеъи бедардкуниро пурзӯр ва давомнок мекунад. Агар вояи анестетики мавзеъӣ каме зиёд карда шавад, блокадаи сенсорӣ то сатҳи T10 мерасад. Маҳлули анестетикро бояд оҳиста (аз 30 сония бояд тез набошад) ва дар фосилаи байни дардҳои кашишхурӣ ворид намоянд, ин барои паст кардани ҳаракати маводро дар раванди краниалий мусоидат мекунад. Баъди 3 дақиқаи ворид кардани мавод зани зояндаро дар ҳолати литотомикӣ бо гузоштани болиштча ба зери рон ва сурини рост, барои хам намудани бачадон ба тарафи чап меҳобонанд.

**Хулоса.** Беҳискуни эпидуралӣ дар айни ҳол яке аз мубрамтарин усули бедардкуни валодат мебошад, барои он ки, бе таъсир ба ҳуши зани зоянда ва имконияти иртибот бо ў, имконияти самаранок бартараф намудани дардро медиҳад. Беҳискуни эпидуралӣ барои бедардкуни мунтазами давраи якум ва дуюми валодат, инчунин ҳангоми зарурат ҷарроҳии буриши қайсари имконияти медиҳад. Беҳискуни эпидуралӣ ба фаъолияти кашишхурии бачадон таъсири пасткунанда надорад, баръакс бо мақсади табобати дискоординатсияи фаъолияти валодат истифода кардан мумкин мебошад; дар фарқият аз опиоидҳо давомнокии валодат, басомади буриши қайсари ва валодати асбобиро зиёд намекунад, инчунин ба ҳолати тифл ва навзод таъсири негативи намерасонад.

### Адабиёт:

1. Абрамченко В.В., Ланцев Е.А. Эпидуральная анестезия в акушерстве. Руководство для врачей. Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2006. -228 с.
2. Анестезия при операции кесарево сечение. Национальные рекомендации. Москва, 2013. - 27 с.
3. Бабаев В.А. Эпидуральная анестезия в акушерстве и педиатрии. Практическое руководство для врачей. Екатеринбург: из-во УГМА, 1998. - 92 с.
4. Корячкин В.А. Нейроаксиальные блокады. Москва, 2015. - 66 с.



5. Радушкевич В.Л., Барташевич Б.И., Шиповалова Н.В., Капаваев Ю.Н. Эпидуральная анестезия в современной анестезиологии и интенсивной терапии. Воронеж, 1999. - 192 с.
6. Суслов В.В., Хижнял А.А., Тарабарин О.А., Фесенко У.А., Фесенко В.С. Эпидуральная анестезия и анальгезия . Харьков: СИМ, 2011. - 256 с.
7. Шифман Е.М., Кириченко М.Н., Бухтин А.А. Механизмы возникновения боли в родах и рационализм применения эпидуральной анальгезии //Регионарная анестезия и лечение острой боли, 2007. -№2. -том 1. -с62-76.
8. Шифман Е.М., Филипович Г.В. Спинномозговая анестезия. Петрозаводск, 2005.-558с.
9. Шурыгин И.А. Спинномозговая анестезия при кесаревом сечении. Санкт-Петербург, 2004. - 193 с.
10. Belizan J.M., Althabe F., Barros F.C., Alexander S. Rates and implications of caesarian section in Latin America: ecological study //BMJ, 1999. -vol. 319. -p. 1397-1400.
11. Comparative Obstetric Mobile Epidural Trial (COMET) Study Group UK. Effect of low dose mobile versus traditional epidural techniques on mode of delivery: a randomized controlled trial Lancet, 2001. -vol. 358. -p. 19-23.
12. Love N.K. Explaining the pain of active labor: the importance of maternal confidence //Res. Nurs. Health, 1989. -vol. 12. -p. 237-243.
13. Stienstra R. Ropivacaine 0,25% Versus Bupivacaine 0,25% for Continuous Epidural Analgesia in Labor: A Double-Blind Comparison Anesth.Analg., 1995.80:285-289.
14. Walker R., Turnbull D., Wilkinson C. Increasing cesarean section rates: exploring the role of culture in an Australian community //Birth. 2004. -vol. 31. -p. 117-124.

## БОЛЬ И СПОСОБЫ ЕЁ КУПИРОВАНИЯ У РОЖЕНИЦ В ПЕРИОДЫ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Карабаев Дж.И<sup>2</sup>., Додоева К.С<sup>2</sup>., Кадырова С.Г<sup>1</sup>., Абдуллаева Р.А<sup>1</sup>., Салохиддина Г.Н<sup>1</sup>.**

Кафедра акушерства и гинекологии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино,  
ГУ "Родильный дом №1" г. Душанбе, Республика Таджикистан

Опыт показывает, что роженицы и акушеры-гинекологи чрезвычайно благодарны за прилагаемые анестезиологами-реаниматологами усилия по разработке и использованию методов нейроаксилярной анальгезии родов. 175 роженицам проведено обезболивание родов. Они вначале нуждались в эпидуральной анальгезии, позже им проводилась эпидуральная анестезия по экстренным показаниям для выполнения абдоминального родоразрешения путем кесарева сечения.

Контрольную группу составили 120 рожениц, которые подверглись кесареву сечению под экстренной спинальной анестезией без предварительной эпидуральной анальгезии. Проводился комплекс клинико-лабораторных и инструментальных исследований.

**Ключевые слова:** роженицы, нейроаксилярная анальгезия, эпидуральная аналгезия, родоразрешения.

## THE PAIN AND METHODS OF PAIN RELIEF IN LABOR.

**Karabaev D.Is<sup>2</sup>., Dodoeva K.S<sup>2</sup>., Kadirova S.G<sup>1</sup>., AbdullaevaR.A<sup>1</sup>., Salahiddinova G.N.<sup>1</sup>.**

The 1st Obstetrics and gynecology Department, Avicenna Tajik State Medical University,  
The 1st maternity hospital, Dushanbe, Tajikistan

Women and obstetricians thank anaesthetists for development and using methods of neuraxial analgesia in labor.

Analgesia in labor was performed in 175 women in childbirth.

This women at first were needed an epidural analgesia, later emergency epidural anesthesia for abdominal delivery with caesarean section was performed in this woman.



A control group was 120 women in childbirth with caesarean section under spinal anesthesia without previous epidural analgesia.

The complex of clinical, laboratorial,

instrumental examinations, statistical data processing was carried.

**Key words:** pregnancy, neuroaxilar analgesia, epidural analgesia, delivery.

**Кодирова Сојида Гафуровна** - доцент кафедраи акушерӣ ва гинекологии №1 ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино, н.и.т. тел. 918 97 30 26

**Кадырова Сојида Гафуровна** - доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, к.м.н. тел. 918 97 30 26

**Kadirova Sojida Gafurovna**, docent of the 1st Obstetrics and gynecology Department, Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 918 97 30 26

## ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ АЛОМАТӢ ВА САТҲИ ИММУНГОЛОБУЛИНИИ ИЛТИҲОБИ МУЗМИНИ НАЙЧАҲОИ БАЧАДОН БО САБАБИ СИРОЯТИ ХЛАМИДӢ

**М.Б. Мирзоева, М.А. Ҳақназарова**

Кафедраи акушерӣва гинекологии №1 (мудири кафедра д.и.т. Ҳақназарова М.А.)

МДТ "ДДТТбаноми Абуалӣ ибни Сино".

**Муҳиммияти мавзӯъ.** Дар этиологияи бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурд коҳишёбии масунияти умумӣ ва сироятҳои бо роҳҳои чинсӣ гузаранд, аз ҷумла ҳаламидиоз нақши асосиро доро мебошад. Ҳаламидиози урогениталий ба шумори паҳншудатарин сироятҳои гузаранд ба роҳҳои чинсӣ (СГБРЧ) мансуб мебошад [1]. Нақши сироятҳои ҳаламидиӣ (СХ) дар пайдоиши безурӯтий, бачапартой, ҳомилагии ҳориҷи бачадон, равандҳои неопластикии гарданаки бачадон муқаррар гардидааст, ҳангоми сирояти ҳаламидиӣ равандҳои илтиҳобӣ, баъзан бо симптоматикай клиникии ноҷиз ҷараён дошта, методҳои муосири муолиҷа ҷандон таъсиргузор намешаванд ва бо ҷараёни такроршавандагӣ ва тамоюл ба музминшавӣ фарқ мекунанд [2]. Дар ин робита идомаи таҳқиқоти чунин проблемаи муҳими иҷтимоӣ-тиббӣ ҳам аз ҷиҳати ҷустуҷӯи методҳои иловагии ташхис ва ҳам аз лиҳози методҳои муносибгардонии муолиҷаи патологияи мазкур зарурати бешаккӯ шӯбҳа мебошад.

Сарфи назар аз сершумор будани пажӯҳишиҳо бахшида ба нақши омилҳои микробӣ дар пайдоиш ва ҷараёни СХ, ба беморон таъйин намудани фақат табобати антибиотикӣ масъалаҳои дар пешистодаро ҳаллу фасл намекунад [4,5], истифодаи ғайроқи-

лонаи онҳо бошад, ба паҳншавии штаммҳои микроорганизмҳои ба таъсири онҳо муқовиматкунанда боис мегардад ва ғайр аз ин бо дарназардошти ҳассосияти пасти сироятҳои ҳаламидиӣ ба антибиотикҳо ва полиморфизми он самти илмии оид ба коркарди равишҳои муолиҷаи иловагии физиотерапевтии бемориҳои илтиҳобии узвҳои коси хурдро бояд дар баланд бардоштани натиҷабаҳии табобат бештар умебахш эътироф намуд.

Масъалаҳои равиши нигоҳубин ва муолиҷаи бемориҳои илтиҳобии узвҳои чинсии занон дар замони ҳозира беш аз пеш мубрамият ва аҳаммияти иҷтимоӣ пайдо мекунад. Патологияи мазкур дар соҳтори бемориҳои занона мақоми пешбарро доро мебошад [3]. Аз рӯйи омори ҳориҷӣ бемориҳои гуногуни илтиҳобии узвҳои коси хурд, тақрибан дар ҳар як даҳумин зани синну соли насловарӣ ба назар мерасад, ки дар ҳудуди 20,0% онҳо ба муолиҷаи бистарӣ ниёз дorangанд [7]. Ҳиссаи бемориҳои илтиҳобии бачадон ва ҳосилаҳои он, аз рӯйи таҳқиқоти муаллифони гуногун аз 46,8% то 70,0%-ро ташкил медиҳад [6].

**Мақсади татқиқот.** Омӯзиши хусисиятҳои хоси аломатӣ ва сатҳи иммунголобулинии илтиҳоби музмини найҷвҳои бачадонбо сабаби сирояти ҳламидиӣ



**Мавод ва усули татқиқот:** Төзөдөи 80 нафар занон дар синну соли аз 18 то 38-сола мавриди пажүхиш қарор дода шуданд, ки аз миёни онҳо 80 нафар занон гирифтори ИМҲБ дар заманаи СГБРЧ бартарии хламидиоз буда, ташкил намуданд. Ташхис дар асоси шикоятҳо, анамнез, пажүхишҳои клиникӣ-озмоишгоҳӣ, ки шомили ошкорсозии ангезандаҳо (хламидий, ситомегаловирус, вируси герпеси оддӣ), методҳои масунифлюорессенсӣ (ТМФ) ва вокуниши занчирии полимеразӣ (ВЗП) буданд, гузашта шуд. Бо ҳамаи беморон таҳқики хун барои ВИЧ ва сифилис, инчунин пажүхиши узвҳои коси хурд ва аз рӯйи нишондодҳо колкоскопияи густарда бо биопсия роҳандозӣ шуд.

Дар мавриди пажүхиши гинекологӣ мунонаи узвҳои берунӣ ва дарунии чинсӣ бо ёрии оинаҳои маҳбалӣ (навъ ва ҷанбаи мӯйбарорӣ, инкишофи лабҳои хурди чинсӣ, ҳолати луоби маҳбал ва гарданаки бачадон арзёбӣ мешуд), таҳқиқоти бимануалиӣ (ҳолат, андозаҳо, дараҷаи гилзат ва мутаҳаррикии ҷисми бачадон, ҳолати ҳосилаҳо арзёби мешуд) анҷом дода мешуд.

Пажүхиши хуноба барои мавҷуд будани антилелаҳо бар зидди эпитетҳои бактеријавӣ ва вирусиро дар озмоишгоҳи сироятҳои бактериалии Пажүхишгоҳи тибби профилактикаи ВТ ҶТ анҷом дода шуд. Методҳои серологиро ба тариқи таҳлили масуниферментӣ (ТМФ) бо муайянкунии антилелҳои синфҳои гуногуни иммунноглобулинҳо дар хунобаи хун: IgM, IgG, IgA роҳандозӣ гардид. Вокуниши флюорессенсияи масунӣ (ВФМ) ба ошкорсозии мұchtамаъҳои масунии равшанидиҳанда асос ёфта буд. Барои гузаронидани паӯхиши мазкур пешакӣ асари луобро бо пахта пок карда, баъд аз он мавдро бо ҳаракати ҳалқавӣ ҷамъовари намуда бо зонд намуна(тароша)- нусхаро гирифта дар муддати 7 шабонарӯз дар ҳарорати +4С нигоҳдорӣ карда шуд. Натиҷаро мусбат ҳисоб карда мекарданд, агар дар намуна на камтар аз 10 зарраи равшанидиҳии сабзи равшан ошкор мешуд.

Гирифтани маводи клиникӣ барои ВЗП бештар аз канали сервикалӣ ва маҳбал, камтар аз уретра амалӣ карда мешуд. ВЗП дар

робита бо он истифода гардид, ки ҳоли ҳозир ҳассосияти методи мазкур 97% ва маҳсусияти он 98 %-ро ташкил медиҳад.

**Натиҷаҳои татқиқот ва баррасии онҳо.** Таҳлили пажүхишҳои гузаронидашуда нишон дод, ки дар аксарияти бештари ( $39,4 = 0,2\%$ ) занони дар гузашта даҳолати афзории доҳили бачадонро аз саргузаронида дар робита бо исқоти ҳамли сунъӣ ё бачапартоии беихтиёر хламидиҳо ошкор карда шуданд.

Ҳамаи 80 нафар занҳо ба илтиҳоби музмини ҳосилаҳои бачадон мубтало буданд, дар зимни салпингити хламидӣ фақат дар 60 ( $78,9 = 0,4$ ) ҳолатҳо ба таври ҷудошуда ба мушоҳида расид. Дар 8 ( $10,5 = 0,2$ ) нафар беморон илтиҳоби найчаҳои бачадон бо склеро ва поликистози тухмдонҳо ҳамроҳ буд.

Барои аксарияти занҳои гирифтори салпингити этиологияи хламидӣ ҷараёни субклиникӣ ва хираи беморӣ ҳос буд. Фақат  $15,7 = 0,1\%$  занҳои дорои сактосалпингитҳо ба бемориҳои илтиҳобии возехи клиникии дар гузашта аз сар гузаронидаашон ишора намуданд.

Аз микросимптомҳо метавон беҳолии умумӣ, пайдоиши гоҳу ногоҳи дардҳои кунд дар ноҳияи поёни шикам, қоидагиҳои монҳонаи дарднок, тараҷҷӯҳоти хунолуд аз маҳбал, қабзиятҳои бештар, ҳориши мұтадили шармгоҳро номбар намуд. Қайд кардан зарур аст, ки салпингитҳои этиологияи хламидӣ бо тараҷҷӯҳоти фаровони сафеди омехта бо луоби тираванги бидуни бӯйи ҳос ҳамроҳ буданд. Аломатҳои номбаршуда ҳангоми омӯзиши мақсадноки анамнез муқаррар карда шуданд, ки ҳуди занҳо ба он аҳамият намедоданд.

Маълумоти анамнезро оид ба вижагиҳои инкишофи салпингитҳо мавриди таҳлил қарор гирифта, ошкор гардид, ки дар беморони гирифтори бемории илтиҳобии узвҳои чинсӣ бо этиологияи хламидӣ ҷараёни торпидии беморӣ бештар ( $84,3 \pm 2,6\%$ ) нисбат ба шадид ( $15,7 \pm 0,9\%$ ) ба назар мерасид. Таҳқиқоти клиникӣ-вогиршиносӣ оид ба хламидиоз алҳол бо сабаби набудани скрининги ҳатмӣ ба душворӣ мувоҷеҳ мебошад.



Натицаҳои скрининги серологӣ барои сирояти хламидӣ дар занҳо дар маъхазҳои адабиёти таҳассусии дастрас, хеле кам ба нашр расонида мешавад, ҳарҷанд, ки он дар амалияи клиникӣ аз аҳамият бархӯрдор аст, зеро ошкорсозии антителҳо ба антигенҳои Chlamydia дар он шаклҳо ва мавзеъгирӣ мумкин аст ҷанбаи иттилоотӣ дошта бошад, ки дар он вақт ошкорсозии ангезандагӣ душвор мегардад. Бинобар ин, бо дарназардошти имкони инкишофи микст- сироят ҳамзамон омӯхтани омили масунияти гуморалии зиддивирусӣ мувоғики мақсад мебошад.

Аз тарафи мо бо методи таҳлили масуниферментӣ муҳтавои антителҳои синфҳои

A ва G дар хунобаи хуни занҳо нисбат ба эпитети маҳсуси сафедаи асосии мембраи берунӣ (MOMP) Chlamydia trachomatis инҷунин аз маҷмӯа бо антителҳо нисбат ба эпитети умуми мавриди омӯзиш қарор гирифт.

Дар натиҷаи пажӯҳиши хунобаи хун барои мавҷуд будани антителҳои Chlamydia trachomatis 66% беморзанон муқаррар карда шуд, ки серомусбат будаанд. Антителҳои синфи G бартарӣ дошта дар ҷоряки ҳамаи мушоҳидаҳо ба назар мерасиданд. Саҳми антителҳои синфи A ҳангоми хламидиози урогениталий камтар аз 10 %-ро ташкил дод (чадвали 1).

#### Чадвали 1. - Басомади серопозитивӣ ба сероварианти Chlamydia trachomatis урогениталиӣ (n = 80)

Синфи антител	IgG			IgA		
	Натиҷа	+	-	±	+	-
Микдори мутлак	21	54	5	8	66	6
%	26,6±0,5	67,4±0,2	6,0±0,3	9,5±0,4	83,5±1,4	7,0±1,3

Натицаҳои мусбати таҳлили масуниферменти барои антителҳои синфҳои A ва G ҳамзамон дар хунобаи хун тақрибан 4 баробар бештар нисбат ба натиҷаи мусбат барои IgA ба таври ҷудошуда (мутаносиб 7,0 % ба 2,5 %) ташкил намуд. Бо дарназардошти он далел, ки коркарди ҷудошудаи IgA маркери сироятҳои шадид мебошад, тақсимоти пешниҳодшуда дар бораи аҳамияти қалони сирояти музмини хламидӣ дар муқоиса бо сирояти аввалия шаҳодат медиҳад.

Ҳузури ҳамзамони антителҳои ду синф дар хунобаи хуни занҳо нисбатан нодир (2,6 %) буд. IgM ҷудошуда нисбат ба намудҳои экстравагиналии хламидийҳо дар 10,4 5 ҳолатҳо ошкор гардид.

Дар раванди пажӯҳиши таҳлили хунобаи хун барои антителҳо нисбат ба ситомегалия ва сирояти герпесвирусӣ амалӣ гардид. Дар натиҷа мавҷудияти IgG нисбат ба сироятҳои вирусӣ дар ҳамаи намунаҳои хуноба амалан тасдиқ карда шуд. Маркерҳои фаъолнокии сирояти музмини вирусӣ (муҳтавои ҳамроҳ дар хунобаи хуни антителҳои синфҳои G ва M) барои сирояти ситомегаловирусӣ (CCMV) дар 7,0 % ҳолатҳо ба назар расид.

Сирояти герпесвирусӣ дар 3,2% ҳолатҳо маркерҳои бозфаъолӣ дошт. Манзараи серолог сирояти шадиди вирусӣ (коркарди ҷудошудаи IgM) дар 0,8 % барои CCMV ошкор карда шуд. Коркардҳои ҷудошудаи IgM нисбат ба вируси герпеси оддӣ дар ин ҷудокунӣ ба қайд гирифта нашуд.

#### Чадвали 2. Басомади серопозитивии маризон ба намуди бальзе сироятҳои вирусӣ

Синфи антител	Натиҷа	Cytomegalovirus (n = 80)	Herpessimpl. 1,11 (n = 80)
IgG	Мусбӣ	58 (73,7 %)	39(48,7 %)
	Манғӣ	20 (25 %)	40 (50 %)
	Шубҳанок	2 (2,7 %)	1 (1,25 %)
IgM	Мусбӣ	6 (7,8 %)	3 (3,2 %)
	Манғӣ	70 (87,4 %)	72 (90,6 %)
	Шубҳанок	4 (4,8 %)	5 (6,2 %)

Ҳамин тавр, барои хламидиози урогениталий ва сироятҳои вирусӣ муқовимати ан-

гезандагӣ ва авҷгирии сирояти музмин нисбат ба сироятнокии аввалия хос мебошад.



Маълумоти маъхазҳо оид ба вижагиҳои ҷараёни клиникии осебҳои узвҳои ҷинсии дарунӣ ҳангоми СГБРЧ зиддиятнок мебошанд. Аз рӯйи маълумоти мо ҳусусияти фарқунандаи салпингити сиришти хламиди дошта ҷараёни тӯлонии устувор бо ресидивҳои бештари муқовим ба табобати маъмулӣ мебошад. Патологияи мазкур, сарфи назар аз ҷавон будани синну соли занон (то 30 - сола 63,5%) бо тағиироти деструктивии назарраси ҳосилаҳои бачадон ҷараён дошт. Дар беморони гирифтори осеби хламидии ҳосилаҳои бачадон ҷараёни беморӣ бо авҷириҳои бештар ва ихтиолҳои функцияи ҳайзбинӣ ба мушоҳида расид.

Сарфи назар аз вазоҳати манзараи тағиироти мабдай, коррелятсияи дақиқи манзараи клиникии беморӣ бо воқуниши ҳароратӣ ва маълумоти пажӯҳиши озмоишгоҳии хун ошкор карда нашудааст. Ҳарорати бадан дар ҳар ҳолати севум мұттадил ё субфебрилӣ, бо муҳтавои мұттадили лейкоситҳо(41,5%) дар ҳар бемори дувум буд. Лейкоситҳои хун хеле камтар ба рақамҳои баланд мерасиданд.

**Хулоса.** Дар асоси маълумоти зикргардида бояд қайд намуд, ки ақидаи муаллифон дар мавриди вобастагии мустақими тағиирот дар организми зан ба этиологияи беморӣ ҳаммально нест. Чунончи, аломатҳои клиникӣ, маълумоти пажӯҳиши озмоишгоҳӣ, натиҷаҳои муюнаҳои умумӣ ва гинекологӣ ҳангоми гуногунии этиологиии бемориҳои шадиди илтиҳобии найчаҳои бачадон-метавонанд яксон бошанд, ҳарчанд, ки фа-

кат баъзе лаҳзаҳои муайян дар миён буда метавонад. Қарори ниҳоӣ ба натиҷаҳои пажӯҳиши бактериологӣ вобастагӣ дорад.

Зухуроти бештар хос ва маъмули беморзанони гирифтори илтиҳоби музмини дорони сиришти хламидии ҳосилаҳои бачадон, инчунин эндосервисит- осеби системаи насловарии занон мебошад.

Аломатҳои клиникии сервисит, тақрибан баъд аз 3-4 ҳафтаи осеб дидан падидор мешаванд. Дар занон дар ин ҳол ихтиолҳои дизурикӣ, хориш ва сӯзиш дар соҳаи чатан, тараашшуҳоти сафедоб аз маҳбал ва эҳсоси дард дар поёни шикам ба мушоҳида мерасад. Ҳангоми эндосервисити дорони сиришти хламидӣ тараашшуҳотина чандон зиёди луобию чиркдор, падид омадани ҳолаҳои илтиҳобӣ дар атрофи шармгоҳ бо ташкилаҳои вижайи фолликулҳои лимфоидӣ дар ноҳияи шармгоҳ (сервисити фолликулярий) ба мушоҳида расиданд. Дар беморони гирифтори эндосервисит гарданаки бачадон ба варами дорони миқдори зиёди тараашшуҳоти луобию чиркдор мебошад.

Ҳангоми хламидиози урогениталий ҳам, ба мисли дигар СГБРЧ, тақрибан ҳамеша дар занон ҳамзамон бо гарданаки бачадон уретра ва ғадудҳои парауретралӣ ва инчунин луоби рӯдай рост низ осеб мебинад (проктит пайдо мешавад).

Ҳамакнун метавон инҳирофот аз меъёри нишондиҳандаҳои масуниятро дар беморони гирифтори бемориҳои музмин, аз ҷумла ҳангоми хламидиози урогениталий, маъмулшуда ҳисоб кард.

## АДАБИЁТ

1. Скирда Т.А. Серологические аспекты диагностики персистирующей хламидийной инфекции / Т.А. Скирда [и др.] // Гинекология. - 2014. - Т.6, 4. - С. 180-182.
2. Хрянин, А.А. Хламидиоз у женщин: сопоставление разных методов диагностики, факторы риска и клинические проявления / А.А. Хрянин [и др.] // Вестник дерматологии. - 2016. - №2. - С. 40-43.
3. Юцковским, А.Д. Актуальность инфекций, передающихся половым путем / А.Д. Юцковским // РМЖ "Медицинское обозрение". - 2014. - №24. - С.8-9.
4. Яглов, В.В. Воспалительные заболевания органов малого таза / В.В. Яглов // Гинекология. - 2016. - Т.8, №4. - С.13-19.
5. Amy Berry. The Complexity of Interactions Between Female Sex Hormones and Chlamydia trachomatis Infections/ Amy Berry, Jennifer V Hall // Current Clinical Microbiology Reports. 2019. - №6 (2). - P. 67-75.



6. Bas, S. Chlamydia trachomatis serology: diagnostic value of Outer Membrane Protein 2 compared with that of other antigens / S. Bas, P. Muzzin, T. L. Vischer // J. Clin. Microbiol. - 2013. - Vol. 39. - P. 4082-4085.
7. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases. Treatment Guidelines 2016. 55 (№ RR-11).

## **СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ ПРИДАТКОВ МАТКИ С ХЛАМИДИЙНОЙ ЭТИОЛОГИЕЙ**

**М.Б. Мирзоева, М.А. Ҳақназарова,**

Кафедра акушерство и гинекология №1 (заведующий кафедрой д.м.н. Ҳақназарова М.А.)  
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Анализ результатов нашего исследования проводился по данным изучения течения патологии и по показателям клинических и инструментально-лабораторных методов диагностики. С помощью микробиологической, ПЦР и иммунофлюоресцентных методов исследования сальпингиты хламидийной этиологии были диагностированы у 80 женщин. Данная патология, несмотря на молодой возраст женщин (до 30 лет - 63,5 %) про-

текала со значительными деструктивными изменениями придатков матки. У больных с хламидийным поражением придатков матки наблюдалось длительное, с частыми обострениями течение заболевания и нарушения менструальной функции.

**Ключевые слова:** воспаления органов малого таза, воспаление придатков матки, инфекции передающихся половым путем, хламидийная инфекции.

## **SYMPOMATIC PECULIARITIES AND LEVEL OF IMMUNOGLOBULINS IN CHRONIC INFLAMMATION OF FALLOPIAN TUBESWITH CHLAMYDIA ETIOLOGY**

**M.B. Mirzoeva, M.A. Hagnazarova, Mirrahim M.M.**

Department of obstetrician and gynecology №1 (head of the department- doctor of medical sciences M.A. Hagnazarova) of ATSMU.

The analysis of the results of our study was carried out according to the study of the course of the pathology and according to the indicators of clinical and instrumental laboratory diagnostic methods using microbiological PCR and immunofluorcentive methods the study of salpingitis of chlamydial etiology was diagnosed in 80 women this pathology despite the young

age women (under 30 years - 63,5%) proceeded with a significant lesion of the uterus a long with frequent exacerbations of the course of the disease and disease and disturbances in menstrual function was observed.

**Key words:** inflammation of small pelvic organs, inflammation of fallopian tubes, sexually transmitted infections, chlamydial infection.

**Мирзоева М. Б.** -ассистент кафедра акушеръ ва гинекологии №1-и ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, тел.: 93-333-27 92

**Мирзоева М. Б.**-ассистент кафедры акушерство и гинекологии №1 ТГМУимениАбуали-ибни Сино, тел.: 93-333-27 92

**Mirzoeva M.B.** assistant of the 1st Obstetrics and gynecology Department, Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 918 97 30 26



## БЕМОРИХОИ ДАРУНИЙ

### ТАБОБАТИ ДЕПРЕССИЯ ДАР МАРДХОИ МИЁНАСОЛИ ГИРИФТОРИ НОРАСОИИ МУЗМИНИ ДИЛ ДАР ЗАМИНАИ ФИШОРБАЛАНДИИ НАРМИ ШАРЁНӢ

Х.С. Султонов<sup>1</sup>, Х.Ҷ. Шарипова<sup>1</sup>, Ф.Н. Абдуллоев,<sup>2</sup> Ҳамидова А.Н., Турсункулов З. Ҕ.

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино<sup>1</sup>, Шуъбаи неврологияи МТШ №2 ба номи К.Т. Тоҷиев<sup>2</sup>

**Муқаддима.** Инкишофи паҳншавии НМД ва халалёбии депрессивӣ [1,2], ба он сабаб гардид, ки солҳои охир НМД дар маркази дикқати тадқиқотчиёне қарор дорад, кибо омӯзизши проблемаи депрессия машгуланد [3,4].

Махсусан ташхиси саривақтӣ ва коҳишдихии прогрессивии ҷараёни НМД, ки дар заминаи ГШ-и камаломати нарм ва мұтадил дар мардони миёнасол пайдо мешавад [5,6,7,8,9], ҷолиби дикқат аст. Басомади зиёди депрессия дар мардони миёнасол бо назардошти маълумотҳо аз ҳусуси он ки депрессия чун омили нави ҳатар ва предикатори марги қонорарӣ ҳисобида мешавад [3,10] ба он далолат менамояд, ки коркарди роҳу воситаҳои профилактикаи самаранок ва терапияи НМД дар мардони миёнасоли дорои қобилияти кории гирифтори депрессия мушкилоти муҳими тиббӣ ва иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад [11,12,13].

Ҳангоми терапияи халалёбии депрессивӣ дар беморони самти кардиологӣ маводи дорувор зиддидепрессантҳо аз гурӯҳи ингибиторҳои селективии таъсири серотонин (ИСТС) ба ҳисоб меравад, ки ин ба самаранокӣ ва амалан мавҷуд набудани таъсири манфии он вобастагӣ дорад [2, 14].

Ҳусусиятҳои таъсири терапияи стандартии НМД дар заманаи фишорбаландии бо депрессия суратгиранда ва дар ҳамbastagӣ ботерапияи зиддидепрессантӣ бачараёни НМД дар мардони миёнасол ба таври коғӣ омӯхта нашудаанд. Ҳалли масъалаи мазкур барои беҳтар намудани табобати беморони НМД дар заманаи фишорбаландии бо депрессия ҷараёнгиранда мусоидат менамояд.

**Максади таҳқиқот.** Баҳодиҳии муқоисавии самаранокии терапияи НМД-и стандартӣ ва дар ҳамbastagӣ бо терапияи зиддидепрессантӣ бо депрессия суратгиранда дар мардони миёнасоли дорои фишорбаландии нарм ва мұтадил.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқотдар пойгоҳи кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ВТ ҲИА ҔТ, беморхонаи клиникии шаҳрии №5 ба номи К.Т. Тоҷиеви ш. Душанбе гузаронида шудааст.

Меъёрҳои интиҳоб: мардони синнашон 45 - 64 - сола, зуҳуроти клиникии НМД 1-3 ФК дар заманаи фишорбаландии нарм ва мұтадил (дараҷаи 1-2), терапияи стандартии таъминкунанда дар заманаи ГШ (ва / ва ё БИД), розигии маълумотии беморон барои иштирок дар тадқиқоти бемороне, ки дар онҳо халалёбии депрессивӣ муқаррар карда шудааст.

Меъёрҳои хориҷкунӣ аз гурӯҳи тадқиқотӣ: ихтиололи вазнини мnestikӣ ва рӯҳӣ, халалёбии шадиди хунгардиши коронарӣ ва мағзи сар дар 6 моҳи охир, иллатнокии органикии САМ, бемориҳои вазнини соматикӣ (норасоии фаъолияти ҷигар ва гурда, диабети қанд ва гайра).

Ба гурӯҳи тадқиқотӣ 110 нафар мардони миёнасоли дорои зуҳуроти клиникии 1-3 ФК НМД дар заманаи ГШ-и нарм ва мұтадил доҳил карда шудаанд. 38 нафарашон патсиентҳое мебошанд, ки дар онҳо халалёбии рӯҳии дорои депрессия мавҷуд набуд ва гурӯҳи 1-умро ташкил медоданд. Гурӯҳи 2-умро 36 нафар патсиентҳое ташкил медоданд, ки дорои синдроми депрессияи дараҷаҳои гуногун буда, бо онҳо терапияи дорувории медикаментозии зиддидепрессивӣ гузаронида нашудааст. 36 нафар патсиентҳои гирифтори депрессия, ки терапияи дорувории депрессивро қабул кардаанд, гурӯҳи 3-умро ташкил медоданд. Гурӯҳи муқоисавӣ аз ҷиҳати синну сол, басомади дараҷаҳои ГШ, БИД-и ҳамроҳикунанда ва аз рӯйи басомади гурӯҳҳои функционалии НМД ба ҳам мувофиқанд.

Ба ҳамаи патсиентҳо вобаста ба зоҳиршавӣ ва мутобики ҳусусияти зуҳуроти клиникии



НМД ва фишорбаландй ҳангоми табобати статсионарӣ терапияи ёрирасони стандартии НМД дар заминаи ГШ мутобики тавсияҳои миллии Россия - ОССН, РКО ва РНМОТ оид ба ташхисот ва муолиҷаи НМД (тағириоти чорум) [15] интихоб карда шудааст.

Ба патсиентҳои гурӯҳи 3-юм дар заминаи депрессия табобати стандартии НМД дар ҳамбастагӣ бо фармакотерапияи зиддидепрессивӣ (пароксетин, ба таври миёна  $15,3 \pm 1,3$  мг/шабонарӯз) гузаронида шуд. Дар охир ҳангоми анҷоми муоина (пас аз 24 ҳафта) дар ҳамаи беморон тадқиқоти профили ФШ, зоҳиршавии НМД мувофиқи ҷадвали баҳодиҳии ҳолати клиникӣ (ЧБҲК), таҳаммулпазирӣ ба сарбории ҷисмонӣ (тавассути тести қадамзании 6-дакиқагӣ- ТҚШ) ва моилий ба табобат (мувофиқи пурсишиномаи Morisky D.E. at all.) гузаронида шуд. Баҳодиҳии зоҳиршавии ҳалалёбии депрессивӣ мувофиқи ҷадвали Гамилтон M. (HDRS), ҳамчун яке аз воситаҳои паҳншуда барои баҳодиҳии самаранокии зиддидепрессантҳо дар амалияи клиникӣ ба роҳ монда шуд [16].

Параметрҳои соҳторӣ-функционалии дил дар эхокардиографи "Acuson" 128 XP/10 таҳқиқ карда шуданд [17]. Индекси массаи миокарди меъдаҷаи чап (ИМММЧ), фраксияи ихроҷи МЧ; ҳангоми сканери дуплексӣ ТИМ-и шараёни брахиосефалий муайян карда шуданд. Функцияи диастолии меъдаҷаи чап мутаносибан бо афзоиши максималии суръати кровотоки трансмитралӣ дар мар-

хилаи пуршавии суръатноки МЧ(пик Е, м/с) нисбат ба суръати максималии трансмитралии гардиши хуни 5 ба системони пешдил (пик А, м/с) баҳодиҳӣ карда шуд.

Коркарди омории мавод бо истифодаи усуљҳои омории параметрӣ ва гайрипараметрӣ, бо ёрии бастаи "Statistica 6,0" ба роҳ монда шуд. Ҳусусияти тақсимоти омории ҳаҷми таҳлилҳо бо истифодаи ?2- меъёри Пирсон ва меъёри Колмогоров-Смирнов баҳогузорӣ карда шуданд. Намунаҳо дар шакли "миёнаи арифметикӣ ± ҳатои миёна" пешниҳод шудаанд. Барои баҳодиҳии фарқиятҳои байнигуруҳӣмеъёри ?2 ит -меъёри Стюдент истифода карда шуданд; дар ҳолати  $p < 0,05$  фарқиятҳо аз ҷиҳати оморӣ аҳамиятнок шуморида мешуданд. Ҳангоми баҳодиҳии робитаҳои корреляционӣ-коэффициенти корреляцисияи Пирсон ва корреляцисияи Спирмен истифода карда шуданд.

**Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо.** Нишондехои ниҳоиигуруҳҳои муқоисашавандай патсиентҳо дар ҷадвали №1 пешниҳод шудаанд.

Ҳангоми муқоисаи дараҷаҳои аввалай фишори шараёни дар гурӯҳҳои муқоисашавандай патсиентони дорои НМД дар заминаи фишорбаландии нарм ва мультадилдар патсиентҳои гурӯҳи 1-ум аломатҳои ҷудогонаи ҳалалёбии депрессивӣ дар баъзе ҳолатҳо мушоҳида шуда, дараҷаи миёнаи онҳо аз меъёр зиёд нест ва  $5,7 \pm 0,24$  балро ташкил медиҳад, ҳол он ки дар гурӯҳҳои дуюму сеюм зоҳиршавии депрессия хеле зиёд аст ( $p < 0,001$ ).

### Ҷадвали 1. Аҳамияти аввалай нишондодҳои омӯхташаванда дар гурӯҳҳои муқоисавии беморон.

Нишондодҳо (M±m)	Гурӯҳи беморон			p	
	Бе депрессия		Бо депрессия		
	1 гр. (СТ), n=38	2 гр. (СТ), n=36			
ФШС, мм рт. ст.	159,5±1,2	163,6±2,0	163,2±1,7	>0,05	
ФШД, мм рт. ст.	98,7±0,8	101,3±0,89	101,4±0,9	>0,05	
Моилий ба табобат, балҳо	2,34±0,15	1,72±0,12*	1,8±0,12	>0,05	
Депрессия, балҳо	5,74±0,24	15,4±0,47*	15,4±0,52*	>0,05	
ШОКС, балҳо	3,26±0,33	4,53±0,32*	4,6±0,36*	>0,05	
ТШХ, м	483,7±11,2	431,2±9,8*	432,1±13,8*	>0,05	
КЖ-(MLHFQ), балҳо	30,3±1,4	37,2±3,8*	37,7±2,8*	>0,05	
ФК ХСН	1,68±0,1	1,83±0,11	1,67±0,126	>0,05	
Е/А	0,91±0,009	0,85±0,016	0,856±0,02	>0,05	
ТИМ, мм	10,0±0,23	10,74±0,25	10,75±0,23	>0,05	
ИММЛЖ, г/м <sup>2</sup>	132,8±1,5	136,9±1,4	136,5±1,3	>0,05	
ФВ, %	59,7±0,5	59,5±0,4	59,3±0,7	>0,05	

Эзоҳот: гурӯҳи 1 - бе депрессия, ки минбаъд терапияи стандартӣ (TC) қабул кардаанд; гурӯҳи 2 - гирифттори депрессия буда, вале минбаъд танҳо терапияи стандартӣ (TC) қабул кардаанд; гурӯҳи 3-юм гирифттори депрессия буда, минбаъд терапияи зиддидепрессантӣ (TC+T3D) қабул кардаанд; \* - аҳамияти ( $p < 0,05$ ) фарқияти нишондодҳо бо гурӯҳи 1-ум; p - ҳаромондокии фарқияти нишондодҳои гурӯҳҳои 2-юм ва 3-юм (аз рӯйи U-меъёри Манн-Уитни).



Дар натица моилӣ ба табобат дар беморони гурӯҳи 1-ум ҳангоми мавҷуд набудани депрессия хеле зиёд аст ( $2,34 \pm 0,15$ ), зохиршавии тағйиротҳои соҳтории миокарди меъдачаи чап (ТСММЧ) ва рагҳои (ТИМ) нисбат ба беморони гирифтори депрессия хеле афзалият дорад ( $p < 0,05$ ).


Дар заминай зуҳуроти клиникии депрессия дар патсиентҳои гурӯҳи 2 ва 3 ҷунин ҳолат мушоҳида карда шуд: аҳамияти нисбатан ками Е/А ( $0,91 \pm 0,009$ ;  $0,85 \pm 0,016$  и  $0,86 \pm 0,02$  - мутаносибан дар беморони гурӯҳҳои 1, 2 ва 3;  $p > 0,05$ ) ва ТШХ ( $483,7 \pm 11,2$ ;  $431,2 \pm 9,8$  и  $432,1 \pm 13,8$ ;  $p < 0,05$ ). Тағйиротҳои мазкур бо аҳамияти зиёди ШОКС вакъж (расми 1) аз рӯйи MLHFQ ( $p < 0,05$ ) ҷараён мегиранд.

## Ҷадвали 2. Динамикаи нишондодҳои клиникӣ-гемодинамикӣ дар заминай терапияи стандартӣ (ТС) ва бо зиддидепрессантҳо омехта (ТС - ТЗД) дар патсиентҳои гурӯҳҳои муқоисашавандা.

Нишондодҳо( $M \pm m$ )	Гурӯҳи беморон			p	
	бө депрессия		бө депрессия		
	1 гр. (СТ, n=38)	2 гр. (СТ, n=36)			
ФШС, мм сут.сим. Δ%	125,4 $\pm$ 1,2 -21,6	144,2 $\pm$ 1,1* -11,4	122,1 $\pm$ 0,8 -24,9	<0,01	
ФШД, мм сут.сим. Δ%	82,6 $\pm$ 0,9 -16,1	86,1 $\pm$ 0,8 -14,8	83,9 $\pm$ 0,7 -17,2	>0,05	
Моилӣ ба табобат, балҳо Δ%	3,5 $\pm$ 0,1 65,8	2,0 $\pm$ 0,2 * 37,5	3,0 $\pm$ 0,1 115,0	<0,001	
Депрессия, балҳо Δ%	2,95 $\pm$ 0,27 -53,1	10,2 $\pm$ 0,24* -33,8	3,9 $\pm$ 0,27* -73,6	<0,001	
ШОКС, балҳо Δ%	1,45 $\pm$ 0,25 -46,2	2,44 $\pm$ 0,29* -42,3	1,89 $\pm$ 0,28 -58,1	<0,001	
ТШХ, м Δ%	526,1 $\pm$ 6,4 8,8	462,9 $\pm$ 11,8* 7,3	487,2 $\pm$ 13,1* 12,8	<0,001	
КЖ-MLHFQ Δ%	16,2 $\pm$ 1,3 -47,8	30,7 $\pm$ 2,3* -4,3	22,8 $\pm$ 1,3* -32,9*	<0,001	
ФК XCH Δ%	0,95 $\pm$ 0,08 -43,0	1,31 $\pm$ 0,12 -21,3	1,06 $\pm$ 0,14 -42,1	<0,001	

Эзоҳот. Гурӯҳи 1 - патсиентҳои бидуни депрессия, ки терапияи стандарти (ТС)-и норасоии музмини дилро қабул кардаанд; гурӯҳи 2 - гирифтори депрессия буда, vale ҳанҳо ТС қабул кардаанд; гурӯҳи 3 - дорони депрессия буда, ба таври илова терапияи зиддидепрессантӣ (ТС + ТЗД) қабул кардаанд; ?% - динамика ҳангоми муқоиса бо дараҷаи ниҳоии нишондод; \* - аҳамияти оморӣ ( $p < 0,05$ ) фарқияти нишондодҳо бо гурӯҳи 1-ум; p - эътиомонкӣ фарқияти нишондодҳо миёни гурӯҳҳои 2-ум ва 3-ум (аз рӯйи U-мөъёри Манн-Уитни).

Умуман, новобаста аз мутаносибии дараҷаи миёнаи ФШ ва басомади гурӯҳҳои функционалии НМД, тағйиротҳои соҳтории миокарди меъдачаи чап (ТСММЧ) ва рагҳо (ТИМ) дар мардони миёнасоли дорони фишорбаландии нарм ва мувтадил дар заминай депрессия бештар зохирёфта мебошанд ( $p > 0,05$ ) ва мувофиқи пурсишномаи Миннесотский ( $p > 0,05$ ) бо аҳамияти ками



Расми 1. Сифати аввалай ҳаёт (СХ) дар гурӯҳҳои муқоисавии беморони дорони норасоии музмини дил: гурӯҳи 1 - бе депрессия, гурӯҳҳои 2 ва 3, ки гирифтори депрессия мебошанд, минбаъд табобати гуногун гирифтаанд.

ТШХ ва СХ ҷараён мегиранд, ки ин аз зохиршавии норасоии дил шаҳодат медиҳад.

Натиҷаҳои бадастомода аз таҳқиқи мардони миёнасоли гирифтори депрессия, ки дар заминай НМД ва ГШ вобаста ба тамоҷули умумии тағйироти дил бо маълумотҳои Ҳомидов Н.Ҳ., ҳаммуаллифоне, ки ба инкишофи нисбатан зуҳурёфтai тағйироти соҳторӣ дар патсиентҳои дорони гипертонияи



шараёни систоликии маҳдулшудаи калон-солон бо депрессияи коморбидймувофиқа карда мешаванд [18].

Натиҷаи баҳодиҳии самаранокии муносабатҳои гуногуни терапевтӣ дар гурӯҳҳои муқоисашавандай патсиентҳо ҳангоми мушоҳидаи давомнок (22-24 ҳафта) дар ҷадвали №2 оварда шудаанд


Ҳангоми таҳлили маълумотҳо муқаррар карда шуд, ки дар ҳолати мавҷуд набудани депрессия дар беморони гурӯҳи 1-ум дар заманаи терапияи стандартии НМД бештар САД ва ДАД коҳиш меёбад, ҳангоми муқоисаи ҳаммонанди гурӯҳи 2 ( $p<0,05$ ); дараҷаи ФШ+ дар беморони гурӯҳҳои 1 ва 3-юм муқоисашаванданд ( $p>0,05$ ).

Нишондодҳои ШОКС ва ФК ХСН дар беморони гурӯҳҳои 1 ва 3-юм дар анҷоми терапияи муқоисашаванда буда, фарқият ҷандон зиёд нест ( $>0,05$ ). Вале масофаи ТШХ ҳангоми мавҷуд набудани лепрессия (гурӯҳи 1) бештар афзоишёфта ( $p<0,05$ ) нисбат ба беморони гирифтори депрессия, ки ТЗД-ро қабул менамоянд (гурӯҳи 3). Агар ҳамин далел ба инобат гирифта шавад, ки таҳаммулпазирӣ ба сарбории ҷисмонӣ-предиктори мустақили фавти ҳама гуна сабабҳо баҳисоб меравад, афзоиши он бошад, зиндамониро дар популятсия [19] зиёд менамояд, он гоҳ аҳамияти қами ТШХ-ро ҳамчун предиктори пешӯии номусоид барои беморони гирифтори депрессия ҳисобидан мумкин аст, ки ба таври иловагӣ ТЗД намегиранд. Дар беморони гурӯҳи 3-юм дар заманаи ТЗД-и иловагӣ аҳамияти миёнаи депрессия то меъёр коҳиш ёфт (депрессияи сабук танҳо дар 1/5 қисми беморон боқӣ монд). Чунин тағииротҳои назаррас дар беморони гурӯҳи 2-юм мавҷуд нестанд: аҳамияти миёнаи депрессия дар заманаи табобати бидуни терапияи зидди депрессивӣ аз 10 бал зиёд нест.

Чунин ҳолат ба он сабаб гардид, ки ҳангоми муқоисаи маълумотҳои аввали дар заманаи терапия дар беморони гурӯҳи 2-юм дараҷаи депрессия нисбатан баланд аст, моилӣба табобат бошад, коҳишёфта ва ин ҳолат на танҳо ҳангоми муқоиса бо гурӯҳи 1-ум, (бе депрессия), балки дар гурӯҳи 3-юм

ниز (бе депрессия буда, ТЗД намегиранд) мушоҳида мешавад.

Дар анҷоми мушоҳида дар заманаи терапия аҳамияти мутлақи моилӣ ба табобати беморони гурӯҳи 1-ум бештар афзоишёфта мебошад (расми 2), ҳангоми муқоиса бо гурӯҳи дуюм ва сеюм низ ҷунин ҳолат муйян гардид ( $p<0,05$ ).



Расми 2. Динамикаи моилӣ ба табобат (балҳо) ҳангоми амалиётҳои гуногуни терапевтӣ\*.

Эзоҳ: гурӯҳи 1 патсиентҳо, ки депрессия надоранд ва ТС-и норасони музмини дил мегиранд (НМД). Гурӯҳи 1-юм- патсиентҳои дорои депрессия, вале танҳо ТС-ро бе терапияи зидди депрессантӣ (ТЗД) мегиранд; гурӯҳи 3-юм- патсиентҳои гирифтори депрессия, ки ба таври иловагӣ терапияи зидди депрессантӣ мегиранд (ТС+ТЗД).

Агар робитаи ҳамдигарии депрессия ва моилӣ ба табобат ба назар гирифта шавад ( $r=-0,793129$ ;  $p<0,05$ ), ба хулосае омадан мумкин аст, ки каме коҳиш ёфтани ҳалалёбии депрессивӣ (аз рӯйи ҷадвали Гамилтон  $10,2\pm0,38$  балла) дар беморони гурӯҳи 2-юм бо моилии пасти табобат сурат мегирад ва аз ҳамин сабаб ба дараҷаи хеле баланди ФШС ва ФШД оварда мерасонад.

Дар патсиентҳои гурӯҳи 3-юм робитаи мутақобилаи депрессия ва моилӣ ба табобат устувор ва манғӣ мебошад ( $r=-0,769328$ ;  $p<0,05$ ). Ҳангоми ТЗД дар патсиентҳои ин гурӯҳ ҳалалёбии депрессивӣ ии При АДТ у пациентов этой группы устранены депрессивные расстройства (аз рӯйи ҷадвали Гамилтон  $6,3\pm0,35$  бал) бартараф карда шуданд, бо вучуди ҳамин моилӣ ба табобат дар патсиентҳои ин гурӯҳ нисбат ба бемороне, ки аз аввал депрессия надоштанд (гурӯҳи 1-ум) хеле паст аст. Ии аз зарурати профилактикаи аввалии ҳалалёбии депрессивӣ дар мардони миёнасоли дорои НМД дар заманаи фишорбаландӣ шаҳодат медиҳад.



Хамин тавр, кохишёбии нокифояи хала-лёбии депрессивӣ дар беморони гурӯҳи 2-юм нисбатан бо моилии пасти табобат (бо депрессия,) сурат мегирад (гирифтори депрессия буда, vale фармакотерапияи зидди-депрессивиро қабул накардаанд) ва аз ҳамин сабаб бештар ба дараҷаи баланди ФШС ва ФШД дучор шудаанд. Новобаста ба сама-ранокии зиёди терапияи омехтаи беморони гурӯҳи 3-юм дар заминаи бартараф наму-данни халалёбии депрессивӣ ва афзоиши беш-тари моилӣ ба табобат ин нишондод дар анҷоми мушохиди нисбат ба беморони НМД-и дар заминаи фишорбаландӣ, -ФШ инкишофёфта, ки дар онҳо дар оғоз депрес-сия мавҷуд набуд (гурӯҳи 1-ум), ин нишон-дод хеле паст мебошад.

Мураккабии афзоиши моилӣ ба табобат (то дараҷаи моилии пурра) дар беморони до-

рои НМД-и бо депрессия ҷараёнгиранда ҳатто дар заминаи терапияи зиддиепрессан-тиба зарурати таҳияи ҷораҳои амалии про-филактикаи на танҳо НМД, балки халалёбии депрессивӣ дар мардони миёнасоли дорони фишорбаландии нарм ва мӯтадил низ ишо-ра менамояд. Нокифоягии афзоиши моилӣ ба табобати беморони миёнасоли дорони НМД дар заминаи фишорбаландии нарм ва мӯтадил ба назар ноаён мемонад, ки ин ба беҳтаршавии ҳолати психоэмотсионалӣ ва соматикии беморон дар заминаи терапияи омехтаи стандартӣ ва зиддиепрессантӣ во-баста аст. Аз ин ҳусус ҳам таҳлили муқоисавии динамикаи баъзе нишондодҳои гемоди-намикӣ пас аз 24 ҳафтаи терапияи стандартӣ ва ҳам терапияи ҳамbastai НМД дар заминаи депрессия боистифодаи зиддиепрессан-тҳо шаҳодат медиҳанд (ҷадвали 3).

### **Ҷадвали 3. Нишондодҳои соҳторӣ-функционалии миокарди меъдаҳаи чап ва рагҳо дар заминаи терапияи стандартӣ (ТС) ва бо зиддиепрессантҳо омехта (ТС+ТЗД) дар патсientҳои гурӯҳҳои муқоисавӣ.**

Нишондодҳо (M±m)	Гурӯҳи беморон			P	
	Бе депрессия		Гр. 3 (СТ+АДТ; n=36)		
	Гр. 1 (СТ, n=38)	Гр. 2 (СТ, n=36)			
E/A	1,02±0,021	0,903±0,017	0,956±0,018	<0,001	
Δ%	13,2	6,9*	13,7*		
ТИМ, мм	0,937±0,02	1,0±0,038	0,964±0,021		
Δ%	-6,3	-6,9*	-10,4*	<0,001	
ИММЛЖ, г/м <sup>2</sup>	124,6±1,0	131,7±1,6*	127,8±1,0*		
Δ%	-6,2	-4,1*	-6,4*	<0,001	
ФВ, %	61,2±0,5	60,1±0,4	61,1±0,5		
Δ%	2,5	1,0*	3,0*	<0,001	

Эзоҳ: ТС - терапияи стандартии норасоии музмини дил ва фишорбаландӣ бо патсientҳои депрессия надошта (гурӯҳи 1) ва дорони депрессия (гурӯҳи 2), терапияи омехта бо зиддиепрессантҳои ТС (ТС+ТЗД) бо беморони гурӯҳи 3-юм гузаронида шуданд.; % - динамика ҳангоми муқоиса бо дараҷаи аввалии нишондод; ; \* - эътиомднокии фарқият (р<0,05) бо гурӯҳи 1-ум; р - миёни гурӯҳҳои 1 ва 2-юм (аз рӯйи U- меъёри Манн -Уитни ).

Муқаррар гардидааст, ки беҳтаршавии функцияи диастолии МЧ (аз рӯйи афзоиши Е/А) ва пастшавии ИМММЧ дар беморони гурӯҳи 1-ум (ҳангоми гр.) мавҷуд набудани депрессия) барои муқоиса бо гурӯҳи 2-юм ва 3-юм (р<0,05) аҳамияти калон дорад. Фрак-сияи ихроҷи МЧ - дар гурӯҳҳои таҷрибӣ муқоисашаванда мебошанд (>0,05). Кохи-шёбии ТИМ дар беморони бе депрессия (гурӯҳи 1-ум) танҳо ҳангоми муқоиса бо гур-ӯҳи 2-юм аҳамиятнок аст, дар ҳолати муқоиса бо гурӯҳи 3-юм ин кохишёбӣ ҷандон аҳамиятнок нест (>0,05).

Афзоиши Е/А, пастшавии ИММЛЖ ва кохишёбии ТИМ дар беморони гурӯҳи 3-юм дар заминаи ТЗД ҳангоми муқоиса бо гурӯҳи 2-юм аҳамиятнок аст (р<0,05). Ба таври умум-йҳаминро бояд қайд кард, ки дар беморони гурӯҳи 2-юм афзоиши мусбати нишондодҳои соҳторию функционалии миокарди МЧ дар заминаи ТС камтар зохирёфта мебошад: аҳамияти миёнаи қами таносуби Е/А, ИММЛЖ ва ТИМ-и баланд ба назар мера-сад. Таъсири рексетини зиддиепрессантӣ ба нишондодҳои соҳтории МЧ аз тарафи муал-лифони дигар низ қайд карда шудааст [12, 13].




Тафовути аҳамияти ТИМ дар патсиентҳои гурӯҳи 1 ва 2-юм минбаъд чандон аҳамиятнок нестанд ( $>0,05$ ), вале он дар патсиентҳои гурӯҳи 2-юм хеле баланд аст ( $p<0,05$ ). Аҳамияти нисбатан баланди ТИМ-и мавҷуда нишонаи осеби атеросклеротикии рагҳо мебошад, аз ҳамин сабаб ҷунин ҳолат ҳамҷун натиҷаи самаранокии пасти зиддисклеротикии терапияи стандартии НМД арзёбӣ мегардад, ки дар патсиентҳои бе депрессия (гурӯҳи 2-юм бе истифодаи иловагии ТЗД) сурат мегирад. Коҳишёбии зиёди ТИМ дар беморони гурӯҳи 3-юм (гирифтори депрессия, вале ба таври иловагӣ ТЗД қабул мекунанд) аз он шаҳодат медиҳад, ки терапияи зиддидепрессантӣ на танҳо ҳалалёбии депрессивиро бартараф менамояд, балки самаранокии зиддисклеротикии терапияи стандартии НМД-и гузаронидашавандаро зиёд менамояд.

Мавҷудияти таъсири ҳамдигарии устувори ҳалалёбии депрессивӣ ватим ( $r=0,74675$ ) ба коҳишёбии осеби атеросклеротикии рагҳо дар заманаи паст шудани дараҷаи депрессия дар мардони миёнасоли дорои НМД (расми 3), далолат менамояд, ки онҳо терапияи зиддидепрессантӣ таркибии НМД-ро қабул менамоянд.

Ҳаминро бояд қайд намуд, ки дар заманаи терапияи беморон бо препаратҳои депрессияи психофармакологӣ аз гурӯҳи ингібиторҳои селективии боздоштисеротонин (СИОЗС-ИСБС, пароксетин), зуҳуроти кардиотоксикӣ, кибо коҳишёбии нишондодҳои клиникӣ-гемодинамикӣ ҷараён мегиранд, ошкор карда нашуданд.

Ин ба самаранокии истифодаи зиддидепрессантҳои гурӯҳи ИСТС дар беморо-



Расми 2. Таъсири ҳамдигарии депрессия ва ғафсии интима - медиа (ТИМ) дар мардони миёнасол дар заманаи терапияи омехтаи НМД (бо усули Спирмен).

ни дорои НМД-и бо депрессия ҷараёнгиранда далолат менамояд ва аз ин ҳусус натиҷаи истифодаи онҳо дар беморони замани кардиологӣ шаҳодат медиҳанд. [14,18-22].

Ҳамин тавр, муолиҷаи стандартии НМД ва ФШ бо таъйиноти терапияи зиддидепрессантӣ дар мардони миёнасоли дорои депрессия (гурӯҳи 3) ба коҳишёбии зиёди зоҳиршавии клиникии ҳам депрессия ва ҳам НМД мусоидат намуда, барои афзоиши моилий ба табобат имкон медиҳад. Ба зарурати таҳияи ҷораҳои амалии профилактикаи на танҳо НМД, балки ҳалалёбии депрессивӣ дар шахсони гирифтори бемориҳои дил душвории муқарраргардидаи муваффақ гардидан ба моилии пурраи беморони депрессия, ҳатто дар заманаи терапияи бо зиддидепрессантҳо омехта далолат менамояд: дараҷаи моилий ба табобат дар анҷоми мушоҳида нисбат ба беморони аз аввал депрессия на дошта бениҳоят паст мебошад.

## АДАБИЁТ

1. Медведев ВЭ., Мартынов СЕ., Зверев КВ. Психосоматические заболевания в кардиологии (типология и клинико-динамические характеристики). Психиатрия и психофармакотерапия. 2012; 4: 34-41.
2. Paraskevaidis I. Treating depression in coronary artery disease and chronic heart failure: what's new in using selective serotonin re-uptake inhibitors? Cardiovasc. Hematol. Agents Med. Chem. 2012; 10(2):109-115.
3. PolikandriotiM, ChristouA, MorouZ. Evalution of depression in patients with heart failure. Health Sci. J. 2010; 4: 37-47.
4. Johnson T J. Depression predicts repeated heart failure hospitalizations. J. Card. Fail. 2012;3(18):246-252.



5. Фомин ИВ, Агеев ФТ. Эпидемиология хронической сердечной недостаточности в Российской Федерации. Вкн.: Хроническая сердечная недостаточность. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2010: 7-77.
6. Zaya M., Phan A., Schwarz ER. Predictors of re-hospitalization in patients with chronic heart failure. World J Cardiol. 2012; February 26; 4(2): 23-30.
7. Султонов ХС, Шарипова ХЯ, Негматова ГМ. Течение артериальной гипертонии у мужчин среднего возраста. Вестник Авиценны. 2015; 1:55-60.
8. Шарипова ХЯ, Зубайдов РН, Киёмиддинов ХХ. Хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертония и ремоделирование сердца. Вестник Авиценны. 2010; 2: 71-75.
9. Шарипова ХЯ, Киёмиддинов ХХ, Зубайдов РН. Ремоделирование сердца и течение хронической сердечной недостаточности. Учёные записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.- С.Петербург. 2011;2:162-163.
10. Смулевич АБ. Депрессии при психических и соматических заболеваниях. Москва, Мед информ агентство. 2014;540 с.
11. Malkin CJ., Pugh PJ., Morris PD. Low serum testosterone and increased mortality in men with coronary heart disease. Heart. 2010; 96 (9):1821-1825.
12. Araujo AB., Dixon JM., Suarez EA. Clinical review: endogenous testosterone and mortality in men: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011; 96(8):3007-3019.
13. Султонов ХС, Шарипова ХЯ, Негматова ГМ. Эффективность контролируемой терапии артериальной гипертонии у лиц среднего возраста. Вестник Авиценны . - 2016. - 1. -67-71.
14. Баранов АП, Струтынский АВ, Ойноткинова ОШ. Возможности терапии тревожно-депрессивных расстройств у больных с хронической сердечной недостаточностью. Кардиология. 2016;9:572-578.
15. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр); утверждены на конгрессе ОССН 7 декабря 2012 года, на правлении ОССН 31 марта 2013 и конгрессе РКО 25 сентября 2013 года. Журнал сердечная недостаточность. 2013;7(81):379 - 472.
16. Ефремова ЕВ, Мензоров МВ, Сабитов ИА. Приверженность к лечению больных с хронической сердечной недостаточностью в условиях коморбидности. Клин.мед. 2015; 93 (9): 20-24.
17. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K. Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and European Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens. 2013;31:1281-1357.
18. Хамидов НХ, Умаров АА, Умарова СА, Тоиров ХК. Особенности ремоделирования миокарда левого желудочка у больных с артериальной гипертонией пожилого возраста с коморбидной депрессией. Вестник авиценны. 2017; Том 19 (2): 172-176.
19. Умаров АА, Хамидов НХ, Умарова СА. Изолированная систолическая артериальная гипертония: некоторые аспекты патогенеза и факторов риска. Вестник Авиценны. 2011;2:130-4.
20. Хамидов НХ, Халикова НА, Хурсанов НМ, Махадова КХ. Влияние рексетина на функциональные параметры сердца у больных гипертонической болезнью пожилого возраста с аффективными расстройствами. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. 2012;4:9-14.
21. Silver MA. Depression and heart failure: an overview of what we know and don't know. Cleve Clin. J. Med. 2010; 77(3):7-11.



22. Allman E, Berry D, Nasir L. Depression and coping in heart failure patients: a review of the literature.J. Cardiovasc. Nurs.2009; 24(2):106-117.

## ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

В статье предоставлены сравнительные оценочные данные стандартного лечения и лечения антидепрессантом пароксетином у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которая сочетается с депрессией. Полученные данные доказывают, что необходимы не только строгие профи-

лактические мероприятия по борьбе с ХСН, но и лечение депрессии у мужчин среднего возраста с гипертонической болезнью.

**Ключевые слова:** мужской пол, средний возраст, хроническая сердечная недостаточность, гипертония, депрессия, антидепрессивная терапия.

### TREATMENT OF DEPRESSION AT MAN OF MIDDLE AGE WITH CHRONIC HEART FAILURE

The article provides comparative estimates of standard treatment and treatment with the antidepressant paroxetine in patients with chronic heart failure (CHF), which is combined with depression. The data obtained prove that not only strict preventive measures are needed

to combat CHF, but also the treatment of depression in middle-aged men with essential hypertension.

**Key words:** gender male, average age, chronic heart failure, hypertension, depression, antidepressant therapy

**Шарипова X.Ё.** - профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ имени Абуалиибни Сино; Таджикистан, г. Душанбе, улица Дилишоди Барно, 19; E-mail:sharipovakh@mail.ru.

**SharipovaKh.Y.** - Professor of the Department of Propedeutics of Internal Diseases of the ATSMU; Tajikistan, Dushanbe, DilshodiBarnostreet, 19; E-mail: sharipovakh@mail.ru.



## БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ

### СИЁҲСУЛФА: ИММУНИЗАТСИЯ ҲАНГОМИ ҲОМИЛАГӢ

Р.М. Нуров

МД "Маркази чумхуриявии пешгири Ҷамъияти Тоҷикистон" бо мубориза бо СПИД".

**Муҳиммият.** Сиёҳсулфа бемории ниҳоят гузарандай роҳҳои нафаскашӣ аст, ки аз бактерияҳои *Bordetella pertussis* ба вучуд меояд, вай дар ковокии даҳон, бинӣ ва ҳанҷара зиндагӣ мекунад. Бисёри кӯдаконе, ки аз сиёҳсулфа сироятнок шудаанд, аз хурӯҷҳои сулфа дар давоми 4-8 ҳафта озор мебинанд. Беморӣ маҳсусан барои кӯдакони ширхор ҳатарнок аст ва аз одам ба одам бо роҳи ҳавой-қатрагӣ ҳангоми сулфидан ё атса задан ба осонӣ мегузарад. Симптоми аввалини беморӣ баъди 7-10 рӯзи сироятёбӣ намоён шуда, аз таби на ҷандон баланд, реziш, сулфа иборат аст, ки дар ҳолатҳоли типӣ тадриҷан инкишоф мёёбад ва ба сулфаи хуруҷмонанди (пароксизмалии) дорои ихтилоҷ (сулфаи ихтилоҷӣ) табдил мёёбад. Дар кӯдакони хурдсол пароксизм мумкин астки ҳамроҳ бо апноэ сурат гирад. Пневмония нисбатан оризai паҳншудатарин мебошад; хеле кам конвулсия ва энсефалопатия дидা мешавад. бемороне, ки табобат нагирифтаанд, метавонанд, ки баъди пайдо шудани сулфа дар давоми 3 ҳафта ё зиёдтар сирояткунанда бошанд. Сиёҳсулфаро бо роҳи иммунизатсия (эмкуни) пешгири кардан мумкин аст.

Дар давоми якчанд даҳсола барномаи иммунизатсияи ширхорон ба шароғати истифода намудани ваксинаҳои сиёҳсулфа, ки сифати онро натиҷаҳои таҳқикотҳо муайян кардаанд, дар тамоми дунё шаклҳои вазнини сиёҳсулфаро дар ширхорон бомуваф-фаққият пешгири кард. метавонад, Тибқи баҳогузории ТУТ бо ёрии иммунизатсияи глобалии зидди сиёҳсулфа тақрибан 687 000 фавт пешгири карда шуд.

Мақсади асосии иммунизатсияи зидди сиёҳсулфа кам кардани ҳатари бемории шаклҳои вазнини сиёҳсулфа дар ширхорагӣ мебошад. Бо ин мақсад афзалияти ҷории барномаи иммунизатсия дар тамоми дунё ваксињвтсияи ҳадди ақал 90%-и ширхорон бо 3

дозai ваксинаи баландсифати сиёҳсулфа ба хисоб меравад.

Гарчанде иммунизатсия дар наврасон ва қалонсолон сиёҳсулфаро пешгири мекунад, далелҳои зиёди исботкунанда дастрас ҳастанд, ки реваксинацсияи ин гурӯҳи синнусолӣ ҳолатҳои вазнини сиёҳсулфаро метавонад кам кунад, дар ширхорон шаклҳои вазнини сиёҳсолфа дида намешавад.

Вақте ки дар кишвар барномаи иммунизатсия барои қалонсолон татбиқ мегардад, ба қормандони соҳаи тандурустӣ, таваҷҷуҳи аввалиндарачаро маҳсусан ба онҳо равона кардан лозим аст, ки онҳо бо модарони ҳомила ва навзодон сари кордоранд. Сиёҳсулфа бемории барои инавзодони то нимсола хеле ҳатарнок ба хисоб меравад. Беморӣ метавонад, ки оризаҳои ҷидд, монанди илтиҳоби шушҳо (зиёда аз 50%), кам шудани вазн, энсефалити шадидро ба вучуд биёрад ва ҳатто сабаби фавт гардад. Зиёда аз сеяки кӯдакони хурдсоле, ки гирифтори сиёҳсулфа шудаанд, дар беморхона, баъзеҳо дар шуъбаҳои табобати интенсивӣ бистарӣ шудаанд. Аз соли 2006 то соли 2013 аз бемории сиёҳсулфа дар Истроил 9 кӯдак фавтидааст.

Ваксинаи зидди сиёҳсулфа барои навзодон дар Истроил ба ба усули маъмулии ваксинации мунтазами кӯдакон доҳил карда шудааст. Ба ин нигоҳ накарда, ин беморӣ ҳоло ҳам яке аз бемориҳои паҳншуда ба хисоб меравад. Дар соли 2012 дар синну соли то яксола 322 кӯдак гирифтори бемории сиёҳсулфа шуд. дар муқоиса аз соли 2011 зиёдшавии беморӣ 100%-ро ташкил кард. Ваксина беҳтарин воситаи муҳофизат аз бемориҳост, аммо дозai аввалини ваксинаро танҳо аз синну соли думоҳагӣ сар кардан мумкин аст. иммунитет нисбат ба беморӣ тадриҷан, пас аз қабул кардани доzaҳои навбатии ваксина ҳосил мешавад, дозai дуюмро дар синну соли 4-моҳагӣ гуза-



ронидан мүмкін аст, дозаҳои минбаъдаро дар 6-моҳагай яксолагай гузаронидан лозим аст, то ин ки құдак иммунитети заруриро дар муқобили беморй ба даст биёрад. Барои хамин ҳам дар моҳҳои аввали ҳаёт құдакон аз беморшавй пурра эмин нестанд.

Ваксиантисияи модарон дар давраи ниҳои ҳомилагй (дар ҳафтаҳои 27-36) ба зани ҳомила имконият медиҳад, ки сатхи баланди антителаи муқобили сиёхсулфаро ҳосил кунад ва аз тариқи пласента ба чанин дихад. Ҳамин тавр, құдак аз беморй мухофизатшуда ба дунё меояд, то замоне ки организми вай иммунитетхосил кунад. Ваксиантисия дар ин мұхлатаи ҳомилагй имконият медиҳад, ки миқдори максималии антитела ба құдак интиқол ёбад ва үро мухофизат кунад.

Ҳамчунин ваксиантисияи модарон худи онҳоро аз сиёхсулфа эмин медорад ва сади роҳи интиқоли беморй аз модар ба чанин мегардад. Ҳамин тавр, шакли пахншудаи интиқоли беморй ба құдак аз аъзои оила ва атрофиёнаш пешгирй карда мешавад. Зиёда аз нисфи құдакон аз модарон ба бемории сиёхсулфа сироятнок мешаванд.

Ҳамчунин ваксиантисияи бародарон дар синфи дуюм ва ҳаштум барои аъзои оила мухофизати иловагй ба ҳисоб меравад ва барои бартараф кардани беморй дар навзодон фёрй мерасонад. Ваксинаи зидди сиёхсулфа барои занҳои ҳомила дар намуди зардоби омекта пешниҳод карда мешавад, ки ҳамчунин ваксинаи зидди тетанус ва махмалакро низ дорад ва бо номи Tdap ёд мешавад.

Барои дар 4 мөхи авали ҳаёташ мухофизат кардани навзод сатхи ниҳоят баланди интиқоли миқдори ниҳоят зиёди антителаи зидди сиёхсулфа аз тариқи пласента ба чанин зарур аст, ки онҳо метавонанднавзодонро мухофизат кунанд. Барои навзодон

миқдори зиёди антитела лозим аст, зеро барои вай дигар воситаи мухофизат аз сиёхсулфа вучуд надорад. Сатхи антитела дар модари ваксинатсияшуда, ба монанди дигар одамони болиг дар давоми якчанд мөхи пас аз ваксинатсияи тетонус, махмалак ва сиёхсулфа (Tdap) паст мешавад.

Миқдори антителае, ки баъди гузаштани якчанд мөхи ваксинатсия боқи мемонанд, худи модарро муддати якчанд соли дигар мухофизат мекунанд, аммо онҳо барои мухофизат кардани чанин аз сиёхсулфа аснои ҳомилагии дигар коғй нестанд.

Дар Англия ваксинатсияи занҳои ҳомила аз мөхи октябрь соли 2012 сар шудааст. Дар соли 2012 дар Англия 14 навзод аз бемории сиёхсулфа фавтид, дар соли 2013 бoshад, ҳамағй 3 құдак. Ҳамаи құдакон ба он синну сол, ки ваксинатсия карданашон мүмкін аст, нарасида буданд ва ягон нафар модар низ ҳангоми ҳомилагй ваксинатсия нашуда буд. Самаранокии ваксинатсия модарон бар зидди сиёхсулфа дар пешгирй намудани беморй дар навзодон 89%-ро ташкил медиҳад. Зиёда аз яқуним миллион зани ҳомила бар зидди ин беморй ваксинатсия шудаанд. Ягон ҳолати гайриоддии нағицаҳои ҳомилагй чй дар байни модарон ва чй дар байни навзодон ба қайд гирифта нашуд. Тақрибан 18 000 зани ҳомила, таҳти муюинаи чиддің қарор дошт, нағицаҳо ягон хел фарқияти байни онҳо ва занҳои ваксинатсиянашуда муйайян карда нашуд. Комиссияи машваратии оид ба ваксинаҳои назди Ташкилоти Умумижаҳонии Тандурустй эътимоднокй ва самаранокии ваксинаҳои зидди сиёхсулфаро барои занҳои ҳомила тафтиш кард ва дар мөхи апрели соли 2014 қарор қабул кард, ки вакцина эътимоднок ва самаранок мебошад.

## АДАБИЁТ

1. Бахмутская Е. В. Коклюш- заболеваемость, тактика иммунизации и методы диагностики в различных европейских странах /Е. В. Бахмутская, А.Я. Миндлина //Эпидемиология и вакцинопрофилактика.-2018.-Т.-99.-№2.-С.71-82.
2. Вакцины для профилактики коклюша (Позиция ВОЗ). Педиатрическая фармакология.- 2008.-№1.-С.91-94.
3. Гаврилова О.А. Современный взгляд на заболеваемость коклюшем /О.А. Гаврилова // Медицинский журнал.-2018.- №4.- С.9-12.



4. Задорожная В.И. Риск интенсификации эпидемического процесса и его вакцинопрофилактика в Украине/В.И. Задорожная, А.П. Подоваленко, Н.И. Оперчук //Эпидемиология и вакцинопрофилактика.-2015.-№1.-С. 78-83.
5. Лапий Ф.И. Актуальность эффективной защиты против коклюша/Ф.И. Лапий// Здоровье ребёнка.-2010.-№3.-С.84-86.
6. Селезнёва Т.С. Мониторинг иммуноструктуры детского населения к коклюшу в современных условиях/Т.С. Селезнёва//Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.-2009.-№2.-С.

## КОКЛЮШ: ИММУНИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

**Нуров Р.М**

ГУ "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД".

В статье приведены данные по вакцинации коклюшем как детей так и беременных женщин, с целью предотвращение и снижение числа новорожденных больных коклюшем. С этой целью в данной статье приведены данные некоторых стран где проводят прививки беременным женщинам, на 27 по

36 недели беременности так как именно на этом сроке беременности после прививки вырабатывается высокий уровень антител к коклюшной инфекции, и происходит передача антител к зародышу через плаценту.

Ключевые слова: коклюш, антитела, вакцинация, беременные.

## WHOOPING COUGH VACCINATIONS FOR PREGNANT WOMEN

**Nurov R.M**

GA "Republican center for the prevention and control of AIDS".

The article provides data on pertussis vaccination of both children and pregnant women in order to prevent and reduce the number of newborns with whooping cough. For this purpose, this article provides data from some countries where vaccinations are carried out for pregnant women, at 27 to 36 weeks of

pregnancy, since it is at this stage of pregnancy that after vaccination a high level of antibodies to pertussis infection is produced, and the transfer of antibodies to the embryo through the placenta occurs.

Key words: whooping cough, antibodies, vaccination, pregnant women.

**Нуров Р.М.-д.и.т., директори МД "Маркази чумхуриявии пешгири ва мубориза бо СПИД".**

**Нуров Р.М.-д.м.н., директор ГУ "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД".**

**Nurov R.M. .-d.m.s., director GA "Republican center for the prevention and control of AIDS".**

## СИРОЯТИ СТРЕПТОКОККЙ ДАР КҔДАКОН ВА КАЛОНСОЛОН

**Р.М. Нуров**

"Маркази чумхуриявии пешгири ва мубориза бо СПИД", д.и.т.

**Мухиммият.** Streptococcus pyogenes барои одам патогени маҳсуси бактериявии асосӣ ме-бошад, ки қатори васеи зухуротро, сар карда аз сироятҳои сабуки дар маҳал маҳдуд то сироятҳои барои ҳаёт хатарноки инвазивӣ ба миён меорад [1,2,3]. Табобати файрисамараноки сироятҳое, ки сабабашон S. pyogenes аст, метавонад ба оқибатҳои пасосироятӣ (постинфек-

онӣ), табларзай шадиди тарбодӣ ва гломерулонефрити пасострептококкӣ боис гардад. Файраз ин, он сироятҳои инвазивӣ, аз қабили фастсиият (илтиҳоби сифоқ)-и некрозӣ ва синдроми шоки токсикиро ба миён меорад, ки сатҳи баланди мубталошавӣ ва фавтият дорад.

S. pyogenes - стрептококки ?-гемолитикии грам-мусбат, каталаза-манфӣ ва оксидаза-



манфй мебошад. Анаэроби факултативй аст, ки беҳтар аз ҳама дар муҳити дорои 5-10% гази оксиди карбон рушд мекунад ва дар муҳити агари хунӣ колонияҳои нуқтагиро ташаккул медиҳад. Барои чудо карданни стрептококкҳои гурӯҳи А (СГА) аз дигар стрептококкҳо системай серологияи гурӯҳи Lancefield истифода бурда мешавад. Зидгени навъи A-и *S. pyogenes* полисахариде мебошад, ки аз N-атсетилглюкозамини пайваст ба занчири полимерии рамноза иборат аст. М-сафеда сафедаи асосии сатҳӣ дар девораи хучайравии *S. pyogenes* аст ва штаммҳои СГА минбаъд ба навъҳои серологии муҳталиф дар асоси хусусиятҳои зидгении М-сафеда тақсим мешаванд. Дар асоси сафедаи М беш аз 80 навъи серологӣ идентификатсия карда шудааст. [2]. Вобаста ба оқибатҳои пасосироятӣ *S. pyogenes* ба ду синф ҷудо мешавад: синфи I ва синфи II. Штаммҳои синфи I табларзаи ревматикий ва штаммҳои синфи II гломерулонефрити шадидро ба вучуд меоранд [3,5,13].

Сироятёбӣ метавонад бо роҳи ҳавой-қатрагӣ рӯҳ дихад, ҳангоми расиш ба тараҷӯҳоти бинӣ ва ё ашёву сатҳҳое, ки бактерияҳои сироятӣ доранд, ҳини ба пӯст расидани манбаъҳои гизоии сироятёфта ё олудашуда ба он ба вуқӯъ пайвандад. Штаммҳои СГА метавонанд ба доҳили пӯст аз тариқи захму осебҳои пӯст ворид гарданд ва боиси гирифткоршавӣ ба сироятҳои сурҳодӣ ё селлюлит гарданд [2]. СГА метавонад сироятёбиро дар мушаку сифоқҳо ба вучуд орад, ки боиси миозит ва илтиҳоби некрозии сифоқҳо, маъмулан пас аз латбардории сабук мегардад ва метавонад сабаби синдроми шоки токсикӣ бошад, ҳамчунин имкон дорад ба сироятёбии пардаи луобии маҳбал ва бачадон бурда, сепсисро ба вучуд орад [4,5,6]. Барои сироятёбихои вазнин аз *S. pyogenes* аксаран осебҳои пӯст омили муҳитсоз мешаванд [8,15]. Ҷойҳои серодам, ба монанди урдugoҳҳои ҳарбӣ, хонаҳои пиронсолон ва мактабҳо сабаби ба сабуҷӣ гузаштани микроорганизм шуда, боис ба эпидемияи сирояти стрептококки гурӯҳи А мегарданд.

Басомади сироятҳое, ки *S. pyogenes* ба миён меорад, дар қисмҳои гуногуни олам ба зуҳуроти клиникии сироят вобастагӣ дорад.

СГА ҳама вакт бо бемориҳои ҷиддие алоқаманд буд, ки сатҳи баланди мубталошавӣ ва фавтият доштанд. Ба миёнаҳои асри 20 миқдори сироятҳое, ки сабабашон СГА буд, коҳиши ёфт. Аммо ба охири солҳои 1980-ум боз сироятҳои вазнине пайдо шуданд, ки ангезандашон стрептококки гурӯҳи А буд [6,7,10]. Дар ду даҳсолаи охир оризаҳои гайрифасодӣ ва фасодии сирояти *S. pyogenes* зиёд шуданд. Ин зиёдшавии бори бемориҳо метавонад ба ҷанд омил, аз ҷумла тағириёбии вирулентнокӣ ва тобоварӣ ба антибиотикҳо алоқамандӣ дошта бошад[2,9].

Сироятҳои СГА ва оризаҳои онҳо дар қишварҳои суст рушдкарда ва рушдкарда аз ҳам фарқ мекунанд. Дар қишварҳое, ки сатҳи тараққиёташон паст аст, сатҳи паҳншавии бемории тарбодии дил (БТД) ва басомади фавтияти марбут ба БТД баланд мебошад. Аммо дар қишварҳои рушдкарда басомади маргҳо аз сабаби сироятёбии инвазии СГА баланд аст. Шумораи умумии сироятёбихои вазнини *S. pyogenes* 18,1 миллион ҳолатро ташкил медиҳад, зимнан ҳар сол 1,78 миллион ҳолати нав ба қайд гирифта мешавад. Миқдори ҳолатҳои БТД дар тамоми олам на кам аз 15,6 миллион мебошад, зимнан ҳарсола иловатан 282 000 ҳолати нав ба қайд гирифта мешавад. Тахминан 233 000 марг солона ба БТД марбут дониста мешавад. Ҳар сол тақрибан 663 000 ҳолати нави мубталошавии инвазии СГА ва 163 000 ҳодисаи фавт сабт мегардад. 616 миллион ҳолати сироятёбӣ бо ангинаро дар тамоми олам, ҳамчунин 111 миллион ҳодисаи сирояти пӯстии кӯдаконро дар қишварҳои дар ҳоли рушд низ метавон ба *S. Pyogenes* нисбат дод. Дар бисёр қишварҳои дунё аз 15% то 30% ҳодисаҳои фарингит дар кӯдакон ва аз 5% то 20% ҳодисаҳои фарингити калонсолонро *S. pyogenes* ба миён меорад. Зиёда аз ин, эҳё шудани ҳодисаҳои табларзаи шадиди тарбодӣ дар кӯдакон аз оилаҳои мансуб ба синфи миёна ба мушоҳида мерасад [11,13]. Тонзиллитҳо зиёдтар дар қишварҳои дорои иқлими мультадил вомехӯранд ва сатҳи мубталошавӣ ба онҳо дар охири зимистон ва оғози баҳор афзоиш мейбад. Импетиго бисёртар дар кӯдакон дар иқлими нам вомехӯрад.



**Мавод ва усулҳои таҳқик.** Анамнез ва маълумоти ташхиси чисмонӣ аз навъи сирояти иктисобӣ вобаста хоҳад буд. Бо вуҷуди ин, анамнези дақиқ ва баҳогузории матлуби клиникӣ барои ташхисгузории аниқи сирояти *S. pyogenes* зарур мебошанд.

Дарди гулӯ одатан дар ҳолати ангинаи стрептококкӣ шикояти ҷиддӣ аст. Зуҳуроти клиникии аз ҳама зиёд воҳӯрандаи ангинаи стрептококкӣ саршавии ногаҳонии табларза, нотобӣ, экссудати ҳалқумӣ, лимфаденопатияи дардноки гарданӣ ва калоншавии бодомакҳоро дар бар мегирад [6,7]. Дар кӯдакон импетиго яке аз сироятҳои пӯстии паҳншудатарин аст. *S. pyogenes* импетигои гайрибуллёзиро ба вучуд меорад. Одатан дар атрофи даҳону бинӣ доначаҳои сурхфоми хоришдор пайдо мешаванд, ки дертар ба обилаи моеъдор табдил мейбанд. Обилаҳо ба осонӣ мекафанд ва болояшонро караҳши асалранг мегӯшонад. Осебҳо одатан хуб локализатсия мешаванд ва дар қитъаҳои кушодаи чисм - рӯй ва андомҳои поёнӣ зуҳур мекунанд. Дар беморони мубтало ба маҳмалак одатан табларзai саҳт, симптомҳои заҳролудшавӣ, дард дар гулӯ, доначаҳои заррануқта дар пасманзари гиперемияи пӯст падид меоянд. Доначаҳо аз 7 то 10 рӯз монда, баъди ин ба хушкшавӣ ва пӯстпартой шурӯй мекунанд. Баръалотар аз ҳама пӯстпартой дар кафҳои даст ва пошинаҳои пой мушоҳида мегардад [4,8,9]. Сироятҳои инвазивии бофтаҳои мулоим, ки ангезандаашон *S. pyogenes* аст, бисёр бо шок ва норасоии бисёраъзӣ зуҳур мекунанд. Илтиҳоби некрозии сифоқ, ки аз таъсири стрептококки гурӯҳи А ба миён меояд, моҳиятан сирояти насчи зерипӯстии амиқ решадавонда мебошад, ки ба парешоншавии зуди сифоқ ва ҷарбу боис мегардад. Одамоне, ки масунияти дар маҷмӯй ё дар маҳал суст доранд, зери ҳавфи баланди рушдёбии илтиҳоби некрозии сифоқ қарор мегиранд. Ба омилҳои дигар амалҳои ҷарроҳӣ, заҳмҳои сӯҳта, латҳои кунд, заҳмҳои буридаи хурд ва зоиш тааллуқ доранд. Дарди мавзей, некрози пӯсти сироятёфта, варам, сурхшавӣ, тапиши аз меъёр баланди дил ва табларза зуҳуроти хоси илтиҳоби некрози сифоқ - фастсийт мебошанд [11,15].

Стрептококки гурӯҳи А сабаби асосии ангинаго дар кӯдакону наврасон аст. Табион бояд аз маълумоти клиникӣ ва эпидемиологиро барои муайян намудани эҳтимолияти ангинай стрептококки гурӯҳи А истифода баранд. Дар қишварҳои рушдкарда асосан барои пайдо кардани зидген ба сифати ҷораи қатори аввал бо ҳадафи қӯмак ба табиони клиникаҳо дар ташхиси ангинай СГА тести фаврӣ ба кор бурда мешавад. Дар кӯдаконе, ки ҳангоми саҷниш бо тести фаврӣ натиҷаи манғӣ нишон медиҳанд, барои пешгирий аз инкишофи оризахо аз ҳалқ гирифтани кишт тавсия мегардад. То айни замон стандарти тиллой барои пайдо кардани СГА кишти бактериологӣ аз ҳалқ маҳсуб мейбад [2]. Титрҳои антистрептолизин О ва анти-ДНҚазаҳо ба қаблан ҷой доштани сирояти стрептококкӣ ишора мекунанд ва барои ташхиси оризахои стрептококкӣ ва пешѓуи беморӣ истифода мешаванд.

Давои интихобшаванда барои табобати сирояти стрептококкӣ пенитсиллин (тариқи даҳон) дар давоми 10 рӯз ё бензилпенитсиллини натрий (дохилимушакӣ) мебошад. Ин тарзи табобат сарфакорона аст ва сектори танги таъсир дорад. Агар бемор аз пенитсиллин аллергия дошта бошад, аз макролид ва сефалоспоринҳои насли якум истифода кардан мумкин аст. Аммо баъзе штаммҳои *S. pyogenes* нисбати макролидҳо устуворӣ ҳосил кардаанд ва макролидҳо ҳамчун ҳатти сеюми табобати сирояти стрептококкӣ ба кор бурда мешаванд [2]. Сироятёбихои вазнини инвазивии *S. pyogenes*-ро метавон бо ванкомитсин ва клиндармитсин муолиҷа кард [15]. Антибиотикотерапияи дохилирагӣ ва даҳолати ҷарроҳӣ барои бурида гирифтани бофтаҳои некрозӣ дар сурати бо *S. pyogenes* сироят ёфтани бофтаҳои мулоими пӯст тавсия мешаванд.

Ангинай стрептококкиро аз бемориҳои сироятие, ки ба ҳалқ осеб мерасонанд, чудо кардан лозим аст. Маҳмалакро аз сурхчаю сурхакон, сили қалбакӣ, бусурот аз таъсири доруворӣ фарқ кардан мумкин аст. Импетигоро, ки *S. pyogenes* ба вучуд овардааст, аз сирояти импетиго, ки стафилококки тиллоранг ба миён овардааст, фарқ кардан зарур аст. *S. pyogenes* импетигои гайрибуллёзиро ба вучуд меорад.



Мувофики маълумоти Ташкилоти умуми-чахонии тандурустӣ, СГА аз лиҳози этиологияи сироятии фавти одамон мавқеи 9-умро ишғол мекунад. Аксарияти маргҳо, маҳсусан дар кишварҳои рушдкардаи олам, аз сабаби сироятҳои инвазивӣ ва БТД рӯй медиҳанд [13]. Сироятёбихои вазнин бо СГА дар кишварҳои сарватманд бештар мушоҳида шуда, аз 14% то 19%-ро ташкил медиҳанд. Шаклҳои сабуки сироятёбӣ бо стрептококк одатан пас аз 7-10 рӯз мегузаранд. Аммо риоя накарданни речай табобат метавонад сабаби оризаҳои пасосироятӣ гардад.

Оризаҳои сироятиро, ки *S. pyogenes* ба миён меорад, метавон ба фасодӣ ва гайри-фасодӣ тақсим намуд. Оризаҳои фасодӣ думали перитонзиллярӣ, селлюлити перитонзиллярӣ, думали пасиҳалқумӣ, отити миёна ва синусит, увулит, лимфаденити гардан, менингит ва думали майнаи сар, артрит, эндокардит, остеомиелит ва думали чигарро дар бар мегирад. Ба оризаҳои гайрифасодӣ табларзai тарбодӣ, гломерулонефрити пасострептококкӣ, PANDAS, хореяи

Сиденҳам ва дигар ихтиилӯҳои аутоиммунии ҳаракатӣ тааллук доранд [13,14].

Табобати гайрисамараноки сироятёбихои пӯст ва ё роҳҳои нафас бо стрептококки гурӯҳи А ба табларзai шадиди тарбодӣ боис мегардад. Пешгирий аз такроршавии ҳолатҳо ва инкишофёбии оқибатҳои эҳтимолан ҷиддии бемориҳои тарбодии дил профилактикаи дуюмдараҷаро бо пенитсилии талаб мекунад. Профилактикаи дуюмдараҷа усули аз ҳама босамари коҳишидҳии омори мубталошавӣ ба табларзai шадиди тарбодӣ ва БТД мебошад. Бо вучуди ин, профилактикаи ибтидой дар саросари олам торафт маъруф мешавад. Профилактикаи ибтидой муолиҷаи бетаъхир сирояти стрептококкиро бо роҳи тазриқи яккаратаи бензатин-пенитсилии ё пенитсилии тариқи даҳон тайи 10 рӯзи пас аз тасдиқшавии сироятёбӣ бо *S. pyogenes* дар бар мегирад. Муолиҷаи бетаъхир бо ёрии антибиотикҳо на танҳо вазнинии табларзai тарбодии шадидро коҳиш медиҳад, балки боз басомади оризаҳои фасодӣ аз қабили отити миёнаро кам мекунад.

## АДАБИЁТ

1. Астафьевая, Н. В. Скарлатина у взрослых / Н. В. Астафьевая, А. А. Еровиченко, В.В . Оськина, М. А. Бурчик, А. В. Совина // Леч.врач. 2002. № 3. С. 61-63.
2. Бедулина, И. М. Чувствительность выделенных у больных скарлатиной, острым тонзиллитом и другими формами респираторной инфекции бетагемолитических стрептококков к современным антибиотикам и антисептикам. / М. М. Бедулина, Г. Н . Чистенко, И. Н. Слабко и др. // Медицинский журнал. Минск, 2005. № 2. С. 21-23.
3. Покровский, В. И. Клиническая характеристика скарлатины в настоящее время /В . И.Покровский, Н. И. Брико, Н. А. Малышев // Терапевтический архив. 2004. Т. 76. № 4. С. 31-34.
4. Sims Sanyahumbi A, Colquhoun S, Wyber R, Carapetis JR. Global disease burden of group A Streptococcus. In: Ferretti JJ, Stevens DL, Fischetti VA, editors. *Streptococcus pyogenes: Basic Biology to Clinical Manifestations*. Oklahoma City, OK: University of Oklahoma Health Sciences Center; 2016. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK333415/>. Accessed 14 Jan 2018.
5. Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK, Weber M. The global burden of group A streptococcal diseases. Lancet Infect Dis 2005.-№5.- P. 685-694.
6. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics 2010.- №126.- P.557-564.
7. Wong MC, Chung CH. Group A streptococcal infection in patients presenting with a sore throat at an accident and emergency department: prospective observational study. Hong Kong Med J 2002.-№8.-P. 92-98.
8. Park DW, Kim SH, Park JW, et al. Incidence and characteristics of scarlet fever, South Korea, 2008-2015. Emerg Infect Dis 2017.-№23.-P.658-661.



9. Lamagni T, Guy R, Chand M, et al. Resurgence of scarlet fever in England, 2014-16: a population-based surveillance study. Lancet Infect Dis 2018.-№18.-P.180-187.
10. Tse H, Bao JY, Davies MR, et al. Molecular characterization of the 2011 Hong Kong scarlet fever outbreak. J Infect Dis 2012.-№206.- P.341-351.
11. Chuang YY, Huang YC, Lin TY. Toxic shock syndrome in children: epidemiology, pathogenesis, and management. Paediatr Drugs 2005.-№7.-P.11-25.
12. Lau SK, Woo PC, Yuen KY. Toxic scarlet fever complicating cellulitis: early clinical diagnosis is crucial to prevent a fatal outcome. New Microbiol 2004.- №27.-P.203-206.
13. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2015.-№131.-P.1806-1818.
14. Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: an overview. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014.-№33.-P.2105-2109.
15. Cheung JP, Fung B, Tang WM, Ip WY. A review of necrotising fasciitis in the extremities. Hong Kong Med J.-2009.- №15.-P.44-52.

## СТРЕПТОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

**Нуров Р.М.-д.м.н., директор ГУ "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД".**

В статье представлена этиология, эпидемиология, диагностика и лечение стрептококковой инфекции у детей и взрослых. Распространенность стрептококковой инфекции и постстрептококковых заболеваний в мире в последние десятилетия остается напряженной. Стрептококковые инфекции наносят значительный социально-экономический ущерб, оставаясь актуальной проблемой здравоохранения во многих странах мира. В настоящее время остшая ревматическая лихорадка, как

осложнение стрептококковой инфекции не является массовым заболеванием, но представляет собой серьезную проблему, связанную с поражением сердца. Сложившаяся ситуация требует более детального контроля за стрептококковой инфекцией и повышения бдительности врачей в отношении новых случаев острой ревматической лихорадкой и ревматическими болезнями сердце.

**Ключевые слова:** Стрептококковая инфекция

## STREPTOCOCCAL INFECTION IN CHILDREN AND ADULTS

**Nurov R.M.-d.m.s., director GA "Republican center for the prevention and control of AIDS".**

The article presents the etiology, epidemiology, diagnosis and treatment of streptococcal infection in children and adults. The prevalence of streptococcal infection and post-streptococcal diseases in the world in recent decades remains tense. Streptococcal infections cause significant socio-economic damage, remaining an urgent health problem in many countries of the world.

At present, acute rheumatic fever, as a complication of streptococcal infection, is not a mass disease, but is a serious problem associated with heart damage. The current situation requires more detailed monitoring of streptococcal infection and increased vigilance of doctors against new cases of acute rheumatic fever and rheumatic heart disease.

**Нуров Р.М.-д.и.т., директор МД "Маркази чумхурияции пешигирӣ ва мубориза бо СПИД".**

**Нуров Р.М.-д.м.н., директор ГУ "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД".**

**Nurov R.M.-d.m.s., director GA "Republican center for the prevention and control of AIDS**



## РАВАНДИ КЛИНИКИИ БЕМОРИИ КОВИД-19 ДАР БЕМОРОН ҲАНГОМИ ПАНДЕМИЯ ДАР ТОЧИКИСТОН

**Раҳмонов Э.Р., Матинов Ш.Қ., Ҳабибуллоев Ш.Б., Раҳмонов Ҷ.Э.**

Кафедраи бемориҳои сирояти мудири кафедра, д.и.т., профессор Раҳмонов Э.Р.,  
МДТ "ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино". Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Сирояти корановируси нав Ковид-19 бемории шадиди вирусӣ мебошад, ки барангезандааш штамми вируси нав аз оилаи коронавирус буда, роҳҳои гузаришаш бештар ҳавогию қатрагӣ, тамосӣ, фазлавӣ-даҳонӣ мебошад [1-7].

Аз моҳи декабри соли 2019 дар Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, музофоти Ҳубей, шаҳри Ухан мутахассисони соҳаи тандурустӣ аз сарзадани сирояти нав, ки барангезандааш коронавирус мебошад, хабар расониданд. Дар муддати начандон дароз дар тамоми музофотҳои Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой гирифтоворшавӣ ба ин беморӣ зиёда аз ҳазорон нафарро дар бар гирифта, 3% онҳо фавтиданд. 7-уми январи соли 2020 мақомоти Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой расман хабар доданд, ки сабаби пайдоиши "илтиҳоби шуш" барои имми ҳозира коронавируси нав мебошад [8-15].

11 марта соли 2020 ТУТ "пандемия"-ро оид ба сирояти Ковид-19-ро "пандемия" эълон намуд. Айни замон, ин беморӣ қариб дар тамоми кишварҳои дунъё паҳн гардидааст. Аз рӯи маълумотҳои оморӣ то санаи 25.12.соли 2020 ҳамагӣ дар рӯи олам зиёда аз 75 млн. нафар сироятёфтагони коронавирус Ковид-19 ба қайд гирифта шудаанд, ки аз ин шумора 2 млн. нафарашон фавтидаанд ва 65млн. нафарашон шифо ёфтаанд[16-20].

Аз 29 апрели соли 2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон якумин бемор бо сирояти коронавируси нави COVID-19 ба қайд гирифта шудааст ва беморшавӣ бо ин сироят дар байни калонсолон нисбатан зиёд буд. Аз рӯи маълумотҳои оморӣ то санаи 25.11.соли 2020 сол ҳамагӣ дар Тоҷикистон 11932 нафар сироятёфтагони коронавирус ба қайд гирифта шудаанд, ки аз ин шумора 86нафарашон фавтидаанд ва 11312 (94,8%)нафарашон шифо ёфтаанд.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиш ва таҳлили раванди клиникии беморони мубталои ка-

ронавируси нав Ковид-19 ва илтиҳоби шушҳо аз маводҳои беморхонаи клиникии бемориҳои сироятий ш.Душанбе ҳангоми пандемия дар Тоҷикистон.

**Мавод ва методҳои таҳқиқот.** Таҳлили ретроспективии 122 таърихи беморони дорои Ковид-19 ва илтиҳоби дутарафаи шушҳо, ки дар беморхонаи клиникии бемориҳои сироятии ш.Душанбе (дар давраи пандемияи Ковид-19) бистарӣ буданд, гузаронида шудааст. Таҳхиси Ковид -19 дар асоси таҳлилҳои озмоиши: аз он ҷумла андӯда аз гулӯ ва ковокии бинӣ тавассути воқуниши занциравии полимеразӣ (ПСР) барои дарёфти РНК-и Ковид-19; тести фаврӣ бо муайян намудани потанҳои Ковид-19 IgM ва IgG. Инчунин барои ошкор намудани илтиҳоби шушҳо муюнаҳои функционалии рентгенографияи шушҳо ва томографияи компьютерии (КТ) қафаси сина гузаронида шуда буд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Таҳлили 122 таърихи беморони дорои Ковид-19 ва илтиҳоби дутарафаи шушҳо такоро шудааст, ки дар беморхонаи клиникии шаҳрии бемории сироятии ш.Душанбе бистарӣ буданд, гузаронида шуд. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки шумораи беморон бо таҳхиси Ковид-19 ва илтиҳоби дутарафаи шушҳо 122 нафарро ташкил додааст, ки синну соли онҳо аз 15 то 85- солро ташкил мекард. Фақат беморони синни аз 60 - сола боло 52(42,6%)-ро ташкил додаанд синну соли миёнаи беморон ба  $66,9 + 1,5$  сол баробар буд.

Аз миқдори умумӣ: мардҳо - 71 (58,2%)ва занҳо - 51 (41,8%) нафарро ташкил додаанд. Аз шумораи умумии беморон (65,6%) нафарашон сокини шаҳр ва (34,4%) нафар аҳолии деҳот буданд.

Рӯзи бистарӣ шудан ба беморхона аз рӯзи оғози беморӣ: Аз 1 то 5 рӯз -10 нафар 8,2%, аз 6 то 10 рӯз- 64 нафар 52,5%, аз 10



рӯз боло - 48 нафар 39,3% ташкил додааст, ки ин нишонаи дер муроҷиат намудани беморонро ва дер оғоз намудани табобати маҳсусро нишон медиҳад ва аз ин лиҳоз сабаби вазнин ҷараён гирифтани беморӣ мегардад.

Аз шумораи умумии бемороне, ки дар беморхонаи сироятӣ бистарӣ буданд, дар 14(11,5%) ҳолат ташхиси Ковид-19 бо воситаи вокуниши занҷираии полимеразӣ (ПСР) бо муайян кардани РНК -и вируси (SARS CoV-2) андудаи аз гулӯ ва қовокии бинӣ гирифташуда тасдиқ шуда буд.

Вобаста ба ҷараёни вазнинии беморӣ бошад, аз 122 нафар бемор дар (65,5%) ҳолати миёнавазнин ба қайд гирифта шудааст. Дар (44,5%) ҳолатҳо беморӣ вазнин ҷараён гирифтааст. Дар 22,1% беморони воридшуда, дар вақти қабул SpO<sub>2</sub> камтар аз 70%-ро ташкил додааст, ки сабаби ниҳоят дер ба табобат фаро гирифтани беморонро аз тарафи духтурони минтақавӣ нишон медиҳад.

Инчунин аз шумораи умумии ҳолатҳои вазнин ҷараён гирифтани беморӣ бошад, дар (51,6%) -нафари онҳо беморӣ ба шакли вазнини Ковид -19 бо оризаи дистрессиндроми шадиди респираторӣ (ДСШР) дучор шуданд, ки аз инҳо 5(4,1%) нафарашон фавтиданд. Дар 38,5% ҳолат аз шумораи умумии беморони вазнин - ҳодисаи "тӯфони ситокинӣ" ба амал омадааст, ки он бо таҳлилҳои озмоиши иловагии: сафедаи С -реактивӣ (СРБ), D-димер, муайянсозии миқдори ферритин дар хун тасдиқ шуд. Сабаби

марги аксар беморони Covid- 19 илтиҳоби шуши дутарафаи полисегментарӣ бо оризаи дистресс-сидроми шадиди респираторӣ (ДСШР) гашт. Дарфавтидагон беморӣ дар заминай диабети қанди типи 2-и ҷуброншаванда ҷараён ёфта, 27%-и беморон дар анамнези беморӣ фишорбаландӣ доштанд, ки барои амалий намудани муолиҷаи саривақтии комплексии ин беморон табибон бояд нуқтаҳои зикршударо ҳатман ба эътибор гиранд.

#### Хуносахо:

1. Натиҷаҳои таҳлил муайян намуд, ки сабаби асосии вазнин гузаштани ҷараёни бемории Ковид-19 ин дар беморон вуҷуд доштани бемориҳои ҳамрадиф (диабети қанд, фишорбаландии шараёнӣ, вайроншавии мубодилаҳои метаболетикий) ва ҳамчунин дер муроҷиат кардани беморон ба беморхона (9-12 рӯз пас аз оғоз ёфтани беморӣ) ва сари вақт оғоз накардани табобати маҳсуси саривақтӣ мебошад.

2. Сабаби фавти беморони гирифтории Ковид-19 ва илтиҳоби дутарафаи шушҳо бо оризаи вазнини дистрессиндроми шадиди респираторӣ (ДСШР), норасоии нафаскашии дараҷаи 2-3 ва норасоии кори дилурагҳо мебошад, ки сабаби асосии фавти беморон мегардад.

3. Ҷараёни вазнини беморӣ бештар дар шахсони синну соли зиёд аз 60- сола боло диди шуд, ки бисёри онҳо ба гурӯҳи ҳатар шомиланд ва сабаби вазнин ҷараён гирифтани беморӣ мегарданд.

#### АДАБИЁТ

1. Chaolin H. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China? Lancet 2020; 395: 497-506 Published Online January 24, 2020 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5)
2. Chaomin Wu et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. Published online March 13, 2020. doi:10.1001/jamainternmed.2020.099
3. Chen N. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study // Lancet. 2020. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7
4. Chong Y.P. et al. Antiviral Treatment Guidelines for Middle East Respiratory Syndrome // Infection & chemotherapy. 2015. 47. № 3. pp. 212-222.
5. Chung M. et al. CT Imaging Features of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) // Radiology. 2020. V.295. No.1. P.202-207. Doi: 10.1148/radiol.2020200230.



6. Corman V. M. et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR //Eurosveillance. - 2020. - Т. 25. - №. 3. - 25(3). doi: 10.2807/1560-7917.ES 147 Версия 8 (03.09.2020)
7. Dayer M.R. et al. Lopinavir; A Potent Drug against Coronavirus Infection: Insight from Molecular Docking Study // Arch Clin Infect Dis. 2017 ; 12(4):e13823. doi: 10.5812/archcid.13823
8. Dyall J. et al. Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome: Current Therapeutic Options and Potential Targets for Novel Therapies // Drugs. 2017. 77. № 18. С. 1935-1966.
9. Li Q et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia N Engl J Med. 2020 Jan 29. doi: 10.1056/NEJMoa2001316
10. Mao L. et al. Neurological Manifestations of Hospitalized Patients with COVID-19 in Wuhan, China: A retrospective case series study; 2020. doi: <https://doi.org/10.1101/2020.02.22.20026500>
11. Mehta P, et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020 Mar 28;395(10229):1033-1034. doi: 1.1016/S0140-6736(20)30628-0. Epub 2020 Mar 16.
12. Mo Y., Fisher D.A. review of treatment modalities for Middle East Respiratory Syndrome // The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2016. 71. № 12. pp. 3340-3350.
13. Pan F. et al. Time Course of Lung Changes On Chest CT During Recovery From 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pneumonia [published online ahead of print, 2020 Feb 13] // Radiology. 2020. 200370. Doi: 10.1148/radiol.2020200370.
14. Park M.H. et al. Emergency cesarean section in an epidemic of the Middle East respiratory syndrome: a case report Korean J Anesthesiol, 69 (2016), pp. 287-291, doi: 10.4097/kjae.2016.69.3.287
15. Richardson P, Griffin I, Tucker C, Smith D, Oechsle O, Phelan A, Stebbing J. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease. Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):e30-e31. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30304-4.
16. Rodriguez-Morales A. et al. Clinical, laboratory and imaging features of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 34, March-April 2020, 101623 <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101623>
17. Seif F, Aazami H, Khoshmirsafo M, Kamali M, Mohsenzadegan M, PornourM, Mansouri D. JAK Inhibition as a New Treatment Strategy for Patients with COVID-19. Int Arch Allergy Immunol. 2020 May 11:1-9. doi: 10.1159/000508247.
18. Soldati G., Smargiassi A., Inchigolo R. et al. Proposal for International Standardization of the Use of Lung Ultrasound for Patients With COVID-19: A Simple, Quantitative, Reproducible Method [published online ahead of print, 2020 Mar 30] // J. Ultrasound Med. 2020;10.1002/jum.15285. Doi: 10.1002/jum.15285.
19. World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when Novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected: Interim Guidance. 28 January 2020.
20. World Health Organization. Infection prevention and control guidance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim guidance, 21 March 2020. World Health Organization; 2020. 150 Версия 8 (03.09.2020)

## КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КОВИД 19 У БОЛЬНЫХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

**Рахмонов Э.Р., Матинов Ш.Қ., Ҳабибуллоев Ш.Б., Рахмонов Ҷ.Э.**

Кафедра инфекционных болезней ГОУ " Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибни Сино".

**Цель исследования.** Изучить клинические особенности течения новой коронавирусной инфекции Covid-19 и пневмонии по

материалам городской клинической инфекционной больницы г.Душанбе.

**Материал и методы исследования.** Прове-



ден ретроспективный анализ 122 случая истории болезни больных Covid-19 и пневмонии в период пандемии болезни 2020 года.

Диагноз во всех установлен на основании клинико-эпидемиологических данных и подтверждён обнаружением РНК коронавирусной инфекции Covid-19 (мазок из носоглотки).

**Результаты и их обсуждения.** Из числа обследованных мужчины составили 17(54,8%), женщины 14(45,2%). Средний возраст больных составил 49,8+1,8 лет.

По тяжести течения болезнь протекала в среднетяжелое форму 65,5%, тяжелое и крайне тяжелое течение в 44,5% случаях такими опасными для жизни осложнениями,

как острые дыхательная недостаточность и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). При поступлении больных в клинику сатурация крови кислородом SpO<sub>2</sub> была ниже 70%. У (51,6%) больных заболевание осложнилось острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) из которых 5(4,1%) больных умерли. В 38,5% случаев наблюдали цитокиновый шторм. У 72,2% умерших заболевание протекало на фоне декомпенсированного сахарного диабета 2 типа и 27,8% больных имели в анамнезе гипертоническую болезнь.

**Ключевые слова:** Ковид-19, пандемия, клинические особенности.

## CLINICAL CURRENT OF COVID 19 IN PATIENTS DURING PANDEMIC PERIOD IN TAJIKISTAN

Rahmonov E.R., Matinov Sh.Q., Habibulloev Sh.B., Rahmonov A.E.

Department of Infectious Diseases of the State Educational Institution "Avicenna Tajik State Medical University".

**Purpose of the study.** To study the clinical features of the course of the new coronavirus infection Covid-19 and pneumonia based on the materials of the city clinical infectious diseases hospital in Dushanbe.

**Material and research methods.** A retrospective analysis of 122 cases of histories of patients with Covid-19 and pneumonia during the 2020 pandemic was carried out.

The diagnosis in all was established on the basis of clinical and epidemiological data and was confirmed by the detection of RNA of coronavirus infection Covid-19 (nasopharyngeal swab).

**Results and their discussion.** Of the surveyed men accounted for 17 (54.8%), women 14 (45.2%). The average age of the patients was 49.8 + 1.8 years. According to the severity of the

course, the disease proceeded in a moderate form in 65.5%, severe and extremely severe in 44.5% of cases with such life-threatening complications as acute respiratory failure and the development of acute respiratory distress syndrome (ARDS). When patients were admitted to the clinic, blood oxygen saturation SpO<sub>2</sub> was below 70%. In (51.6%) patients, the disease was complicated by acute respiratory distress syndrome (ARDS), of which 5 (4.1%) patients died. A cytokine storm was observed in 38.5% of cases. In 72.2% of the deceased, the disease proceeded against the background of decompensated type 2 diabetes mellitus and 27.8% of patients had a history of hypertension.

**Key words:** Covid-19, pandemic, clinical features.

## МАСЬАЛАХОИ МУБРАМИ ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ ВА КЛИНИКАИ СИЁХСУЛФА

М.Ч.Шарифов, Т.М. Шарифзода.

Беморхонаи клиникии бемориҳои сироятӣ

**Мухиммият.** Ба дастовардҳои назарраси вакцинатсия нигоҳ накарда, сиёҳсулфа яке аз сабабҳои мухимми фавти кӯдакони ширхор ва проблемаи ҷиддии нигоҳдории тандурустии ҷамъиятии тамоми дунё боқӣ ме-

монад. дар айни замон гирифторшавӣ ба бемории сиёҳсулфа афзоиш ёфта истодааст ва афзоиши нисбатан босуръати он дар қишиварҳои мушоҳида мерасад, ки дар он ҷойҳо аз ваксинаҳои ба истилоҳ бехӯчайра



истифода мекунанд. Афзоиши гирифтorschawī ба бемории сиёҳсулфаро дар солҳои охир ба сабабҳои гуногун вобаста медонанд: беҳтар шудани вазъи иттилоотнокии табибон, дар тибби амалии ватанӣ истифода кардан аз усулҳои ҳассоси таҳқиқот (вокуниши полимеразии занҷири), дивергенсияи антигении барангезанда ва ваксинаҳои щтаммҳо, кам шудани шиддати иммунитети бъядиваксинагӣ, самаранокии нокифояи ваксинаҳои бехӯҷайра, кам шудани фарогирии умумӣ ба ваксинатсия ва гайра 1,2,4,5.

Барангезандай сиёҳсулфа қаламчаи грамманфии *Bordetellapertussis* қаламчаҳои майдай (коккобактерия) мебошанд, ки байзашакл буда, камсулаи нозук доранд, бехарақат мебошанд. Барангезандай сиёҳсулфа нисбат ба таъсири берунӣ хеле ҳассосанд: таҳти таъсири нурҳои офтоб дар давоми як соат, таҳти таъсири маводи дезенфиксииӣ ва хушконидан бошад, дар муддати кӯтоҳ мемирад. Барангезандай сиёҳсулфа 8 аглютиноген дорад, ки онҳо бо ёрии вокуниши агглютинатсия муайян карда мешаванд. Файр аз агглютиногенҳо ба соҳтори антигений инҳо доҳил мешаванд: экзотоксин, токсини аденилатсиклазӣ, гемолизин, гемагглютинини филаментозӣ, аглютиногенҳои протективӣ, ситотоксини трахеалий, дерматонекротоксин, липополисахарид, омилҳои гистаминсенсибилизионӣ. Боз 3 намуди Bordetella bronchiseptica, Bordetellaparapertussis, Bordetellaholmessi метавонанд, ки патогнҳои эҳтимолӣ барои одамон бошанд.

Дар эпидемиологии муосир сиёҳсулфа ба сифати сарчашмаи сироят нақши муҳимро наврасон ва калонсолоне мебозанд, ки сиёҳсулфаро дар шакли сабук ё атипӣ гузаронидаанд. Наврасон ва калонсолон барои хуруҷҳои сиклии беморӣ махзани асосӣ ва сарчашмаи асосии сироятёбии кӯдакони моҳҳои авали ҳаёт дар оилаҳое ба ҳсиоб меравад, ки дар онҳо сиёҳсулфа хеле вазнин мегузарад ва барои ҳаёт хатар дорад 2.

Патогенези сиёҳсулфа мураккаб аст ва охир омӯхта нашудааст. Токсини сиёҳсулфа доираи васеи токсинҳо ва субстансияҳои фаъоли биологиро ҳосил мекунад, монанди

токсини сиёҳсулфа, ситотоксини трахеалий, аденилатсиклаз, эндотоксин, гемагглютинини филаментозӣ, пертактин, токсини дермонекротикий, агглютиногенҳо. Микроби троپен ба эпителии мижгонии роҳҳои нафаскашӣ дар тамоми тӯли он диде мешавад. Бактерияҳо дар натиҷаи таъсири омехтаи якчанд омили вирулентнок ба эпителии роҳҳои нафаскашӣ ва алвеолаҳо осеб мерасонад, ки дар байни онҳо муҳимтаринашон токсини сиёҳсулфа, гемагглютинини филаментозӣ, фимбрія ваи пертактин ба ҳисоб мераванд. Протсесси патологӣ асосан дар бронҳо ва бронхиолаҳо, ва камтар дар трахея, ҳанҷара ва биниву ҳалқ назаррасанд. Илтиҳоби маҳдуд пайдо мешавад, фаъолияти дастгоҳи мижгонакии хучайраҳои эпителӣ маҳв ва секретсияи луоб зиёд мешавад. Минбаъд ммуккин аст, ки эпителии роҳҳои нафаскашӣ реш гирад ва бронхити некрозӣ, бронхиолит, ателектазҳо, эмфизема, бронхопневмония ташаккӯл ёбад. Мувофиқи тасаввуроти аз тарафи умум қабулшуда дар майнаи дарозрӯя таҳти таъсири импульсҳо, ки аз дастгоҳи ретсепторроҳои нафаскашӣ ворид мегарданд, лонаи устувори таҳрикоти типи доминантҳои А.А. Ухтомский ташаккӯл меёбад, вобаста аз ин омлҳои номахсус (барангезандоҳои дард, муоинаи ҳалкум ва ғ.) метавонанд, ки боиси хуруҷ кардани сулфаи ихтилоҷӣ, то ҳадди апноэ гарданд.

Дар бемороне, ки аз шаклҳои вазнини сиёҳсулфа фавтидаанд, хунравиҳои микроскопӣ ёбузурги майна ва шушҳо, атрофияи қишири майнаи сар, ҳароб шудани тимус, испурҷ, гиреҳҳои лимфавӣ муайян карда шуд, дар ҳолати мавҷуд будани коинфексии сиёҳсулфа бо вирусҳои респираторӣ дар шушҳо бештар мембраҳоиг иалинӣ ба назар мерасид. Дар ҳамаи кӯдакони фавтида аломатҳои патоморфологии иммунодефитсити дуюмӣ ва коинфексия бо дигар барангезандаҳо (грипп, парагрипп, сирояти респираторӣ-синтситиалий ва ғ.) ба мушоҳида расид.

Дар айни замон сиёҳсулфа дар ашҳоси ваксинанашуда ҳамаи ҳусусиятҳои клиникӣ-лабораториро нигоҳ медорад. Беморӣ тадриҷан сар мешавад ва сулфаи хушк зиёд шу-



дан мегирад, дар ин маврид симптомҳои интоксикатсия, вараҷа, фарингит, маъмулан, вуҷуд надоранд. Дар фазаи пароксизмалий сулфа хуруҷмонанд мешавад ва ҳамроҳ бо гиперемия ё сианози рӯй, ашкрезӣ, репризахо, қайкунӣ, апноэ, хориҷ шудани балгами шафоф сурат мегирад. Сулфа шабона, пас аз кори ҷисмонӣ кардан, сарбории эмотсионалий зиёд мешавад. Вобаста аз вазнинии сиёҳсулфа миқдори хуруҷҳои сиёҳсулфа бо репризҳо дар давоми шабонарӯз аз ягон-ягон то 40-50 ададро дар як шабонарӯз ташкил мешавад. Фазаи сулфаи хуруҷмонанд аз 1 то 6 ҳафта давом мекунад. Реконвалестсенсия якчанд ҳафта давом мекунад ва дорои хусусиятҳои нест шудани хуруҷҳо ва тадриҷан кам шудани миқдорк шиддатнокии сулфа мебошад. Дар кӯдакони синну соли барвақти ваксинанашуда дар заминаи сиёҳсулфа орзаҳои зерини ҷиддӣ пайдо мешаванд: пневмония, энсефалопатия, гипертензия шушҳо, пневмоторакс, ателектазҳои сегментарӣ ва ҳиссавӣ, хунравиҳои субдуралӣ ва субарахнаидалӣ, гипотрофия, гипогликемия, беобшавӣ, хунравӣ аз бинӣ, чурра, пролапси ректалӣ, отит. Оризаҳо зиёдтар дар кӯдакони норасида ва дар кӯдакони дорои бемориҳои музмини системаи марказии асаб (СМА), системаи нафаскашӣ ва дил пайдо мешаванд.

Дар кӯдакон ва наврасони ваксинанашуда сиёҳсулфа бештардар шаклҳои атипӣ мегузарад, аммо метавонад, ки ҳамаи симптомҳои хосро дошта бошад. Зиёдтар шаклҳои сабук, аз ҷумла ниҳонии беморӣ ба назар мерасанд, шаклҳои миёнавазнин камтар аз 65%-и ҳолатхоро дар бар мегирад. Дар кӯда-

кони ваксинанашуда шаклҳои вазнини сиёҳсулфа пайдо намешаванд. Оризаҳои махсуси бронху шушҳо ва системаи асаб дар беморони ваксинанашуда назар ба ваксинанашудагон 4 маротиба камтар пайдо мешавад 3 . Муҳимтар аз ҳама сиёҳсулфа барои кӯдакони синну соли ширхорагӣ аст. бештарин ҳолатҳои фавт ва шаклҳои вазнини беморӣ маҳз дар ҳамин гурӯҳи синнусолӣ ба қайд гирифта мешавад. Предиктори сиёҳсулфаи вазнин барои кӯдакони синну соли ширхорагӣ муҳтавои зиёди лейкоситҳо ва босуръат зиёд шудани миқдори онҳо, мавҷуд будани коинфексия, синну соли аз 2-моҳа хурдтар, вараҷа бо ҳарорати баланд аз 37,5°C, кӯдаки норасида ба ҳисоб мераванд.

Хулоса, сиёҳсулфа дар кӯдакони синну соли барвақт бештарни мавриҷҳо дар шакли коинфексия дар шакли вируси респираторӣ-сантсиалий сурат мегирад. Коинфексияи вируси респираторӣ-сантсиалий ва *Bordetellapertussis* дар 8,5%-и ширхорагони нимсолаи авали ҳаёт, ки бо бронхиолит бистарӣ шуда буданд, ошкор карда шуд, вобаста аз ин таҳқиқ кардани кӯдакони ваксинанашудаи дорои сирояти қисмҳои поёни респираторӣ ҷиҳати муайян кардани сиёҳсулфа тавсия карда мешавад. Барои микст инфексияи сиёҳсулфа бо сироятҳои шадиди вирусии роҳҳои нафаскашӣ ҷараёни нисбатан тӯлонитар ва вазнин ва дар баъзе ҳолатҳо оқибати марговар хос аст.

Ҳамроҳ шудани сирояти дуюмии бактериалий дар беморони гирифтори сиёҳсулфа боиси пайдо шудани пневмония, синусит ва ё отити мобайнмешавад 2 .

## АДАБИЁТ

1. Таточенко В.К. Коклюш- недоуправляемая инфекция. Вопросы современной педиатрии.2014.- 13.2. С.78-82.
2. Лапий Ф.И. Актуальность эффективной защиты против коклюша, Здоровье ребенка. 2010;3; 84-86.
3. Сиземова А.Н. Комелева Е.В. Коклюш: клиника, диагностика, лечение.Лечащий врач 2005; 7 ; 82-87
4. Cherry J.D. Why do pertussis vaccines fail? Pediatrics 2012. 129. 968-970.
5. Cherry J.D.Heininger U Pertussis and other Bordetella infectious In RD Feigin J.D. Cherry G.J.Demmler S. Kaplan.Nextbook of pediatric infectious diseases the ed.The W.B. Saunders Co,Philadelphia 2004; 1588-1608.



6. Versteegh F.G.MooiKokenberg E.A.Scellekens J.F. et al.Bordetella pertussis and mixed infections Minerva Pediatric. 2006; 58; 131
7. Nuolivirta K.Koponen P. He Q. et al.Bordetella pertussis infection is common in nonvaccinatedinfnts admitted for bronchiolitis. Pediatric infectious diseas J. 2010; 29; 1013
8. Zouari A.Touati A.Smaoui H.et al. Dual infection with Bordetella pertussis and Mycoplazma pneumonia in three infants case reports Infection. 2012; 40; 213.

## **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИКА КОКЛЮША**

**М. Дж. Шарифов, Т.М. Шарифзода.**

Городская клиническая инфекционная больница

В данной статье приведены основные вопросы этиологии, патогенеза и клиники коклюша. Данные моменты являются очень важными так как этиология болезни всегда представляет антигенную структуру возбудителя, патогенез выражает изменения происходящие в организме а также появления

доминанты в головном мозге, которое в последующем приводит к возникновению спазматического кашля имеющего диагностическое значение как в клинике так и в постановке диагноза.

**Ключевые слова:** этиология, патогенез, бордотелла, токсин.

## **TOPICAL ISSUES OF ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND CLINIC OF WHOOPING COUGH**

**Sharifov M.J. Sharifzoda T.M.**

Head of the first infectious diseases department of the City Clinical infectious Diseases Hospital

This article presents the main issues of the etiology, pathogenesis and clinic of whooping cough. These points are very important, since the etiology of the disease always represents the antigenic structure of the pathogen, the pathogenesis expresses the changes occurring in the body as well as the

appearance of a dominant in the brain, which subsequently leads to the occurrence of spasmodic cough, which has diagnostic value both in the clinic and in the diagnosis.

**Key words:** etiology, pathogenesis, bordothella, toxin.

**Шарифов М.Ч.** - мудири шуъбаи 1-уми сироятии Беморхонаи клиники шаҳрии сироятий

**Шарифов М.Ч.** - заведующий 1-го инфекционного отделения Городской клинической инфекционной больницы

**Sharifov M.J.** - Head of the first infectious diseases department of the City Clinical infectious Diseases Hospital



## БЕХДОШТ ВА ЭКОЛОГИЯ

### КОРМАНДОНИ ИСТЕҲСОЛОТИ ФАРФОР ВА ГИГИЕНАИ МЕҲНАТ ДАР ШАРОИТИ ИҶЛИМИ ТОЧИКИСТОН

**А.Б. Бабаев, Ф.Ҷ. Ҳасанов, С.И. Норматова, Л.Э. Одинаева.**

Кафедраи беҳдошт ва экологияи (мудири кафедра н.и.т., дотсент Ф.Ҷ. Ҳасанов)

МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

**Муҳиммият.** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021-ро "Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" эълон кард. Аз ин рӯ, барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи истехсолоти фарфор дар Тоҷикистон таъхирназизар аст. Ҳусусияти иқтисоди бозории давлатро арзишҳои фарҳангӣ ва анъанаҳои ҷандиасраи миллӣ муайян мекунанд, ки истифодаи маҳсулоти фарфорӣ ва фаяниро дар шакли зарфҳои чойнушӣ ва ошхонагӣ дар назардоранд. Ғайр аз ин, бо афзоиши соҳтмони манзил ва иншоотҳои идоравӣ талабот ба сафолакҳои керамикии деворӣ ва асбобҳои санитарӣ-техникӣ дар намуди дастшӯякҳои ҳоҷатхона, партовгоҳ ва дастгоҳҳои дигар меафзояд. Истехсоли ашёи гуногуни ороиши дохилиҳонагӣ, ки наққошиҳои ороишӣ, ороишҳои матоъӣ, гулдонҳо ва ғайра ба шумор мераванд, талаботи харидорӣ дошта, инчунин рушди истехсолоти фарфорро тақозо мекунад, ва имкон медиҳанд дар шаҳрҳои Турсунзода ва Исфара ҷойҳои кории иловагӣ пайдо гардад..

Дар давоми фаъолияти меҳнатии худ коргарони истехсолоти фарфорӣ ба омилҳои гуногуни номусоид - шароити номусоиди микроиҷлими, алаҳусус, дар иҷлими гарми Тоҷикистон, концентратсияи назарраси ҷанг, оксиди карбон, диоксиди сулфур, карбогидридҳо, мавҷудияти садои шадид ва ҳолати кории номатлуб дучор меоянд [1,2].

**Мақсади тадқиқот** иборат аз арзёбии шиддатнокии меҳнат ва таъсири он ба саломатии коргарони истехсолоти фарфор ва баъзе тавсияҳоест, ки ба беҳтар намудани шароити кор ва паст кардани шиддати беморӣ равона карда шудаанд.

**Мавод ва усуљҳо.** Тадқиқот дар заминай як корхонаи зарфҳои фарфории ш. Турсунзода дар давоми 5 сол ва як корхонаи хурди

сафолӣ дар ш. Исфара гузаронида шуд. Зиёда аз 2000 ҷенкунӣ параметрҳои микроиҷлими гузаронида шуд. Ҳавои минтақаи кориро барои мавҷудияти оксиди карбон (70 намуна), диоксиди сулфур (45 намуна), карбогидридҳо (40 намуна) ва губори квартсӣ (50 намуна) таҳқиқ карданд. Дар маҷмӯъ 120 ҷенкунӣ садо ва ларзиш, 65 ҷенкунӣ равшанини ҷойҳои корӣ гузаронида шуд. Зиёда аз 10000 омӯзиши системаҳои гуногуни функционалии организми коргарон гузаронида шуд, ки 350 нафар, аз ҷумла 145 коргари рехтагар, 140 шишарез ва 65 оташафрӯзронро ҳангоми кор дар фаслҳои гуногуни сол фаро гирифтанд. Ғуруҳи муоинашавандагон рехтагарҳо ва оташафрӯzon - мардон, шишарезҳо - занони аз 20 то 45 сола, ки на камтар аз 3 сол собиқаи корӣ доранд, буданд.

**Натиҷаҳо.** Маълумоти хронометражии давомнокии унсурҳои асосии раванди меҳнат доир ба муайян намудани ҳаҷми кори рехтагарон (74,1-79,84%) -и вақти бости корӣ, шишаҳорезҳо (81,9-86,5%) ва оташафрӯzon (77,8-85%) имконияти хулоسابарорӣ пайдо намуд, ки нишондодҳо тақрибан якхела буданд. Ҳусусияти бештари ҳолати кории коргарон ин ҳолати рост истодан бо ҳамшавии бадан ба пеш ба андозаи  $30^{\circ}\text{C}$  ва беш аз он мебошад. Рехтагарон 60,4-76,6%, шишарезҳо - 89,1-92,5% ва оташафрӯzon - 14,3-17,2% дар ҳолати номусоиди корӣ дар муқоиса аз вақти кории пурра буданд. Ҳусусияти асосии кори онҳо ҳамшавии бадан мебошад, ки шумораи онҳо барои рехтагарон ва шишарезҳо 1163 ва барои оташафрӯzon дар як бости корӣ 2343 маротиба мебошад.

Кор дар сехҳои корхонаҳои фарфорӣ бо мавҷудияти сарбории ҳаяҷонӣ- психикӣ во-баста ба давомнокии мушоҳидаи мутамар-



кази چараёни амалиёти корй ( $58,4\text{-}81,9\%$  дар басты корй), инчунин якрангии кор тавсиф карда мешавад. Мувофиқи "Меъёрҳои таснифи шароити меҳнат. Дастири Р.2.2.2006-05" оид ба сарбории чисмонӣ ва нейропсихӣ кори коргарони истехсолоти фарфор ҳамчун дараҷаи III вазнин ва дараҷаи III шадид арзёбӣ карда мешавад.

Коргарони истехсолоти фарфор дар ҷараёни кор вобаста аз мавсими сол ба шароити номусоиди микроқлими мавсими дучор меоянд. Сабаби микроқлими гармидихӣ ҳам иқлими гарми минтақа ва ҳам гармии танӯрҳое мебошад, ки барои хушккунӣ ва сӯзонидани маҳсулот таҷхизонида шуданд ва инчунин, гармӣ ҳангоми тафсонидани муми парфин.

Дар давраи гармӣ ҳарорати ҳаво дар ҷойҳои кории шишабурон субҳ  $24,5 \pm 1,1^\circ\text{C}$  буд ва бо баланд шудани ҳарорати ҳавои беруна дар охири рӯзи корй ба ҳисоби миёна ба  $36,1 \pm 0,9^\circ\text{C}$  расид ва дар ҳолатҳои ҷудогона бо намии нисбии  $58 \pm 1,4 - 61 \pm 3,1\%$  ва суръати ҳавои  $0,28 \pm 0,01\text{-}0,40 \pm 0,02\text{ m / сон.}$  ба то  $39,4^\circ\text{C}$  расид. То охири рӯзи корй ҳарорати ҳаво дар минтақаҳои партоби маҳсулот дар намии нисбии  $59,8 \pm 0,9\%$  ва суръати ҳаво ба  $1,1 \pm 0,09\text{ m / сон.}$  ба ҳисоби миёна ба  $38,5 \pm 1,2^\circ\text{C}$  расид. Ҳангоми кор дар сехи сӯzonидани маҳсулот шароити нисбатан мусоиди микроқлими ба ҳуҷоҳи расид, ки ҳарорати ҳаво дар давраи тобистон бо намии нисбии  $64,9 \pm 1,2\%$  ва суръати ҳаво  $1,4 + 0,02\text{ m / сония.}$  ба ҳисоби миёна  $22,3 \pm 1,2\text{-}25,4 \pm 1,6^\circ\text{C}$  буд. Дар давраи сармои сол нишондихандаҳои микроқлими ҷойҳои кории реҳтагарон ва оташафрӯzon тақрибан якхела буданд. Ҳарорати ҳавои ҷойҳои корй бо намии нисбии  $80,1 \pm 1,7\text{-}67,4 \pm 0,92\%$  суръати ҳаво  $0,34 \pm 0,01\text{-}1,13 \pm 0,09\text{ m / с,}$  ки ин ҳатто дар фасли сармо ба аз ҳад гарм шудани организм мусоидат кардааст, ба ҳисоби миёна  $31,1 \pm 0,8\text{-}32 \pm 0,9^\circ\text{C}$  буд.

Мавҷудияти оксиди карбон дар маҳалли сӯzonидани маҳсулот  $21,8 \pm 1,6\text{ mg / m}^3$  буд, ки ин аз  $10,9\%$  ҳолатҳо зиёдтар аст.

Чанги саноатӣ дар ҳама марҳилаҳои истехсолоти фарфор мавҷуд аст. Манбаҳои

тавлиди ҷанг ашёи ҳом ва массаи фарфор мебошанд. Массаи фарфор иборат аст аз каолин, гили оташтобовар, бентонит, реги қвартс, шпати сахроӣ ва ашёи ҳоми фарфор. Ҳангоми коркарди ашёи ҳом миқдори губор дар сехи реҳтагарӣ ба ҳисоби миёна  $9,5 \pm 0,8\text{ mg / m}^3$ , дар цехи шишабандӣ  $7,5 \pm 0,6\text{ mg / m}^3$  ва дар сехи оташафрӯzӣ  $5,1 \pm 0,6\text{ mg / m}^3$  буд, ки дар ҳама ҳолатҳои ҳуҷоҳида аз КҲА зиёдтар аст. Мавҷудияти  $\text{SiO}_2$  дар ҷанги шинокунанда  $24,5\text{-}29,6\%$ -ро ташкил медиҳад.

Коргарони истехсолоти фарфор дар ҷараёни фаъолияти истехсолии ҳуд ба садои шадид дучор меоянд, ки манбаи он насосҳои вакумӣ, пресҳои вакумӣ, таҷхизотҳои росткунанда ва суфтакунанда, инчунин системаҳои шамолдихӣ мебошанд. Дар сехи шишарезӣ ва ҷойҳои кории оташафрӯzon садо аз меъёрҳои стандартӣ  $3\text{-}8\text{ dB}$  зиёд буд.

Коэффициенти равшанини табии дар ҷойҳои кории коргарони реҳтагар дар ҳудуди  $-4,3\%$ , дар шишарезҳо  $-3,7\%$  ва дар оташафрӯzҳо  $-3,9\%$ -ро ташкил дод, ки барои иҷрои корҳои дақиқ ҳадди ақалл  $5\%$ -ро ташкил медиҳад. Дар айни замон, сатҳи равшанини сунъӣ бо лампаҳои люминестсентӣ дар ҷойҳои кории коргарон дар сехи реҳтагарӣ  $157,9 \pm 2,9\text{ лк,}$  дар қитъаи сӯzonидани маҳсулот  $140,5 \pm 4,7\text{ лк-ро ташкил дод,}$  ки ин аз нишондоди иҷозатдодаҳуда хеле паст аст. Ҳамзамон, дар сехи шишарезӣ сатҳи равшанини сунъӣ ба ҳисоби миёна  $206,1 \pm 2,8\text{ лк}$  буд.

Омӯзиши ҳолати системаҳои функционалии организми коргарон дар динамикаи басти корй дар вақти кор дар фаслҳои гуногуни сол нишон дод, ки таъсири маҷмӯи омилҳои зараровари истехсолӣ дар реаксияҳои физиологии организм тағйиротҳои ҳосро ба вучуд овардааст, ки дар шиддатнокии функцияҳои дастгоҳҳои асабу ҳуҷоҳи, мубодилаи гармӣ, дилураг ва системаи марказии асабро ифода мекунад. Набз дар охири басти корй дар мавсими тобистон барои шишарезҳо  $23,3\text{-}26,8\text{ тап / дақ - нисбати сатҳи аввали 21,7\text{-}25,4 тап / дақ.}$  зиёд шуд. Таҳлили маълумотҳои фишори хунмуайян кард, ки ҳангоми кор дар давраи



сармо фишори систолавӣ ва диастолавии коргарон тамоюли афзоиши 3,3-4,5 мм ст.м. ва 2,0-6,8 мм ст. симобро (мутаносибан ( $p < 0.05$ ) дорад. Ҳангоми кор дар тобистон, дар охири бости корӣ каме коҳиш ёфтани фишори систолавӣ (ба 3,8-5,4 мм ст.симоб) ва афзоиши фишори диастолавӣ (ба 0,6-1,8 мм рт.ст.) ба назар мерасид., ки ба паст шудани фишори набзӣ оварда мерасонд.

Дараҷаи фишори рӯҳӣ- психикӣ то андозае аз таъсири микроиқлими гардиҳанда вобаста аст. Ҳангоми кор дар иқлими гарм амалан ҳамаи нишондиҳандаҳои ҳолати системаи марказии асаб (хотира, фарқият, тамаркуз ва тағириёбии дикқат) дар коргарон нисбат ба давраи зимистон камтаранд [1,2,3]. Шумораи аломатҳои дидашуда аз рӯи санчишҳои Анфимов дар охири баст дар давраи зимистон нисбат ба маълумоти аввалия 4,9-15,5% паст шуд, дар тобистон 8,4-24,0%, шумораи хатоҳо бошад новобаста аз мавсум зиёд шуд сол.

Таъсири микроиқлими гардиҳӣ боиси баланд шудани ҳарорати организми коргарон дар охири бости корӣ шуд, бо нишондоди  $37.0 \pm 0.07$ - $37.2 \pm 0.03$  °C, ҳарорати миёнаи вазни пӯст то  $34.4 \pm 0.07$ - $34.9 \pm 0.09$  °C, ҳарорати миёнаи бадан то  $36.0 \pm 0.017$ - $36.2 \pm 0.15$  °C ( $p < 0.01$ ), буд, дар ҳоле ки арзиши градиенти ҳарорат  $0.7 \pm 0.12$ - $0.1 \pm 0.11$  буд ва ҳисси гармӣ дар охири бости корӣ 6,8-7,0 ҳол ҳисоб карда шуд. Дар айни замон, талафоти умумии намӣ дар байни коргарони истеҳсолти фарфор дар як бости корӣ дар тобистон ба ҳисоби миёна  $3614 \pm 84.2$ - $4113 \pm 35.4$  мл-ро ташкил дод, ки ин низ шиддати назарраси равандҳои терморегуляториро нишон медиҳад.

Кор дар шароити таъсири омилҳои номусоиди истеҳсолӣ ба саломатии коргароне, ки корҳои рехтагарӣ, шишабандӣ ва оташфишониро иҷро мекунанд, таъсири манғӣ мерасонад. Тадқиқоти бемориҳои корношоямии муваққатӣ (БҚМ) нишон дод, ки шумораи бемориҳо дар байни коргарони рехтагар  $122.8 \pm 12.9$  ва рӯзҳои маъюбӣ  $1166.6 \pm 25.2$  буда, давомнокии миёнаи як

ҳолат  $9.5 \pm 1.0$  ба 100 корманди сол мебошад. Дар ҳоле, ки дар оташафрӯзон ин нишондиҳандаҳо  $124.5 \pm 13.2$  ҳолат,  $1269.9 \pm 23.9$  рӯзи маъюбӣ буда, давомнокии миёнаи як ҳолати беморӣ  $10.2 \pm 1.1$  мебошад. Муайян карда шуд, ки дар шишарезон шумораи бемориҳо  $127.6 \pm 12.6$  ва рӯзҳои маъюбӣ  $1569.5 \pm 27.1$  буда, давомнокии миёнаи як ҳолат  $11.3 \pm 1.0$  мебошад.

Таҳлили ҳамоҳангии беморӣ нишон дод, ки шароити пайдоиши микроиқлимии ҷойҳои корӣ ( $r = -0.84$ ), ҷангӯ губори ҳаво дар ҷойҳои корӣ ( $r = -0.75$ ) ва собиқаи корӣ ( $r = -0.75$ ) дар пайдоиши бемориҳои нафасӣ нақши назаррас доранд.  $-0.35$ . Инкишофи бемориҳои системаи мушакӣ дар баробари фаъолияти ҷисмонӣ ( $r = -0.92$ ) бо микроиқлими номусоид ва собиқаи корӣ ( $r = -0.83$ ) алоқаманд аст. Бемориҳои системаи хун бо фаъолияти ҷисмонӣ ( $r = -0.54$ ), садои шадид ( $r = -0.32$ ) ва собиқаи корӣ ( $r = -0.92$ ) робита доранд. Бемориҳои системаи асаб ба собиқаи корӣ ( $r = -0.83$ ) ва сатҳи садои саноатӣ ( $r = -0.88$ ) вобастагии калон доранд.

**Хулоса.** Ҳамин тарик, муайян карда шуд, ки коргарони истеҳсолоти фарфор дар ҷараёни кор ба шароити номусоиди микроиқлимӣ, зиёд шудани ҷангӯ ва ифлосшавии гази ҳаво дар ҷойҳои корӣ, садои шадиди саноатӣ ва сатҳи пасти равшаниӣ, ки боиси тағиироти муайян дар системаҳои гуногуни функционалии организми онҳо мешаванд, дучор мешаванд, ки инкишофи хастагӣ ва баланд шудани сатҳи бемориҳои марбут ба кор оварда мерасонад. Натиҷаҳои бадастомада зарурати таҳия ва татбиқи тадбирҳои мусири нисбатан самараҳаҳи беҳтар намудани шароити меҳнат, паст кардан ҳаяҷонҳои ҷисмонӣ, нейропсихикӣ, оптимизатсия кардани микроиқлими ҷойҳои корӣ, паст кардани сатҳи ҷангӯ губор дар ҳаво ва садо, риояи речай оқилонай кор ва истироҳат, баланд бардоштани сифати таъминоти тиббӣ ва профилактикаи коргарони корхонаҳои фарфорро талаб мекунанд.

#### Адабиёт:

- 1.Бабаев А.Б. Особенности условий труда и состояние здоровья работников фарфорового производства /А.Б. Бабаев и др.// "Вестник Авиценны" часть 1, 2009г. С.130-133.



- 2.Бабаев А.Б. Актуальные вопросы гигиены труда в условиях жаркого климата Республики Таджикистан /А.Б.Бабаев и др./// Научная конференция с международным участием "Актуальные проблемы гигиены труда. Сохранение здоровья работников как важнейшая национальная задача", Санкт-Петербург, 2014, С.18-19
- 3.Сулейманова Ф.А. Гигиеническая оценка условий труда и состояние органа зрения у работников цеха обожженных анодов алюминиевого производства /Ф.А.Сулейманова и др. // Журнал "Вестник Академии медицинских наук Таджикистана", Душанбе, 2016, №2, С.80-84

## РАБОТНИКИ ФАРФОРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ГИГИЕНА ТРУДА В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА

**С.И. Норматова, А.Б. Бабаев, Л.Э. Одинаева, Ф.Дж. Хасанов**

Кафедра гигиены и экологии (заведующий кафедрой к.м.н., доцент Ф.Дж. Хасанов)  
ГОУ "ТГМУ им. Абӯалӣ ибни Сино"

В статье приводятся данные о том, что работники фарфорового производства в процессе своей трудовой деятельности подвергаются воздействию дискомфортных микроклиматических условий, повышенной запылённости и загазованности воздуха рабочих зон, интенсивного производственного шума и низкого уровня освещённости, которые вызывают определенные сдви-

ги в различных функциональных системах их организма и способствуют развитию утомления, и повышают уровень производственно обусловленных заболеваний.

**Ключевые слова:** фарфоровое производство, микроклиматические условия, пыль, неблагоприятное воздействие, функциональные системы, утомляемость, заболеваемость

## PORCELAIN PRODUCTION WORKERS AND OCCUPATIONAL HEALTH IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF TAJIKISTAN

**S.I. Normatova, A.B. Babaev, L.E. Odinaeva, F.J. Hasanov**

Department of Hygiene and Ecology (Head of Department, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor F.J. Hasanov) State educational institution "TSMU after Avicenna "

The article provides evidence that porcelain workers are exposed to uncomfortable microclimatic conditions, increased dust and air pollution in working areas, intense industrial noise and low levels of light, which cause certain shifts in

the various functional systems of their bodies and contribute to fatigue and production-related diseases.

**Key words:** porcelain production, microclimatic conditions, dust, adverse effects, functional systems, fatigue, morbidity

**Норматова Сановбар Икромовна - номзади илмҳои тиб, муаллими қалони кафедраи гигиена ва экологияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Тел: +992 905130002**

**Normatova Sanovbar Ikromovna - Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Hygiene and Ecology of the Tajik State Medical University after Avicenna, cell phone number: +992 905 13 00 02**



## МАОРИФ, ФАРҲАНГ ВА ТАНДУРУСТИ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Курбонов Н.Т.<sup>1</sup>, Фоибов А.Ф.<sup>2</sup>, Чумаева М.М.<sup>3</sup>, Ҷабборова Т.С.<sup>4</sup>

МД "Пажӯҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон"<sup>1</sup>, МД "Пажӯҳишгоҳи экспертизаи тиббӣ-иҷтимоӣ ва тавонбахшии маъюбон"<sup>2</sup> МДТ. "Коллеҷи тиббии ҷумҳурияйӣ"<sup>3</sup>, МДТ "Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломӣ дар соҳаи тандурустӣ"<sup>4</sup>-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Зимни таҳқиқот алоқаи байниҳамдигарии маорифу фарҳанг ва тандурустӣ, аз ҷумла, вазъи солими аҳолӣ, ки тавассути гузаронидани тарзи ҳаёти солим ба даст меояд, асоснок карда мешавад. Таҳкурсии солими одам асосан, дар давраҳои тифлӣ ва наврасии ҳаёт гузашта мешавад. Дар минбаъда бошад, ба омилҳои хатарники гуногуни ба он таъсиргузор вобастагӣ пайдо мекунад. Фарҳанг ва ҳаёти маънавии мардум, саводнокии он, ки ба унсурҳои қадимтарини тамаддуни инсонӣ тааллук доранд, дар як вақт ба тафаккур ва эҳсос таъсири худро мегузоранд [2,4].

Онҳо ба фаъолнокии иҷтимоии шаҳсият мусоидат намуда, ба ў имкон медиҳанд, ки интихоби дуруст намояд, ҳавфу хатарҳои барои саломатӣ пешомадаро паси сар гузашта, қувваи ҳаракатдиҳандай инкишофи шаҳсият, давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ гардад [5]. Ҳамзамон маориф, фарҳанг ва тандурустӣ ба симо ва обрӯи давлат табдил меёбанд, ки вазифаи асосиашон замина гузаштан ба пешрафти ҷомеа, беҳтар шудани сифати зиндагии аҳолӣ, аз ҷумла ташаккули тарзи ҳаёти солим ва тарзи муносибатҳои нав ба солими худ маҳсуб меёбад [1].

Сиёсати иҷтимоии давлат, пеш аз ҳама ба баланд бардоштани некуаҳволии мардум ва таъмини шароити арзандай зиндагии шаҳрвандон равона шудааст. Яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо намудани системаи ба таври самаранок амалкунандай риоя ва татбиқи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии тамоми аҳолӣ, аз ҷумла қӯдакон маҳсуб меёбад. Таъмини низоми ҳифзи иҷтимоӣ, давра ба давра беҳтар шудани зиндагии аҳолӣ, дастгирии қишлоғи осебпазири аҳолӣ ба пешрафти ҷомеа, баҳусус баҳшҳои иҷтимоӣ замина хуб гузошт.

Сарвати пурбаҳои давлати демократие, ки барои ояндаи дураҳшони шаҳрвандони худ ғамхорӣ менамояд, маъмулан оила маҳсуб меёбад, ки дар он диққати асосӣ ба кӯдакон ва модарон, инчунин гузаронидани тарзи солими ҳаёт равона карда мешавад [2,6]. Ба ҷораҳои андешидай давлат оид ба баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ нигоҳ накарда сатҳи зиндагии қисми зиёди оилаҳои қӯдакдор паст боқӣ мемонад, ки ин ба солимӣ, рафткор ва инкишофи қӯдакони ноболиг таъсири манғӣ мерасонад [5].

Бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2011 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" қабул гардид. Қонуни номбурда аз муҳокимаи умумиҳалқӣ гузашта, аз ҷониби аксари аҳолӣ дастгирий ёфт. Қабули онро зарурати ба тарбияи насли ҷавону ояндадори мамлакат равона кардани таваҷҷӯҳи ҷомеа ба миён овард [3].

Ин ибтикор аз он сабаб роҳандозӣ گашт, ки мамлакати аз захираҳои табиӣ ва инсонӣ бой зери хатари косташавии на танҳо асосҳои аҳлоқии ҳаёт, балки инчунин барҳамхӯрии бисёр унсурҳои муҳими зиндагии одамон қарор гирифта буд, ки дар ниҳоят онҳо ба солими ҳар сокин ва дар маҷмӯъ аҳолии мамлакат бетаъсир намемонданд. Таъсири ин падидаро аз оила бояд чуст, ки он аҳлоқи шаҳсиятро дар синнусоли тифлӣ ва наврасӣ ташаккул медиҳад [4,6]. Дар ин давра одамон аввалин таҷрибаи таъсири байниҳамдигарии иҷтимоиро аз худ менамоянд, ки дар ин росто боғчай бачаҳо, мактаб, кӯча то андозае нақши худро гузашта, тарафҳои иҷтимоии шаҳсиятро муайян менамоянд ва муносибати ўро ба тарзи ҳаёти солим рав-



шан сохта, ҳамаи ин дар навбати худ вазъияти муайянкунандаи тиббӣ-демографӣ ва иқтисодӣ - иҷтимоиро дар давлат ба танзим медарорад.

**Мақсади тадқиқот.** Тахлили арзишҳои фарҳангӣ ҳамчун омилҳои тарзи солими ҳаёт ва баланд бардоштани сатҳи солими чомеа.

**Мавод ва усулҳои тахқиқот.** Баррасӣ ва тахлили интишороти илмӣ, санадҳои меъёри-қонунгузорӣ, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030, Барномаи рушди нигоҳдории тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар давраи солҳои 2021-2030, дигар маводҳои ба ҳолати тиббӣ-иҷтимоӣ баҳшидашуда бо истифодаи методи таъриҳӣ-тавсифотӣ ва тахлийӣ.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Мутобиқи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принсипҳои заминавии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат таъмини шаҳрвандон бо шароитҳои амалисозии ҳуқуқҳои асосии инсон, ки дар навбати аввал, ҳуқуқ ба ҳаёт, маълумот, саломатӣ ва давом додани насл дохил мешаванд. Бисёр омилҳои барои саломатии одамон хатарнок ҳанӯз дар синну-соли тифлӣ, вақте сар мезананд, ки қоидаҳои асосии рафткор, нигоҳ ба зиндагӣ, қобилияту малака, одат, шавқу ҳавас нишонаҳои характеру хислати инсон ташаккул меёбанд, ба ташаккули тарзи ҳаёти солим ва дар маҷмӯъ ҷомеа мусоидат менамоянд. Дар ин маврид некӯаҳволӣ ва солимиҳои ҳадафи ниҳоии дилҳоҳ давлати демократӣ маҳсуб меёбанд. Барои ноил шудан ба ҳадафҳо дар навбати аввал рушд на намудани сатҳи иҷтимоию иқтисодӣ, самаранокии меҳнат ва дар маҷмӯъ пешравӣ ва тарақиёти низоми хочагидорӣ шаҳодат медиҳанд.

Ҳамчун яке аз унсурҳои тандурустӣ қонеъ гардонидани талабот ба дастрасӣ ва сифати кӯмакҳои тиббӣ-санитарӣ, маълумоти миёнаи умумӣ, боиси беҳтар шудани сифати ҳаёт, тезонидани афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, ташаккули потенсиали меҳнатии ҳар як фард мегардад.

Зимнан, дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли

2030 ва дигар барномаҳои соҳавӣ ноилшавӣ ба некӯаҳвои иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон дар шароити бартарияти принсипҳои озодӣ, шарафи инсонӣ ва имкониятҳои баробар ҷиҳати амалӣ сохтани ҳуқуқҳои ҳар нафар дар маркази диққат қарор дода шуда, ҳаллу фасли чунин мушкилот ба мисли самаранокии нокифояи идоракунӣ ва омилҳои рушди даромади инсонӣ, мушкилоти муҳочирати беруни мөхнатӣ, норасогии иҷрои қонунҳо ва нобаробарии амалӣ гардонидани онҳо дар минтаҳаҳо дар мадди аввал гузошта шудаанд.

Солимиҳои аҳолӣ ҳамчун афзалияти муҳим дар сиёсати давлатӣ муайян гардида, дарки арзишҳои он дар ҷомеа бояд ҳамчун қисмати муҳимтарини таркибии фарҳангии он маъқеи худро пайдо қунад, ки бе он ноил шудан ба ҳадафҳои барномавии пешбинишуда ва самаранокии ҳароҷотҳои молиявии равонакардашуда гайриимкон аст.

Вобаста ба ин, Ҳуқумати мамлакат як қатор ҳуҷҷатҳои муҳими меъёри-ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонун дар бораи фарҳангии миллӣ ва барномаи рушди ҳадафманди онро қабул намудааст. Дар ҳуҷҷатҳои номбурда мақсад ва вазифаҳои муассисаҳои фарҳанг (клубҳо, китобхонаҳо, осорхонаҳо), санъат (муассисаҳои театру тамошо) ва иншоотҳои варзишӣ дар нигоҳ доштани солимӣ, тарбия ва ташаккули фарҳангии маънавии шаҳсияти ба тарзи солими ҳаёт майлдошта муайян гардидааст.

Ин ба одам имкон медиҳад, ки дар вақти ҳолӣ мувоғиқи шавқ ва талаботи худ аз осорхона, театрҳо, намоишгоҳҳо дидан намояд, инчунин дар иншоотҳои варзишӣ ба тарбияни бадан машғул шавад, ки ин гайри-иҳтиёर ҷаҳони маънавии ўро ғанӣ мегардонаад.

Фарҳангӣ ҳалқи тоҷик роҳи дурударози таърихии инкишофро тай намуда, ба ҳудшиносии миллӣ таъсири амиқ гузоштааст ва зимни он тоҷикон ҳамеша ба урғу одат, анъанаҳо, аз ҷумла анъанаҳои воридшуда, ба мисли дини ислом, эҷодиёти ҳалқ ва адабиёти бадей бо эҳтироми калон муносибат намудаанд, ки ин ба рафтари одамон таъсири мусбӣ гузоштааст.



Мафхуми фарҳанг соҳаи алоҳида ва усули рафтари баланд, намунавӣ ва аниқро ифода менамояд, ки эҷоди бадеӣ, донишҳои илмӣ, донистани забони адабӣ ва дигар забонҳои эътирофшудаи олам, ботарбия будан ва масъулияти ахлоқиро дар худ муттаҳид месозад.

Аз ин ҷиҳат, фарҳанг ба одам имкон мебидҳад, ки аз зуҳуротҳои манғӣ, кӯҳнашуда ва баъзан заравар дур шуда, самту ҳадафҳоеро интихоб намояд, ки ба инкишофи тарзи солими ҳаёти ў мусоидат менамоянд.

Гузаштагони мо ҳамеша аз фарзандони худ тақозо менамуданд, ки аз ҳар ҷиҳат нисбати онҳо беҳтар бошанд ва дар баробари ин, пайваста тарзи солими ҳаётро дар асоси ба нақшагирии оила ва барпо намудани оилаи солим талқин менамуданд. Файр аз ин, баъди ба мактаб рафтани фарзандонашон ба солими ва инкишофи ҷисмонии онҳо эътибори маҳсус медоданд. Ҳамин тавр, ба бозистехсоли сифатноки кӯдакон дикқати асосӣ дода мешуд, на ба миқдори онҳо. Дар эҷодиёти даҳонии ҳалқи тоҷик низ ба мардум талқин мегашт, ки аз бисёрфарзандӣ худдорӣ намуда, насле ба дунё оварда тарбия намоянд, ки боақл, саводнок, дорон маданияту фарҳангги воло ва барои ҷомеа манфиатнок бошанд хона, волидон ва ватани худро ҳифз карда тавонанд.

Мутобики Амири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 феврали соли 2020, №АП-1339 Озмуни ҷумҳуриявии "Фурӯғи субхи донои китоб аст" давоми ду соли охир дар мамлакат бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти ҷеҳраҳои нави суханвару сӯхандон, бой гардондани захираи лугавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, фаъолгардонии доираи забонӣ, ҳамчунин, арҷ гузоштан ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва таҳқими худогоҳи ҳудшиносӣ миёни қишироҳи муҳталифи ҷомеа роҳандозӣ мегардад. Дар даврони соҳибистиқолии Тоҷикистон баргузории ҷунин озмун моҳияти таълимиву тарбиявӣ ва маърифатию фарҳангӣ дошта, яке аз бузургтарин дастовардҳо ба шумор меравад.

Тарбияи оилавӣ ва танзими таваллуди фарзанд дар асарҳои оламшумули олимон

ва мутафаккирони бузурги тоҷик, аз ҷумла донишмандоне, ки дар садсолаи гузашта умр ба сар бурдаанд, инъикоси васеи худро ёфтаанд. Ҳамаи онҳо аз мардум даъват менамуданд, ки нақши оиласо баланд бардоранд, ба меҳнати созандагӣ ҳамроҳ шаванд, дастовардҳои фарҳангиро ҳифз ва афзун намоянд, ба қалонсолон иззат гузоранд, мардону занон бошанд вобаста ба вазъи иқтисодии худ фарзанд ба дунё оранд.

Ҳангоми ҷунин тарзи ҳаёт танзими фаъолияти инсонӣ тавассути арзишҳое амалий мегарданд, ки интихоби бошурунаи интихоби объектҳои равонасозии қувва, ҳолат, талабот ва ҳадафҳои асосҳои баланди сиёсӣ ва иҷтимоӣ - иқтисодии ба соҳтори муосири давлат мувоғикиро фароҳам меоранд. Пайравӣ ба низоми номбурда ба ҷомеа ва шахсият ёрӣ медиҳад, ки хубро аз бад, идеалиро аз беандешагӣ, ҳақиқатро аз гумроҳӣ, равшаниро аз торикиӣ, адолатро аз ноадолатӣ, равоиро аз мамнӯъғӣ ва муҳимијатро аз беаҳамиятӣ ва гайра фарқ намояд.

Дараҷаи пояндагӣ ва устувории фарҳанг ва анъанаҳои фарҳангӣ, инҷунин, дигар арзишҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама аз шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ахлоқӣ-равонӣ, мувоғиқати онҳо ба талаботҳои маънавӣ ва қабули онҳо аз тарафи аҳолӣ вобастагӣ дорад. Дар ин ҳол ташаккулдихӣ ва қабули арзишҳои фарҳангӣ-маънавӣ яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи мамлакат маҳсуб мейёбад. Дар шароитҳои муосир он бояд дар асоси қонунгузорӣ ва бартарафсозии бошурунаи анъанаҳои маъмулии кӯҳнашуда вобастагӣ дорад.

Бояд гуфт, ки солими ҳар одам ба солими тамоми ҷомеа, бо қабули барномаҳои дар он амалкунандай иҷтимоӣ печида мебошад. Вале ба принсипҳои асосии бунёдии тандурустии ҷамъиятӣ такя намуда, ҷунин мавқеъҳои маъмулиро ба мисли, риояи мөъёҳрои санитарӣ, назорати доимӣ аз болои сифати маҳсулотҳои ғизогӣ, шароитҳои меҳнат, омилҳои экологӣ, бемориҳои сироятӣ, солими мадару кӯдак пайравӣ намуда, на бояд фаромӯш соҳт, ки ҳамаи онҳо ба беҳтаркунонӣ ва ҳимоя зарурат доранд. Ба таври дигар, онҳо ҳамчун масъалаҳои афзали-



ятдошта ва проблемавӣ бокӣ мемонанд. Ба инҳо метавон масъулияти таъмини дастрасии умумӣ ба хизматрасонии тиббӣ дар сатҳи стандартҳои ҷаҳониро доҳил кард. Дар ин ҷанба дар мамлакатҳои дорои шароитҳои гуногуни рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ - сиёсӣ марказу шабакаҳои ба талабот ҷавобгӯи низоми тандурустӣ таъсис дода шудаанд. Вобаста ба ин, қабули қарорҳои даҳлдор оид ба таъмини солимии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз рӯи имконияту захираҳои мавҷуда сурат гиранд.

Дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат модели нави ташаккули тарзи ҳаёти солим қабул карда шудааст, ки солимии одамон аз бисёр ҷиҳат ба он вобастагӣ дорад. Ҳамзамон, вазифаи муҳимтарин дар беҳтар қунонидани солимии аҳолӣ тақмили усуљҳо ва баланд бардоштани самаранокии тарбияи муносибатҳои нав ба солимии худ дар ҳар як одами алоҳида маҳсуб меёбад.

Дар ин маврид, рушди иқтисодӣ ва суботи сиёсӣ имкон медиҳанд, ки ислоҳотҳои ҷиддии иҷтимоӣ-иқтисодӣ гузаронида шаванд, ки барои рушди устувори мамлакат, ташаккули тарзи солими ҳаёт ва афзудани давомнокии миёнаи ҳаёт ниҳоят муҳим мебошанд. Ба шумори механизмҳои асосии инкишофи нишондихандагони он - солимии миллатро ҳамчун вазифаи афзалиятноки стратегию умумимиллӣ ҳисобидан мумкин аст. Аз ин рӯ, ҳифз ва мустаҳкам намудани солимӣ, тарзи солими ҳаёт-ин мағҳумҳо мебошанд, ки факат ба мушкилоти тиббӣ тааллуқ надоранд.

Барои дар ҳаёт татбиқ намудани онҳо, зарур аст, ки таваҷҷӯҳи тамоми шаҳрвандон, кордиҳандагони тамоми секторҳо ҷалб карда, алоқаи байниҳамдигарии онҳо мустаҳкам карда шавад. Пеш аз ҳама ба ин бояд мақомотҳоти маҳаллӣ ва марказии ҳокимиияти давлатӣ, намояндагони чомеаи шаҳрвандӣ, нависандагон, шоирон, ҳунармандон мусоидат намоянд, ки қодиранд ҳаёти мардумро аз ҷиҳати маънавӣ пуробуранг намоянд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатиашон ба Маҷлиси Олий солҳои 2019-2021-ро "Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ

ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки ин падида заминаҳои воқеи худро дорост. Зоро маълум аст, ки агар душманон ҳоҳанд як давлатро нобуд созанд, аввал забон ва баъдан фарҳангашро нобуд месозанд. Аз ин хотир қабул гардидани солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро метавон давоми талошҳои Ҳукумати мамлакат ҷиҳати боло бурдани сатҳи фарҳангии миллии тоҷикон бояд ҳисобид.

Дар ҷаҳони муосири ислом динро бо мақсади ба нақшадарории оила баланд бардоштани нақши институти оила дар тарбияи қӯдакон ба таври васеъ истифода мебаранд. Ислом аз ибтидои пайдоиши худ ба одамон талқин менамояд, ки ба бисёрфарзандӣ қӯшиш накунанд. Ин қоидаҳо дар китоби муқаддаси "Қуръон" ва ҳадисҳои Пайғамбар Муҳаммад (с) инъикоси васеи худро ёфтанд. Ҳамчунин, дар чунин идҳои миллӣ, ба мисли Рамазон, Қурбон, ҷашни Наврӯз, Меҳргон, Рӯзи ваҳдати миллӣ, Рӯзи парчами миллӣ, Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рӯзҳои истироҳат маҳсуб меёбанд, як қатор анъанаву оинҳои мардумӣ мавриди иҷроиш қарор мегиранд. Тибқи онҳо одамон зиддиятҳоро як сӯ гузошта, яқдигарро мебахшанд, қурбонӣ, мазору оромгоҳҳоро зиёрат, манзили наздиқону пайвандонашонро тозаю озода карда, ба аёдати қӯдакони ятим ва маъюbon рафта ба онҳо, ҳадяҳо тақдим месозанд, ҳӯрокиҳо ва шириниҳои гуногун омода соҳта, аз рафторҳои бад худдорӣ менамоянд.

Арзишҳои нави миллӣ-фарҳангӣ дар шароитҳои муосир дар мамлакат дар асоси усуљҳои таҳияшуда ва нашри қонунҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёри соҳта шуда, ҳамзамон анъанаву оинҳои қӯҳнашуда бошуурона бартараф карда мешаванд. Дар навбати худ, дар ҳаёти оилавӣ ва ҷомеа анъанаҳо ва оинҳои пешқадам нигоҳ дошта, эҳӯ карда, паҳн карда мешаванд, ки ба ҳолати равонӣ ва сатҳи рушди фарҳангии мардум созгор мебошанд. Дар ин ҳол заминаи пешбури сиёсати муваффақонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоштани нишондодҳои соҳаҳои маориф, фарҳанг инҷунин, тандурустӣ ифтиҳори миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва



мустаҳкамкуни ягонагии миллӣ маҳсуб меёбад.

Ҳамин тавр, маориф, фарҳанг ва нигоҳдории тандурустӣ қувваи ҳаракатдиҳанда ва нишондоди рушди шахсият ва давлат, пешрафти чамеаи шаҳрвандӣ маҳсуб ёфта, ба ташакулёбии муносибати бомасъулиятона ба солимии худ ва рушди демографии мамлакат мусоидат менамоянд. Дар ҳақиқат солимии ҳар одам ба солимии тамоми чомеа, бо барномаҳои қабулшуда ва амалкунанда алоқаманд буда, ҳамзамон некӯаҳволии чомеа аз ҳолати солимии аъзои алоҳидаи он вобастагии зич дорад.

Маҳз принципи асосии тандурустии ҷомъиятий бо ҳамин асос меёбад, ки консепсияи онро Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ пас аз коференсияи Алмаато соли 1978 таҳия намуда, бо Декларатсия қабулкардаи худ ба барномаи "Саломатӣ барои ҳама" асос гузошт, ки он тамоюлҳои соҳаи тандурустиро дар баргирифта, вазифаҳои асосии онро муайян месозад.

Тандурустии ҷомеаи навин дар мавқеи бисёр хуби тандурустии ҷамъиятий (риояи меъёрҳои тиббӣ, назорат ба сифати маҳсулоти гизӣ, шароити меҳнат, омилҳои экологӣ, мубориза алайҳи касалиҳои сирояткунанда, беҳтар намудани саломатӣ ва ҳӯроки модару кӯдак) қарор дорад. Ба ин масъулияти таъминоти як қатор ҳадамоти тибии илман асосноки иқтисодӣ ва эпидемиологии, ки ба ҳайати он мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ ба кор таъмин карда шудаанд, мансуб доистан мумкин аст.

Дар солҳои соҳибихтиёри дар Тоҷикистон тарҳи ташакkul додани тарзи солими ҳаёти аҳолӣ ба шакли муайян дароварда шуд, ки мувофиқи иттилои коршиносони ТУТ, бештари (то 50,0 %) саломатии инсон ба он вобаста мебошад ва танҳо 8,0 -10,0 %

он ба фаъолияти кормандони мақомоти тандурустӣ алоқамандӣ дорад. Пас вазифаи асосии беҳдошти саломатии аҳолӣ такмил додани усуљо ва баланд бардоштани натиҳаҳои онҳо дар тарбияи муносибатҳои нави ҳар як узви чомеа оид ба солимии худ мебошад.

Аз дигар тараф, унсури муҳимтарини тарзи ҳаёти солим сатҳи маълумот ва рушди фарҳангии солимӣ дар ҷомеа маҳсуб меёбад. Саводнокии умумӣ ва қасбияти баланди мутахассисони бахшҳои муҳталиф дар тамоми соҳторҳо дар навбати худ имкон медиҳанд, ки ҳавфу хатарҳои солимӣ пешгирий карда шаванд.

Хулоса. Зимни таҳқиқот алоқаи байні-ҳамдигарии маориф, фарҳанг ва ҳолати солимии аҳолӣ дар маҷмуъ, ки тавассути гузаронидани тарзи ҳаёти солим ба даст меояд, асоснок карда мешавад. Таҳкурсии солимии одам асосан, дар давраҳои тифлӣ ва наврасии ҳаёт гузошта шуда, дар минбаъда бошад ба омилҳои хатарзои гуногуни ба он таъсиргузор вобастагӣ пайдо мекунад. Фарҳанг ва ҳаёти маънавии мардум, саводнокии он, ки ба унсурҳои қадимтарини тамаддуни инсонӣ тааллуқ доранд, дар як вақт ба тафаккур ва эҳсос таъсири худро мегузоранд. Онҳо ба фаъолнокии иҷтимоии шахсият мусоидат намуда, ба ў имкон медиҳанд, ки интихоби дуруст намояд, ҳавфу хатарҳои барои саломатӣ пешомадаро паси сар гузошта, қувваи ҳаракатдиҳандаи инкишофи шахсият, давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ гардад. Ҳамзамон маориф, фарҳанг ва тандурустӣ ба симо ва обруи давлат табдил меёбанд, ки вазифаи асосии онҳо рушди ҷомеа, беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим, густариши муносибатҳои нав ба солимии худ ва пешгирии бемориҳо маҳсуб меёбад.

## АДАБИЁТ:

- 1.Бредихина Н.В. Роль институтов семьи, образования и здравоохранения в формировании здорового образа жизни населения// Социология и политология. Вестник ЮУрГУ, №32 (165), 2009.-С.84-87.
- 2.Гаибов А.Г., Пулатов К.Дж., Лукъянов Н.Б. Современные оценки и направления пути улучшения здоровья населения Таджикистана. //Евразийский медицинский-научно-практический журнал-Сино.2019,№1.-С.110-114.



3. Конуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд" № 762, аз 2 августи соли 2011.
4. Қурбонов А.Ш. "Илм ва маориф: тамоюлот, мушкилот, дурнамо": Ирфон, 2019.- 406
5. Национальная программа формирования здорового образа жизни в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 560 от 30 октября 2010 г.
6. Понамарева Т.А. Особенности формирования ценностных ориентаций населения на здоровый образ жизни// Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. Том 12. № 1. 2017.-С.82-90.

## **ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАНЕ**

**Курбонов Н.Т.,<sup>1</sup> Гаивов А.Г.,<sup>2</sup> Джумаева М.М.,<sup>3</sup> Джаббарова Т.С.<sup>4</sup>**

ГУ "Научно-исследовательский институт профилактической медицины Таджикистана"<sup>1</sup>, ГУ "Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов"<sup>2</sup>, ГОУ "Республиканский медицинский колледж"<sup>3</sup>, ГОУ "Институт последипломного образования в сфере здравоохранения"<sup>4</sup>, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

**Резюме.** Обосновывается, в целом, взаимосвязь образования, культуры и состояния здоровья населения, достигаемого через ведение здорового образа жизни, что в основном закладывается в детском и подростковом возрасте, а в дальнейшем находится в зависимости от влияющих на него различных факторов риска. Относясь к древнейшим элементам человеческой цивилизации, культура и духовная жизнь народа, его образованность, воздействуют одновременно и на сознание и на чувства. Они способствуют социальной активности личности, позволяют ему делать правильный выбор, избегая угрозы и риски для здо-

ровья, становятся движущей силой развития личности, государства и гражданского общества. Тем самым образование, культура и здравоохранения становятся зеркалом и репутации власти, главной задачей которых является развитие государства, повышение качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, развитие стратегии культуры и нового отношения к своему здоровью и профилактики заболеваний.

**Ключевые слова:** Здоровый образ жизни, ответственности родителей, образование, культура, здоровье населения, профилактика болезни, Таджикистан.

## **EDUCATION, CULTURE AND HEALTH CARE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**1Kurbanov N.T., 2Gaibov A.G., 3Jumaeva M.M., 4 Jabbarova T.S.**

SE "Research Institute of Preventive Medicine of Tajikistan"<sup>1</sup>, SE "Research Institute of Medical and Social Expertise and Rehabilitation of Disabled People"<sup>2</sup>, SEE "Republican Medical College"<sup>3</sup>, SEE "Institute of Postgraduate Education in Healthcare"<sup>4</sup>, the Ministry of Health and social protection of the population of the Republic of Tajikistan

**Summary.** The article demonstrates, in general, the relationship between education, culture and the state of health of the population, achieved through maintaining a healthy lifestyle, which is mainly put down in childhood and adolescence years and further depends on

various risk factors influencing it. Linked to the most ancient elements of human civilization culture and spiritual life of the people as well as their education, affect both consciousness and emotional state. Abovementioned factors contribute to the social activity of the individual



allows to make the right choice avoiding threats and risks to health, thus becoming the driving force behind the development of the individual, the state and civil society. Hence, education, culture and health care turn out to be a mirror and the reputation of the authorities, whose main task is to develop the state, improve the

quality of life of the population and form a healthy lifestyle, develop a culture strategy and a new attitude to population health and prevent diseases.

**Key words:** healthy lifestyle, parental responsibility, education, culture, public health, disease prevention, Tajikistan.

**Курбонов Назарали Талабович-** увончуйи МД "Пажуҳиигоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон"-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; емайл s\_amon@mail.ru; телефон.: 907072023; 935930702

**Курбонов Назарали Талабович** - соискатель ГУ "Научно-исследовательский институт профилактической медицины Таджикистана" Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; емайл: s\_amon@mail.ru; телефон.: 907072023; 935930702

**Kurbanov Nazarali Talabovich** - applicant of the SE "Research Institute of Preventive Medicine of Tajikistan" of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan; email: s\_amon@mail.ru; phone: 907072023; 935 93 07 02

## ҲОЛАТИ МАНБАҲОИ ОБТАМИНКУНИИ ОБИ НӯШОКИИ АҲОЛИИ ШАҲРИ ПАНЧАКЕНТ

**Раҷабов Р.М., Давронзода И., Муминов Ш.Р.**

Қафедраи беҳдошти муҳити зисти Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

**Муҳиммият.** Табиист, ки яке аз афзалиятҳои сиёсати давлатӣ ва мintaқавӣ қонеъгардонии эҳтиёҷоти аҳолӣ ба оби босифати нӯшокӣ мебошад. Сифати оби нӯшокии манбаҳои рӯизамиёнӣ ва зеризамиёнӣ, ки қисми муҳими ҳаёти инсон ҳисобида мешавад, яке аз мавқеъҳои муҳимтаринро дар таъмини саломатӣ, паст кардани сатҳи фавтиш ва афзоиши умри мардум нақши муҳимро аз худ кардааст. Мушкилоти таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ва ниёзҳои рӯзгор барои инсоният дар тӯли солҳои зиёд мавриди омӯзиш қарор дорад.

Об яке аз омилҳои муҳимтарини истифодабарандай инсон мебошад. Норасоии оби ошомиданӣ, сифати пасти он сатҳи беҳбудии аҳолиро ба таври назаррас ҳоши дода, яке аз омилҳои эҳтимолияти баланд шудани бемориҳои вобаста ба обшуда метавонад. Мувоғики маълумоти Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ, сифати оби ошомиданӣ, дуввумин омили ҳавфнок пас аз камбизоатӣ, ки ба салома-

тии инсон таъсири бевоситаи худро мера-сонад, маҳсуб мешавад[1].

Тадқиқотҳои сершумори илмӣ муайян намудаанд, ки дар байни сабабҳое, ки ба саломатӣ ва вазъи демографии аҳолӣ таъсир мерасонанд, мавҷудият ё набудани оби нӯшокии нӯшокӣ нақши муҳим дорад [2,3,1,4].

Бо вуҷуди ин, масъалаи баланд бардоштани сифати оби нӯшокӣ аҳамияти муҳими иҷтимоию гигиенӣ, тиббӣ ва иқтисодӣ дошта, бинобар ин таъсири таъмини оби нӯшокӣ ба сифати ҳаёт ва солимии аҳолӣ, ҳароҷоти молиявӣ барои ҳалли он назаррас аст.

**Мақсади тадқиқот:** Гузаронидани баҳодиҳии ҳолати гигиении манбаҳои обтаъминкунии оби нӯшокӣ дар шаҳри Панҷакент.

**Маводҳо ва усулҳои тадқиқот:** Мавзӯъи тадқиқот аҳолии шаҳру дехоти Панҷакент, манбаҳои обтаъминкунии марказонидашуда ва ғайримарказонидашуда буда, бо усу-



ли таҳлили ретроспективӣ гузаронида шудааст.

**Натиҷа ва баррасӣ.** Дар шаҳри Панҷакент 01.01.2018 290709 нафар (дар 01.01.2018) зиндагӣ менамоянд, ки 238043 нафар (82,0%) аз оби марказонидашуда, 3791 нафар (1,3%) аз

обҳои ҷоҳҳои амудӣ, 25825 нафар (9,0%) аз обҳои ҷашма, 2918 нафар (1,0%) аз оби ҷоҳҳои қудуқӣ, 6758 нафар (2,3%) аз обҳои дарё, 5505 нафар (1,9%) аз обҳои сой ва 1127 нафар (0,3%) аз оби қашонида истифода мебаранд (ҷадвали 1).

### Ҷадвали 1. Таъминоти аҳолии шаҳри Панҷакент бо оби нӯшокӣ дар соли 2018.

№	Чамоатҳо ва шаҳр	Микдори аҳолӣ наслеления	Манбаъҳои оби нӯшокӣ						
			Лӯлаи об	Ҷоҳҳои амудӣ	Ҷашма	Қудуқ	Дарё	Ҷӯйбор	Оби сой
1	ш.Панҷакент	42394	42394						
2	Саразм	32534	26191		735	875	437		4296
3	Чинор	7975	7975						
4	Х.Ҳасан	17924	17924						
5	Сўчина	15126	11181	1902		2043			
6	Косатарош	21898	18605			2783		510	
7	Л.Шералий	20993	19104	1889					
8	Рӯдакӣ	21557	17275		1255		3027		
9	Ёрӣ	22820	20127		1046		827	820	
10	Амондара	16016	9314		1437		1017	4248	
11	Хурмӣ	12386	8129		1884				2373
12	Шинг	11755	8175		2963		617		
13	Могиён	23291	22517		777				
14	Фароб	10157			10157				
15	Ворӯ	13883	9135		2788		833		1127
	Ҳамагӣ	290709	238043	3791	25825	2918	6758	5505	6669
	%	100	82,0	1,3	9,0	1,0	2,3	1,9	2,2
									0,3

Дар санаи 01.01.2018 дар Панҷакент 44 системаи мутамаркази обтаъминкунӣ - 1 коммуналӣ, 8 шӯъба ва 35 шабакаи дехот мавҷуд буданд.

Дар 29 системаи мутамаркази обтаъминкунӣ сарчашмаҳои оби рӯизаминӣ вуҷуд на доштанд, ки дар онҳо ягон нерӯгоҳи обтаъминкунӣ, домҳои қум, танкҳои таҳшин, филтрҳо ва заҳираҳои дезинфектантӣ мавҷуд набуданд. Вақте ки ҳаво тағиیر меёбад, ин манбаъҳои обтаъминкунӣ нишондиҳандаҳои сифати обро (ранг, мазза, бӯй) нишон доданд. Фалокатҳои мавҷуда дар ин иншоот саривақт бартараф карда нашуданд ё дар бораи барҳам додани маркази марказии санитарию эпидемиологии шаҳр ҳабар доданд.

Дар 8 системаи мутамаркази обтаъминкунӣ сарчашмаҳои обҳои зеризаминӣ буданд, ки ба пуррагӣ ба гигиена ҷавобғӯ набуданд. Набудани ҳавзи оби тоза, иншоот

барои безарарагардонии оби нӯшокӣ, минтақаи муҳофизати санитарӣ ва г.

Аз манбаъҳои ғайримутамарказ 2 ҷоҳӣ амудӣ ва 19 ҷашма, ки минтақаҳои муҳофизати санитарӣ доранд, мавҷуданд. Дар 21 дехаи 7 чамоати шаҳрак, 22 734 нафар сокинон обро аз обанборҳо, каналҳо, дарёҳо ва ҷӯйҳо истифода мебаранд, ки хатари эпидемиологӣ хатарнок аст.

Таҳлили бактериологӣ ва химиявии обарои соли 2018 аз ҷониби Маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии Панҷакент гузаронида шуда, аз 1813 намунаҳои оби нӯшокӣ (дар соли 2017 2116), аз ҷумла намунаи санитарӣ ва бактериологӣ - 1088 (дар солҳои 2017-1195), ки онҳо мувоғӣ набуданд, гузаронида шуд меъёрҳои санитарӣ - 19 намуна (2017-11); ба лабораторияи санитарию кимиёвӣ 725 (2017-921), ки ба стандартҳои санитарӣ (2017-14) ҷавобғӯ нестанд.



Хулоса. Барои ҳалли мушкилоти дар боло зикршуда, пурзӯр намудани маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳрӣ, гузаронидани чорабиниҳо барои беҳтар намудани манбаъҳои обтаъминкунӣ бо таъмини минтаҷаҳои муҳофизатии санитарӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нав барои интиқол ва коркарди об, истифодаи манбаъҳои обтаъминкуни маҳаллӣ дар

амалия ва гузаронидани корҳои фаҳмонда-дихии гигиенӣ ба аҳолии маҳаллӣ тавсия дода мешавад. Инчунин бояд қайд намуд, ки мавҷудияти минтаҷаҳои муҳофизатии санитарии умумӣ ва маҳаллӣ ба аҳолӣ оби мусоиди оби нӯшокиро кафолат намеди-ҳанд ва барои нигоҳ доштани сифати баланди оби нӯшокӣ иншоотҳои эҳтиёти бахри самаранокии онҳо заруранд.

### АДАБИЁ.

1. Рахманин Ю.А., Румянцев Г.И., Новиков С.М. Методологические проблемы диагностики и профилактики заболеваний, связанных с воздействием факторов окружающей среды // Гигиена и санитария. - 2001. - № 5.- С.3-7.
2. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и / или опустынивание, особенно в Африке. - Женева, 1995. - 78 с.
3. Онищенко Г.Г. Актуальные задачи гигиенической науки и практики в сохранении здоровья населения // Гигиена и санитария. - 2015. - № 3. - С. 5-9.
4. Эльпинер Л.И. Медико-экологические аспекты кризиса питьевого водоснабжения // Гигиена и санитария. - 2013. - № 6. - С.38-44.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕНДЖИКЕНТА

**Раджабов Р.М., Муминов Ш.Р., Давронзода И.**

Кафедра гигиены окружающей среды среди ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино".

**Резюме.** В статье приведены данные о городском и сельском населении г.Пенджикента, централизованные и местные системы водоснабжения и их источники. Установлено негативное отношение местного населения вододефицитных районов. Показано, что важным условием реализации программ, направленных на обеспечение гигиенической безопасности снаселения в области водоснабжения является обоснование и внедрение в практику комплекса мероприятий по обеспе-

чению сельских жителей доброкачественной питьевой водой. К ним относятся водоохраные мероприятия на водоисточниках, совершенствование систем транспортировки, очистки, опреснения и кондиционирования питьевой воды. Приоритетным остается осуществление социально-гигиенического мониторинга за условиями водопользования сельских населенных мест.

**Ключевые слова:** условия водоснабжения, качество воды, сельское население.

## HYGIENIC EVALUATION CONDITION OF DRINKING WATER SUPPLY OF PANJAKENT CITY

**Daburov K.N., Muminov Sh.R., Rajabov R.M., Davronzoda I.**

Department of Environmental Hygiene among the State Educational Institution "ATSMU".

The article provides data on the urban and rural population of Penjikent, centralized and local water supply systems and their sources. The negative attitude of the local population in water-deficient areas has been established. It is

shown that an important condition for the implementation of programs aimed at ensuring the hygienic safety of the rural population in the field of water supply is the justification and implementation of a set of measures to provide



rural residents with benign drinking water. These include water conservation measures at water sources, improvement of the systems of transportation, purification, desalination and conditioning of drinking water. The

implementation of socio-hygienic monitoring of the conditions of water use in rural areas remains a priority.

**Keywords:** water supply conditions, water quality, rural population.

**Раҷабов Рустам Муллоҷонович** - номзади илмҳои тиб, декани факултаи терапияи МТД "Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон", E-mail rus-jon@mail.ru , тел: +(992)931040817

**Раджабов Рустам Муллоҷонович** - кандидат медицинских наук, декан терапевтического факультета ГОУ "Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан" E-mail rus-jon@mail.ru , тел: +(992)931040817

**Rajabov Rustam Mullojonovich** - candidate of the medical sciences, dean of the faculty of therapy State Educational Establishment "Institute of Postgraduate Education in Health Sphere of Republic of Tajikistan"



## НЕВРОЛОГИЯ

### ХУСУСИЯТҲОИ ШИНОХТАНИ НОРАСОИҲО ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИИ ПАРКИНСОН, ВОБАСТА АЗ ДАВОМНОКИИ ПАТОЛОГӢ

Н.А. Зарипов<sup>1</sup>, М.Т. Фаниева<sup>1</sup>, С.М. Абдуллоҳозода<sup>2</sup>, Н.Б. Бахтиёрова<sup>3</sup>

Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббӣ, МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" Душанбе, Тоҷикистон<sup>1</sup>. Кафедраи эпидемиология, МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" Душанбе, Тоҷикистон<sup>2</sup>. Кафедраи беҳдошти муҳити зист, МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" Душанбе, Тоҷикистон<sup>3</sup>

**Муҳиммият.** Бемории Паркинсон (PD) як bemории дегенеративӣ аст, ки дар натиҷаи таназзули ба истилоҳ модаи сиёҳи мағзи миёна инкишоф мёёбад - минтақаи маҳсусест, ки истеҳсоли допаминҳоро назорат мекунад ва онро ба марказҳои ҳаракатдори қабатҳои амиқи мағзи сар равона мекунад. PD пас аз bemории Алзгеймер bemории маъмули нейродегенеративӣ ҳисобида мешавад.

Дар саросари ҷаҳон теъдоди bemорони мубтало ба Паркинсон зиёд мешавад. Паҳншавии PD 120-180 дар 100 000 мебошад ва ин дар байни аҳолии аз 60-сола боло ба 1% мерасад ва дар байни аҳолии аз 85-сола ин рақам ба 2205,3 дар 100000 мерасад. Ин bemорӣ асосан дар синни пирий ва солхӯрдагӣ дучор мешавад [2]. Тибқи гуфтаи Фолтини, гирифторӣ ба PD аз 100 то 10000 аҳолӣ дар як сол аз 8 то 19 мебошад [16]. Дар тақрибан 90% -и ҳолатҳо PD пароканда аст [11]. Аз ҷиҳати этиологӣ PD чандомилӣ ҳисобида мешавад, омилҳои асосии хатар инҳоянд: пириву солхӯрдагӣ, майли генетикӣ, омилҳои экологӣ (пестсидҳо ва гербицидҳо (аксар вақт ин ба аҳолии деҳот даҳл дорад), оксиди карбон, намакҳои металлҳои вазнин (хусусан марганец, симоб), заҳролудҳои экзогенӣ), аммо омили асосии рушди PD то ҳол номаълум боқӣ мондааст.

Марги интиҳобии селулаҳои мағзии мудаҳи сиёҳ аз таъсири 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин (МРТР) ба амал меояд, ки дар тавсееи моделҳои таҷрибии PD дар ҳайвонот васеъ истифода мешавад. Набудани антиоксиданти кофӣ дар парҳези физо ҳавфи инкишофи ПД-ро зиёд мекунад. Эътироф шудааст, ки тамокукашӣ ба саломатӣ зараровар аст, аммо натиҷаҳои

таҳқиқоти эпидемиологӣ дар даҳсолаи охир нишон доданд, ки ҳавфи PD дар одамоне, ки тамоку мекашанд кам аст [7], инчунин одамоне, ки зуд-зуд қаҳва менӯшанд [13].

Тақрибан 10-15% одамони гирифтари PD ҳадди аққал яке аз хешовандони наздики онҳо ин bemориро доштаанд [6].

Азбаски ин bemорӣ дар аксари ҳолатҳо маъюбии доимӣ, беҳоливу нотавонӣ дорад, он на танҳо мушкилоти тиббӣ, балки мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ низ ҳисобида мешавад.

Муҳимтарин зуҳуроти ғайриҳаракатии PD иплатҳои нуқсони мағзӣ мебошанд, ки метавон дар марҳилаҳои аввали bemорӣ мушоҳида кард. Тибқи маълумоти мо, шиддати нуқсони мағзӣ мустақиман бо давомнокии bemорӣ мутаносиб аст, яъне bemорӣ ҳар қадар тӯл қашад, дараҷаи нуқсони мағзӣ ҳамон қадар равшантар ба назар мерасад.

**Мақсади таҳқиқот:** Омӯзиши робитаи байни вазъи функцияҳои мағзӣ ва шиддати bemории Паркинсон.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот:** Таҳқиқот дар заминаи Muassisaи давлатии "Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Шифобаҳш" гузаронида шуд. Дар таҳқиқот 19 нафар bemорони марҳилаҳои гуногуни PD-шомил буданд.

Мусоҳиба бо bemорон тариқи саволномаи маҳсус сурат гирифт, ки дар он маълумоти демографӣ (синну сол, ҷинс), таҳсилот, маълумот дар бораи давомнокии PD, мавҷудияти bemориҳои дигар, омилҳои ҳавф, одатҳои бад, доруҳои истифодашаванда, мавҷудияти PD ва bemории мағзӣ дар байни хешовандони наздик ва шикоятҳои субъективӣ (вайроншавии хотира (хифз, дикқат) ва хастагӣ) ворид карда шуданд.




Хамаи беморон, ба хотири аз байн бурдан дигар бемориҳои марбут ба ихтилоли магзӣ, хастагӣ ва / ё хоболудӣ, аз муоинаи умумии клиникӣ ва неврологӣ, ташхиси хуний гематологӣ ва биохимиявӣ гузаронида шуданд. Беморони гирифтори PD барои мавҷудияти ихтилоли аффектӣ, даркӯнӣ, нашъамандӣ ё дигар патологияи рӯҳӣ аз равоншинос машварат гирифтанд. Муҳаққиқ дар раванди таҳқиқот ба усули табобати бемор мудоҳила накардааст. Марҳилаи PD мувофиқи ҷадвали тағйирёftai Хена ва Яра [1] муайян гардида, барои санчиши ихтилоли магзӣ миқёси MMSE [5] (Mini-mentalState Examination) ва тести расмкашӣ бо истифодаи вақт ба кор рафтаанд.

Аз 19 бемор, гурӯҳи асосиро 14 бемор (9 (64,2%) занон ва 5 (35,7%) мардон) аз 35 то 69-сола ташкил медоданд. Меъёрҳои шомил кардани беморон ба гурӯҳи асосӣ ташхиси муқарраршудаи PD, давомнокии беморӣ на бештар аз 12-18 моҳ, набудани беморӣ, марҳилаи PD аз рӯи шкалаи Хена ва Яра на бештар аз 1,5 буданд. Гурӯҳи назоратӣ аз 5 беморон бо марҳилаҳои охири PD иборат буданд. Синну соли миёна  $53.91 \pm 9.45$  солро ташкил намуд.

### Ҷадвали № 1. Нишондиҳандаҳои арзёбии вазъи зехнӣ аз рӯи ҷадвали MMSE дар гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ.

Нишондиҳандаҳои арзёбии вазъи зехнӣ аз рӯи ҷадвали MMSE		
гурӯҳи асосӣ		гурӯҳи назоратӣ
n=14	Bали ниҳоӣ	n=5
12 (85,7%)	28-30 бал	-
2 (14,2)	24-27 бал	-
-	20-23 бал	1 (20%)
-	11-19 бал	3 (60%)
-	0-10 бал	1



Тасвири 1. Мушахҳасоти беморон мутобики тағйироти ҷадвали Хан-Яра

Барои гузаронидани санчиши қашидани расми соат ба ҳамаи беморон варақаҳои тоза дар формати А4 бо қайди ном, синну соли бемор дар сутуни маҳсус ва қалами содаи мулоим дода шуданд. Дастури зерин ба ҳамаи беморон инфириодӣ пешниҳод карда шуда, дар рӯи қофаз навишта шудааст: "Лутфан соати мудавварро бо рақамҳо қашед, то ки акраба-ки соат ба вақти муайян ишора кунад." Рамз-гузории натиҷаҳои санчиши қашидани соат дар миқёси 10-баллӣ гузаронида шуд [6].

Таҳлили омории маълумоти бадастомада бо истифода аз усуљҳои фоизӣ ва нармавзори Statistica 10.0 гузаронида шуд. Маълумотҳо бо ҳисоб кардани таносуб (%) ҳамчун арзиши мутлақи онҳо нишон дода шуданд.


Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Ҳамагӣ 76,4%-и беморон маълумоти олӣ доштанд, айни замон дар дараҷаи таҳсилот миёни мардон ва занон тафовути ҷиддӣ мушоҳида нашуд. Нишондоди MMSE барои беморони гурӯҳи асосӣ ба ҳолати бе деменсия (29-30 хол) мувофиқат мекард ва фарқи мушоҳидашуда байни беморон аз ҷиҳати оморӣ ва клиникӣ аҳамият надошт. Дар беморони гурӯҳи назоратӣ нишондиҳандаҳои MMSE бо дараҷаи заифшавии ақлонӣ то деменсия, нисбатан пасттар буд.

Тағйироти нишондиҳандаҳои марҳилаи бемории Паркинсон тибқи ҷадвали Хан ва Яра дар беморони гурӯҳи асосӣ чунин буданд: дар 11 (78,57%) бемор марҳилаи 1-и беморӣ, дар 3 (21,42%) бемор марҳилаи 1.5 беморӣ ташхис гардида. Дар гурӯҳи назоратӣ тибқи нишондоди мазкур аз 2.0 то 5.0 марҳилаи бемории Паркинсон қайд карда шуд. Барои ҳамаи беморони гурӯҳи асосӣ дастуралӣ тести қашидани соат аз дафъаи аввал фаҳмо буд. Ҳусусияти баҳодиҳии тести қашидани соат дар байни беморони ҳарду гурӯҳ дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.



## Чадвали 2. Нишондиҳандаҳои холҳои умумӣ барои тести кашидани расми соат.

Натиҷа бо бал	Гурӯҳи асосӣ (n=14)	Гурӯҳи назоратӣ (n=5)
10	8 (57,14%)	-
9	4 (28,57%)	-
8	1 (7,14%)	-
7	1 (7,14%)	-
6	-	3 (60%)
5	-	-
4	-	-
3	-	1 (20%)
2	-	1 (20%)
1	-	-



Тасвири №2. Намунаи санчиши расмкашии соат (гурӯҳи назоратӣ).

Балли умумӣ нишон медиҳад, ки дар гурӯҳи асосӣ дар 8 бемор (57,14%) давра муқаррарӣ кашида шудааст, рақамҳо дар ҷойҳои мувоғиқ буданд, тирҳо ба вақти муайян (додашуда) ишора мекунанд. Дар 28,57% беморон дар мавқеи тирҳо ҳатогиҳо буданд. Дар 2 бемор ҳатогиҳо дар мавқеи тирҳо ба назар мерасанд, тирҳо вақти нодурустро нишон медиҳанд, ки ба нуқсонҳои сабуки зеҳнӣ мувоғиқанд.

Натиҷаҳои иҷрои тести кашидани соат дар гурӯҳи назоратӣ чунин буд: дар 3 бемор (60%) натиҷа 6 балл арзёбӣ шуд, тирҳо ба рақамҳо ишора нашуданд, дар баъзе ҷойҳо тирҳо набуданд, вақти лозимаро бошад бо давра ё қайдҳо ишора мекарданд. Дар 40% беморон баъзе рақамҳо намерасиданд ё онҳо берун аз ҳалқа ҷойгир буданд, дар баъзе ҷойҳо рақам бо ҳам пайваст карда нашудааст.

Мувоғиқи маълумотҳои адабиёти дастрас,

санчиши расмкашии соат ҳамчун воситаи арзёбии фаврии ихтиоли зеҳнӣ самаранок истифода мешавад. Он аксар вақт дар ташхиси ихтиоли зеҳнӣ намоёнтар истифода мешавад. Аммо натиҷаҳои таҳқиқоти мо нишон доданд, ки санчиши расмкашии соатӣ худро на танҳо дар ташхиси норасоиҳои шадиди зеҳнӣ, балки дар ташхиси ихтиоли барвақти зеҳнӣ низ хуб нишон додааст.

### Хулоса:

- Сатҳи ихтиоли зеҳнӣ дар беморони марҳилаи аввали бемории Паркинсон пасттар ба назар мерасад.
- Бемороне, ки дар марҳилаҳои охири бемории Паркинсон ҳастанд, ихтиоли зеҳнӣ намоёнтар мушоҳида шудааст.
- Ташхиси саривақтии нуқсонии зеҳнӣ дар маризони гирифтари бемории Паркинсон, як меъёри саривақтии ташхисӣ ба ҳисоб меравад.

### АДАБИЁТ

- Ахметжанов ВК, Шашкин ЧС, Керимбаев ТТ. Болезнь Паркинсона. Критерии диагностики. Дифференциальная диагностика. Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2016;4(45):18-25.



2. Байрамукова АМ, Ажахметова АК, Карпов СМ. Эпидемиология болезни Паркинсона в различных странах мира. Успехи современного естествознания. 2013;9:20-21.
3. Гимоян ЛГ, Силванян ГГ. Нарушение Когнитивных функций: актуальность проблемы, факторы риска, возможности профилактики и лечения. Архив внутренней медицины. 2013;2(10): 35-40.
4. Левин ОС, Артемьев ДВ, Бриль ЕВ, Кулуга ТК. Болезнь Паркинсона: современные подходы к диагностике и лечению. Практическая медицина. 2017;1(102):45-51.
5. Мазуренко ЕВ, Паномарев ВВ, Сакович РА. Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона. Медицинские новости. 2014;1:6-15.
6. Мелёхин АИ. Использование теста рисования часов в скрининг - обследовании когнитивного дефицита. Национальные приоритеты России. 2014;2:186-198.
7. Рыбкина ВЛ, Азизова ТВ. Факторы риска развития болезни Паркинсона. Неврологический Журнал. 2017;6:287-294.
8. Соловьева АП, Горячев ДВ, Архипов ВВ. Критерии оценки когнитивных нарушений в клинических исследованиях. Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2018; 4(8):218-230.
9. Труфанов ЕА. Дифференциальный диагноз болезни Паркинсона и эссенциального тромора. Медицинский вестник Юга России. 2013;(1):73-79.
10. Чухловина МЛ. Патогенетические механизмы деменции у пациентов старшего возраста с болезнью Паркинсона. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Каракова. 2014;114(7):79-82
11. BerardelliA, WenningGK, AntoniniA, BergD, BloemBR, BonifatiV, BrooksD, BurnDJ, ColosimoC, FuciulliA, FerriaraJ, GasserT, GrandasF, KanovskyP, KosticV, KulisevskyJ, OertelW, PoeweW, ReeseJP, ReljaM, RuzickaE, SchragA, SepiK, TabaP, VidailhetM. EFNS/MDS-ES/ENS [corrected] recommendations for the diagnosis of Parkinson's disease. European Journal of Neurology 2013; 20(1): 16-34.
12. Molenhauer B, Zhang J. Biochemical premotor biomarkers for Parkinson's disease. MovDisord 2012; 27(5): 644-650.
13. Prediger RD. Effects of caffeine in Parkinson's disease: from neuroprotection to the management of motor and non-motor symptoms. J. Alzheimers .Dis 2010; 20(Suppl 1): .S205-S220.
14. Satake W, Nakabayashi Y, Mizuta I, Hirota Y, Ito C, Kubo M, Kawaguchi T, Tsunoda T, Watanabe M, Takeda A, Tomiyama H, Nakashima K, Hasegawa K, Obata F, Yoshikawa T, Kawakami H, Sakoda S, Yamamoto M, Hattori N, Murata M, Nakamura Y, Toda T. Genome-wide association study identifies common variants at four loci as genetic risk factors for Parkinson's disease. Nature Genetics 2009; 41(12): 1303-1307.
15. Simon-Sanchez J, Schulte C, Bras JM, Sharma M, Gibbs RJ, Berg D, Paisan-Ruiz C, Lichtner P, Scholz SW, Hernandez DG, Kruger R, Federoff M, Klein C, Goate A, Perlmuter J, Bonin M, Nalls MA, Illig T, Gieger C, Houlden H, Steffens M, Okun MS, Racette BA, Cookson MR, Foote KD, Fernandez HH, Traynor BJ, Schreiber S, Arepalli S, Zonazi R, Gwinn K, Brug M, Lopez G, Chanock SJ, Schatzkin A, Park Y, Hollenbeck A, Gao J, Huang X, Wood NW, Lorenz D, Deuschl G, Chen H, Riess O, Hardy JA, Singleton AB, Gasser T. Genome-wide association study reveals genetic risk underlying Parkinson's disease. Nature Genetics 2009; 41(12):1308-1312.
16. Williams-Gray CH, Evans JR, Goris A, Thomas F, Ban M, Trevor WR, Carol B, Kolachana BS, Weinberger DR, Sawcer SJ, Barker RA. The distinct cognitive syndromes of Parkinson's disease: 5 year follow-up of the CamPaIGN cohort. Brain 2009; 132: 2958- 2969.



## ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЮ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПАТОЛОГИИ

**Н.А. Зарипов<sup>1</sup>, М.Т. Ганиева<sup>1</sup>, С.М. Абдуллоzода<sup>2</sup>, Н.Б. Бахтиёрова<sup>3</sup>**

Кафедра неврологии и основ медицинской генетики ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино", Душанбе, Республика Таджикистан<sup>1</sup>. Кафедра эпидемиологии ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино", Душанбе, Республика Таджикистан<sup>2</sup>. Кафедра гигиены окружающей среды, ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино", Душанбе, Республика Таджикистан<sup>3</sup>

### Резюме

**Цель:** Изучить связь между состоянием когнитивных функций и тяжестью болезни Паркинсона.

**Материал и методы:** Исследование проводилось на базе ГУ "Национальный медицинский центр Республики Таджикистан - Шифобахш". В исследование были включены 19 пациентов с различными стадиями болезни Паркинсона.

Из 19 пациентов основную группу составили 14 пациентов (9 (64,2%) женщин и 5 (35,7%) мужчин) в возрасте от 35 до 69 лет. Критериями включения пациентов в основную группу являлись: установленный диагноз БП, давность заболевания не более 12 - 18 месяцев, отсутствие деменции, стадия БП по шкале Хен и Яра не более 1,5. Контрольную группу составили 5 пациентов с поздней стадией БП. Средний возраст составил  $53,91 \pm 9,45$  лет.

**Результаты:** Показатель MMSE для пациентов основной группы соответствовал статусу без деменции (29-30 баллов), а у пациентов контрольной группы отмечались более

низкие баллы по шкале MMSE, указывающие на выраженность когнитивных нарушений, вплоть до деменции. Результаты выполнения теста на рисование часов в контрольной группе были следующими: у 3 пациентов (60%) результат оценивался в 6 баллов, стрелки не указывали на цифры, местами отсутствовали стрелки, а нужное время было обведено кружком или галочкой. У 40% пациентов часть чисел отсутствовала или они были расположены вне круга, местами циферблата был не связан друг с другом.

**Заключение.** 1. Частота встречаемости когнитивных нарушений у больных ранней стадии болезни Паркинсона низкая. 2. У больных в поздних стадиях болезни Паркинсона отмечается более выраженный когнитивный дефицит вплоть до деменции. 3. Раннее выявление когнитивных нарушений у больных с болезнью Паркинсона является своевременным и необходимым диагностическим критерием.

**Ключевые слова:** Болезнь Паркинсона, когнитивные функции, деменция, шкала MMSE, тест рисования часов.

## FEATURES OF COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE DEPENDING ON THE DURATION OF THE PATHOLOGY

**N.A. Zaripov<sup>1</sup>, M.T. Ganieva<sup>1</sup>, S.M. Abdullozoda<sup>2</sup>, N.B. Bakhtiyorova<sup>3</sup>**

Department of Neurology and Fundamentals of Medical Genetics of SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Dushanbe, Tajikistan<sup>1</sup>. Department of Epidemiology SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Dushanbe, Tajikistan<sup>2</sup>. Department of Environmental Health, SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Dushanbe, Tajikistan<sup>3</sup>

### Summary

**Objective:** To investigate the relationship between the state of cognitive function and the severity of Parkinson's disease.

**Material and methods:** The research was conducted on the basis of the State Institution "National Medical Center of the Republic of Tajikistan - Shifobakhsh". 19 patients with



different stages of PD (Parkinson's disease) were included in the research.

Out of 19 patients the main group consisted of 14 patients (9 (64.2%) women and 5 (35.7%) men) aged 35 to 69 years. Criteria for inclusion of patients into the main group were the established diagnosis of Parkinson's disease, duration not more than 12-18 months, absence of dementia, Parkinson's disease stage on the Hen and Yar scale not more than 1.5. The control group consisted of 5 patients with advanced stages of PD. The average age was  $53.91 \pm 9.45$  years.

**Results:** The MMSE score for the main group patients corresponded to the status without dementia (29-30 points), while the control group patients had lower scores on the MMSE scale, indicating the severity of cognitive impairment, up to dementia.

The results of the test for drawing a clock in the control group were as follows: in 3 patients (60%) the result was estimated at 6 points, the arrows did not indicate numbers, there were no arrows in places, and the desired time was circled or ticked. In 40% of patients some of the numbers were missing or they were located outside the circle, in some places the dial is not connected to each other.

**Conclusion.** 1. The frequency of cognitive impairment is low in patients with early Parkinson's disease.

2. Patients in late stages of Parkinson's disease have more pronounced cognitive deficit up to dementia.

3. Early detection of cognitive deficits in patients with Parkinson's disease is a timely and necessary diagnostic criterion.

**Keywords:** Parkinson's disease, cognitive functions, dementia, MMSE scale, clock-drawing test.

**Зарипов Нурали Абдуракибович, докторант PhD кафедры неврологии и основ медицинской генетики, ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуалиибни Сино". ORCID: 0000-0001-5494-1218. Author ID: SPIN-код: 8489-6082. E-mail: nur.tj-94@mail.ru. Тел.: (+992) 987 329015, (+992) 935 385777**

**Zaripov Nurali Abdurakibovich, PhD Student, Department of Neurology and Basics of Medical Genetics, Avicenna Tajik State Medical University. ORCID: 0000-0001-5494-1218. Author ID: SPIN-код: 8489-6082. E-mail: nur.tj-94@mail.ru. Tel.: (+992) 987 329015, (+992) 935 385777**



## ПЕДИАТРИЯ

### ТАБОБАТ ВА ЗУХУРОТИ КЛИНИКИИ ДЕРМАТИТИ АТОПИКЙ ДАР КҮДАКОН

Абдуллаева Н.А<sup>1</sup>., Хайдарова О.Ф<sup>1</sup>., Кадирова М.Р<sup>1</sup>., Раҳмонов Т.<sup>2</sup>

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кўдаконаи (мудири кафедра н.и.т. дотсент Л.А. Бабаева)-и МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино".<sup>2</sup>.Шуъбаи аллергологияи МДМТ - и "Истиқлол".

**Мухиммият.** Дерматити атопикй (ДА) яке аз проблемаҳои актуалии синну соли кўдакӣ ба ҳисоб меравад, вай бемории музмини аллергии пӯст мебошад, ки дар шахсони дорои тамоюли генетикидошта нисбат ба пайдо шудани дерматити атопикй ё экземаи (шукуфаи) кўдакон пайдо мешавад, дар пӯсти бадан ва андомҳо (ба истиснои секунчай биниву лабҳо) лонаҳои эритематозии хоришдори микровизикулаҳо, соҳторҳои кушодашаванди намнок, эрозиядор ва қарашҳо ба назар мерасанд. Ба ҳусусиятҳои синнусолии аломатҳои клиникии он донаҷаҳои экссудативӣ ё лихеноидӣ, баланд шудани сатҳи зардобии JgE ва гиперҳассосият ба барангезандаҳои маҳсус (аллергенӣ) ва номаҳсус хос мебошанд.

Вариантҳои клиникӣ -этиологиии ДА аз ҳусусияти сенсибилизатсия (бо бартарии аллергенҳои гизой, доруӣ, гарду чанг, занбурӯғӣ ва ф.) вобаста мебошанд. Аллергенҳои гизой дар пайдо шудани ДА, маҳсусан дар кўдакони синну соли барвақт ҷойи на-моёнро қасб мекунанд. Тақрибан ҳар як маҳсулоти гизой метавонад, ки сабаби пайдо шудани ДА гардад, vale дар кўдакони синну соли авали ҳаёт сенсибилизатсия аксари вақтҳо нисбат ба маҳсулоти ширӣ, тухм, фалладонагиҳо, моҳӣ пайдо мешавад. Аллергенҳои дуоруғӣ низ бисёри вақтҳо боиси шиддат гирифтани ДА мегардад, маҳсусан пас аз таъйини номуносиб ё истеъмали беназорати онҳо. Дар аксари мавридиҳо ҳангоми ДА инвазияи гичҷавӣ (энтеробиоз, аскаридоз ва гайра) ошкор карда мешавад.

Актуалий будани мавзӯи мақоларо он муайян мекунад, ки барои баҳогузорӣ намудани вазнинии ҷараён ва самаранокии табобати ДА дар кўдакони синну соли гуногун муносибати яксон вучуд надорад. Вобаста аз ин муайян кардани ҳусусиятҳои син-

нусолии ҷараёни ДА дар кўдакон, ки ба коркарди алгоритми ташхиси ин беморӣ равона карда шудааст, саривақтӣ ва зарурӣ ба назар мерасад.

**Мақсад:** омӯхтани табобат ва аломатҳои клиникии ДА дар кўдакон.

**Мавод ва услҳои таҳқикот:** Таҳлили ретроспективии таърихи бемории 24 бемори гирифтори ДА синну соли аз яксола то сесола, дар давраи солҳои 2019-2020 анҷом дода шуд. Беморон дар пойгоҳи МД Мачмааи тандурустии "Истиқлол" дар шуъбаи аллергология ва иммунология бистарӣ буданд. Аз ҷумлаи кўдакони таҳқиқшуда писарон -10 (41%), духтарон-14(59%) буданд. Ташхис дар асоси маҷмӯи маълумотҳои клиникӣ- лабораторӣ гузашта шуд, ки динамикаи онҳотаҳти таъсири табобати гузаронидашуда меъёри баҳодиҳии самаранокии табобат буд. Инҳо ба инобат гирифта шуданд: анамнез, нишондиҳандаҳои таҳлили клиникӣ ва биохимиявии хун, муайян кардани ғилзати (концентратсияи) хун JgE (умумӣ) дар зардоби хун, қиши бактериологии хун ва начосат (тибқи нишондод).

**Натиҷаҳои таҳқикот:** Аз анамнез маълум гардид, ки ДА бештар дар кўдакони дорои ирсияти вазнин пайдо мешавад, ҳатари пайдошавии он дар кўдаконе ба мушоҳида расид, ки дар оилаи онҳо ҳарду волидайн гирифтори ягон ҳел бемории аллергӣ буданд. Аз миқдори умумии беморон 90%-и волидайнгирифтори бемориҳои аллергӣ (аллергенҳои гизой ҷойи асосиро ишғол мекунанд, онҳо 62% буданд, инвазияи гиҷаҳ -21%, доруғӣ-17%).

Ҳамчунин дар минтақаи ҳатар кўдакони дорои системаи сусти иммунӣ низ буданд, ки дар натиҷаи бемориҳои илтиҳобӣ (шамолхӯрӣ)<sup>1</sup> ихтилиoli рӯдаҳо (дисбактериоз) пайдо шудаанд . Манзараи клиникӣ аз оми-



лҳои этиологӣ, синну сол, паҳншавӣ, вазнии беморӣ ва хусусиятҳои реактивияти беморӣ вобаста буд.

Қӯдакон ба шуъба асосан бо ДА паҳнёфта ва диффузӣ бо дараҷаи вазнини миёна ва вазнин ворид шудаанд. Ҳангоми ДА паҳнёфта, уи 40%-лонаҳои осеби пӯстро ташкил мебодд, ба мавзеъҳои наздиктарини андомҳо, сина ва пушт паҳн шуда, хоирини шадидро ба вучуд меоварад. Гиреҳҳои лимфавӣ то андозаи лубиё ё ҷормағзи ҷангалий қалон мешаванд. Дар дерматити атопикии (ДА) диффузӣ (60%) осебҳои сатҳи пӯст (ба истиснои кафи даст, секунҷаи биниву лаб) ба мушоҳида расид. Хориш пуршиддат ва доимӣ буд, қалон шудани гиреҳҳои лимфавии регионарӣ ба назар расид. Папулаҳои хоришдор дар сатҳи инфильтративии пӯст қарор доштанд, зуд-зуд сироятнокшавии дуюмии қабатҳои пӯст аз стафилококки тиллой ба амал омад. Аз қӯдакони таҳқиқшуда дар 12 бемор (50%) камхунӣ ба назар расид.

Дар маълумотҳои лабораторӣ дар таҳлили умумии хун дар 12 бемор (50%) эозинофилия ва анемияи дараҷаҳои сабук ва вазниниаш миёна, дар 5 (21%) -лейкоситоз ба қайд гирифта шуд. дар таҳлили биохимиявии зардоби хун ғилзати (концентратсияи) иммуноглобулини Е-баланд(1500-2500 МЕ), меъёр аз 70-120 МЕ буд. Дар таҳлили бактериологии хун дар 14 бемор ( 60%)- St aureus муайян карда шуд. Инвазияи гичавӣ (острітса, аскарида)- дар 5 бемор (21%) ба қайд гирифта шуд.

Табобати беморон комплексӣ мебошад: парҳези гипоаллергӣ бо истисно кардани маҳсулоти аллергизо аз ғизо, ҳамчунин консерванҷо ва рангунандаҳо. Ванна бо иловава кардани оҳар (краҳмал), сабӯси гандум,

геркулес самаранокии хуб нишон дод, онҳоро пешакӣ дар давоми 20-30 дақиқамечӯшонанд, ин барои толза шудани пӯст, намнокшавӣ ва беҳтаршавии гардиши хун мусоидат мекунад. Табобати берунӣ: дар протсеси шадиди илтиҳобӣ бо вучуд доштани варам ва намнок шудани он аз марҳам ва креме, ки дар таркиби онҳо глюокартикоидҳо (синофлан, клобетазол, белосалик) ҳастанд, истифода мекунанд. Глюокартикоидҳо илтиҳоб ва хориширо ба таври самаранок кам карданд, дексаметазон аз ҳисоби 1-2 мг/кгдохиливаридӣ қатрагӣ бо маҳлули физиологӣ дар давоми 5-7 рӯз вобаста аз вазнинии беморӣ таъйин карда шуд. Дар сурати таъсирбахш набудан дексаметазонро бо преднизолон аз ҳисоби 3-4мг/кг иваз карданд. Препаратҳои антигистаминӣ дар давраи шадиди бемории ДА ба таври паретералӣ (супрастин ё тавегил), ё пероралӣ барои кам кардани хориш (сетиризин, лоратодин) таъйин карданд. Бо мақсади беҳтар кардани протсеси таҷзия ва ҷаббидани маҳсулоти ғизӣ препаратҳои ферментӣ (панкреатин, фестал), барои мутадилсозии микрофлораи рӯдаҳо пробиотикҳо (линекс, лактофилтрум)-ро таъйин карданд. Курси табобат 7 рӯз.

**Хулосаҳо:** Ҳамин тавр, зуҳуроти клиникии дерматити атопикӣ аз омили этиологӣ, синну сол, паҳншавӣ, вазнинии беморӣ ва хусусиятҳои реактивияти беморон вобастагӣ доранд. Беморӣ дар қӯдакони синниу соли барвакти дорои шакли диффузӣ вазнинтар ҷараён дошт. Дар ҳамаи қӯдакони таҳқиқшуда ғилзати концентратсияи иммуноглобулини Е дар зардоби хун баланд буд, кип инро иштироқи он дар вокунишҳои аллергӣ исбот мекунад ва боиси номутаносибии (дисбаланси) системаи иммунӣ мегардад.

## АДАБИЁТ

- Шабалов Н.П. Детские болезни. // Изд.6., Том1.2011.С.399-474.
- Балаболкин И.И, Ревякина В.А. Пищевая аллергия у детей. // / Педиатрия Журнал имени Г.Н. Сперанского т. 92. № 3. М.: Педиатрия , 2015.С. 83- 86.
- Ревякина В.А., Боровик Т.Э. Влияние питания на развития аллергической патологии у детей из группы высокого риска по развитию аллергических заболеваний.// Педиатрия Журнал имени Г.Н. Сперанского т. 92. № 3. М.: Педиатрия , 2010.С. 98- 100.
- Баранов А.А. Атопический дерматит у детей. / Таточенко В.К., Вишнева Е.А./Педиатрическая фармакология . - 2015.- №4. - С. 234-239.



## ЛЕЧЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Абдуллаева Н.А<sup>1</sup>., Хайдарова О.Ф<sup>1</sup>., Кадирова М.Р<sup>1</sup>., Раҳмонов Т.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующий кафедры к.м.н. дотсент Л.А. Бабаева) ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. <sup>2</sup>. Отделение аллергологии ГУ КЗ "Истикол".

Клинические проявления атопического дерматита зависели от этиологического фактора, возраста, распространенности, тяжести заболевания и особенностей реактивности больных. Наиболее тяжелое протекали у детей раннего возраста с диффузной формой. У всех обследованных детей концентрация иммуноглобулина Е в сыворотке крови была повышенной, что подтверждает его участие в аллергических реакциях и приводит к дисбалансу иммунной системы. Гипоаллергенная диета с исключением из питания продуктов, вызывающие аллергические реакции, а также

консерванты и красители. Хороший эффект давали ванны с добавлением трав которые предварительно кипятили в течении 20-30 минут, что способствовало очищению кожи, увлажнению и улучшению кровообращения. Наружная терапия: при остром воспалительном процессе с наличием отека, мокнутия использовались мази, крема, в состав которых входили нафталан, глюкокартикоиды. (синофлан, клобетазол, белосалик). Глюкокартикоиды эффективно уменьшали воспаление и зуд.

**Ключевые слова:** дети, ранний возраст, атопический дерматит, иммунитет

### CLINICAL MANIFESTATIONS and treatment OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN

Department of propaedeutics of children diseases (Head of department, associate professor Babaeva L.A. )SEI ATSMU. Hospital department of allergology NI CH ISTIKLOL.

The clinical manifestations of atopic dermatitis depended on the etiological factor, age, prevalence, severity of the disease and characteristics of the patients' reactivity. The most severe course was in young children with a diffuse form. In all examined children, the concentration of Ig E in the blood serum was increased, which confirms its participation in allergic reactions and

leads to an imbalance of the immune system. A good effect was given by baths with the addition of herbs, boiled for 20-30 minutes, which helped to cleanse the skin, moisturize and improve blood circulation. Glucocorticoids effectively reduced inflammation and itching.

**Key words:** children, atopic dermatitis, early age, immunity

*Абдуллаева Наргис Абдумавляновна - н.и.т., доцент кафедраи таълими асосҳои бемории кудаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27*

*Абдуллаева Наргис Абдумавляновна - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27*

*Abdullaeva Nargis - MD., Associate Professor, Department of propaedeutics of children diseases SEI Avicenna TSMU.*



## ЧАНБАХОИ КЛИНИКӢ ВА ПРИНСИПҲОИ МУОСИРИ ТАБОБАТИ ГИПОТРОФИЯИ КӮДАКОН

Бабаева Л.А.<sup>1</sup>, Қосимова П.В.<sup>2</sup>, Нагзибекова Д.Д.<sup>1</sup>

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакон МДТ "Донишгоҳи давлатии тибии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино" Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Муҳиммият.** Вайроншавии вазъи нутритивии кӯдакон ҳар сол бештар ташхис карда мешавад ва майл ба афзоиш дорад [6,9]. Ин пеш аз ҳама ба афзоиши шумораи кӯдакони дорои параметрои коҳишёфтai рушди ҷисмонӣ ва кӯдакони вазни зиёдатӣ вобаста аст. Проблемаи мазкур мушкилоти басо муҳим арзёбӣ мегардад, зоро он бо тағйиротҳои патологии бадан, ки дар тӯли ҳаёт идома доранд, алоқаманд аст [10, 18]. Паҳншавии норасогии вазни бадан ва дарозии қад дар байни кӯдакони бистаришуда ҳатто дар кишварҳои пешрафта баланд аст: 26-40% - дар Фаронса, 31% - дар Олмон ва Голландия [7,11]. Муҳим он аст, ки сабабҳои норасоии гизо низ тағйир ёфтанд: ҳоло, чун қоида, он бо сабаби бемориҳои шадид, аксар вақт музмин, ки боиси коҳишёбии ҷаббиш ва ассимилятсияи гизоҳо ё афзоиши талабот ба маводи гизоӣ мебошад, дар беморони дорои намудҳои патологии алоҳидай системаи асад, дил, шуш ва дигарон пайдо мешавад [1,3,13]. Тақрибан 9% кӯдакони то 5-сола аз логарӣ нороҳат шуда, ба онҳо ҳатари пайдошавии марг ё бозистии вазни инкишоф ва рушди психомоторӣ таҳдид менамояд. Тибқи маълумоти ТУТ, норасоии гизо 20-30% ва бештар дар кӯдакони хурдсол ташхис карда мешавад [2,9]. Алоими гипотрофия дар кӯдакони хурдсол на танҳо мушкилоти ҷудогона, балки заминай пеш аз морбидӣ барои дигар бемориҳо низ мебошад. Дар кишварҳое, ки сатҳҳои гунонги рушди иқтисодӣ доранд, сатҳи гипотрофия (7-30%) зиёд аст, фавт дар заминай он зиёдтар, ҷараёни вазнин, дарозмуддат ва пешгӯиҳои бадтари бемориҳои байнисоҳавӣ [4,14] ба назар мерасад. Файр аз ҷараёни давраи аввали ҳаётӣ кӯдак гипотрофия солимии соматикӣ ва рӯҳии ўро низ дар оянда муайян мекунад. Кӯдаконе, ки дар ду соли аввали ҳаёт боздории инкишоф доранд, аксар вақт дар давраи баъд аз кӯдакӣ то бало-

гат мушкилоти қад ва инкишофро аз сар мегузаронанд. Ин дар навбати худ, ҳам ба фаъолияти кӯдакон дар мактаб ва ҳам ба мутобиқшавии иҷтимоӣ таъсир мерасонад [2,15]. Дар солҳои охир, этиология ва патогенези гипотрофия дар кӯдакони хурдсол дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда ҳеле тағйир ёфт, доир ба пешгӯиҳо ва натиҷаҳои табобат, ҳусусан шаклҳои вазнини он маълумотҳои мусбат камтар ба назар мерасанд [1,12]. Сабаби муҳими пайдоиши гипотрофия дар айни замон, вайрон шудани мубодилаи сафедаҳо ва ҷарбҳо мебошад, ки дар тағйирёбии концентратсияи онҳо дар хун ва бофтаҳо, инчунин дар номутавозуни таносуби фраксияҳои инфиродӣ ифода меёбад. Ихтиололи мубодилаи сафедаҳо барои инкишofi бисёр ҳолатҳои патологӣ асос мебошанд. Ихтиололи мубодилаи ҷарбҳо ба вайроншавии мембраҳои ҳуҷайра, демиелинатсияи наҳҳои асад, вайрон шудани равандҳои энергетикӣ-пластикӣ оварда мерасонад, ки ин ба рушди организми кӯдак таъсири манғии дарозмуддат мерасонад [3,5,8]. Вобаста ба ин баланд бардоштани самаранокии табобати гипотрофия дар кӯдакон дар солҳои аввали ҳаёт ба таври қуллӣ муҳим аст, ки он бидуни ислоҳи коғии ихтиололи мубодилаи моддаҳо, пеш аз ҳама мубодилаи сафеда ва ҷарбӣ гайриимкон аст.


**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши ҳусусиятҳои клиникии ҷараён ва арзёбии самаранокии усулҳои муосири табобати гипотрофияи кӯдакон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили таърихи бемории 156 нафар кӯдаконе, ки дар табобати статсионарии шӯъбаи кӯдакони дорои вазни қами Муассисаи давлатии "Маҷмааи тибии Истиқлол" қарор доранд, дар соли 2020 бо баҳодиҳии бемориҳои асосӣ ва ҳамрадиф гузаронида шуданд. Барои муайян кардани дараҷаи гипотрофия,




усули антропометрия, бо муайян кардани норасоии вазни бадан истифода шудааст; ҳисобкунни шохиси эпидемиологии Z-score, ҳаритаҳои стандартии рушд ва ҷадвалҳои сентилӣ. Ҳама кӯдакон аз усулҳои таҳқиқоти клиникӣ-анамнезӣ ва озмоишӣ-инструменталий гузаронида шуданд. Ҳамчун муолиҷаи парҳезӣ ба ҳамаи кӯдакон омехтаҳои F-75 ва F-100, BP-100 (ғизои тайёри омехтаи иловагӣ-арзиши миёнаи ғизои Плампинат-isoi taylorii omehtai ilovagi - arzishi miyonai ?izoi Plampinat) таъйин карда шуданд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо.** 156 кӯдакони аз 2 моҳа то 5-сола муоина карда шуданд. То синни 6 - моҳа 47 кӯдак, аз 6 то 12 моҳа - 56, аз 1 то 2 сола - 47, аз 2 то 5 сола - 6 кӯдак буданд. 84 писар (63,8%), 72 духтар (46,2%) буданд. Ҳангоми таҳлили соҳтори синну сол маълум шуд, ки кӯдакони хурдсол ба андозаи зиёд бартарӣ доштанд. Ҳамагӣ 70 бемор аз шаҳр (44,9%), аз деҳот 86 (55,1%) буданд. Кӯдакони дорои коҳишёбии стандартӣ II 13 (8,3%), бо коҳишёбии стандартӣ III 92 (59%) ва бо коҳишёбии стандартӣ IV 51 (32.7%) буданд



Расми1. Тамоюли стандартии 2 Расми 2. Тамоюли стандартии 3. Расми 3. Тамоюли стандартии 4.



Мувофиқи гуфтаи волидон, шикоятҳои асосӣ ҳангоми ба беморхона бистарӣ шудани кӯдакон инҳо буданд: афзоиши пасти вазни бадан (87,8%, n = 137), ки ин нақши калони омили ҳӯрокхӯриро дар рушди гипотрофия нишон медиҳад; қабзияти функсионаӣ / даруунравӣ (40.4%, n = 63); талафоти ногаҳонии вазн (26.9%, n = 42); дарди шикам (3,2%, n = 5), ки мавҷудияти дигар бемориҳои асосиро нишон медиҳад. 85,3% (n = 133) кӯдакон патологияи ҳамрадиф доштанд. Рахит дар 129 кӯдаки норасоии ғизо (82,7%), 114 (73,1%) камхунии дараҷаи гуно-гун, дар 4 (2,6%) сепсис ва нуқсонҳои модарзодии дил ташхис карда шуд. Норасоии дуюмдараҷаи масуниятӣ дар 18 кӯдак (11,5%) ба қайд гирифта шудааст. Дар 12 (7,7%) кӯдакон, омезиши сирояти ситомегаловирус бо вируси герпеси одӣ ба қайд гирифта шудааст. Ба тариқи тадқиқоти лабораторӣ ташхиси умумии хун муайян карда шуд, ки сатҳи миёнаи гемоглобин 118 г / л мебошад. Сатҳи миёнаи оҳани хуноба 13,6 мкмоль / л

буд. Камшавии сатҳи оҳани хуноба дар 37,2% (n = 58) ҳолатҳо қайд карда шуд. Ҳангоми таҳлили умумии начосат, креаторея ва стеаторея мушоҳида карда шуд, ки дар 100% ҳолатҳо рӯҳ додааст. Нишондиҳандаҳои микрофлораи рӯҳа дар доираи муқаррарӣ буданд. Ҳангоми таҳлили микрофлораи шартан-патогенетикӣ, дар аксари ҳолатҳо St.aureus ва E.coli кошта шуданд, ки ин зарурати доҳил карданаи пробиотикҳоро ба табобати комплексии беморони гирифтори гипотрофия нишон медиҳад.

Табобати кӯдакони дорои аломати камғизӣ иборат аз муолиҷаи парҳезӣ, доруворӣ ва кӯмаки саривактии равонӣ ба оилаҳо мебошад. Барои таҳияи тактикаи муолиҷаи парҳезӣ, сабабҳои вайроншавии инкишофи ҷисмонӣ, дараҷаи норасоии вазн ва қади баданро муайян кардан ва ғизои физиологии кӯдакро таҳлил кардан лозим аст. Баъдан, ислоҳи сифатӣ ва микдории таркиби парҳез бо назар дошти талаботи кӯдак ба маводи ғизоӣ ва энергия, имкониятҳои функционалии ў ва ху-



сусиятҳои патологӣ гузаронида мешавад. Бо мақсади ислоҳи норасоии физо ва боздории инкишофи ҷисмонӣ дар кӯдакон, дар баробари оптимизатсияи парҳез, маҳсулоти дорои таркиби маҳсуси мушаххас истифода бурда мешаванд. Баъзеи онҳо омехтаҳои зиёдкалирияни ҶИ ва зиёдсафедавӣ "Ф-75" ва "Ф-100" барои ғизои энтералии кӯдакон дар соли аввали ҳаёт мебошанд. Дар аввали табобат F-75 (75 ккал ё 315 кДж / 100 мл), дар ҳоле ки F-100 (100 ккал ё 420 кЧ / 100 мл) дар марҳилаи барқарорсозӣ, пас аз барқарор шудани иштиҳои кӯдак истифода шудааст. Пеш аз истифода дар асоси компонентҳои асосӣ, ҳар ду омехтаро омода кардан осон аст: ширӣ камшира, шакар, орди гандум, равғани растаниӣ, омехтаҳои минералий ва витаминҳо. Омехтаи минералий дорои калий, натрий, магний, руҳ ва мис мебошад. Ин омехтаҳоро ҳам барои ғизодиҳии найча ва ҳам барои ҳӯрокҳӯрии даҳонӣ истифода бурдан мумкин аст.



Расм.4. Омехтаи F-75. Расм.5. Омехтаи F-100.

Маҳсулот таносуби оптималии калорияҳои сафеда ва протеин, миқдори зиёди калорияи омехта ва миқдори зиёди маводи ғизоии асосиро таъмин мекунанд. Арзиши ғизоии омехтаҳои шифобаҳаш дар ҷадвал оварда шудааст.

Омехтаи табобатӣ F-75 ба кӯдакон зуд-зуд ва миқдори кам дар давоми 3 рӯзи аввал дода

### Ҷадвали 1. Тарҳбандии омехтаи парҳезии F-75 ва F-100.

Ҷузъҳои таркибӣ	Миқдор бо 100 мл	
	F-75	F-100
<b>Калорияни ҶИ</b>	75 ккал (315 кДж)	100 ккал (420 кДж)
<b>Сафеда</b>	0,9 г	2,9 г
<b>Лактоза</b>	1,3 г	4,2 г
<b>Калий</b>	3,6 ммол	5,9 ммол
<b>Натрий</b>	0,6 ммол	1,9 ммол
<b>Магний</b>	0,43 ммол	0,73 ммол
<b>Синк (руҳ)</b>	2,0 мг	2,3 мг
<b>Мис</b>	0,25 мг	0,25 мг
<b>%-и калорияни ҶИ аз:</b>		
Сафедаҳо	5 %	12%
Чарбҳо	32%	53%
<b>Осмолярнои ҶИ</b>	333 мОсмол/л	419 мОсмол/л

мешуд. Сипас кӯдак ба омехтаи F-100 гузаронида шуд. Баъзан формулаҳо бо ширӣ сина омехта карда мешуданд. Дар 38,5% кӯдаконе, аз тарафи мо тадқиқ карда шуданд, миқдори омехта ба ҳисоби миёна то 50% ҳаҷми ҳӯроки ҳаррӯзаро ташкил медиҳад, 61,5% кӯдакон омехтаро пурра истеъмол мекарданд. Давомнокии мушоҳидай кӯдакон на камтар аз 14 рӯз аз лаҳзаи ворид намудани омехта ба парҳезро ташкил медод.

Қисми зиёди кӯдакон ворид кардани маҳсулоти навро ба парҳез ба таври қаноатбаҳаш таҳаммул карданд, ҳеч гуна инкори истеъмоли ҳӯрок вучуд надошт, кӯдакон ин омехтаро

хеле фаъолона макида мегирифтанд. Бояд қайд кард, ки бо ворид шудани омехтаҳои нав, ре-гургитатсия ва қайқунӣ ба мушоҳида нарасиданд ва онҳое, ки қаблан мушоҳида мешуданд, миқдори зиёдро ташкил намедоданд. Ҳамаи кӯдаконе, ки мо мушоҳида кардем, фазлаи ҳаррӯзай мустақилона доштанд, аммо дар 15 нафар (9,6%) -и онҳо ин кам ба назар мерасид - як маротиба дар як рӯз, ки ин боиси ҳалалдор шудани ҳолат нагардид ва изтиробро ба вучуд наовард. Дамиши шикам, дарди шикам ва қабзият (танҳо пас аз як ҳафтаи таъин) таҳҳо дар 2 кӯдак қайд карда шуданд. Пас аз истисно кардани омехта, дарди шикам нопадид

шуд ва фазлаи мустақилона боз пайдо шуд. Дар давраи хӯрокхӯрӣ ягон реаксияи аллергологӣ мушоҳида нашудааст.

Пас аз руҳсатӣ аз беморхона, ба гайр аз хӯроқи асосӣ ба ҳамаи кӯдакон ба таври илова қулчақанди BP-100 (ғизои тайёри омехтаи иловагӣ - арзиши миёни ғизои Плампинат) таъян карда шуд, ки дар таркибаш сафедаҳо (14%), ҷарбҳо (31%), қарбогидратҳо (47,5%), қалтсий, фосфор, қалий, магний, рух, мис, оҳан, йод, селен, натрий, витамињҳои А, D, E, С, В1, В2, В6, В12, К, биотин, кислотаи фолиј, ниатсин мавҷуданд. BP-100 тадриҷан дода мешуд, ҳар рӯз сар карда аз  $\frac{1}{2}$  қулчақанд, баъд  $\frac{1}{2}$ , пас аз он ба 1 дона -2 бор дар як рӯз, дар давоми ё10 рӯз.



Расми.6. BP-100 (ғизои тайёри омехтаи иловагӣ - арзиши миёни ғизои Плампинат) давоми 10 рӯз гузаштанд

Дар ҷараёни таҳқиқот муайян карда шуд, ки истифодаи омехтаҳои F-75 ва F-100 дар парҳези кӯдакон ба нишондиҳандаҳои антропометрии онҳо таъсири мусбат расонидааст. Ҳамин тариқ, вазни бадани кӯдакон дар 2 ҳафта ба ҳисоби миёна 300 грамм афзудааст. Ин рақам ба назар хеле баланд аст, зоро аксарияти беморон то таъянин карданни омехтаҳо вазни баданро аслан илова намекарданд. Дарозии бадани кӯдакон дар давоми 14 рӯз ба ҳисоби миёна 1,2 см афзудааст. Фафсии пӯшишҳои ҷарбии зери пӯст аз болои тритсепс 0,90 мм, дар назди ноф 0,67 мм афзудааст.

**Хулосаҳо.** Дар аксар ҳолатҳо (85,3%) гипотрофия бо патологияи ҳамрадиф ва бартарии каме дар байни писарон ба амал меояд. Вариантҳои вазнини гипотрофия метавонанд бо кам шудани сатҳи гемоглобин ва оҳани хуноба дар хун ҳамроҳ бошанд. Ҷорӣ намудани омехтаҳои F-75 ва F-100, BP-100 имкон дод, ки на танҳо вазни бадани кӯдакони бемор барқарор карда шаванд, балки дар оянда афзоиш ёбад, инчунин ба нишондиҳандаҳои антропометрии кӯдакон таъсири мусбат расонад. Муайян карда шуд, ки истифодаи F-75 ва F-100 имкон дод, ки коҳиши минбаъдаи вазн дар кӯдакони дорои регургитатсияи зиёд ва қайқунӣ пешгирий карда шавад.

## АДАБИЁТ.

1. Шварц И. Д. Задержка развития. Старая беда в новом тысячелетии. Междунар. мед. журн. 2001; 5: 460-468.
2. Стандарты ВОЗ роста ребенка, основанные на длине тела / росте, весе и возрасте // Acta Paediatrica. - 2006; 450: 76-85.
3. Туркина, Т.И. Коррекция нарушений липидного обмена у детей грудного возраста с гипотрофией. Т.И.Туркина, В.В.Шахтарин, Л.И.
4. Корсунский, А.А. Определение степени недостаточности питания при неотложных состояниях у детей // Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии. 2007.- Том 4.-№5.- С.59 -66.
5. Тутельян В. А., Конь И. Я. Детское питание: Руководство для врачей. - М.: МИА, 2009. - 952 с.
6. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации / под ред. А. А. Баранова, В. А. Тутельяна. - М., 2011. - 68 с.
7. Скворцова, В.А. Нарушения питания у детей раннего возраста / В.А. Скворцова, О.К. Нетребко, Т.Э. Боровик // Леч. врач. - 2011. - № 1. - С. 17-21.



8. Скворцова ВА, Боровик ТЭ, Баканов МИ, Мигали АВ, Степанова ТН, Басаргина ЕН, Кузенкова ЛМ. Нарушения питания у детей раннего возраста и возможности их коррекции. Вопросы современной педиатрии. 2011;10(4):119-125.
9. ВОЗ [Электронный ресурс]. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. Избыточный вес и ожирение среди детей. URL: [www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/ru](http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/ru) (дата обращения: 02.01.2016).
10. Godfrey K., Barker D. Fetal nutrition and adult disease. Am. J. Clin. Nutr. 2000. Vol. 71. № 5. P. 1344-1352.
11. Colomb V. Malnutrition in the infant. Rev. Prat. 2003; 53 (3): 263-26
12. Kleiman N. Textbook of Pediatrics. - 2007; 43.
13. de Silva V. M., de Oliveira Lopes M. V., de Araujo T. L. Growth and nutritional status of children with congenital heart disease // J. Cardiovasc. Nurs. - 2007; 22 (5): 390-396.
14. Joosten K.F., Hulst J.M. Prevalence of malnutrition in pediatric hospital patients Curr. Opin. Pediatr. 2008. Vol. 20 (5). P. 590-596.
15. Ndekhia M.J. Kwashiorkor and severe acute malnutrition in childhood. Pediatric Nutrition. 2008. № 2. P. 417-430.
16. Jahoor F., Badaloo A., Reid M. Protein metabolism in severe childhood malnutrition. Ann. Trop. Paediatr. 2008. Vol. 28 (2). P. 87-101.
17. Sawaya A. L., Martins P A., Martins V.J.B. et al. Malnutrition, long term health and the effect of nutritional recovery // Nestle Nutrition Institute. - 2009; 63: 95-108.
18. Раҳматуллоев Ш.Р., Раҳматуллоева С.И., Бойматова Х. ва диг. Дастури миллӣ оид ба табобати беморони гирифтори норасоии шадиди вазнин ва миёнаи ғизоӣ.- Душанбе. - 2020.-110 с.

## КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

### ГИПОТРОФИИ У ДЕТЕЙ

**Бабаева Л.А., Касимова П.В., Нагзебекова Д.Д.**

В статье рассмотрены основные клинические проявления гипотрофии у детей. Оценена эффективность применения высококалорийных и высокобелковых смесей "F-75", "F-100" для энтерального питания детей и BP-100, который назначался дополнительно к основному питанию после выписки из стационара. Полученные результаты доказывают, что введение смесей F-75 и F-100, BP-100 позволило

не только восстановить массу тела больных детей, но и повысить ее в дальнейшем, а также оказалось положительное влияние на их антропометрические показатели. Установлено, что применение F-75 и F-100 позволило предотвратить дальнейшее снижение весовой кривой у детей с обильными срыгиваниями и рвотой.

**Ключевые слова:** дети, гипотрофия, клиника, лечение, диетотерапия.

## CLINICAL ASPECTS AND MODERN PRINCIPLES OF TREATMENT OF HYPOTROPHY IN CHILDREN

**Babaeva L.A., Kasimova P.V., Nagzibekova D.D.**

The article discusses the main clinical manifestations of hypotrophy in children. Evaluated the effectiveness of the use of high-calorie and high-protein mixtures "F-75", "F-100" for enteral nutrition of children and BP-100 which was prescribed in addition to the main meal after discharge from the hospital. The results

obtained prove that the introduction of the F-75, F-100 and BP-100 mixtures made it possible not only to restore the body weight of sick children, but also to increase it in the future and also had a positive effect on their anthropometric indicators. It was found that the use of F-75 and F-100 made it possible to prevent a further



decrease in the weight curve in children with profuse vomiting and regurgitation.

Key words: children, hypotrophy, clinic, treatment, diet therapy.

**Бабаева Л.А.,** заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино", E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, тел.: 446003624.

**Babaeva L.A.,** Head of the Department of Propedeutics of Childhood Diseases, SEI "TSMU named after Abuali ibni Sino", E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, tel.: 446003624

## ШИНОСОИИ АВОМИЛИ МЕНИНЖИТИ БАКТЕРИЁЙ ВА ТАРИҚИ ЧИЛАВГИРИИ ОН БАЪД АЗ ДАВРАИ НАВЗОДӢ

**Муҳаммад Залмай Мавлавизода, Муҳаммад Ҳошимӣ, Камоли Назарӣ,**

**Ғулом Муҳаммади Солеҳ.**

Кафедраи бемориҳои кӯдакон, Донишгоҳи тиббии Балх, Мазори Шариф,  
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон

**Муқаддима.** Хатари асосии авомили менингити бактериологӣ аз давраи навзодии фуқдоии муофият нисбат ба антониёти хос, олудагии мухитӣ, издиёди тамос бо енте. - ҳо, синни камтар, сӯтағазӣ ва фуқдони тағазӣ бо шири мадар мебошад.

Вуқуоти менингити бактериёй дар атфоли ширхори табдор ба қадре баланд аст, ки бояд дар ташхиси тафриқии атфоли масоб ба тағири сатҳи бедорӣ (хушёри) ва соири шавоҳиди ихтиилол дар фаъолияти неврологӣ мадди назар гирифта шавад.

Хадафи таҳқиқ.

-Дарёфти воқеоти авомили менингити бактериологӣ баъд аз давраи навзодӣ аз назари синӣ ва чинс.

-Дарёфти фисадии воқеоти авомили менингити бактериёй баъд аз навзодӣ назар ба маҳаллот.

-Дарёфти ихтилототи менингити бактериологӣ ва билохира дарёфти далоили нокомӣ дар мавриди ташхис ва мизони вафиёти хадафи умдаи таҳқиқро баён медорад.

**Масъалаҳои аслии таҳқиқ:**

-Оё воқеоти менингити бактериёй баъд аз давраи навзодӣ як омили умумии маргу мир дар даврони туфулият муқаддам буда метавонанд?

-Оё авомили антигенӣ, ки сабаби менингити бактериёй дар атфол мешавад, назар ба синн ва ҳолати муъофиятиашон фарқ мекунад?

-Барои ҷамъоварӣ аз вуқӯи менингити бактериёй назди атфол чӣ кор бояд кард?

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Ин таҳқиқ ба методи проспективӣ ва ретроспективӣ ба равиши камӣ ва муқоисавӣ анҷом шудааст, тавре ки тамоми маризон зарурат ба бистарӣ шуданро доранд.

**Саволоти фаръии таҳқиқот.**

-Оё назди атфоли камвазн шиддати авомили мараз як тазоҳури аслии менингити бактериёй баъд аз давраи навзодӣ мебошад?

-Оё ҳар навъи антонот бактериёй васфтарин аломати муқаддами менингитӣ баъд аз давраи навзодӣ мебошад?

**Аҳамияти таҳқиқ.** Тағиর дар вазъияти зеҳнӣ дар маризони атфоли масоб ба менингит мумкин аст ба иллати афзоиши intracranial pressure ва ё тафрити фишори хун ба вучуд ояд. Биноан шурӯи эҳтимомоти беҳтарӣ бастагӣ ба тазоҳуроти клиникии марказ дошта ва шурӯи аъроз ва алоими менингит ба сурати манфӣ мавҷуд буда ва ё ин ки ба сурати ойи таъсис менамояд.

**Муруре ба осор.** Менингити бактериёй яке аз шадидтарин антонот аст, ки дар ширхорон ва атфоли бузургтар ба бучуд меояд. Ин антон бо вуқуоти баланди ихтилототи ҳод ва morbidity тӯлонимуддат ҳамроҳ мебошад. Вуқуоти менингити бактериёй дар атфоли ширхори табдор ба қадре баланд аст, ки бояд дар ташхиси тафриқии атфоли масоб ба тағири сатҳи бедорӣ (хушёри) ва соири шавоҳиди ихтиилол дар фаъолияти неврологии мадди назар гирифта шавад. Маъмултарин иллати МБ дар атфоли якмоҳа то 12- сола, niesceria meningitides ме-



бошад. БМ ношӣ аз step men. H-in..... дар кишварҳои пешрафта камтар дида мешавад, зоро vac. Умумии олии ин антонот аз 2-моҳагӣ шурӯй мешавад.

Антонот асосан дар атфоли ширхори ду-моҳа то дусола иттифоқ меафтад, аммо авчи илочи мараз байни 6-9 -моҳагӣ буда ва дар 50% маворид дар иммунологияи заифанд, дар хатари баланд ба менингити Ношӣ аз H.influenza буда метавонад. БМ аксар авқот бинобар иллати интишори гематогени микроорганизмҳо аз як маҳали антонӣ дурдаст сурат мегирад. Бактеремия маъмулан қабл аз вуқуи менингит ё ҳамзамон бо он вучуд дорад антони вирусӣ ҳамзамон бо қаблӣ тариқи танаффусии улвӣ мумкин аст шиддати антоноти бактерияҳои муваљид менингитро афзоиш диҳад.

Антонот ба ҳуҷароти эпителии муҳотӣ муттасил мешавад, баъд аз иттисол ба ҳуҷарот эпитетия, бактерияҳо аз манфази муҳотӣ гузашта ва доҳили ҷараёни хун гардида ва дар сурати афзоиш ҳосияти вирулонс, бактерияҳо аз тариқи хун ба сурат метастатик ба сақеё боиси тавзеҳ мешавад, маълум нест, аммо баъзан ба сурати мустақим антонро аз тариқи тамазуқи навъияи дамозӣ ва ё абстсеси димозӣ бар сақеё нуғуз менамоянд. Тағйироти маразӣ марбут ба давом ва тири антонӣ аст.

Шурӯи авориз ва алоими менингит ба сурати маҳфи ё хафиҳ мавҷуд буда ва ё ин ки ба сурати онӣ таъсис менамоянд. Шурӯй ногаҳонии мараз бо пешрафти сареи алоими шок, пурпурা, таҳассури мунташир доҳили виъӣ (Д/С) ва кохиши сатҳи бедорӣ буда, ки аксаран дар зарфи 24 соат ба тарафи кома ва марг меравад. Аммо ба таври маъмул қабл аз вуқуи аъроз ва алоими менингит, ҷандин рӯз таб ҳамроҳ бо аъроз ва алоими антонӣ тариқи танаффусӣ улвӣ ё ҳазмӣ вучуд дорад ва баъд аз он аъроз ва алоими гайри васфӣ CNS монанди хоболудагӣ зоҳир мешавад. Аъроз ва алоими гайри васфӣ монанди таб, беиштиҳоӣ, тағазӣ, заиф, сардарӣ. Аъроз ва аломи гайри васфӣ монанди таб, беиштиҳоӣ, тағазии фишори хун мавҷуд мебошад.

Дар назди атфоли хурдсоли ширхор ва бузург сардард, аз ҷумла аърози муҳим ва

муқаддами илтиҳоб саҳоё буда, ки бисёр шадид ба тарафи унқи мариз интишор менамояд. Дилбадӣ, истифroz дардҳои ноҳияи зуҳрӣ мавҷуд буда, мариз муҳараш ва ё shock назди он дида мешавад. Фентонили барҷаста (bulging lontanlc) ва дар сурати васл шудани sufure қиҳфӣ papiledema дида мешавад. Фалачи азвочи қиҳфӣ, хусусан заҷви VI мавҷуд, ки дар натиҷа назди мариз squint, diplopia, ptosis, ки аз сабаби фалачи азалоти (мушакҳои) айнӣ ба вучуд меоянд. Тағийир дар вазъияти зеҳнӣ дар мариzonӣ маюб ба менингит маъмул буда ва мумкин аст ба иллати афзоиш intracranial pressure (ICP) ва ё тафрити фишори хун бошад. Аъроз ва алоими клиники тағийирот зеҳнӣ, монанди таҳаҷӯҷ, хоболудагӣ, ступор ва кома мебошад.

Ташхиси acute purulent meningitis бо муоинаи лаборатории CSF таъъиил мешавад, ки ба таври васфӣ бо издиёти прутин, коҳиши гилзати глюкоза ва pleaytosis-b нетрофили ҳамроҳ мебошад.

Вақте ки машкук ба менингити бактериалӣ бошем, бояд LP иҷро шавад. CT-scan ба манзури дарёфти шавоҳиди абсеси дамозӣ ё афзоиши (ICP) intracranial pressure зиёдтар ба кор меравад. Meningo encephalitis-и ҳоди вирусӣ маъмултарин ҳодисаи антонӣ аст, ки эҳтимол дорад бо менингити бактериалӣ иштироҳ шавад. Иловатан streptococcal pneumonia ва ҳамчунин бо бисёре аз микроорганизмҳои антогении дигар (general infectios) ки дар CNS тазоҳуроти клиники мушобҳ ёҷод менамоянд, ташхиси тафриқӣ мешаванд.

Иҳтилототи ҳод монанди ташаннуҷ, афзоиши ICP, фалачи асабӣ cranial, фитқи (чурраи) димозӣ, сакта, тромбози дамозӣ мебошад. Subdural effusion ба хусус дар атфоли ширхор маъмуланд, ки мумкин аст мунҷар ба барҷаста шудани фентанол, боз шудани suture-ҳо, hydrocephalus, узаймон дармозӣ ва таби шадид гарداد. Thrombocytosis, esinophelia (маргу шири ношӣ аз eosinophilic meningitis камтар аз 1% аст) ва анемия мумкин аст дар ҷараёни тадовии менингит ба вучуд биёяд.

DIS аксаран бештари мараз ёҷод шуда ва бештар аз ҳама дар мариzonи васфитарин



ихтилоти неврологии мараз монанди dealness таъхири дамозӣ, ихтилоҷоти муқаррар, ташавушоти биной ва мушкилот дар рафткор мебошад.

**Натиҷа ва эҳтимомот.** Шурӯи эҳтимомот дар маризони маюб ба менингити бактериалии эҳтимолӣ, бастагӣ ба тазохуроти клиники ибтидоии мараз дорад. Марази сараъан пешраванд, ки камтар аз 24 соат тӯл кашида, дар одами мавҷудияти ICP баланд, бояд ба зудтарин фурсат баъд аз анҷоми LP тадовӣ бо антибиотикҳо оғоз гардад. Дар сурати мавҷудияти аъроз ва алоими васфӣ, (ISP) intracranial pressure баланд ва ё дарёфтҳои неврологии мавсуфии қабл аз анҷоми LP ва қабл аз анҷоми CT-scan бояд антибиотик шурӯъ шавад. Атфоле, ки сайри маризӣ дар онҳо оҳистатар ва таҳти алҳод буда ва дар маъёди як давраи 4-7 - рӯда мариз мешаванд, низ бояд аз назари аъроз ва алоими неврологӣ ва ICP арзёбӣ шаванд. Сардардии яктарафа, pupil odema ва соир издиёди алоими intracranial pressure нишонаи абсесси дамозӣ буда метавонад, дар ин ҳолат қабл аз анҷоми LP ва CT-scan, бояд эҳтимомот бояд антибиотик шурӯъ шавад. Интиҳоби антибиотик дар тадовии менингит дар атфол бар асоси ҳасосияти антибиотик бужа, ки бояд антибиотикҳои интиҳоби бо савияҳои bacteriali дар CSF бирасанд.

Маризонии масоб ба минингити ношӣ аз батсилаҳои грамманғӣ бояд барои муддати се ҳафта бо ҳадди ақал ду ҳафта баъдаз шаффоғ (sterial) шудан CSF таҳти тадовӣ қарор гиранд, ки ин шаффоғ шудан мумкин аст 2 - 10 рӯз шурӯъи тадовӣ иттифоқ афтад.

Ба таъқиби lysis ҳучарот, маҳсулоти ҳучайравӣ саммӣ озод мешаванд (монанди indotoxint девори ҳучайравӣ), ки аксуламалҳои илтиҳоби вобаста ба cytokine-ҳоро танбех менамоянд, ки дар натиҷаи узаймо ва инфильтратсия нейтрофилҳо муъофияти неврологӣ бештар ба вучуд омада ва мунҷар

ба вахим шудани аърозу алоим дар CNS мешавад. Бештар ин адвияҷоте, ки тавлиди медиаторҳои илтиҳобиро маҳдуд мекунанд, имкон дорад дар тадовии маризони масоб ва менингити бактериалий муғид бошанд.

Муолиҷаи муносиб бо антибиотик в муроқибатҳои ҳимояви вузуъоти маргу мири менингити бактериалий баъдаз давраи навзодиро бо камтар аз 10% коҳиш дода мешавонад. Сайри мараз дар атфоли камтар аз 6-моҳа вахим буда маризоне, ки баъд аз 4 рӯз аз шурӯи тадовӣ масоб ба ихтилоҷ мешаванд. Хатари бештареро аз назари вуқуъи сиклҳои тӯлонӣмуддати мараз доранд.

Бузургтарин пешрафт дар вуқае аз менингити бактериалий дар атфол татбиқи ваксинаи H.influenza type-b буда, агар чи ваксинаҳо муофиятҳои мутафовитеро дар атфоли синни 2-4- моҳагӣ ба вучуд меоранд, vale tamomии онҳо савияҳои муҳофизаткунданай antibody эҷод менамоянд. Биноан тамомии атфол бояд бо ваксины H.influenza type-b аз синни думоҳагӣ ваксин шаванд.

#### Пешниҳод

-Тадовии муносиб ва муроқибатҳои ҳимоявии вуқуъоти маргу мири менингити бактериалий баъд аз давраи навзодиро бо камтар ах 10% коҳиш дода метавонад.

-Соири менингити бактериалий дар атфоли камтар аз 6-моҳа вахин буда мариzonе, ки баъди 4 рӯз аз шурӯи тадовmasob ба ихтилоҷ мешаванд, хатари бештареро аз назар ва вуқӯъи сиклҳои тӯлонӣ муддати мараз доранд.

-Бузургтарин пешрафт дар вуқое менингити бактериалий дар атфол татбиқи ваксинаи H.influenza type-b буда, агарчи ваксинаҳои муофиятҳои мутафовитеро дар атфоли синни 2-4-моҳагӣ ба вучуд меоваранд, vale tamomии онҳо савияҳои муҳофизаткунданай antibody - муассирро дар баробари антоноти муҳочим аз 70 то 1--% эҷод менамоянд, биноан тамомии атфол бояд бо ваксины инфлюенҷ аз синни 2 моҳагӣ ваксина шаванд.

#### АДАБИЁТ

- 1-Baraff LJ, Lee SI, Schriger DL: Outcomes of bacterial meningitis in children: A meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 12:389, 1998.
- 2-EI Bashir H, Laundy M, Booy R. Diagnosis and treatment of bacterial meningitis. Arch Dis Child 2003;88: 615-20.



- 3-Feigin RD, McCracken GH, Klein JO: Diagnosis and management of meningitis. *Pediatr Infect Dis J*....2006.
- 4-Maconohie I, Baumer H, Stewart MER. Fluid therapy for acute bacterial meningitis. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2008, Issue 1. Art. No.: CD004786.
- 5-Radetsky M: Duration of symptoms and outcome in bacterial meningitis: An analysis of causation and the complications of a delay in diagnosis. *Pediatr Infect Dis J*.....2006.
- 6-Talan DA, Guterman JJ, Overturf GD, et al: Analysis of emergency department management of suspected bacterial meningitis. *Ann Emerg Med*.....2011.
- 7-Schuchat A, Robinson K, Wenger JD, et al: Bacterial meningitis in the United States in 2007.
- 8-Tunkel AR: Bacterial meningitis. LWW 2001, Philadelphia USA
- 9-Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL. Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis. *Clinical Infectious Diseases* 2004; 39:1267-84
- 10-van de Beek D, de Gans J, McIntyre P, Prasad K. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2007, Issue I. Art. No.: CD004405.

## **ПРИЧИНЫ ВОЗНИКОВЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО МЕНИНГИТА И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ПОСТНЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД**

**Мухаммад Залмай Мавлавизода, Мухаммад Хошими Камоли Назари, Гулом Мухаммад Солех.**

Кафедра детских болезней, Балхский медицинский университет, Мазари Шариф,  
Исламская Республика Афганистан

### **Резюме.**

**Цель:** исследование причин возникновения бактериологического менингита и способ его предупреждения в неонатальный период.

**Выводы:** Бактериальный менингит в постнеонатальном возрасте обычно вызывается бактерией *N.meningitidis*, стрептококковой пневмонией и гемофильной палочкой.

Начало обычно острое и характеризуется раздражительностью, чрезмерным плачом, рвотой, головной болью, болью в шее или скованностью у детей старшего возраста. Пациенты обычно подвержены лихорадке и имеют конституциональные симп-

томы. Бактериальный менингит у новорожденных часто протекает бессимптомно или может иметь незначительные клинические признаки. Это частое сопровождение сепсиса, и его следует подозревать у каждого больного новорожденного.

Терапию менингита следует проводить незамедлительно и начинать еще до установления окончательного диагноза. Для начала лечения достаточно люмбальной пункции с подозрительной цитологией спинномозговой жидкости и окраской по Граму.

**Ключевые слова:** боль в шее, рвота, каждый больной новорожденный, сепсис, чрезмерный плач.

## **CAUSES OF BACTERIOLOGICAL MENINGITIS AND METHODS OF ITS PREVENTION DURING THE POSTNEONATAL PERIOD**

**Muhammad Zalmay Mavlavizoda, Muhammad Hoshimi Kamoli Nazari, Ghulam Muhammad Soleh.**

Department of Childhood Diseases, Balkh Medical University, Mazar-e Sharif, Islamic Republic of Afghanistan

**Objective:** To investigate causes of bacteriological meningitis and methods of its prevention during the postneonatal period.

**Results:** Bacterial meningitis in the postneonatal age is commonly caused by

*N.meningitidis*, streptococcus pneumonia and *H.influenza*. However, any organism can produce meningitis.

The onset is usually acute and characterized by irritability, excessive crying,



vomiting, headache, neck pain or stiffness in older children. Patients are usually febrile and have constitutional symptoms. Bacterial meningitis in the newborn is often asymptomatic or may have subtle clinical features. It is a common accompaniment of septicemia and should be suspected in every sick neonate.

Therapy of meningitis should be prompt and be initiated even before a definitive diagnosis is established. A lumbar puncture with suggestive CSF cytology and Gram stain is enough to initiate treatment.

**Key words:** Neck pain, vomiting, every sick neonate septicemia, excessive.

**Залмай Мавлавизода-** устоди кафедраи бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи тибии Балх, Мазори Шариф, ҶИА.

**Муҳаммад Залмай Мавлавизода** - асистент кафедры детских болезней Балхского медицинского университета, Мазор Шариф, ИГА

## РЕАБИЛИТАЦИЯ КУДАКОНИ ДОРОИ ДАРАЧАИ ВАЗНИНИ НОРАСОИИ ФИЗО

**Шамсов Б.А.<sup>1,2</sup>, Набиев З.Н.<sup>2</sup>, Файзуллоев Ф.А.<sup>2</sup>, Шамсов А.Т.<sup>3</sup>, Қаюмова Д.А.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>.МД "Маркази чумхуриявии физо". <sup>2</sup>.МД "Маркази илмӣ-клиникии чумхуриявии педиатрия ваҷарроҳии кӯдакон". <sup>3</sup>.МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

**Муҳиммият.** Ба серӣ ҳӯрок нахӯрдан, маҳсусан дар кӯдакон барои саломатии на танҳо аҳолӣ, балки барои насли оянда низ проблемаи ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Мувоғиқи маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ (ТУТ) ба серӣ ҳӯрок нахӯрдан ба қатори бемориҳое доҳил мешаванд, ки ҳар қадоми онҳо сабаби мушаххас дошта, ба як ё якчанд маводи ғизоӣ (масалан, сафеда, йод, калсий ва г.) алоқаманд мебошад ва ҳар яки он дорои ҳусусиятҳои дисбаланси ҳуҷайравии байни моддаҳои ғизоии пешниҳодшуда ва энергия, аз як тараф ва талаботи организм ба онҳо барои таъмин кардани рушд, дастгирий кардан ва функсияҳои ҷудогона, аз тарафи дигар мебошанд [2,4,8,10,11]. Ҳамин тавр, камғизоӣ, аз нишондиҳандаҳои гуногуни клиникӣ вобаста аз он, ки қадом үнсури ғизоӣ барои вазъи дисбаланс масъуланд, ташаккул меёбанд. Чор намуди асосии камғизоӣ мавҷудаст: таваққуфи инкишофи доҳилибатӣ, норасоии сафедавӣ-энергетикӣ ва ихтиоли ба дефитсити витамини А, йод ё оҳан [5, 10, 11] алоқаманд.

Норасоии сафедавӣ-энергетикӣ ҳанӯз ҳам барои саломатӣ дар тамоми дунё, аз ҷумла дар Тоҷикистон низ проблемаи ҷиддӣ ба ҳисоб мераванд. Дар соли 1995 аз 11,6 млн фавт дар байни кӯдакони аз 5-сола ҷавон дар тамоми кишварҳои рӯ ба инкишоф 54% ба ин ё он дараҷа ба камғизоӣ алоқаманд буданд [ТУТ, 1998] [5, 11].

Айни замон усулҳои гуногуни табобати норасоии сафедаву энергия дар хона дар самти физо дар ҳолатҳои фавқулода таҳия карда шудаанд. Маҳаки асосии ин стратегияҳои нав истифодай маводи ғизоии терапевтии (FT) барои истеъмол тайёр F100 ба ҳисоб мераванд. Аз баски ин (RUTF) дар худ об надорад, онҳо ба заҳролудшавии бактериологӣ гирифтор намешаванд. Онҳоро дар шароити хона бе тайёрии пешакӣ нигоҳ доштан ва истеъмол кардан мумкин аст.

Ҳоло дар шароити сахроӣ ду намуди RUTF-и тиҷоратӣ фурӯҳташаванд истеҳсол ва истифода карда мешаванд: маҳсулоти дар асосии ҳамираи араҳис (Plumprunut) ва кулчақанди саҳт (BP-100)

**Мақсади таҳқиқот.** Муқоисаи клиникии ғизоҳои терапевти барои барқарорсозии кӯдакони гирифтари норасоии шадиди вазнини ғизоӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Монатиҷаи таҳқиқот ва табобати 58 кӯдаки дорои ихтиоли вазнини ғизоӣ таҳлил намудем. Меъёр барои интиҳоби кӯдакони аз 6 то 59 моҳ бо ихтиоли вазнини ғизоӣ арзёбии стандартиқунонӣ (Z-SCORE)  $Z \leq 3$  мебошанд, ки дар марҳалаи барқарорсозии табобати стандартии кӯдакон бо НСЭ қарордоранд. Аз таҳқиқот кӯдакони дорои варамӣ (+++), диарея, қайқунӣ истисно карда шуданд.




## Чадвали 1. Маълумотҳои антропометрии кӯдакон дар лаҳзаидохилшавӣ

	Гурӯхи-1 (n = 29)	Гурӯхи-2 (n = 29)
Синнусолбомоҳ.	$13.34 \pm 23.19$	$10.00 \pm 23.36$
Ваз бокадZ-балл	$-3.28 \pm 1.36$	$-3.31 \pm 1.41$
Қад(см.)	$72.10 \pm 29.11$	$65.86 \pm 24.90$
Вазн (кг)	$6.61 \pm 5.16$	$5.49 \pm 4.69$

Эзоҳ: Нишондиҳандаимиёна  $\pm 3$  Тағйиротҳоистандартӣ (ТС). Дар лаҳзай таҳқиқот ҳамаи кӯдакон гизои суъӣ истеъмол мекарданд.

Мувофиқи усули интихоби тасодуфӣ ҳамаи кӯдакон ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд: дар гурӯҳи 1 (29 кӯдак) ҳамаи кӯдакон дар FTF-100 буданд. Кӯдакони гурӯҳи 2 (29 кӯдак) дар истеъмоли омехтаи гизо FTF-100 ва RUTFBP-100 (Compact, Берген, Норвегия) қарор доштанд.



Расми 1. Тақсимоти кӯдакон вобаста ба чинс

FT F-100 ва RUTFBP-100 (Пиченидорои таркиби витаминиЙ-минералий мебошад, эквивалентни F100 аст, аммо асоси вайро гандуми чушонидашуда ташкил медиҳад, на ин ки шир) маҳсус барои барқарор намудани гизои кӯдаконе, ки аз норасоии вазнини гизоӣ дар фазаи гузариш (F-100) ва барқарорсозӣ (F-100 ва BP-100)-и протоколи табобати аз тарафи Ташкилоти умуничаҳони тандурустӣ (ТУТ) қабулшуда ранҷ мекашанд, таҳия шудаанд.

Табобати стандартӣ аз фазаи барқарорсозӣ шурӯъ шуда, табобаи парҳезии ҳамаи кӯдакони дорои FT F75 (130 мл / кг / рӯз дар 8 хўрониш) ва антибиотикҳои системавӣ ва табобати ҳолатҳои шадидро (масалан, гипогликемия, гипотермия, беобшавӣ ва г.), то барқароршавии иштиҳо дар бар гирифт.

Ин фаза ба ҳисоби миёна 5рӯз давом кард. Баъди ин бемор муддати 3 рӯз бо ҳамин вояи FT F100 дар фазаи гузариш

қарор гирифт. Ниҳоят, дар давраи фазаи барқарорсозӣ ба кӯдакони гурӯҳи 1 FT F100 аз ҳисоби 200мл / кг / рӯз дар шаш истеъмоли гизо (100 мл F-100 дорои 100 ккал энергия аст) таъйин карданд. Дар давоми 3 рӯзи авали фазаи барқарорсозии кӯдакони гурӯҳи 2 парҳези стандартӣ (FTF-100) бо иваз кардани гизо ба миқдори эквивалентӣ (ккал) BP-100 қабул карданд. Аз рӯзи 4-ум сар карда, кӯдакон 6 қабули алтернативии гизои F-100 ва BP-100-ро доштанд. Тартиби қабули гизо ҳар рӯз иваз карда мешуд, то ин ки вобаста ба муҳлати истеъмоли гизо ғалат-фаҳмӣ ба амал наояд, монанди дар гурӯҳи 1 истеъмоли умумии энергия ба таъминсозии минимум 200 ккал / кг / рӯз равона карда шудааст.



Расми 2. Истеъмоли қувва барои вояи яккаратаи гизо

Ҳангоми ташхис ва табобати кӯдакони дорои ихтилоли гизо мо протоколи муроқибати беморон "Дастурмали миллӣ оид ба табобати беморони дорои норасоии вазнин ва миёнаи гизо", ки аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 январи соли 2018, таҳти №57 таҳия шудааст, роҳнамои худ кори қарор додем. Коркарди омории маълумотҳо бо ёрии барномаи Microsoft office 2019 гузаронида шуд.



**Натицаҳои таҳқиқот.** Дар ҳар як ду рӯз ҳамаи кӯдакони таҳқиқушударо вазн кардем, варамро баҳогузорӣ намудем ва муоина кардем (асоан, вақте ки кӯдак шикояти мушаххас дошт). Ҳар як кӯдак дар ҳарду гурӯҳ дар рӯзи 6-уми фазаи барқарорсоҳӣ барои чен кардани истеъмоли энергия (ҷадвали 2) интихоб карда шуд. Истеъмоли энергия дар асоси микдори ғизои дар ҳаряқ истеъмолкуни хӯрдаи кӯдак аст. шифоёбиро аз рӯйи вазн муайян кардем. Кӯдак дар ҳолате руҳсат мешуд, ки агар массаи бадан бо қад аз 85% аз медиани TC Z-SCORE баланд бошад. Нишондиҳандаи миёнаи Z-балл (ба ҳисоби миёна) нисбат ба массаи бадан ба қад дар кӯдакон дар рӯзи ҷенкуни энергияи истеъмолшуда (рӯзи 6-уми фазаи барқароршавӣ) дар кӯдакони гурӯҳи 1 -2,86 ва дар кӯдакони гурӯҳи 2-25-ро ташкил кард. Вазни миёна дар ин рӯз дар кӯдакони гурӯҳи якум 6,81 кг ва дар гурӯҳи истеъмоли омехтаи ғизо - 5,79 кг.-ро ташкил дод.

Дар расми 2 истеъмоли энергия то 45 дақиқа пас аз истеъмоли ғизо пешниҳод карда шудааст. Дар ин кӯдакон истеъмоли миёнаи энергия ҳангоми FTBP-100 назар ба истеъмоли FT F100 ( $p <0,0001$ ) хеле баланд буд. Фарқияти миёна дар истеъмоли энергия байни истеъмолҳои ғизо F100 ва BP-100 -ро дар 16,8 ккал / кг / истеъмоли ғизо ташкил дод.



Расми 3. Афзоиши вазни кӯдакон дар рӯзи 6-уми вазнкашӣ

Давомнокии фазаи барқароршавӣ то руҳсат шудани кӯдакони бемор ҳам барои беморони кӯдакони гурӯҳе, ки истеъмоли омехтаи ғизо доштанд ва ҳам танҳо F100 як хел буд. Дар гурӯҳи 1 вай ба ҳисобимиёна 14,6 рӯз ва дар гурӯҳиомехта -11,8 рӯз буд.

**Хулосаҳо.** Истеъмоли баланди энергия дар кӯдакони дар истеъмоли омехтаи ғизо қарордошта, назар ба кӯдаконе, ки фақат FT F100 истеъмол мекарданд, дар гурӯҳи якум ба баландшавии миёнаи вазн оварда мерасонад. Маҳдудият барои таҳқиқот он буд, ки чен кардани истеъмоли умумии об бинобар он ки кӯдакони гурӯҳи 2 на ҳамеша пас аз истеъмоли BP-100 об истеъмол кардаанд, номумкин буд, дар кӯдакони гурӯҳи 1 бошад, оби истеъмолкардашударо ҳангоми истеъмол намудани FT F100 ба таври мушаххас муайян кардан мумкин аст, зоро ин микдори оберо дар бар мегирад, ки ҳангоми таёр кардани FT ба он омехта карда мешавад. Маълумот дар бораи ҷенкуни ғизоро истифода карда, онро барои ҳамаи рӯз идома дода, энергияи умумии рӯзона дар 150,1 ккал / кг дар гурӯҳи танҳо F100 ва 199 ккал / кг дар гурӯҳи истеъмоли омехта баҳогузорӣ карда мешавад. Диапазони сарф кардани энергия дар BP-100 назар ба F100 хеле васеъ аст. Гарчанде ин асосан ба истеъмоли максималии маҳсулот вобаста аст, инро дар назар доштан муҳимаст. Яке аз бартариҳои босуботии нисбӣ мумкин аст микдори ғизое бошад, ки кӯдакон онро ҳангоми ҳар як истеъмолкуни қабул кардаанд. Минбаъд омӯзиши ҳамаҷонибаи истеъмоли FT зарур аст, ки дар заминай танҳо BP-100 дар шароити статсионарӣ ва хона бунёд шудааст, то ин ки хатари истеъмоли номуносиби об баҳогузорӣ карда шавад. BP-100 об надорад ва ҳамеша бо об истеъмол карда мешавад, то ҷаббиш таъмин ва беобщавии организм пешгирий карда шавад.

**Ҳамин тавр,** гуфтан мумкин аст, ки BP-100 хуб қабул шудааст ва метавонад, ки ҳангоми барқароршавии кӯдакони мубтало ба норасоии шадиди вазнини ғизоӣ дар шароити статсионарӣ, амбулаторӣ, хона мавриди истифода қарор дода шавад. Таҳқиқотҳои минбаъдай истифодаи FT, ки танҳо BP-100 доранд, ҳангоми табобат дар шароити хона, аз ҷумла чен кардани истеъмоли энергия ва об амалӣ зарур ба ҳисоб меравад.



## АДАБИЁТ

1. Гафуржанова Х.А. Особенности физического развития детей 1-го года жизни, находящихся на различных видах вскармливания / Л.А.Бабаева, Х.А. Гафуржанова // Здравоохранение Таджикистана. - 2016. - №1. - С.24-31.
2. Завьялова А.Н. Распространенность белково-энергетической недостаточности госпитализированных детей (пилотное исследование) / А.Н. Завьялова, А.Ш. Мусаева, А.А. Спиркова и др. // Медицина: теория и практика. - 2018. - №1. - С. 31-33
3. Муродов М.Д., Хусейнов З.Х. Изучение функции органов пищеварения у детей при остром лимфобластном лейкозе / М.Д. Муродов, З.Х. Хусейнов // Здравоохранение Таджикистана. - 2015. - №1. - С.36-40.
4. Нечаева Г.И. Белково-энергетическая недостаточность в клинической практике / Г.И. Нечаева, И.В. Друк, Е.А. Лялюкова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2013. - №7. - С. 23-26.
5. Nechayeva G.I. Belkovo-energeticheskaya nedostatochnost' v klinicheskoy praktike [Protein-energy deficiency in clinical practice]. Eksperimental'naya i klinicheskaya gastroenterologiya - Experimental and Clinical Gastroenterology. - 2013. - №7. - P. 23-26.
6. Barouaca H., Squali F.Z., Hida M. Effect of Short-Term of Nutrition Rehabilitation on Catch-up Growth in Marasmus and Kwashiorkor. - 2013. - Children. J Food Nutr Disor 2:4. doi:10.4172/2324-9323.1000123
7. Kurpad A. Overview of changing protein and amino acid requirements and application to pregnancy requirements. Food Nutr Bull. 2013;34:234-6.
8. Semba RD. The rise and fall of protein malnutrition in global health. Ann Nutr Metab. 2016;69:79-88.
9. Tierney EP, Sage RJ, Shwayder T. Kwashiorkor from a severe dietary restriction in an 8-month infant in suburban Detroit, Michigan: Case report and review of the literature. Int J Dermatol. 2010;49:500-6.
10. World Health Assembly Resolution WHA57.17. Global strategy on diet, physical activity and health. World Health Organization, Geneva: May 22, 2004.
11. WHO. Guideline: Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children. Geneva: World Health Organization; 2013.

## РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ, ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

**Шамсов Б.А.<sup>1,2</sup>, Набиев З.Н.<sup>2</sup>, Файзуллоев Ф.А.<sup>2</sup>, Шамсов А.Т.<sup>3</sup>, Қаюмова Да.А.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>ГУ "Республиканский центр по питанию". <sup>2</sup>ГУ "Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии". <sup>3</sup>ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"

**Цель исследования:** Клиническое сравнение терапевтического питания для реабилитации детей с недостаточностью питания тяжелой степени.

**Материалы и методы.** Нами проанализированы результаты обследования и лечения 58 детей с тяжелым нарушением питания. Критерием для включения были дети от 6 до 59 месяцев с тяжелым нарушением питания стандартизованная оценка (Z-SCORE) Z < 3 и находящиеся на стадии реабилитации стандартного лечения детей с ТНП.

**Результаты исследования.** Каждые два дня всех обследуемых детей взвесили, оценили отек и осмотрели (чаще, если ребенок предъявлял конкретную жалобу). Каждый ребенок в обоих группах был выбран на 6-й день фазы реабилитации для измерения потребления энергии. Потребление энергии рассчитывалось на основе количества, съеденного ребенком во время каждого приема пищи. Выздоровление оценивали по весу.

**Вывод.** Высокое потребление энергии, полученное у детей, находящихся на смешанном кормлении, приводит к среднему увели-



чению веса по сравнению с полученным с одним F100 в первой группе (которые сами по себе превышают минимальное увеличение веса, ожидаемое на этой фазе лечения).

**Ключевые слова:** дети, БЭН, питания, питательная недостаточность, квашиаркор, нутритивная поддержка, терапевтическое питание, недоедание.

## NUTRITION REHABILITATION OF CHILDREN WITH SEVERE ACUTE MALNUTRITION

**Shamsov B.A.1,2, Nabiev Z.N.2,Fayzulloev F.A.2, Shamsov A.T.3, Kayumova D.A.2**

1Republican Center for Nutrition.2State Institution "Republican Scientific and Clinical Center of Pediatrics and Child Surgery". 3Avicenna Tajik State Medical University

**Aim:** Clinical comparison of nutritional therapy for the rehabilitation of severely malnourished children.

**Materials and methods.** We have analyzed the results of examination and treatment of 58 children with severe malnutrition. The criterion for inclusion was children from 6 to 59 months with severe malnutrition, standardized score (Z-SCORE) Z≥3 and those in the stage of rehabilitation of standard treatment of children with TNP.

**Research results.** Every two days, all the examined children were weighed, the edema was assessed and examined (more often if the child made a specific complaint). Each child in

both groups was selected on the 6th day of the rehabilitation phase to measure energy consumption. Energy intake was calculated based on the amount eaten by the child at each meal. Recovery was assessed by weight.

**Conclusions.** The high energy intake received in the mixed-fed infants results in an average weight gain compared to that obtained with F100 alone in the first group (which themselves exceed the minimum weight gain expected in this phase of treatment).

**Key words:** children, PED, nutrition, nutritional deficiency, kwashiarkor, nutritional support, therapeutic nutrition, malnutrition.

**Шамсов Бахтовар Абдулхафизович** - "Республиканский центр по питанию"; e-mail: [bakhtovar01@gmail.com](mailto:bakhtovar01@gmail.com)

**Shamsov Bakhtovar Abdulkhafizovich** - "Republican Center for Nutrition"; e-mail: [bakhtovar01@gmail.com](mailto:bakhtovar01@gmail.com)



## ТИБИ НАЗАРИЯВЙ

### ТАЪСИРИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ БА ҲОЛАТИ ФУНКСИОНАЛИИ ОРГАНИЗМИ ДОНИШЧҮЁН

**М.Устоев<sup>1</sup>, М.Тамриз<sup>2</sup>, Б.Р.Устоев<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>. Кафедраи физиологии одам ва ҳайвоноти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

<sup>2</sup>. Кафедраи анатомия ва физиологияи ДДОТ ба номи С.Айни

**Муҳиммият.** Мавҷудият ва тарзи тағириёбии ҳолати функционалии организми донишчӯён дар замони ҳозира яке аз мушкилоти физиологӣ баҳисоб меравад [1, 4, 7, 10, 11, 12]. Фаъолияти таълимии донишчӯён хусусияти ба ҳуд ҳосро дорад, ки аз қасбияти мактаби олӣ ва шакли таълим вобаста аст. Дар бисёр маводҳои чопшуда масъала оиди гузаронидани ташхис бисёртар дар донишчӯёни шуъбаи рӯзона дида мешавад, ки сарбории умумӣ дар давраи имтиҳонсупорӣ то ба 12-14 соат мерасад [2, 5, 6, 8, 14]. Нисбатан зиёдтар сарбории зеҳнӣ ва вазифавӣ дар якҷоягӣ бо шиддатнокии эҳсосӣ дар давраи имтиҳонсупорӣ донишчӯёни таҳсими фосилавӣ (гоибона) ҳис мекунанд. Мӯҳлати азҳудкунии онҳо хеле кутоҳ буда 3,5 -4 - солро дар бар мегирад, ки дар ин муддат онҳо бояд якчанд фанҳоро омӯзанд.

Системаи тайёр намудани кадрҳои баландихтисос бе асосноккунии педагогӣ ва тиббӣ ба ғайриадеквативӣ зиёд кардани сарборӣ ба организми донишчӯён, тез мондашавии онҳо ва пайдошавии баъзе бемориҳо мушоҳида карда мешавад [9, 11]. Ҳангоми омӯзиши тағириёбии мутобиқияти донишчӯён яке аз ҷанбаи муҳим ин муайян намудани нақш ва мутаносибии механизмҳои физиологӣ ва механизми психологии нигоҳдории гомеостази организм мебошад.

Ба сифати нишондиҳандай мониторингӣ мутобиқшавии донишчӯён дар раванди таълим. Тағириёбии ҳолати функционалии системаи дилу рагҳо ба ҳисоб меравад [3, 13, 14]. Мақсади гузаронидани таҳқиқот баҳодиҳи ба ҳолати функционалии организми донишчӯёни шакли фосилавии таҳсил ва дар давраи сессия ва имтиҳонҳо мебошад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши таъсири раванди таълим ба ҳолати функционалии организми донишчӯён. Дар таҳқиқот дар 64

нафар донишчӯёни курси якум 32 нафар дар курси 2-ум 32 нафар шакли фосилавии таҳсил гузаронида шуд. Синни миёнаи донишчӯён ( $23 \pm 0,2$ ) солро ташкил дод. Таҳқиқот дар соати муайяншуда аз рӯзи аввали то охири сессия гузаронида шуд, ки дар он пайдошавии ташануч (стресс) ва тағириёбии психофизиологӣ дар организм мушоҳида карда мешавад.


Ҳолати функционалии системаи дилу - рагҳоро тавассути таҳлили нишондиҳандаҳои фишори артериявӣ - систологӣ (ФАС) ва диастолавӣ (ФАД) инчунин зудии кори дил (ЗКД) ва ҳисоби нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ, набзӣ артериявӣ (НА) фишори динамикии миёна (ФДМ) ҳаҷми задани дил (ХЗД) аз руи формулаи олим Стэрр, ҳаҷми дақиқавии гардиши хун (ХДГХ) мувошимати умумии канорӣ (МУК) потенсиали мутобиқшавӣ (ПМ) индекси вегетативии Кердо (ИВК) ҳолати ҳиссиятнокии организм, изтироби шахсӣ (ИШ) ва дигар нишондиҳандаҳо омӯхта шуд. Натиҷаҳои ба дастомадаро бо ёрии барномаи Microsoft Excel 2010 [7]. Эҳтимолияти фарқкунанда тавассути нишондиҳандаи t- Стыюдент ва ҳисоби миёнаи арифметикӣ  $M \pm m$  коркард карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки тағириёбии кори системаи дилу рагҳо ва ҳолати равонии донишчӯёни шакли таълимӣ фосилавӣ ва рӯзона. Муайян карда шудааст, ки шиддатнокии нисбатан зиёди корӣ системаи дилу рагҳоро дар шакли фосилавии таҳсил дар давраи сессияи 1, 2, 3 ва 6-ум дидан мумкин аст.

Дар давраи сессияи 1-ум ҳолати нисбатан маъмулро дар фаъолияти зудии кори дил дидан мумкин аст, ки ба 8,1% фишори артериявии давраи систоли бошад 5,9% фишо-




ри артериявии диастоли бошад ба 7,0% фишори миёнаи динамикӣ ба 6,5% баробар аст. Потенсиали мутобиқшавӣ нисбатан баланд буда 70,5% ( $p<0,05$ )-ро ташкил медиҳад. (расми 1). Ба ин монанд натиҷаро давраи сессияи дуюм дидан мумкин аст, ки онро ба аксуламали эҳсосӣ дар шароити нави фаъолияти таълими дар мактаби олий ва муайян намудани мавқеи худ дар гурӯҳи иҷтимоии нав алоқаманд намудан лозим аст. Дар давраи сессияи 3-ум бошад аз сабаби мутобиқшудан ба шароити таълим нишондиҳандаҳои дар боло оварда шуда то дараҷаи давраи тайёрӣ ба сессия паст мешавад.



Расми 1. Нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар давраи гуногуни омӯзиш Дар хати ординат фоизники тағйирёбии кори дилу рагҳо Дар хати абссис нишондиҳандаҳои вегетативӣ дар давраҳои сессия.


Дар давраи тайёрӣ ба сессия шиддатни кии механизми танзими кори системаи дилу рагҳо аз руи баландшавии потенсиали мутобиқшавӣ дар 15,0% донишҷӯён дидан мумкин аст. Дар давраи сессияи 1-ум ва 2-ум бошад ин нишондодро дар 66,0% донишҷӯён дига мешавад. Дар бисёрии донишҷӯёне, ки таҳқиқот бурда шудааст шиддатни кии механизми мутобиқшавӣ зиёдшавии танзими асаби симпатикиро мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар давраи сессияи 1-ум 70,0% дар давраи сессияи 2-ум бошад ба 60,0% баробар мешавад. Дар давраи тайёрӣ ба сессияи 3-ум бошад танзимкуни симпатикӣ ба 59,1% баробар аст (расми 2).

Майлкунии нишондиҳандаҳои ҳолати функционали дар давраи сессияҳои 1 ва 2 нисбати тайёри ба сессия аз он шаҳодат медиҳад, ки дар давраи кӯтоҳи мутобиқшавӣ шакли таълими фосилавӣ аз сабаби нисбатан кӯтоҳ будани вақти таҳсил ба сес-



Расми 2. Шиддатни кии механизми кори системаи дилу рагҳо вобаста аз таъсири асаби симпатикӣ Дар хати ординат фоизники тағйирёбии потенсиали мутобиқшавӣ Дар хати абссис давраҳои сессия

сияҳои якӯм ва дуюм даҳл дорад, ки ба натиҷаҳои дар донишҷӯёни шуъбаи рӯзона гирифташуда оиди мутобиқшавӣ баробар аст. Новобаста ба ин баъзе тағйиротҳоро дар фаъолият системаи вегетативии донишҷӯён дидан мумкин аст. Тез шудани зудии кашиш хурии дил (ЗКД) то ба 92 маротиба /дақиқа дар давраи тайёрӣ ба сессия - 5,1%, дар давраи сессияи якум - 18,2%; дар давраи сессияи дуюм - 25,1%; дар давраи сессияи сеюм - 8,3%-ро дар бар мегирад. Дар давраи тайёрӣ ба сессия факат дар 27,1% донишҷӯён нишондиҳандай бо мувозинати кори дилу рагҳо ба 0,5 воҳиди шартӣ наздик аст, ки ба суст танзимкуни тонуси рагҳо сабаб мешавад (расми 3).



Расми 3. Динамикаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои системаи дилу рагҳо дар давраҳои гуногуни сессия. Дар хати ординат фоизники тағйирёбии кори нишондиҳандаҳои вегетативӣ Дар хати абссис давраҳои сессия.

Динамикаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои функционалии системаи дилурагҳо ба тағйирёбии дараҷаи изтироб меорад. Дар



сессияи 1-ум нисбат ба тайёрӣ ба сессия тэйдоди донишҷӯёне, ки дарааи баланди изтироби аксуламали доранд аз 2,5 то 8,1% ва дар сессияи сеом бошад то ба 2,2% кӯтоҳ мешавад. Дар сессияи 1-ум бошад нисбат ба тайёрӣ ба он низ пастшавиро то ба 15,1% дидан мумкин аст.

**Хулоса.** Баландшавии шиддатнокии равони эҳсосӣ ба тағийрёбии танзими вегетативии системаи дилу рагҳо баробар аст. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки аз ҳама бештар бо афзалиятнокии қисми симпатикии системаи асаби вегетативиро дар давраи сессияи 1-ум дидан мумкин аст, ки ба 70,1% дар сессияи 2-ум бошад ба 61,1% баробар аст. Дар давраи тайёрӣ ба сессия ва сессияи 3-ум бошад дарааи танзими симпатикӣ ба 59,3% баробар аст. Ин нишон медиҳад, ки дарааи баланди фаъолияти қисми симпатикии механизми мутобиқшавиро баланд мекунад.

Натиҷаҳои ба дастовардашуда хулосаҳои олимони дигарро оиди он, ки сессияи якуми имтиҳонӣ ба тағийрёбии маҷмаавии равонию эҳсосӣ дар организми донишҷӯён ба амал меояд [2, 12, 14]. Ташаннучи эҳсосӣ ва

имтиҳонӣ ба ҳолати функционалии организми донишҷӯёни шакли фосилавии таҳсил, ки бо пайдошавии тағийрёбии баробарии симпатикӣ ва парасимпатикӣ дар танзими кори дил, гардиши хуни марказӣ, дарааи аксуламали ва изтироби шахси таъсир мерасонад. Донишҷӯёни шакли фосилавии таҳсил бисёртар шуддатнокии эҳсосиро дар давраи сессия нисбат бо донишҷӯёни шуъбаи рузона ҳис мекунанд. Қисми зиёди донишҷӯёни шакли фосилавии таҳсил ба ташануҷ зиёдтар аҳамият медиҳанд ва фаъолнокии системаи симпатикии асаб нисбатан баланд мебошад. Дар натиҷа зудии кори дил, фишори артерияӣ ва муқовимати умумии рагҳои хуни канорӣ баланд мешавад. Муайян карда шуд, ки дар донишҷӯёни шакли фосилавии таҳсил донишандузии, нисбатан кӯтоҳ будани вақт, тағийрёбии хеле назаррасро кори дил, харакати хуни марказӣ, баландшавии фишори артерияӣ, пастшавии потенсиали мутобиқшавии системаи дилу рагҳо, дарааи реактивнокӣ ва изтироби шахси, ки дар давраи сессияҳои 1-2-ум дидан мумкин аст.

## АДАБИЁТ

1. Агаджанян Н.А. Здоровье студентов / Под ред. Н.А. Агаджаняна. -М.: Изд-во РУДН. 1997. - 199с.
2. Агаджанян Н.А. Физиология человека / Н.А. Агаджанян, Л.З. Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова. -М.: Медицинская книга: Н. Новгород: Изд-во НГМА. 2003. - 528с.
3. Артеменков А.А. Изменение вегетативных функций у студентов при адаптации к умственным нагрузкам / Н.А. Агаджанян // Гигиена и санитария. - 2007. - №1. -С. 62-63.
4. Бодиков В.И. Прогнозирование степени экзаменационного стресса по результатом тестирования студентов и их ЭЭГ / В.И. Бодиков, Е.А. Умрюхин, И.И. Коробейникова, Л.П. Рудиева, М.В. Страхова // Физиологические основы здоровья студентов: труды МНС по экспериментальной и прикладной физиологии/ под ред. К.В.Судакова. - М: НИИНФ им. П.К. Анохина РАМН. - 2001. -Т. 10. -С.306.
5. Бусловская Л.К. Здоровья и адаптация студентов- первокурсников университета/ Л.К. Бусловская, Ю.П. Рыжкова // Эколого-физиологические проблемы адаптации: материалы XII международного симпозиума. - М., 2007. -С.84-86.
6. Двоеносов В.Г. Система организации профилактики и формирования здорового образа жизни в вузе/В.Г. Двоеносов, М.М. Гарибуллина, В.М. Шадрин, В.В. Костюко// Научно-практическая конференция "Наркомания и общество: пути решения проблемы". -Казань. 2003.-С. 28-30.
7. Лысакова Т.Н. Частота пульса как мобильный показатель физиологической адаптации к условиям обучения /Т.Н.Лысаков// Вестник молодых ученых. Физиология и медицина. - СПб. 2005. -С.145.



8. Симохвалов В.Г. Динамика психологической и физиологической адаптации студентов к учебным нагрузкам //Физиологические основы здоровья студентов: труды МНС по экспериментальной и прикладной физиологии / В.Г. Симохвалов, А.В. Симохвалов / под ред. К.В. Судакова. -М.: НИИНФ им. П.К. Анохина РАМН, 2001. -Т. 10. -С. 84-106.
9. Саперова Е.В. Особенности функционирования системы кардиорегуляции в период экзаменационной сессии / Е.В. Саперова, И.Н. Ягудина, В.Н. Кольцова // Физиология человека и животных: от эксперимента к клинической практике: материалы V молодежной научной конференции Института физиологии Коми НЦ УрО РАН. - Сыктывкар. 2006. -С.174.
10. Сорокина М.А. Особенности адаптации студентов к профессиональным программам обучения /М.А. Сорокина// Эколого - физиологические проблемы адаптации: материалы XII международного симпозиума. - М., 2007. -С.411-412.
11. Юматов Е.А. Проблема экзаменационного эмоционального стресса у студентов /Е.А. Юматов/ /Физиологические основы здоровья студентов: труды МНС по экспериментальной и прикладной физиологии/под ред. К.В. Судаков. - М.: НИИНФ им. П.К. Анохина РАМН. 2001.-Т.10. -С.17-48.
12. Яворовская Л.Н. Проблема адаптации студентов первокурсников к процессу обучения в вузе /Л.Н. Яворовская// Всеукраинская научно -практична конференция "Актуальны проблемы беспрерывной освіти": - Харьков. - 2003. -С.106-107.
13. Kelsey R. Cardiovascular reactivity and adaptation to recurrent psychological stress: replication and extension / R. Kelsey, K. Soderlund, C. Arthur// Psychophysiology/ - 2004.
14. Schwarlz A.R. Toward a causal model of cardiovascular responses to stress and the development of cardiovascular disease / A.R. Schwarlz, W.Gerin, K.W. Davidson al. // Psychosom. Med. -2003. - Vol. 65. - P. 22 -35.

## ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ

Устоев М., Тамризи М., Устоев Б. Р.

В статье приводятся данные о влияние учебного процесса на функциональное состояние организма студентов в различные периоды учебы, установочная первая вторая и третья сессия, и влияние учебного процесса на вегетативные показатели, работу сердечной сосудистой системы, потенциал адаптации. По показателям

центральной гемодинамики наибольшие нагрузки испытывают студентки дистанционные формы сокращенного срока обучения в сравнении со студентками очного отделения.

**Ключевые слова:** студент экзамен, функция, сердца, сосудов, сессия, дистанционный, потенциал, адаптация.

## INFLUTNCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE STUDENTS ORGANISM

Ustoev Mirzo, Tamrizi Mubin, Ustoev Behzod Rakhimdzhanovich

The article provides data on the influence of the educational process on the functional state of the organism of students in different periods of study, the first second and third sessions. The influence of the educational process on vegetative indicators, the work of the cardiovascular system, adaptation potential. The

indicators of heart system functioning show that the student of out of distention education form apprehended most ladings or in attestation period in comparing with student of day education form.

**Key words:** student exam, function, cardiac vascular, session, distance, potential, adaptation.

**Устоев Мирзо, д.и.б., профессор кафедра физиологии и дамавахайоноти Донишгоҳимилли Тоҷикистон**

**Ustoev Mirzo - doctor of biological sciences, professor of the department of human and animal physiology, Tajik National University. Phone: 981-01-31-71. E-mail: ustoev 1954@mail.ru**



## ТИББИ ОИЛАВЙ

### ПРОФИЛАКТИКАИ ОМИЛХОИ ХАТАР ДАР ШАХСОНИ СИННУ СОЛИ ЧАВОН БО ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНӢ ДАР ФАҶОЛИЯТИ АМАЛИИ ТАБИБОНИ ОИЛАВЙ

**Д.А. Қодирова, Ф.А. Ҳафиззода**

Кафедраи тибби оилавии №1 (мудири кафедра Қодирова Д.А.)-и  
МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино".

**Муҳиммият.** Фишорбаландии шарёй (ФШ) ва бемории клиники дил (БИД) шакли нисбатан паҳншудаи бемориҳои дилу рагҳо ба ҳисоб меравад [1,2,3]. Проблемаи ФШ дар синну соли чавонӣ бо миқдори зиёди популэтсионӣ, таъсири он ба вазъи саломатӣ, қобилияти корӣ ва давомнокии ҳаёт муайян карда мешавад [1,2]. Ҷамъ шудани таҷриба аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ФШ аввалия ё бемории фишорбаландӣ (БФ) бештар дар давраи наврасӣ, чавонӣ ва қӯдакӣ дида мешавад.

Тибқи маълумоти адабиёти илмӣ ФШ дар байни наврасон ва чавоно аз 5 то 14%-ро ташкил медиҳад [1,3,2].

Дар айни замон далелҳои сершумор дар хусуси он ки омили асосии хатари муайян-кунандаи ҳам нишондиҳандаи фавтият аз бемориҳои дилу рагҳо ва динамикаи онҳо ғизои номукаммал, гиперхолистеринемия, фарбехӣ, сигоркашӣ ва г. ҷамъ шудаанд [1,3]. Дар пайдо шудани беморӣ нақши таъсири ноҳуби муҳит низ назаррас аст: вазъиятҳои мухолифатии стрессӣ дар оила, майзадагӣ, сигоркаши фаъол ё ғайри фаъол, гиподинамия [3].

Тибқи таърифи муаллифони сершумор пешгирии аввалияи ФШ-ин пешгирии пайдо шудани беморӣ дар одамони солим ва шахсоне, ки майли омилҳои гуногуни хатарро доранд. Аз профилактикаи дуюмӣ бошад - ин пешгирий намудани пешравии беморӣ ва пайдо шудани оризаҳо дар ҷараёни ФШ дар шахсоне, ки аллакай гирифтори ин беморӣ ҳастанд [1,2].

Яке аз сабабҳои асосии назорати нокифояи ФШ ин маълумотнокии нокифояи беморон дар хусуси вуҷуд доштани бемориашон, нокифоя будани дониши дар хусуси ҷорабиниҳои профилактики ФШ, ҳамчунин

тамоюли кам доштани беморон ба риоя намудани тавсияҳои табиб ба ҳисоб мера-ванд [1,3]. Вобаста аз ин гузаронидани ҷорабиниҳои профилактиկӣ ҳангоми ФШ дар шахсони синну соли чавон бо назардошти омили хатар, вазифаи актуалии табибони оилавӣ дар шароити амбулаторӣ ба ҳисоб меравад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯхтани соҳтори омилҳои хатар дар шахсони чавони гирифтори ФШ барои гузаронидани профилактикаи аввалияи беморӣ дар шароити амбулаторӣ мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** 80 бемори гирифтори ФШ синну соли чавон, ки дар Маркази шаҳрии саломатии №2 ш.Душанбе бистарӣ буданд, мавриди таҳқиқот қарор дода шуданд. Дар байни беморони таҳқиқшуда мардҳо 43,2% ва занҳо 56,8%-ро ташкил карданд. Синну соли беморони дорони ФШ аз 18 то 35 сол буд, ба ҳисоби миёна  $25,4 \pm 0,4$  солро ташкил дод. Меъёрҳои таҳқиқот дохилкунӣ: мардҳо ва занҳое, ки 18-25 - сола буданд: САД? 144мм сут.сим. ва ё ДАД? 90мм сут.сим. ки дар ду муроҷиаташон ба табиб ба қайд гирифта шудааст. Меъёрҳои хориҷ кардан аз таҳқиқот: ФШ вазнин, ФШС? 200 мм сут.сим. ва ё ФШД? 110 мм сут.сим.; ФШ дуюмин дорон ҳама гунна этиология: бемориҳои вазнини ҳамроҳшуда, ки истеъмоли доими доруҳоро талаб мекунад, ки қобилияти паст кардани ФШ; диабети қанди типии 1, диабети қанди ҷуброннашаванди типии 11, бимориҳои рӯҳиро доранд.

Дар ҳама ашҳоси синну соли чавони гирифтори ФШ таҳқиқоти комплексӣ, бо фарогирии таҳқиқоти клиникӣ-лабораторӣ (таҳлили умумии хун, пешоб, таҳлили биохимиявии хун) ва усуљҳои инструменталии



тахқиқот (электрокардиография, тахқиқоти қаъри чашм ва г) гузаронида шудаанд.

Шикояти беморон, маълумотҳои анамнези беморӣ ва ҳаёт, натиҷаҳои тахқиқоти объективӣ, усулҳои лабораторӣ ва инструменталии таҳқиқот бо назардошти маълумотҳои асноди тиббӣ на танҳо барои ташхиси тафриқии бемории фишорбаландӣ ва гипертонияи симптоматикӣ, балки барои муайян кардани марҳалаҳои БФ низ хизмат мекунанд.

Ташхис инҳоро дар бар гирифт: дараҷаи ФШ, марҳалаҳои бемории фишорбаландӣ ва дараҷаи ҳатари оризаҳои дилу рагҳо бо назардошти осеби узвҳои нишона ва ҳолатҳои муттаҳидаи клиникӣ.

Коркарди омории натиҷаҳои тахқиқот бо истифода аз компьютери инфиродӣ бо ёрии дастаҳои барномаи "Microsoft office 2007", "SPSS-13.0" гузаронида шуд. Коркарди омории натиҷаҳои тахқиқот усулҳои классики омори тавсифиро дар бар гирифт: ҳисоб кардани  $P \pm m\%$  барои бузургиҳои нисбӣ ва  $M \pm m$  барои бузургиҳои мутлақ. Аҳамияти фарқияти нишондиҳандо барои бузургиҳои нисбӣ аз меъёри t - критерияи Стюент ҳисоб карда шуд: барои бузургиҳои мутлақ T-критерияи Вилкоксон ва U- критерияи Манн-Уитни барои интиҳоҳои мустақил ба кор бурда шуд.

### Натиҷаҳои тахқиқот ва баррасии онҳо.

Натиҷаҳои тахқиқот нишон доданд, ки мавҷуд будани басомади омилҳои ҳатар дар маҷмӯъ аз 1 то 7 буда,  $5,8 \pm 0,4$ -ро дар гурӯҳҳои тахқиқшуда ташкил дод. Омилҳои аlosie, ки барои рушди бемории фишорбаландӣ дар ҷавонон мусоидат мекунанд, инҳоянд: ирсӣ - 45,2%, ангезишҳои психоэмотсионалӣ ва

ҳолатҳои стрессӣ-21,0%. Сатҳи баланди холестерин ( $> 5,0$  ммол/л) дар 18,2% беморони тахқиқшудаи гирифтори ФШ дар синну соли ҷавонӣ ба назар расид. Массаи барзиёди бадан дар 15,6% ҳолат ба қайд гирифта шуд.

Особи узви нишона ҳангоми мавҷудияти тағйиротҳо дар қаъри чашм дар 10%- ҳолат, гипертрофияи маъдаҳаи чап 9,1% ташхис карда шуд. 80,4%-и беморони ҷавони гирифтори ФШ то ин тахқиқот дар бораи гирифтор буданашон ба ин беморӣ огоҳӣ надоштанд. Аз онҳо танҳо 21,9%-и беморони мубтало ба ФШ давра ба давра аз препаратҳои гипотензивӣ истифода карданд, боқимондаҳо умуман табобати гипотензивро нагирифтанд, ба истиносӣ лаҳзаҳои дар онҳо пайдо шудани буҳрони гипертоникӣ, дар онҳоле ки ба вай табобати таъчили гипотензивӣ расонида шуда буд.

Ҳамин тавр, тахқиқоти гузаронидашуда фарқияти профилҳои омилҳои дар синну соли ҷавонӣ намоиш медиҳад, ки идентификатсияи онҳо барои муайян кардани стратегияҳои профилактикаи зарур аст. Бо назардошти маълумотнокии сусти беморони мубтало ба ФШ дар бораи бемориашон, ошкор намудан ва профилактикаи ин беморӣ хеле актуалий бемошад. Профилактикаи мақсадноки омилҳои ҳатари ФШ-ро дар байни ҷавонони солим гузаронидан зарур аст.

**Хулосаҳо.** 1. ФШ дар ҷавонони дорои мавҷудияти омилҳои сершумори дилу рагҳо ФШ аст. 2. Барои табибони оилаӣ гузаронидани профилактикаи мақсадноки омилҳои ҳатари ФШ дар ҷавонон тавассути тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ, маҳсусан оилаҳое, ки дар анамнезашон тамоюли оилаӣ доранд, зарур аст.

### АДАБИЁТ

1. Шейман Д.А. Острая почечная недостаточность. В кн.: патофизиология почки (пер. с англ.). - М., "Бином", 2007. - С.161
2. Bruzzi I., Benigni A., Remuzzi G. Role of increased glomerular protein traffic in progression of renal failure. // Kidney Intern. - 2007. - v. 52. - suppl. 62. - P. 29-31.
3. Blantz R. Pathophysiology of prerenal azotemia. // Kidney Intern. - 2008. - v. 53. - № 2. - P. 512-523.
4. Лопаткин Н.А. Хроническая почечная недостаточность. В кн.: Урология. - М., "Медицина", - 2015. -С. 471-485.
5. Clegh J.S. Drug administration in renal failure // Am. J. Med. - 2017. -P. 555.



6. Лопаткин Н.А. Хронический пиелонефрит. // Мат. Пленума Правления Всеросс. Общества урологов.: Тез. докл. - Екатеринбург. - 2006. - С. 107-125.
7. Лопаткин Н.А. Хроническая почечная недостаточность при урологических заболеваниях. В кн.: Урология. - М., "Медицина", - 2005. -С. 11-12.
8. Данилков А.П. Клиника, диагностика и лечение хронической почечной недостаточности при урологических заболеваниях. Дис... докт. мед. наук. - М. - 2018. - С. 15-64.
9. Кравцова Т.Я. Особенности острого пиелонефрита у больных сахарным диабетом. Автореферат дисс... канд. мед. наук., М., 2014. - С. 19-20.
10. Климов Б.Н., Давидов М.И. О гнойном пиелонефrite. // Мат. Пленума Правления Всеросс. Общества урологов.: Тез. докл. - Екатеринбург. - 2016. - С. 44.
11. Яненко Э.К., Кульга Л.Г. Острый пиелонефрит и паранефрит при коралловидным нефролитиазе. В кн.: Сб. научн. Трудов. - М., 2011. - С. 69.
12. Лопаткин Н.А., Дзеранов Н.К. Пятнадцатилетний опыт применения ДЛТ в лечении МКБ // Пленум Правления Всерос. общ-ва урологов. - М., 2013. - С.5-25.
13. Алчинбаев М.К., Сарсебеков Е.К., Кожабеков Б.С., Малих М.А. Мочекаменная болезнь. - Алматы, 2014. - 292 с.
14. Хурцев К.В. Современные методы лечения и прогноз функционального состояния почек больным коралловидным нефролитиазом: дис. ... канд. мед. наук: 14.00.40. - М., 2013. - 98 с.
15. Заборовский Г.Н. Мочекаменная болезнь как причина заболеваемости и инвалидности. // Конференция урологов Литовский ССР, 4-я. - Каунас, 2017. - С.38-39.
16. Кацыф А.М., Краснопольский Л.В. Аденома предстательной железы и функциональная недостаточность почек. // Актуальные проблемы урологии и нефрологии. - Киев, 2010. - С. 98-104.
17. Антонов Н.М., Пролиско С.В. Осложнения коралловидного нефролитиаза. // II конференция научного общества урологов Грузии. V научная сессия института урологии и нефрологии им. А.П. Цуликидзе. - Тбилиси, 2012. - С.18-19.
18. Степанов В.Н., Колпаков И.С., Акимов С.Я. Опыт оперативного лечения коралловидных камней почек. // Пленум Всероссийского научного общества урологов. Тезисы докладов. - Горький, 2018. - С.50-52.
19. Джавад - Заде М.Д. Особенности клинического течения хронической почечной недостаточности при мочекаменной болезни и предоперационная подготовка больных. // Вестн. хир. им. И.М. Грекова. -2013. - Т.131. - Вып.12. - С. 40-45.
20. Ермакова Н.А. Пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность при коралловидном нефролитиазе. // Современные методы диагностики и лечения почечной недостаточности, заболеваний мочевого пузыря и мужских половых органов. - Горький, 2014. - С.19-22.
21. Джавад - Заде М.Д., Мальков П.С., Агаев М.М., Гамидов И.М. Лечение больных мочекаменной болезнью, осложненной хронической почечной недостаточностью. // конференция научных обществ урологов Грузии, 2-я, научная сессия института урологии и нефрологии им. А.П. Цуликидзе, V-я: Тезисы докладов. - Тбилиси, 2012. - С.27-28.
22. Рябинский В.С., Колпаков И.С. К вопросу анализа оперативного лечения больных коралловидным нефролитиазом. // Конференция урологов Литовский ССР, 4-я: Тезисы докладов. - Каунас, 2017. - С.78-79.
23. Трапезникова М.Ф., Дутов В.В. Сравнительный анализ современных методов лечения коралловидного нефролитиаза // Мат. Пленума Правления Рос. общества урологов. - Сочи, - 2013. - С. 311-312.
24. Алчинбаев М.К., Сарсебеков Е.К., Малих М.А. Современные методы лечения мочекаменной болезни. - Алматы, 2017. - 141 с.



25. Дутов В.В. Современные способы лечения некоторых форм мочекаменной болезни: дис. ... докт. мед. наук: 14.00.40. - М., 2011. - 193 с.
26. Kocvara R., Plasgura P., ferric A. et al.. A prospective study of non-medical prophylaxis after a first kidney stone, // B.JU int.. - 2017. - v.4. - P.393-398.

## ПРОФИЛАКТИКА ФАКТОРОВ РИСКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Кадырова Д.А., Хафиззода Ф.А.

Кафедра семейной медицины №1 ТГМУ имени Абуали ибни Сино

### Резюме.

Были обследованы 80 больных с АГ молодого возраста в Городском центре здоровья № 2 г. Душанбе. Всем лицам молодого возраста с АГ проводилось комплексное обследование, включающее клинико-лабораторные (общий анализ крови, мочи, биохимические анализы крови) и инструментальные методы исследования (электрокардиография, исследование глазного дна и др). АГ у лиц молодого возраста характеризуется наличием множественных сердечно-сосудистых факторов риска АГ. Проведенное ис-

следование демонстрирует различные профили факторов риска в молодом возрасте, идентификация которых необходима для определения профилактических стратегий. Семейным врачам необходимо проводить целенаправленную профилактику факторов риска АГ у лиц молодого возраста путем пропаганды здорового образа жизни среди населения, особенно в семьях с отягощенным семейным анамнезом.

**Ключевые слова:** Артериальная гипертония, факторы риска, молодой возраст, профилактика.

## PREVENTION OF RISK FACTORS IN YOUNG AGE PEOPLE WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN THE PRACTICE OF A FAMILY DOCTOR

Kadyrova D.A., Khafizzoda F.A.

Department of Family Medicine №1, ATSMU

### Summary.

Eighty young age patients with arterial hypertension were examined at the City Health Center No. 2 in Dushanbe. All young age patients with arterial hypertension underwent a comprehensive examination, including clinical and laboratory analyses (general blood analysis, urine, biochemical blood tests) and instrumental research methods (electrocardiography, fundus examination, etc.). AH in young age patients are characterized by the presence of multiple

cardiovascular risk factors for AH. This study demonstrates different risk factor profiles at a young age, the identification of which is necessary to determine prevention strategies. Family doctors need to carry out targeted prevention of risk factors for arterial hypertension in young age people by promoting a healthy lifestyle among the population, especially in families with a burdened family history.

**Key words:** Arterial hypertension, risk factors, young age, prevention.

*Кадырова Дилрабо Абдукаюмовна, заведующий кафедры семейной медицины №1, д.м.н., профессор, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино. E-mail: Kadirova\_d@mail.ru*

*Kadyrova Dilrabo Abdulkayumovna, Head of the Department of Family Medicine No. 1, Professor, Doctor of Medical Sciences, Avicenna Tajik State Medical University E-mail: Kadirova\_d@mail.ru*



**ХОЛАТИ СИСТЕМАИ МАСУНИЯТИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОР БА БРБН ВА  
РОБИТАИ ДУЧОНИБАИ ОН БО БЕМОРИҲОИ УЗВҲОИ ДАРУНӢ**  
**ДАР АМАЛИЯИ ТАБИБИ ОИЛАВӢ**  
**Н.М.Муродов, У.Н. Муродов.**

Кафедраи тибби оилавии №1 (мудири кафедра д.и.т., профессор Қодирова Д.А.) -и  
МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

**Муҳиммият.** Бемориҳои римдори бофтаҳои нарм (БРБН) яке аз bemoriҳои nisbatan паҳншуда ба ҳисоб рафта, майл ба инкишоф ёфтани дорад. Басомади БРБН то 1/3 bemoriҳои charroҳiro ташкил медиҳад, аз ин rӯ на tanҳo аҳамияти тиббӣ, balki иҷtimoiy-iqtisodӣ kāsб menamояд (1-2). Dar aloқamandi bo nuktaи mazkur omӯziши ҳолати sistemaи masuniyati bemoroni giriftor ba BRBN, dar robitaи dučonibai bo bemoriҳоi uzvҳoи darunӣ ҳангоми шaroiti ambulatorӣ, muҳim donista mешавad.

**Maқsadi taҳқiqot:** omӯziши ҳолати sistemai masuniyati bemoroni giriftor ba BRBN va aloқamandii dučonibai on bo bemoriҳоi uzvҳoи darunӣ dar sharoiti ambulatorӣ zimni amaliyaи tabibi oilavӣ.

**Мавод ва усули таҳқик.** Taҳлили natiqaҳоi muoinaii maqmӯй va muoliqaи 100 bemori mubtalo ba BRBN, ki ba shubъbai charrorxii MD MTШ №10-i sh. Dushanbe dar давраи az solҳoi 2016 to 2020 muroiҷiат va muoliqa namudaанд, asosi korro tashkil medihad. Ba maқsadi omӯziши ҳолати sistemai masuniyati bemoroni giriftor ba BRBN bo bemoriҳоi uzvҳoи darunӣ (diabeti қанд, astmai bronхиалий, nokiфоягии muzmini garдиши xuni kanorӣ) 60 naфар - gurӯҳi asosӣ muoina karда shud. Gurӯҳi mazkur az 39 mard va 21 зан (dar sinni az 20 to 70-sol)-i mubtalo ba bemoriҳоi ҳамроҳ uzvҳoи darunӣ iborat буд: diabeti қанд (DK), nokiфоягии muzmini garдиши xuni kanorӣ (NMГХK), astmai bronхиалий (AB). Gurӯҳi sanчишӣ az 40 naфар - 26 mard va 14 zani giriftor ba BRBN, ki muvoifiqi sin-nu sol va chins bemoriҳоi ҳамроҳ nadostand, tashkil medod. Sistemaи masuniyati gurӯҳi asosӣ dar sharoiti ambulatorӣ omӯxta shud. Niшondiҳandaҳoи immonologӣ dar asosi muайян kardani adadi limfotsit, granulotsit, T- va V-limfotsitxо bo sad-

darсадӣ va adadi mutlaқi reaksiyaи rozet-kaҳosilshawӣ (H. Holberg, 1975) arzēbīj karدا shud. Maъlumotҳoe, ki xuchchatҳoи tibbӣ (kartaҳoи ambulatorӣ, xulosai mutahassison va usulҳoи maxsusи taҳқiqi) peshnihod namudaанд, ba nazar girifta shud.

**Natiqaҳoи taҳқiqot.** Omӯziши statusi masuniy dар mavridi 60 bemori mubtalo ba BRBN ba amal oварда shud, ki zimni onҳo яке аз omilҳoи xatar (DK, NMГХK, AB) mavjud буд. 40 marizi gurӯҳi sanчишӣ, ki dar anamnezashon omilҳoи xatar mushoxida nameshud, gurӯҳi sanchiшиro tashkil namudan. Zimni niшondiҳandaҳoи ibtidoi ҳar du gurӯҳ koҳi ёftani indeksi tanzimi masuniyat ba nazar merasid, ki taғyirёbbi tanoсubi sубpopulyatsiya аsosii T-limfotsitxoro inъikos meкард. Niшondiҳandaҳoи mazkur dар mavridi bemoroni gurӯҳi asosӣ, xususan marizoni mubtalo ba BRBN bo DK va AB ҳамроҳ beshtar zuxur ftaast. Niшondiҳandaҳoи digari statusi ibtidoi masuniyati bemoroni gurӯҳi asosӣ ba monandi miқdori V-limfotsitxо, koncentratсияи maqmӯi masuniy, immonoglobulinҳoи A, G va M niz қiёsan ba gurӯҳi sanchiшӣ xele taғyir ёfta буд. Taҳқiqotҳoи niшon dodaанд, ki dar mavridi bemoroni gurӯҳi asosi zimni 55 (91,7%) ходisa koҳiшёbbi zuxurёftai adadi V-limfotsitxо va dar bemoroni boқimonda boшад, taғyirёbbi andaki niшondiҳandaҳoи mazkur mushoxida гардидаast. Dar bemoroni gurӯҳi sanchiшӣ zimni tamomi mushoxidaҳo manzaraи ba tavri multadil koҳi ёftani koncentratсияи V-limfotsitxо ba nazar merasid. Ҳангоми 49 (81,7%) bemoroni gurӯҳi asosӣ va 15 (37,5%) bemoroni gurӯҳi sanchiшӣ niҳoят afzudani adadi T-limfotsitxо va koncentratсияи maqmӯi masuniyat mushoxida megardid (chadvali 1).



**Чадвали 1.- Статуси масунии беморони гирифтор ба БРБН дар шароити ш. Душанбе,  
Гурӯҳи асосӣ, n=60**

№	Нишондиҳандаҳо	ДК	АБ	НМГХК
1.	Лимфотситҳо ( $\times 10^9/\text{л}$ )	$2,03 \pm 0,2$	$2,09 \pm 0,3$	$2,11 \pm 0,15$
2.	Т-лимфотситҳо	$1,34 \pm 0,08$	$1,28 \pm 0,06$	$1,26 \pm 0,07$
3.	В-лимфотситҳо	$0,32 \pm 0,06$	$0,34 \pm 0,05$	$0,36 \pm 0,06$
4.	Комплексҳои масуният: реаксияи ба ҳарорат устувор, г/л	$44,7 \pm 1,4^*$	$43,5 \pm 1,1^*$	$42,9 \pm 1,3$
5.	Ig A, г/л	$2,4 \pm 0,12^{**}$	$2,2 \pm 0,1^*$	$2,0 \pm 0,13$
6.	Ig M, г/л	$1,0 \pm 0,09$	$0,99 \pm 0,06$	$0,97 \pm 0,07$
7.	Ig G, г/л	$11,8 \pm 0,6$	$11,6 \pm 0,7$	$11,7 \pm 0,7$

Эзоҳ: \* -  $p < 0,05$ ; \*\*  $p < 0,01$  - қимати нишондиҳандаҳо дар киёс ба гурӯҳи санчиши.

Зимни тамоми мушоҳидаҳо дар мавриди беморони гурӯҳи асосӣ манзараи ба таври мұйтадил коҳиш ёфтани концентратсияи В-лимфотситҳо мавҷуд буд. Ниҳоят афзудани

адади Т-лимфотситҳо ва концентратсияи маҷмӯи масуният дар мавриди 49 (81,7%) беморони гурӯҳи асосӣ ва 15 (37,5%) беморони гурӯҳи санчиши мушоҳида мегардид (чадвали 2).

**Чадвали 2. Статуси масунии беморони гирифтор ба БРБН дар шароити ш.Душанбе ,  
Гурӯҳи санчиши, n=40**

№ т/р	Нишондиҳандаҳо	Натиҷа
1.	Лимфотситҳо ( $\times 10^9/\text{л}$ )	$2,18 \pm 0,14$
2.	Т-лимфотситҳо	$1,12 \pm 0,1$
3.	В-лимфотситҳо	$0,39 \pm 0,06$
4.	Комплексҳои масуният: реаксияи ба ҳарорат устувор, г/л	$40,3 \pm 1,1$
5.	Ig A, г/л	$1,9 \pm 0,11$
6.	Ig M, г/л	$0,94 \pm 0,04$
7.	IgG, г/л	$11,2 \pm 0,8$

Хулоса. 1) Таҳқиқоти амалишудаи иммунологӣ аз он дарак медиҳад, ки БРБН дар мавриди беморони гирифтор ба ДК, АБ ва НМГХК дар заминаи коҳиш ёфтани масуният инкишоф мейбад. Нишондиҳандаҳои мазкур дар беморони мубатло ба ДК ошкоро буда, яке аз сабабҳои нисбатан паҳн шудаи навъи БРБН дар миёни беморони

гурӯҳи мазкур ба ҳисоб меравад. 2) дар амалии табиби оилавӣ, ҳангоми муолиҷаи беморони гирифтор ба БРБН, ки бо диабети қанд, астмаи бронхиалий, халалёбии гардиши хуни канори якҷоя шудаанд, дар шароити амбулаторӣ ба назар гирифтани патологияи ҳамроҳ ва сари вақт ба амал овардани тасҳехи статуси масунӣ зарур аст.

### АДАБИЁТ

- Кадырова Д.А., Муродов Н.М. Взаимосвязь заболеваний внутренних органов с гнойными заболеваниями мягких тканей и их профилактика в практике семейного врача /Мат.56-ой конф. ТГМУ Перспективы развития семейной медицины в РТ.- Душанбе 2008. С 186-187.
- Ефименко Н.А. Хирургические инфекции мягких тканей / Н.А.Ефименко, А.А. Новожилов / Клиническая хирургия. Нац.руководство 2008 т. 1 с. 560-585
- Ковальчук Л.В. Иммунология.Моногр./Л.В.Ковальчук, Г.А.Игнатеева.-М.ГЭОТАР-Медиа, 2012-176с.
- А. Рабсон, А.Ройт, П. Дельвз/ Основы медицинской иммунологии / МИР 2006г.
- Карлов В.А. Гнойно-септические заболевания мягких тканей на рубеже XX-XXI веков/В.А.Карлов // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова.-2007.-Т.2.№2-С.129-131
- Kumar N., Sharma S., Barna S., Tipathi B.N., Rouse B.T. Virological and immunological outcomes of confections // Clin Microbiol Rev.2018/ vol. 31 #4.P.111-117.
- Tashkinov N.V., Melkonian G.G., Marochko A.Y., Kogut B.M., Boiarintsev N.I., Ianovoi V.V., Kosenko P.M. Diagnostic features of artificial pyoinflammatory diseases of soft tissues. Grekov's Bulletin of Surgery. 2018;177(6):31-35.



## СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ С ГЗМТ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

**Муродов Н.М. Муродов У. Н.**

Кафедра семейной медицины №1 (зав. каф. д.м.н., профессор Кадирова Д.А.)  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино".

**Резюме:** В основе настоящей работы лежит анализ результатов комплексного обследования и лечения 100 больных. С целью изучения состояния иммунной системы больных ГЗМТ с заболеваниями внутренних органов( сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая недостаточность периферического кровообращения), проведено обследование 60 человек- основная группа и контрольную группу составили 40 человек. Исследования показали, что у больных основной группы в 55 (91,7%) случаях наблюдалось выраженное снижение количества В-лимфоцитов, а у остальных пациентов отмечалось незначи-

тельное изменение этих показателей. У больных контрольной группы во всех наблюдениях имелась картина умеренного снижения концентрации В-лимфоцитов. Существенное увеличение числа Т-лимфоцитов и концентрации иммунных комплексов наблюдалось у 49 (81,7%) больных основной группы и у 15 (37,5%) больных контрольной группы.

**Ключевые слова:** семенная медицина, гнойные заболевания мягких тканей (ГЗМТ), иммунная система, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая недостаточность периферического кровообращения, В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов.

## THE STATE OF THE IMMUNE SYSTEM OF PATIENTS WITH PDST AND ITS RELATIONSHIP WITH DISEASES OF THE INTERNAL ORGANS IN THE PRACTICE OF THE FAMILY DOCTOR

**N.M. Murodov, U.N. Murodov.**

Department of Family Medicine №1 (head of the department-D.M.S., professor Kodirova  
D.A.) TSMU named after Abouali ibni Sino.

**Summary:** The basis of this work is the analysis of the results of a comprehensive examination and treatment of 100 patients. In order to study the state of the immune system of patients with PDST with diseases of internal organs (diabetes mellitus, bronchial asthma, chronic peripheral circulation insufficiency), 60 people were examined - the main group and the control group were 40 people. Studies have shown that in patients of the main group in 55 (91.75%) cases, a marked decrease in the number of B-lymphocytes was observed, and in the remaining patients, a slight change in these indicators was

noted. In patients of the control group, in all observations there was a picture of a moderate decrease in the concentration of B-lymphocytes. A significant increase in the number of T-lymphocytes and the concentration of immune complexes was observed in 49 (81.7%) patients of the main group and in 15 (37.5%) patients of the control group .

**Key words:** family medicine, purulent diseases of the soft tissues (PDST), immune system, diabetes mellitus, bronchial asthma, chronic peripheral circulation insufficiency, B-lymphocytes, T-lymphocytes.

**Муродов Нурилло Мирзовалиевич-к.м.н., доцент кафедры семейной медицины №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Телефон: 93 755 72 41**

**Murodov Nurillo Mirzovalievich - candidate of medical sciences, associate professor of the department of family medicine №1 TSMU named after Abouali ibni Sino. Telephone: 93 755 72 41**



## УРОЛОГИЯ

### ХУСУСИЯТҲОИ КЛИНИКИИ ГИПЕРТРОФИЯИ МЕЪДАЧАИ ЧАП ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ МАРҲАЛАҲОИ ГУНОГУНИ БЕМОРИҲОИ МУЗМИНИ ГУРДАҲО

А.А. Абдувоҳидов<sup>1</sup>, А.Р. Тоиров<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>.Бемористони "Ибни Сино". <sup>2</sup>МД Маҷмааи тандурустии "Истиқлол".

**Мубрамият:** Сарфи назар аз дастовардҳои назаррраси тибби муосир, бисёр масъалаҳои клиникӣ, ташхис, муолиҷа, баҳогузорӣ ба вазнинии ҷараён, ояндабинӣ ва пешгирӣ аз bemoriҳои музмини гурдаҳо мубрам бокӣ мемонанд. Таҳлили маълумоти дастраси умум нишон медиҳад, ки бисёр ҷанбаҳои масъалаҳои мазкур кам омӯхта шудаанд ва ҳам маълумоти дастрас тазодҳои муайян дорад. Ин хоса ба масъалаи омӯзиши низоми дилу рагҳо даҳл дорад, ки асосан вазнинии равандро дар bemoroni гирифтор ба амрози музмини гурдаҳо муайян мекунад. Дар матлабу рисолаҳои батабърасидаи муаллифони пешgom дар патогенези пайдоиши тағиирот дар дилу рагҳо нақши ҷанбаҳи гипертонияи шараёни ва анемия қайд мегардад. Дар марҳилаи норасоии музмини гурдаҳо (НМГ) омилҳое, ки ба фаъолияти миокард таъсири манғӣ мрасонанд, инчунин ба пайдоиши осебҳои бисёрузвӣ мусоидат менамоянд, зиёд мешаванд.

Дар баробари гипертония, камхунӣ таъсири бевоситаи маводи заҳргини мубодилаи азотӣ - мочевина, креатинин, ҳалалдоршавии тавозуни электролитӣ, ихтиололи мубодилаи обу намак, ҳолати туршӣ-ишқорӣ, гипопротеинемия, ҳамчунин омилҳои аутоиммунӣ омилҳои манғии эътирофшудаи ангезандай миокард маҳсуб мейбанд. Дар зимн ба эътибор гирифтани муҳим аст, ки ихтиололи низоми дилу рагҳо ҳангоми НМГ на ҳангоми таъсири алоҳидай яке аз омилҳои дар боло зикргардида, балки ҳангоми таъсири маҷмӯии ҳамзамони якчанд омил рӯҳ медиҳад. Ба вучуд омадани ин ё он дараҷаи ихтиололи фаъолияти дил, маҳсусан гипертрофияи меъдачаи чап бо тағиироти морфологии минбаъда ба ҷараёни клиникии bemorии асосӣ таъсири назаррас мерасонад.

Зиёд он дурнамо ва оқибати bemoriro муайян мекунад, бисёр вақт сабаби марги bemoroni гирифтор ба БНГ мешавад. Бо вучуди муҳим будани масъалаи мазкур, дар адабиёти дастрас танҳо корҳои ҷудогона дар ин мавзӯъ дига мешаванд, ки дар онҳо ҳам бисёр ҷанбаҳо баҳсбарангез бокӣ мемонанд. Илова бар ин, масъалаҳои мазкур дар аҳолии Тоҷикистон омӯхта нашудаанд.

**Ҳадафи таҳқиқот:** Омӯхтани зуҳуроти клиникӣ-функционалии гипертрофияи меъдачаи чап дар bemorон дар марҳилаҳои гуногуни БНГ.

**Мавод ва усули таҳқиқот:** Барои расидан ба ҳадафҳои кори мо 109 bemor бо БНГ омӯхта шуд. Синни bemorон миёни 20 ва 50-сола буд, мардон 64 нафар, занон 42 нафарро ташкил медоданд. Гурӯҳи назоратиро 20 нафар ихтиёриёни солим ташкил доданд, ки аз рӯи синну сол бо гурӯҳи мавриди омӯзиш қобили қиёс буданд. Ҳамаи bemorон мавриди муюна тибқи нақшай нефрологӣ қарор дода шуданд, ки омӯзиши умумии клиникӣ, таҳқиқи рагҳои қаъри ҷашмро дар бар мегирифт, бо роҳи биохимиавӣ сатҳи мочевина, креатинин, электролитҳо дар зардоби ҳун муайян карда мешуд, таҳлили умумиклиникии ҳун, пешбӯ, ҷоягири мувофиқи Нечипоренко, бактериурия, протеинурияи шабонарӯзӣ, муайянкунии функцияи концентратсионӣ аз рӯи вояи Зимнитский иҷо мегардид. Таҳқиқи гурдаҳо тавассути ТУС ва дар сурати зарурат урографияи инфузионӣ гузаронда мешуд. Дар баробари ин таҳқиқот таҳлили электрокардиограмма, ЭхоКГ доир мегардид.

Дар кулли ҳолатҳо натиҷаҳои таҳқиқоти стандартии эхокардиографӣ, доплери ЭхоКГ таҳлил карда мешуданд. Вазни миокарди меъдачаи чап (ВММЧ) мувофиқи формулаи Ҷамъияти эхокардиографии Амери-



ка арзёбӣ мегардид. Индекси вазни ВММЧ (ИВММЧ)-ро ҳамчун таносуби ВММЧ ба масоҳати сатҳи бадан муайян мекарданд. ГМЧ ҳангоми ИВММЧ  $134\text{g/m}^2$  дар мардон ва  $110\text{g/m}^2$  дар занон эътироф мегардид (Devereux R.B. et.al.).

Ба маводи мавриди таҳқиқ он гирифторони БНГ дохил карда нашуданд, ки омилҳои этиологиашон bemории фишорбаландӣ, атеросклероз, диабети қанд, нефропатияҳои мубодилавӣ ва аутоиммунӣ буданд. Коркарди оморӣ анҷом дода мешуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо: Дар натиҷаи омӯзиши 109 bemор маълум гардид, ки сабаби БНГ дар 59 bemор гломеруонефрити музмин, дар 31 bemор пиелонефрити музмин будааст, аз ин шумора 9 нафар аномалияи модарзодии гурдаҳо, 9 нафар - bemории носурии гурда, 2 нафар сили пӯсти сурҳи системавӣ, 7 нафар дар анамnez bemории сангӣ гурда бо пиелолитомия доштанд. Ҳамаи bemорон муолиҷаи тодиализӣ, консервативӣ, ивазкунанда мегирифтанд.

Синдроми варамнокӣ дар сатҳи гуногуни ифодаёбӣ дар bemорон бо гломеруонефрити музмин бо роҳи клиникӣ мушоҳида мегардид. Варамнокии мӯътадили рӯй, андомҳои поёни ва бадан дар 31 bemор мушоҳида мешуд, дар 11 bemор варамҳои тиҳигоҳӣ бо нишонаҳои астсит ва гидроторакс, дар 6 нафар бо гидроперикард қайд мегардиданд. Бо роҳи лабораторӣ дар 11 bemори мазкур аломатҳои маъмулии синдроми нефротикӣ чой доштанд. Варамнокии андомҳои поёни бо дамиши варидҳои гардан, калон шудани чигар, ки ба мавҷудияти норасоии қалбӣ ишора мекард, дар 6 (5.6%) bemор муайян карда шуд. Фишорбаландии шараёнӣ дар 76 bemор, мӯътадил дар 36, ифодаёфта дар 27 ва вазнин дар 13 bemор мушоҳида мешуд.

Дараҷаи ифодаёбӣ ва вазнинии фишорбаландии шараёнӣ то андозае бо дараҷаи норасоии гурдаҳо вобастагӣ - коррелятсия дошт. Фишорбаландии шараёнии вазнин бо нишонаҳои рукуд дар даври хурди гардиши хун бо лаҳзаҳои хурӯчи астмаи дил бештар дар bemорон дар марҳилаи ниҳоии БМГ

мушоҳида мегардид. Дар вакти таҳқиқи клиникии дил кӯчидани такони қуллагӣ ба чап ҳамчун натиҷаи гипертрофияи меъдаҷаи чап дар 52 (49%) bemор ошкор карда шуд. Такони қуллагӣ бештар тақвияёфта буд ва дар фосилаи байниқабурғавии 6-уми чап эҳсос мешуд. Тариқи аускүлтативӣ дар қуллаи дил одатан шавшуви систоликии марбут ба хусусиятҳои функционалий, дар 8 bemор садои соиши перикард бо нишонаҳои соиши перикардиалий шунида мешуд. Омӯзиши рагҳои қаъри ҷашм бештар симптомҳои ретинопатияро дар шакли тангшавии артериолаҳо, дар ҳолатҳои камтар бо мавҷудияти геморрагияҳо дар қаъри ҷашм муайян менамуд.

Таҳлили электрокардиограммаҳо бештар тахикардияи синусӣ, халал ёфтани равандҳои реполяризатсияро бо нишонаҳои гипертрофияи меъдаҷаи чап бо электросистолаҳои ҷудогона нишон медод. Басомади муайяншавии нишонаҳои гипертрофияи меъдаҷаи чап ба воситаи Эхо-КГ нисбатан дар коррелятсия бо фишорбаландии шараёнӣ, анемия (камхунӣ), дараҷаи хатои лаборатории мубодилаи азотӣ, мубодилаи электролитӣ ва андозаи суръати филтркунонии лӯндаҷавӣ буд (Ҷадвали 1).

Маълумоти пешкашшуда нишон медиҳад, ки дар марҳилаи мӯътадили БМГ, асосан андозаҳои филтркунонии лӯндаҷавӣ ва реабсорбсияи маҷрой бо афзоиши креатинини зардоби хун дар ҳаҷми мӯътадил қоҳиш ёфтаанд. Электролитҳои хун ва сатҳи гемоглобин дар аксари bemорон дар ҳудуди андозаҳои меъёрий нигоҳ дошта мешуданд ва танҳо тамоюли гиперкалиемия бо гипокалиемия дида мешуд. Маълум аст, ки қабл аз ба вучуд овардани НМГ bemориҳои музмини гурда метавонанд аз 1 то 20 сол давом ёбанд ва аз як қатор марҳилаҳо гузаранд, ки тақсимоти шартии онҳо барои баҳогузории дуруст ба вазнинии ҷараён ва пешгӯй, ҳамчунин банақшагирӣ ва таъини табобати муносиб зарур аст. Аз ин бармеояд, ки омили асосии ГМЧ-и дил дар bemорон дар марҳилаи мӯътадили НМГ ба маҷмӯи симптомҳои bemории асосӣ, пеш аз ҳама фишорбаландии шараёнӣ вобастагӣ дорад.



**Чадвали №1.- Ҳолати клиникӣ-функционалии миокарди меъдачаи чап ва нишондиҳандаҳои лабораторӣ дар беморон бо марҳилаҳои гуногуни БМГ**

Нишондиҳандаҳои асосӣ	Марҳилаи амбулаторӣ-муолиҷавӣ		Марҳилаи ниҳоӣ n=36 M±m
	Марҳилаи муътадил n=36 M±m	Марҳилаи вазнин n=34 M±m	
Мочевина (ммол/л)	<b>13,0±1,6</b>	<b>28,6±2,8</b>	<b>45,4±4,2</b>
Креатинин (ммол/л)	<b>226±14,0</b>	<b>364± 18,0</b>	<b>681±24,0</b>
Суръати фільтркунонии лӯндачавӣ (мл/мин)	<b>42,0±3,6</b>	<b>26,0 ± 6,4</b>	<b>8,2± 2,4</b>
Реабсорбсияи маҷроӣ (%)	<b>94,4± 3,2</b>	<b>89,2 ± 6,8</b>	<b>84,6 ± 4,2</b>
Гемоглобин (г/л)	<b>112,0±8,6</b>	<b>79,6± 9,6</b>	<b>64,6± 4,6</b>
Натрийи плазма (ммол/л)	<b>140,0 ± 3,8</b>	<b>138,2±3,4</b>	<b>134,6±6,1</b>
Калийи плазма (ммол/л)	<b>4,5±0,02</b>	<b>5,1±0,06</b>	<b>5,4±0,06</b>
Магнийи плазма (ммол/л)	<b>1,2±0,1</b>	<b>1,4±0,2</b>	<b>1,8±0,4</b>
ГМЧ (%)	<b>38,9 (14)</b>	<b>55,9 (19)</b>	<b>72,2 (26)</b>
Пешдили чап (см)	<b>3,7±0,4</b>	<b>3,8±0,6</b>	<b>3,9±0,4</b>
Faфсии девораи қафои меъдачаи чап	<b>1,12±0,3</b>	<b>1,24±0,2</b>	<b>1,26±0,4</b>
Faфсии миёндевории байни меъдачаҳо (см)	<b>1,17±0,4</b>	<b>1,4±0,12</b>	<b>1,46±0,16</b>
Ҳачми партофти хун дар як такон (%)< 50,0	<b>16,6% (6)</b>	<b>32,2% (11)</b>	<b>41,1% (16)</b>
Дисфункцияи диастоликӣ (%)	<b>30,6 (11)</b>	<b>35,3% (12)</b>	<b>61,1 (22)</b>

Эзоҳ: дар қавс шумораи мутлаки беморон ва ба ҳисоби % нишон дода шудааст. Муътамадии тафовут - p<0,005.

Дар марҳилаҳои минбаъдаи НМГ нишондиҳандаҳои функционалии гурдаҳо якбора поён мераванд, симптомҳои уремикӣ, ихтилоли тавозуни электролитӣ, фишорбаландии шараёни ва камхунӣ вусъат меёбанд. Мутаносибан, дар марҳилаҳои БМГ-и ифодаёфта ва вазнин ГМЧ бештар мушоҳид мешавад ва таркиби сифатии тағирии геометрияи дил дар маҷмӯъ меафзояд. Ошкорнамоии тағиироти дилурагӣ, маҳсусан ГМЧ, дар марҳилаҳои барвақтии БМГ дар банақшагирии табобати беморон аҳамияти калон дорад, зеро ин имкон медиҳад бо самараи бештар муолиҷаи барвақтии кардиалий гузаронда шавад. Муҳиммияти масъалаи мазкур ҳангоми НМГ-ҳои ифодаёфта, вазнин, маҳсусан дар марҳилаҳои ниҳоӣ, дар давраи тодиализӣ ва ҳангоми тайёрий ба оғози табобат бо гемодиализи барномавӣ меафзояд, зеро худи протседураи гузарондани гемодиализ метавонад ҳавфи ба вучуд омадани як қатор оризаҳои таҳдидсозро ба миён орад, аз чумла аз тарафи системаи дилурагҳо.

Аз маълумоти пешкашшуда (чадв. №1) динамикаи афзоиши аломатҳои гипертрофияи меъдачаи чап мушоҳид мегардад. Андозаҳои меъдачаи чап, гафсии девораи қафои меъдачаи чап (ФДҚМЧ), гафсии миёндевори байнимеъдавӣ (ФМБМ), ҳисоб надумдани индекси гафсии нисбии меъдачаи

чап (ИФНМЧ), индекси вазни миокарди меъдачаи чап (ИВММЧ) дар марҳилаи муътадили БМГ дар ҳачми муътадил зиёд шуда буданд. Дар ин марҳилаи беморӣ патогенези гипертрофияи меъдачаи чап асосан ба давомнокӣ ва вазнинии гипертонияи шараёни, омилҳои аутоиммунӣ аз оғози рушди раванди асосӣ алоқаманд аст. Эҳтимолан, тамоюл ба анемия аҳамияти назаррас дорад, ки ҳангоми он узву бофтаҳо ҳанӯз дар марҳилаи ибтидоии БМГ ба андозаи кофӣ аз оксиген сер намешаванд. Бо мурури рушд кардани нишонаҳои БМГ, дар марҳилаҳои ифодаёфта, вазнин ва маҳсусан дар марҳилаи ниҳоӣ БМГ ҳодисаҳои вазниншавии гипертонияи шараёни афзоиш меёбад, камхунӣ, дисбаланси электролитӣ, таъсири захрии маҳсулоти мубодилаи азотӣ, ихтилоли ҳолати туршӣ-ишқорӣ рушд меёбад.

Нисбатан равшан аст, ки бо мурури рушди вазнинии БМГ омилҳои манфӣ низ, ки рушди гипертрофияи меъдачаи чапро ҷоннок мекунанд ва ба осебёбии низоми дилурагӣ дар маҷмӯъ боис мегарданд, зиёд мешаванд. Тавре аз таҳлили Эхо-КГ дида мешавад, андозаҳои пешдари ҷондагӣ, ФДҚМЧ, ФМБМ, ИВММЧ, ИФНМЧ дар муқоиса бо марҳилаи муътадили БМГ, дар марҳилаи вазнин, маҳсусан дар марҳилаи ниҳоӣ меафзояд. Дар баробари ин алоқаи корреляционӣ дар байни басомад ва дараҷаи ифо-



даёфтагии тафтири геометрии меъдачаи чап бо нишондиҳандаҳои функционалии миокард муайян мегардад. Ҳачми партофти хуни меъдачаи чап дар беморони марҳилаи мұтадили БМГ дар 6 бемор (16%) нисбатан хифз шуда, андак тамоюл ба камшавӣ доштанд (150%) ва дар 11 нафар нишонаҳои дисфункцияи диастоликӣ ҷой доштанд. Дар ҳоле ки ҳангоми марҳилаи вазнин нишондиҳандаҳои ҳачми партофти хун дар як зидани дил дар 11 бемор (32,3%), нишонаҳои дисфункцияи диастоликӣ дар 12 (35,3%) ба андозаи мұтадил кам шуда буд. Махсусан зиёд ҳалал ёфтани ин нишондиҳандаҳо дар марҳилаи ниҳои БМГ ошкор мегардид, ҳачми партофти хун дар 22 (61,1%) бемор коҳиш ёфта буд, нишонаҳои дисфункцияи диастоликӣ - дар 22 (61,1%) бемор. Ба ин тарик, басомади ташхисшавии гипертрофияи меъдачаи чап бо нишонаҳои коҳишёбии функцияи кашишхӯрии миокард яқинан бо вазнинӣ ва дараҷаи ифодаёфтагии БМГ коррелятсия дошта, ба сабаби патогенези рушди гипертрофияи меъдачаи чап ва ихтиоли функцияи миокард будани таъсири фишорбаландии гипертонӣ, камхунӣ, азотемия, ихтиолҳои электролитӣ ва коҳишёбии суръати филтркунони лӯндачавӣ таъкид мекунад.

Бо мурури коҳишёбии суръати филтркунони лӯндачавӣ басомади гипертрофияи меъдачаи чап афзоиш меёбад, бо баланд шудани суръати филтркунони лӯндачавӣ пас аз трансплантатсияи гурдаҳо нишонаҳои гипертрофияи меъдачаи чап мавриди регресс (акибравӣ) карор мегирифтанд. Ин қонунияти нисбӣ дар рафти таҳқиқоти мо низ ошкор гардид, ки бо мурури афзоиши вазнинии БНГ ва коҳишёбии рушдкунандай суръати филтркунони лӯндачавӣ басомади аломатҳои гипертрофияи меъдачаи чап зиёд мешаванд. Дар марҳилаи мұтадили БНГ гипертрофияи меъдачаи чап дар 38% беморон, дар марҳилаи мобайнӣ - дар 55%, дар ниҳоӣ - дар 72% беморон ташхис гардид. Бо назардошти ин, муқоисаҳо бо андозаҳои ИВММЧ, индекси гафсии нисбии миёндевории меъдачаи чап, ПХ-и миокард имкон доданд алоқаи муайян миёни

пайдошавии гипертрофияи меъдачаи чап ва ифодаёфтагии омилҳои хатарзо мүқаррар карда шавад. Ҳамагӣ гипертрофияи меъдачаи чап дар марҳилаҳои гуногуни БНГ дар 59 бемор аз 106 нафари таҳқиқшуда (55,6%) ташхис гардид. Таҳлили муқоисаҳои клиникӣ робитаи муайянни коррелятсияни байни навъҳои тафтири морфологии миокарди меъдачаи чап бо зуҳуроти клиникии БНГ ва дараҷаи осеббинии низоми дилурагӣ дар маҷмӯъ нишон дод. ГМЧ-и экссентрикӣ бештар дар беморони гирифтор ба фишори баланд ва вариантноки шараёнӣ ва ихтиоли назми кори дил мушоҳида мегардид. Дар 12 бемор нишонаҳои дисфункцияи диастоликӣ муайян мешуданд, дар 6 нафари онҳо - бо поёнравии  $\text{ПХ} < 50\%$ . ГМЧ-и экссентрикӣ дар 42,9% беморон дар марҳилаи мұтадили БНГ мушоҳида мегардид, аз ин бармеояд, ки дар этиопатогенез рушди ин тартиби тафтири геометрияи миокард, асосан аз вазнинӣ ва давомнокии гирифторӣ ба фишорбаландии шараёнӣ вобаста аст, зеро дар ин марҳилаи БНГ синдроми камхунӣ, ихтиоли мубодилаи электролитӣ ва ҳолати турший-ишқорӣ нисбатан ҷуброншуда бοқӣ мемонанд. ГМЧ-и концентрикӣ бештар дар марҳилаи вазнин, дар марҳилаи ниҳои БНГ мушоҳида гашта, бо ин таъкид ба аҳамият доштани маҷмӯи омилҳои хатарзои барои ин марҳила хос ба рушди худ таъкид менамуд. Инҳо дараҷа ва кӯҳнагии фишорбаландии шараёнӣ, камхунӣ, азотемия, ихтиоли тавозуни электролитӣ ва ҳалалёбии ҳолати турший-ишқорӣ мебошанд. Коҳишёбии ПХ (партофти хун дар як тақон) $<50\%$  дар 27 бемор мушоҳида мегашт, дисфункцияи диастоликӣ дар 34 муоинашуда дар марҳилаи вазнин ва ниҳои БНГ. Аз нигоҳи клиникӣ дар гурӯҳи беморон бо гипертрофияи концентрикии меъдачаи чап (20,3%) нишонаҳои норасои музмини дил бо лаҳзаҳои хурӯчи астмаи дил ва бозистӣ дар даври хурди гардиши хун ҷой доштанд. Тафтири морфологии концентрикии меъдачаи чап таҳминан баробар дар ҳамаи марҳилаҳои БНГ мушоҳида мегардид. Поёнравии  $\text{ПХ} < 50\%$  бо дисфункцияи диастоликӣ дар 6 бемор аз 11 нафари дорои ин навъи



тафийироти геометрияи миокард муайян ме- гардид. Аз нигоҳи клиникӣ нишонаҳои но- расоии пинҳонии музмини гурдаҳо бо майл ба рушдёбӣ қайд мегардид.

**Хулоса:** Ба ин тарик, таҳқиқи клиникӣ- функционалии ҳолати миокарди меъдаҷаи чап дар 109 бемор бо марҳилаҳои гуногуни БНГ имкон доданд гипертрофияи меъдаҷаи чап дар 59 (55,6%) бемор муқаррар карда шавад. Аз онҳо дар марҳилаи мӯтадил -

38,9%, вазнин - 55,9%, ниҳоӣ - 72,2% ҳолат. Бино ба натиҷаҳои муқоисаҳо робитаи му- аյяни басомади пайдошавии гипертрофияи меъдаҷаи чап бо дараҷаи вазнинӣ ва кӯҳна- гии фишорбаландии шараёнӣ, камхунӣ, са- тҳи коҳишёбии суръати филтркунонии лӯндаҷавӣ, азотемия муқаррар карда шуд. Бо мурури афзоиши омилҳои манғӣ басо- мади гипертрофияи меъдаҷаи чап низ зиёд мешуд.

### АДАБИЁТ

1. Карабаева А.Ж. и соавт. // Нефрология. 2008. Т.12. № 2. С. 56-60.
2. Карабаева А.Ж. Альдостерон как фактор прогрессирования кардиоваскулярных осложнений при хронической болезни почек - Автореф. дис. докт. мед. наук. - Санкт-Петербург. 2019. 48 с.
3. Наточина Н.Ю. // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. 2009. № 6. № 41-46.
4. Ребров А. П., Зелепукина Н. Ю. // Нефрология и диализ. 2011. № 4. (доступно по <http://www.nephro.ru/magazine/article.php?id=8838>).
5. Есаян А.М., Каюков И.Г. //Лечение хронической болезни почек / Под ред. С.И. Рябова. - СПб.,2017. С. 26-35.
6. Тареева И.Е. // Тер. архив. 2006. № 6. С. 5-10.
7. Мовчан Е.А. // Бюллетень сибирской медицины, 2018. Приложение 2 С. 88-96,

## КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК.

**А.А. Абдувохидов, А.Р. Тоиров.**

**Резюме:** В статье анализируется клинико-функциональная характеристика гипертрофии левого желудочка у 109 больных с различными стадиями хронической болезни почек (ХБП). В результате обследования гипертрофия левого желудочка установлена у 59 (55,6%) больных с ХБП. Из них в умеренной стадии у 38,9%, тяжелой у 55,9%, терминальной у 72,2% больных. Авторы указывают на определенную взаимосвязь частоты возникновения гипертрофии лево- го желудочка между степенью тяжести и дав- ности артериальной гипертонии, анемии, уровня снижения скорости клубочковой фильтрации, азотемия. По мере нарастания выше указанных отрицательных факторов

риска увеличивалась частота гипертрофии левого желудочка. Расчет данных функциональных исследований сердца позволили установить определенные изменения геометрии левого желудочка. Концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка установлена у 30 (50,8%) больных из 59 больных с гипертрофией левого желудочка. Кон- центрическое ремоделирование выявлено у 11 (18,7%) больных, эксцентрическое у 18 (30,5%).

**Ключевые слова:** хроническая болезнь, гипертрофия левого желудочка, ремодели- рование миокарда левого желудочка, арте- риальная гипертония, анемия, азотемия, скорость клубочковой фильтрации.



## CLINICAL FEATURES OF LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN PATIENTS WITH VARIOUS STAGES OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.

A.A. Abduvohidov, A.R. Toirov.

**Abstract:** The article analyzes the clinical and functional characteristics of left ventricular hypertrophy in 109 patients with various stages of chronic kidney disease (CKD). As a result of the examination, left ventricular hypertrophy was found in 59 (55.6%) patients with CKD. Of these, in the moderate stage in 38.9%, severe in 55.9%, terminal in 72.2% of patients. The authors point to a certain relationship in the incidence of left ventricular hypertrophy between the severity and duration of arterial hypertension, anemia, the level of decreased glomerular filtration rate, azotemia. As the above negative risk factors increased, the

incidence of left ventricular hypertrophy increased. The calculation of the data of functional studies of the heart allowed to establish certain changes in the geometry of the left ventricle. Concentric hypertrophy of the left ventricular myocardium was found in 30 (50.8%) patients out of 59 patients with left ventricular hypertrophy. Concentric remodeling was found in 11 (18.7%) patients, eccentric in 18 (30.5%).

**Key words:** chronic disease, left ventricular hypertrophy, left ventricular myocardial remodeling, arterial hypertension, anemia, azotemia, glomerular filtration rate.

**Абдувоҳидов Абдусамад Абдуқаҳорович**, уролог - андролог дар бемористони "Ибни Сино", асистенти кафедраи урологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалийибни Сино, E.mail: abdusamad.aa@gmail.com, тел.: 93-777-77-02.

**Абдувоҳидов Абдусамад Абдуқаҳорович**, уролог - андролог в международной клинике "Ибни Сино", ассистент кафедры урологии ТГМУ им. Абуали Ибни Сино, E.mail: abdusamad.aa@gmail.com, тел.: 93-777-77-02.

**Abduvoхидов Abdusamad Abdulkakhorovich**, urologist andrologist at the Avicenna International Hospital, E.mail: abdusamad.aa@gmail.com, tel.: 93-777-77-02.

## БАРРАСИИ ФИЗИОЛУЖИИ ТАШКИЛИ САНГИ ГУРДА ВА РОХХОИ ДАРМОНИ ОН АЗ ДИДГОҲИ АБӮАЛИЙ ИБНИ СИНО Муҳаммад Ақил Маҳмудӣ, Қайс Афзалий, Парвиз Қурбонӣ

Донишкадаи тибби Донишгоҳи Балхи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон.

**Муқаддима:** Санги куллия яке аз анвои сангҳои идрор (пешоб) аст. Санги идрорӣ мумкин аст дар куллия, холиб, масона ва ё маҷрои идрор бошад, вале ба таври шоъе дар куллия ташкил мешавад ва ба санги куллия маъруф аст, худуди аз 5 то 10%-и мардум дар тӯли зиндагӣ ба санги куллия мубтало мешаванд. Ҳадди аксар шуюъи санги идрорӣ дар мардон дар даҳаи чаҳоруми зиндагӣ ва дар занон дар даҳаи панҷуми зиндагӣ аст, таҷаммӯи кристоллҳои ношӣ аз маводи маъданӣ режими гизои муҷиби ташкили санг дар куллия мешавад.

Ибтило ба сангҳои куллиявӣ замонҳои бисёр қадим шинохта шуда буд. Шуюъи сангҳои системи идрорӣ дар ҳудуди 2 то 15%

арзёбӣ мешавад, санги куллия ихтиололи болинӣ шойиъ аст ва шуюъи он таҳти таъсирӣ тағйироти шеваи зиндагӣ, тағйироти ҷуғрофӣ, наҷод ва қавмият ва авомили мутааддиди дигар аст (197-1).

Шуюъи санги куллия аз 1 то 5% дар нуқтии муҳталифи гузориш шуда, ки дар кишварҳои пешрафта 2 то з дарсад ва дар кишварҳои дар ҳоли тавсия 0,5 то 1% бароварда шуда аст (3-74)(6-172) ҳамчунин мутолиъот нишон медиҳад, ки 8 то 15 дарсад аз мардуми Амрико ва урупо дар тули зиндагияшон ба санги куллия мубтало мешаванд мутолиъот дар мардони сафед пуст нишон медиҳад, ки дар сини 70 -солагӣ аз ҳар ҳашт нафар як нафар мубтало ба ин беморӣ ҳастанд(7-79)



Маводи аслии ташкилдиҳандаи сангҳои куллия шомили экзилоти калсий, фосфати калсий, асиdi уруйик ва систиин ва ё маҳлуте аз ин мавод бо маводи амониум аст, ки ин мавод ба кумаки мотриксҳо кристолизӣ шуда ва ташкили санг куллияро медиҳанд. Ташхиси маводи аслии ба вучуд оварандай ҳар санг омили муҳиммэ дар тарҳрезии дармони фарди мубтало аст ва тасмимгирӣ дар бораи равиши дармони саҳеҳи бемор ниёз ба огоҳӣ аз таркиботи ташкилдиҳандаи санг дорад 75% аз сангҳои куллия аз навъи калсий ҳастанд, ки шомили калсиюми экзилот, калсиюми фасфот, таркибе аз экзилот ва фасфот ҳастанд (8-98).

Илал ва авомили зиёде монанди тағзияи номуносиб, масрафи доруҳо, авомили муҳитӣ, авомили генетикӣ ва мавориди бисёри дигаре дар заминасозӣ ва эҷоди санг дар куллия муассиранд, бинобар ин дар ин мақола илали ташкили санг дар куллия ва роҳҳои дармони он аз дидгоҳи Абӯ али Сино ва пизишкии имрӯз мавриди баррасӣ қарор мегирад.

**Мавод ва равишҳо:** Дар ин мутолиҳа саъӣ кардем бо ҷустуҷӯ дар пойгоҳҳои иттилоърасони мұтабар ба баррасии мұққисаи ин мавзуъ аз ду дидгоҳ бипардозем бо таваҷҷуҳ ба афзойиши шуюни санг куллия дар афроди бо санин мұхталиф боло будани ҳазинаҳои дармонӣ, ҷароҳи ва санг шикани куллия дар ин мақола ба баррасии дастуроти тағзия ва маводи гиёҳии мүссир дар пешгирӣ аз ташкили санг дар куллия ва сипас дармони он аз дидгоҳи пизишкии имрӯз ва Абу Али Сино мепардозем. Нахустин арзёби дар бемори машқук ба санг куллия озмоиши идрор аз назари вачуди хун аст (шакли 1). Кишти идрор дар сурати таб ё вачуди гулобули сафед дар идрор зарурист ғоҳе авқот ташхиси санг куллия аз тариқи мушоҳидаи санг дар родюграфии содай шикам сурат мегирад. Сангҳои асиdi урюғруфӣ ва сангҳои мартубит бо масраф кунандаҳои прутаоз дар испирали СТ родюграфӣ қобили мушоҳида нестанд ва сунуграфӣ ё метавонанд тамоми анвоъи сангро шиносои кунанд ва дар сурате, ки ташхис мавриди тардид бошад анҷоми онҳо зарурист.

Баррасии одоти ғизойии бемор, торихчай доруи ва торихчай хонаводагӣ дар мавриди сангҳои идрорӣ аз дигар мавориди муасир дар ташхиси санг аст.

Илали ташкили санг куллия аз дидгоҳи пизишкии имрӯз ва Абу Али Сино:

Илали аслии ташкили санг дар куллия чанд мавридаст: ғилзати маводӣ мисли экзилоти калси, фосфати калси ва асиdi уруйик дар идрор афзойиши меёбад камбуди маводи мисли сиртот, камбуди моеъот дар бадани бемор, уфунати асиdi уруйик, рукудӣ идрори, давраҳои беҳаракати ва ихтилолоти генетики.

Як омили муҳим дар тавлиди санг куллия pH идрор аст. Сангҳои асиdi уруйик, системаин ва экзолоти калси дар идрор асиidӣ ташкил мешаванд дар сурате, ки сангҳои уструвит ва фосфати калси дар идрори қалёйи ташкил мешавад, режими ғизои муҳимтарин фоктури таъйин кунандаи pH идрор ва дар воқеъ омили муассир дар ташкили санг куллия аст. Авомили муҳити ва генетики аз дигар мавориди муассир дар ташкили санг буда ихтилолоти метобулий ба хусус ихтилол дар мизони тарашшуҳи ҳурмунҳои муассир бар боз ҷазб ва дафъи аносирни маъданни монанди калси, фосфор, манизим ва низ аз мавориди муҳим ва муассир дар ташкили санг куллия ҳастанд муҳимтарини ин ҳеромонҳи поротурмун ва калситанин ва олдестарон аст. Таъдили ғизоҳо, доруҳо ва мукаммалҳои масрафӣ метавонад сабаби пешгирӣ аз ташкили санг куллия шавад. Ҷоқи эҳтимоли эҷоди санг куллияро афзойиши медиҳад бо вучуди ин коҳиши вазн агар бо масрафи режими ғизои ҳовии мақодири болоии прутони ҳайвони аз даст рафтани сариъи бофтаҳои бидуни ҷарбӣ ё дарёғти нокофии моеъоти ҳамроҳ бошад сабаби пешгирӣ аз эҷоди санг куллия намешавад.

Коҳши тудаи устухонӣ ба авомили мутаъаддиде бастагӣ дорад, ки муҳимтарини онҳо ҳипугнодасим (9-113) (10-341) дарёғти нокофии калси (11-34) фактурҳои генетики (12-105) ва масрафи барҳе доруҳо мисли кортикустриудҳо аст. Мутолиъот бар рӯи бемории санг куллия ҳокӣ аз онаст, ки ҳуду-



ди 90 дарсад сангҳои калюи ҳамроҳ бо як ихтилиоли метаболики аст (13-30) (14-205) ки метвонад бар метабализми устухон таъсир бигузорад ва натиҷаи он коҳиш дар тудаи устухон ва иступruz аст сангҳои калюи авд кунанда низ ағлаб бо ихтилолоти метабализми калси ва фосфат иртибот дорад (15-291) (16-169).

Бархе аз доруҳо аз тариқи меҳонизмҳои муҳталифе шомили эҷод ё кристалҳои идрорӣ ва тағирии ҳусусиёти идрор монанди тағирии pH коҳиши ҳаҷми идрор дар ташкили сангҳои идрорӣ муасиранд (17-278) (18-555).

Устод Абу али Сино дар фасли шашуми китоби тиб дар падид омадани модаи сангӣ дар куллия ё масона ду омили аслӣ зикр кардаанд:

1. Чӣ гуна мизоҷи модда барои саҳт шудан ва табдил шудан ба санг омодагӣ дорад?

Маводе, ки барои санг шудан дар куллия ва масона омодагӣ доранд, иборатанд аз моддаи мартуби лузҷ ва ғализу балғамиӣ, моддаи рим ва чирки ғализ ва хун, ки дар варам дамма шуда ҷамъ меояд. Ба вучуд омадан ва тавлид шудани сангҳои куллия ағлаб дар асари вучуди модаи балғамию ғализ ва тар ва лузҷ ё рим аст, ки ё модаи ташкил диҳандай санг аз он сарҷашма мегирад, ё ҳолате дар бадан эҷод мекунад, ки моддаро ҳабс карда ва ниғаҳ медорад то ба ба мурури замон саҳт ва сангӣ мешавад (30-240-262) моддаи аслӣ ва асосие, ки маводи омода барои санг шуданро ба вучуд меоварад ғизои ғализ аст, ғизоҳои монанди: анвоъи шири ҳайвон ва ба вижана шири банд омада ва панири тоза ва тар гушти ғализи парандай дурушт, ки дар канори мардобҳо ва бешазорҳо зиндагӣ мекунанд, гӯшти шутур, гӯшти ғов, гӯшти такка, гӯшти ғализи шикорӣ, гӯшти ғализи моҳӣ, сурҳ шудаҳоро дар тоба ноне, ки гандумаш дорои ҳосият лузҷӣ бошад, ноне, ки аз ҳамирмоя назада ва барноёмада бошад, оши қашқ ба таври умум, ҳалим аз гандуми кӯбida ва ғализ ва пурмоя, нон аз орди дубор бехта бесабус ва ҳар ноне, ки сабус надорад, шириниҳои лузҷ, меваҳои турш маззаи дер ҳазм, меваҳое, ки хилти лузҷ тавлид мекунанд монанди: себи

кол ва норасида, шафттолу, ҳавхи норасида, обҳои гилолуд ва нософ ва бавижа обҳое, ки бештар барои нушидан ба масраф наме расанд, нӯшобаҳои тираранг ва сиёҳранги ғализ. Ҳӯрокҳо ва нӯшиданиҳои номбурда ҳамагӣ модда омода барои санг шуданро тавлид мекунанд ва ба вижана шуда, ки нерӯи ҳазмкунанда аз нотавонӣ ёрои ҳазми комили онҳоро надошта бошад, ё ин ки инсон якбора аз ин ғизоҳо дар андозаи зиёд бихӯрад ва дар натиҷа нерӯи ҳазм кунанда ҳаста шавад ва коҳиш ёбад ё тартиби саҳехи ғизо хурдан барҳам бихӯrad ва ғизои дерҳазм қаблан ба меъда дарояд ва ғизои зудҳазм бар ғизои дерҳазм ворид шавад ё дар ҳолати серӣ ва пур будани меъда аз ғизо, инсон варзиш карда ва худро ҳаста кунад (30-251).

Дармони сангҳои куллия аз дидгоҳи пизиши кии имрӯз ва Абӯали Сино моеъи дармонии ҳӯрокӣ ва кантрули дард, баҳше аз дармони ҳодд барои анвоъи сангҳо ҳастанд (19-325).

Барои сангҳои дорои қутри камтар аз 10 миллиметр доруҳои зидди испосим монанди масдуд қунандаҳои канали калсий ва ал-фоблакирҳо сабаби шал шудани азалаи соғи ҳолиб ворид ҳомӣ шаванд ва собит шуда, ки дағъи сангро ба муддати 5 то 7 рӯз тасриъ мебахшад (21-178). Таҷвизи ҳамзамони кортикустроидҳои ҳӯрокӣ сабаби бехтар шудани паёмад намешавад ё асари андаке дорад (23-712).

Дармон тавассути сангшикан яке дигар аз равишиҳои дармони сангҳои куллия аст дар ин равиши сангҳо аз тариқи амвоҷи шавқ, ки аз тариқи озод шудани энержӣ ва интиқоли он аз тариқи об аст, шикаста мешавад, сангшикан бойис мешавад, тӯли муддат иқомат дар бемористон коҳиш ёбад, чун ниёз ба ҷарроҳиро аз байн мебараад вучуди хун дар идрор то ҷанд рӯз пас аз сангшиканӣ табиист. Ҷарроҳии оҳирин роҳи аз байн бурдани сангҳои куллия аст, албатта, имрӯз факат дар 1 то 2%-и беморон ҷарроҳии сангро анҷом медиҳанд ва он ҳам дар суратест, ки санг бо санг шикан ва соири равишиҳо ҳориҷ нашавад.

Абӯали Сино дар ҳусуси дармони сангҳои куллия мефармояд: табибон ақида доранд,



ки дар мұғолицаи санг бояд қабл аз ҳар чиз моддаи қобили санг шуданро аз миён бардошт ва сабабашро қатъ кард, ки агар сабаб намонад, аз тавлидаш қиласырып мешавад, сипас метавон ҳоли куллияро ислох кард ва санги тавлидшударо шикаст ва хурд ва хош кард ва сангрезаҳор аз куллия берун ронад, ки ин аз илоч ба василаи доруҳои идроровар ё ба күмаки ҳолоти хорич аз ҳитай доруи мустақим анчом медиҳад, он гоҳ бояд ба таскини дарди ношй аз амали санг шикастан ва берун рехтани резаҳои он ҳиммат гумошт ва агар амалиёт қарҳа ё захмеро ба вучуд оварад, онро низ ислох кард (30-260).

Бархе аз атиббо тиҳгоҳи бемор ё пушти беморро шикоф медиҳанд ва сангро берун меовранд, ки хатари бузург дар бар дорад ва кори инсони оқил нест, агар аз амали буриданы тиҳигоҳ ва пушт бигузарем ва ба илоч аз рохи дору ва гайра тавассул چүем, дастури илоч ба қарори зер аст: бояд бемор поксозӣ шавад ва моддаи тавлидкунандаи санг ҳамроҳи моддаи поксозишуда берун ояд, ин поксозӣ бояд ба василаи доруи исҳолӣ ва исҳол додани бемор сурат пазирад ё ба василаи қай додани бемор анчом шавад, баъд аз поксозӣ бояд бемор парҳези физиоиро муроъот кунад ва аз ҳўрдани физоҳои ғализ ва обҳои олуда дурӣ ҷӯяд, сипас моддаи ҳўрокии худро таъдил кунад, на беш аз ҳадди табий ва на камтар аз андози лозим бошад, бояд меъдаи бемор тақвият шавад ва ба ҳубӣ физоро ҳазм кунад. Бемор дар ҳоли гуруснагӣ варзиш кунад, аммо варзиши на бисёр сабук ва на бисёр саҳт ва тунд, варзиш бояд миёнагин бошад, камарро маҳкам бибанад ва дар мосожи бадан ихмол накунад, бояд шикамаш нарм бошад ва аз юбусат бипарҳезад, то хилти бадчинси тавлидкунандаи санг ба мадфуъ руй оварад ва мадфуъ чандон дар шикам ҳабс на бошад, ки музоҳамате барои куллия эчод кунад ва роҳбандонеро ба вучуд оварад.

Баҳс ва натиҷагирий: Санги куллия бештар дар мардон ва дар давраи синни 30 то 50 сол буруз мекунад ва дар кўдакон ва солмандон камтар дида мешавад. Шуюъи собықаи санг куллия дар Осиё 1 то 5 дарсад,

5 то 9 дарсад дар Урупо, 13 дарсад дар Амрикои Шимолӣ, 20 дарсад дар Арабистони Саъудӣ гузориш шудааст (4-45) (5-517). Санги куллия бемории шоъеъест, ки бо шуюъи боло ва мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар саросари ҷаҳон ҳамроҳ аст. Авомили заминаи эҷодкунандаи санг ва дармонҳои муртабит бо онҳо дар кўдакон ва бузургсолон тафовут дорад. Эҳтимоли вучуди бемориҳои метаболик ва нақоиси анатомик, дафъи бештари калсий дар идрор коҳиши дафъи ситрат ва экзилот дар идрор ва ҳамчунин афзоиши ашбоъи экзилоти калсий дар идрор, дар кўдакони мубтало ба санги куллия дар муқоиса бо кўдаконе, ки собықаи санг надоштаанд, болотр аст (24-627), бо таваҷҷуҳ ба доруҳои масрафӣ ва режимҳои гизоии додашуда ба афроди дорои санги куллия, мутолиъоти мұттадид нишон медиҳанд, ки беморони бо собықаи санг куллия коҳиши дар тӯдаи устухон доранд. Мутолиъоти эпидимиологӣ нишон дода, ки афзоиши шуюъи сангҳои куллия бо масрафи ками калсий дарёфти робита дорад. Ахираң дар як мутолиъаи болинӣ 5 сола гузориш карданд, ки авди санги куллия бештар дар афроде аст, ки бо режими ками калсий дармон мешаванд (25-52).

Ҳамчунин мутолиъот нишон медиҳанд, ки маҳдудият дар масрафи режими прутуинӣ (протеинӣ) на факат дар коҳиши дафъи калсий, балки дар маҳдуд кардани тавононии сангсозӣ дар системаи идрории беморон бо гиперкалсии уруйии идиопатик ва санги куллияни калсий муфид аст (26-212).

Ба таври куллий асароти манфии режими ками калсий дар беморон ба авди санги куллияни калсий дар мутолиъоти мухталиф гузориш шудааст. Аз тарафе ҳанӯз тавсияи шойиъ дар беморони бо собықаи санг куллияни калсими, маҳдуд кардани экзолот ва калсий дарёфтааст, пайравии тӯлонии муддати ин режим мӯчиби таъодули манфии калсий ва дар натиҷа зухури шароити потулужики муртабит бо санги куллия (гиперкалсии уруйии куллиявӣ (гурдай), афзоиши сатҳи 1 ва 25 гидроксиди витомини D ) мешавад.

Санги куллия як омили ҳатар барои эчоди бемории музмини куллия ва пешрафти он ба



самти марҳалаи поёни куллия аст(27-804). Дар афроде, ки санг куллия доранд, эҳтимоли вучуди авомили хатари марсум ( монанди нажоди сиёҳ, бемории куллиявии қаблӣ, диёбет, прутинурия ва албуинурия ) ва гайри марсум (нефрити байнобайнӣ, пиелонифрити музмин ва ҷинси муаннас) барои эҷоди бемории музмини куллия бештар аст (28-233). Дар сурате, ки миқдори тафсияи глумералий баробар ё камтар аз 60 милилитр дар дақиқа ба андозаи 1, 73 метри мураббаъи сатҳи бадан бошад (марҳалаи 3 бемории музмини куллия), ё микроалбоминурия вучуд дошта бошад, ба тавсияи анҷумани нефрулужии Амрико бемор бояд нифрулужист ирҷоъ шавад(30-253).

Бо таваҷҷӯх ба натоиҷи мутолиъоти мутаъаддид бар руи санг куллия ва ҳамчунин баёни дидгоҳи Абӣалӣ Сино натиҷа мегирим, ки равишҳои дармонии санг куллия дар тибби суннатӣ то ҳадди зиёде мав-

риди таъйиди тибби рӯз аст, ба унвони мисол пешгирий аз ташкили санг дар куллия ва маҷории идрорӣ бисёрроҳаттар ва беҳтар аз дармони он аст, ба таври мутавассит масрафи рӯзонаи 2 литр об мухимтарин кӯмак ба беҳбуди коркарди куллия буда ва эҳтимоли ташкили сангро бисёр коҳиш медиҳад, ҳамчунин риъояти дастуроти ғизои бо мизони мӯтадили прутин ва фибринҳо аз дигар роҳҳои пешгирист, анвоъи мураккабот ба далели доро будани ситрат монеъи ташкили санг идрор мешаванд, дикқат дар масрафи доруҳо, коҳиши масрафи намак, прутин, карбогидратҳои сода, чой ва маводи кофеиндор, маводи муҳаддир ва нӯшобаҳои газдор аз дигар маворид дар ҷилавгирий аз ташкили санг аст, бо ин, вучуди баъзе авомил, ки дар тибби Бӯалӣ Сино ба онҳо ишора шуда, вале дар тибби имрӯз ҷойгоҳе надорад, мутолиъот ва таҳқиқоти густурдатаре талаб меқунад.

## АДАБИЁТ

1. Leonardo R, Reyes Rabanal MD. Instituto de Nefrolog?a, Havana, Cuba. Clinical Epidemiology of Urolithiasis in Tropical areas.lreyes@infomed.sld.cu
2. Stamatelou KK, Francis ME, Jones CA, et al. Time trends in reported prevalence of kidney stones in the United States: 1976-1994. Kidney Int 2003; 63:1817-23.
3. Menon M, Koul H. Clinical review 32: Calcium oxalate nephrolithiasis. J Clin Endocrinol Metab 1992; 74: 703-7.
4. Ramello A, Vitale C, Marangella M. Epidemiology of nephrolithiasis. J Nephrol 2000; 13: 45
5. Kim H, Jo MK, Kwak C, et al. Prevalence and epidemiologic characteristics of urolithiasis in Seoul, Korea. Urology 2002; 59: 517- 21.
6. Lee YH, Huang WC, Tsai JY, et al. Epidemiological studies on the prevalence of upper urinary calculi in Taiwan. Urol Int. 2002; 68: 172-7.
7. Hess B. Pathophysiology, diagnosis and conservative therapy in calcium kidney calculi. Ther Umsch. 2003; 60:79-87.
8. Levy FL, Adams Huet B, Pak CY. Ambulatory evaluation of nephrolithiasis: an update of a 1980 protocol. Am J Med. 1995; 98:50-9.
9. Kanis JA. Causes of osteoporosis. In: Kanis JA, editor. Osteoporosis. Oxford, UK: Blackwell Science. 1994. 81-113.
10. Favus MJ, Goldring SR, Christakos S, editors. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. An official publication of the American Society for Bone and Mineral Research. Philadelphia, PA, USA: Lippincott-Raven. 1996. 248-341.
11. Aerssens J, Declerc K, Maeyaert B, et al. The effect of modifying dietary calcium intake pattern on the circadian rhythm of bone resorption. Calcif Tissue Int. 1999; 65: 34-40.
12. Audi L, GarciaRamrez M, Carracosa A. Genetic determinants of bone mass. Horm Res. 1999; 51:105-23.
13. Pak CY, Britton F, Peterson R, et al. Ambulatory evaluation of nephrolithiasis. Classification, clinical presentation and diagnostic criteria. Am J Med. 1980; 69:19-30.



14. Pak CY. Pathogenesis of idiopathic hypercalciuria. In: Coe FL, editor. Hypercalciuric states. Pathogenesis, consequences and treatment. Orlando, FL, USA: Grune&Straton. 1984. 205-20.
15. Coe FL, Kavalach AG. Hypercalciuria and hyperuricosuria in patients with calcium nephrolithiasis. N Engl J Med. 1974; 291: 1344-50.
16. Nordin BE, Peacock M, Wilkinson R. Hypercalciuria and calcium stone disease. Clin Endocrinol Metab J. 1972; 1: 169-83.
17. Sterrett SP, Penniston KL, Wolf JS Jr, Nakada SY. Acetazolamide is an effective adjunct for urinary alkalization inpatients with uric acid and cystine stone formation recalcitrant to potassium citrate. Urology. 2008; 72(2): 278-281.
18. Welch BJ, Graybeal D, Moe OW, Maalouf NM, Sakhalee K. Biochemi-cal and stone-risk profiles with topiramate treatment. Am J Kidney Dis. 2006; 48(4): 555-563.
19. Long LO, Park S. Update on nephrolithiasis management. Minerva Urol Nefrol. 2007; 59(3): 317-325.
20. Pietrow PK, Karellas ME. Medical management of common urinary calculi. Am Fam Physician. 2006; 74(1): 86-94.
21. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, et al.; EAU/AUA Nephrolithiasis Guideline Panel. 2007 guideline for the management of ureteral calculi. J Urol. 2007; 178 (6): 2418-2434.
22. Singh A, Alter HJ, Littlepage A. A systematic review of medical therapy to facilitate passage of ureteral calculi. Ann Emerg Med. 2007; 50(5): 552-563.
23. Dellabella M, Milanese G, Muzzonigro G. Medical-expulsive therapy for distalureterolithiasis: randomized prospective study on role of cortico-steroids used in combination with tamsulosin-simplified treatment regimen and health-related quality of life. Urology. 2005; 66 (4): 712-715.
24. Acar B, InciArikan F, Emeksiz S, Dallar Y. Risk factors for nephrolithiasis in children. World J Urol. 2008; 26(6): 627-630.
25. Tasca A, Cacciola A, Ferrarese P, et al. Bone alterations in patients with idiopathic hypercalciuria and calciumnephrolithiasis. Urology. 2002; 59: 865-9.
26. Martini LA. Stop dietary calcium restriction in kidney stone-forming patients. Nutr Rev. 2002; 60: 212-4.
27. Rule AD, Bergstrahl EJ, Melton LJ III, Li X, Weaver AL, Lieske JC. Kidney stones and the risk for chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2009; 4(4): 804-811.
28. gambaro g, favaro s, d'angelo a. risk for renal failure in nephrolithiasis. am j Kidney Dis. 2001; 37(2): 233-243.
29. American Society of Nephrology. Chronic kidney disease. [http://www ASN-online.org/policy\\_and\\_public\\_affairs](http://www ASN-online.org/policy_and_public_affairs). Accessed April 12, 2011.

۳۰ . اینسینا، حسین بن عبدالله: قانون در طب. تهران: سروش، ۱۳۶۴ ص: ۲۶۰ - ۲۶۲ - ۲۵۵ - ۲۵۴ - ۲۵۳ - ۲۵۱ - ۲۴۰ - ۲۳۶.

۳۱ . رازی، محمد بن زکریا: الحاوی. ترجمه و تنظیم و تحقیق شاریپور سلیمان. ج. ۲۰. تهران: فرهنگستان اعلوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴.

۳۲ . ترجمه و تنظیم و تحقیق بر و مندی هر روز، نوبخت تحقیقی علی، سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمد بن زکریا رازی، محمد بن زکریا.

فرهنگستان اعلوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۷. تهران.



## ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ И ПУТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ СОГЛАСНО АБУАЛИ ИБНИ СИНО

М. Акил, К.Афзали, П.Курбони.

Медицинский факультет Балхского университета ИРА, г. Балх.

**Резюме.** В данной статье анализируются проблемы изучения этиологии и патогенеза, диагностики и лечения мочекаменного заболевания (почечнокаменной болезни) на современном этапе.

Рассматриваются научные взгляды всемирно известного таджикского врача и мыслителя Абуали ибни Сино относительно этиологии и патогенеза, профилактики, а

также медикаментозные методы лечения данного заболевания. Отмечается, что все методы лечения, предлагаемые великим учёным, актуальны и в современной медицинской практике.

**Ключевые слова:** мочекаменные болезни, почечнокаменная болезнь, Абуали ибни Сино, физиологическое образование, методы лечения.

## PHYSIOLOGICAL FORMATION OF STONES IN KIDNEYS AND WAYS OF THEIR TREATMENT ACCORDING TO ABUALI IBNI SINO

**Summary.** This article analyzes the problems of studying the etiology and pathogenesis, diagnosis and treatment of urolithiasis (kidney stones) at the present stage.

The scientific views of the world famous Tajik doctor and thinker Abuali ibni Sino regarding the etiology and pathogenesis, as well

as drug treatment of this disease are considered. It is noted that all the methods of treatment offered by the great scientist are also relevant in modern medical practice.

**Key words:** urolithiasis, kidney stones, Abuali ibni Sino, physiological education, treatment methods.

*Муhamмад Ақил Махмуди, ассистент медицинского факультета, Балхского университета ИРА, г. Балх. aqilmahmodi2013@gmail.com,*

*M. Akil, K. Afzali, P. Kurboni. Faculty of Medicine, IRA Balkh University, Balkh. Телефон: +93 700 53 73 23.*



## ФАРМАКОЛОГИЯ

### БЕЗАРАРИИ ПАЙВАСТАГИИ КООРДИНАТСИОНИИ НУҚРА БО СТРЕПТОТСИД

Х.Д. Назарова, У.Р. Раҷабов, Ф.Х. Юсупова, В.А. Бобоҷонов

Кафедраи химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ, ОМИТ,

МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

**Муҳиммият.** Стрептотсид яке аз намоян-дагони аввали маводи дорувории химиотерапевтию зиддимикробии гурӯҳи сулфаниламидӣ ба ҳисоб меравад. Стрептотсид дар амалияҳои тиббӣ, ҳамчун маводи зидди бактерияӣ дар таркиби шакли доругии яккомпонента ва бисёркомпонента дар истехсолоти ватанию ҳориҷӣ васеъ истифода мешавад.

Суръати таъсири зиддимикробии стрептотсид ҳангоми ба микроорганизм ворид шудан тез зоҳир мегардад. Омӯзиши таъсири зиддимикробии нуқра дар баробари баррасии масъалаҳои заҳролудии он низ дида мешавад. Монанди аксари металлҳои вазнин нуқра аз бадан хеле суст чудо шуда, ҳангоми истеъмоли доимии он дар организм ҷамъ мешавад. Бо назардошти ҳусусиятҳои зиддимикробии стрептотсид ва нуқра, пайвастагии координатсионии нави онҳо омӯхта мешавад.

**Мақсади таҳқиқот:** омӯхтани ҳосиятҳои биологии пайвастагии синтезшудаи координатсиияи нуқра (I) бо стрептотсид, дарёфт кардани маводҳои нави самараноки зидди микробӣ ва гузаронидани санчишҳои лабораторӣ мебошад. Бо ин мақсад омӯзиш ва истифодаи таркиби нави пайвастагии координатсионии нуқра (I) бо стрептотсиди ба даст овардашуда метавонад, ки бо таъсири муштараки нитрати нуқра (I) бо стрептотсид синтез карда шавад ва ҳамчун маводи зидди микробӣ, зидди кокҳои патогенӣ, колечи эсерӣ, патогенҳои антракс ва инчунин хламидиоз, актиномисетҳо, токсоплазмоз истифода шавад. Дар пайвастагии нав, фаъолияти зиддимикробӣ бо таъсири якҷояи стрептотсид бо ионҳои нитрат ва металлкомплексхосилкунанда тақвият меёбад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот:** Пайвастагии координатсионии нуқра (I) бо стрептотсид синтез карда шуд. Дар баробари ин барои дарёфти шароити оптималии чудосозии ком-

плексҳое, ки ҳосияти физико-химиявӣ ва биологиаш маълум буда, мо натиҷаҳои таҳқиқоти оксредметрии комплексхосилкунии металлро дар маҳлули обии стрептотсид истифода бурдем. Пайвастагиҳои координатсионӣ ин компоненти фаъоли металлкомплексхосилкунандаи нуқра (I) ва лиганди координатсионии стрептотсид мебошад [1-9]. Пайвастгии координатсионии нуқра (I)-и бо стрептотсид синтез карда шударо бо назардошти омӯзиши ҳосияти биологӣ ва таъсири он дар организми зинда, ҳусусан дар мушбачаҳо дида шуд. Инчунин пеш аз ҳосияти биодигиашро санҷидан сараввал ҳосияти физико-химиявиашро дар шароитҳои гуногуни концентрасияи моддаҳо санҷида шуда буд. Номи химиявии пайвастагии координатсионии нитрати нуқра (I) бо 4-аминобензенсульфонамид аз рӯи номенклатураи ЮПАК бо формулаи умумии зерин навишта мешавад:  $[AgL_2]HNO_3$ , ки дар ин чо L стрептокид аст. Таркиби пайвастагии синтезшуда дар шакли умум бо усули оксиметрия ва спектроскопияи ИК муқаррар карда шудааст.

Безарарии комплексҳо мутобиқи "Дастур оид ба муайян кардани ҳосиятҳои заҳролудии доруҳо" омӯхта ва нишон дода шудааст [4]. Фаъолияти зидди микробӣ ва зиддизамбуруғии маводҳо бо усули пахншавии пай дар пайи онҳо дар ВСН муайян карда шуд. Концентратсиия пайвастагие, ки сабаби ҳосил нашудани комплексро ба вучуд меорад (маҳлули шаффоғ) ҳадди ақал бактериостатикӣ (МБСК) ҳисобида мешуд. Ҳангоми дубора илова кардан дар МРА концентратсиия минималии бактерисид (МБкС) муайян карда шуд, ки боиси марги микроорганизмҳо гардид (дар давоми 48-72 соат афзоиш наёфт). Дар баробари ин вариантҳои назорати ВСН ва МРА бидуни дору омӯхта шуданд. Мақсади гузошташуда, тавассути истифодаи пайвастагиҳои нави координатсионии нуқ-



ра (I) бо пайвастагиҳои стрептотсид, ки бо координатсияи мутақобилаи нитрати нуқра (I) бо стрептотсид дар муҳити обӣ синтез карда мешавад, ба даст оварда мешавад [4]. Кор дар Лабораторияи марказии илмии ДДТТ анҷом дода шудааст. Безарарӣ мутобиқи "Дастурҳои методӣ оид ба муайян карданни хосиятҳои захролудии доруҳое, ки дар тибби байторӣ ва ҷорводорӣ истифода мешаванд" омӯхта шуданд (М., 1988). Озмоиш дар 36 муши сафед гузаронида шуд [4].

**Натиҷаи таҳқиқот:** Бо мақсади баҳогузории бехатарӣ пайвастагии координатсии нуқра бо стрептотсид ба мушҳои сафед (вазнашон 22-26 г,  $n = 6$ ) дар вояи таҳминии 0,03 г / кг вазни бадан бо об ба таври шифоҳӣ (дар шакли маҳлули 10%) дар ҳачми 0,4 мл дар як шабонарӯз дар тӯли 14 рӯз дода шуд.

Ҳолати умумии мушбачаҳои лабораторӣ бо назардошти намуди зоҳирӣ, реаксияҳои рафторӣ, истеъмоли ғизо ва об, ритм ва нағз будани тапиши дил ва шумораи ҳаракатҳои нафаскашӣ дар давоми 14 рӯз мушоҳида карда шуданд.

Дар натиҷаи мушоҳидаҳо дар тӯли 14 рӯз безарар будани миқдори тақрибии терапев-

тии таркиби пайвастагии координатсии нуқра бо стрептотсиdro нишон медиҳанд, ки ягон ҳолати фавти ҳайвонот набуд.

Пеш аз оғози тадқиқот, мушбачаҳои лабораторӣ, ки дар шароити муқаррарӣ нигоҳ дошта мешуданд, тӯли 14 рӯз дар зери назорат буданд. Бори охир ғизо як руз пеш аз озмоиш дода шуд, истеъмоли об маҳдуд набуд.

Пайвастагиҳои координатсии нуқра бо стрептотсид барои мушҳои сафед дар шакли маҳлули 10% як маротиба ба таври даҳонӣ дар ҳачми 0,7 мл дар як вояи 0,3 г / кг вазни бадан (гуруҳи 1), 0,5 мл дар вояи 0,9 г / кг (2 гуруҳ), 1,0 мл дар як вояи 2,0 г / кг (3 гуруҳ) ва гуруҳи 4-уми назоратӣ, ки бо оби тозашуда дода шуданд.

Пас аз 6 соат додани дору, ба мушҳо дубора ҳӯрок доданд, ки баъдан ба речай муқаррарӣ гузаронида шуданд.

Ҳангоми мушоҳидаи 14 рӯзи мушҳои лабораторӣ ҳолати умумӣ, намуди зоҳирӣ, реаксияҳои рафтор, истеъмоли ғизо ва об, ритм ва тозагии тапиши дил ва миқдори ҳаракатҳои нафаскашӣ ба назар гирифта шуданд.

#### Чадвал. Натиҷаҳои санчиши захролудии шадиди пайвастагии нуқра бо стрептотсид

Дозаи ком. нуқра бо стрептотсид вазни мушҳои озмоишӣ г / кг.	Таъсири воқеӣ	LD (%)
0,2	0/6	00
0,8	0/6	00
2,0	0/6	00

Эзоҳ: рақами нумератори шумораи ҳайвонҳои мурда аст; ададе, ки чудошаванд аст, шумораи ҳайвонот дар гуруҳ.

Дар рӯзи 7-ум 2 муш аз гуруҳи 2-юм, аз мушҳои гуруҳи 3-юм дар рӯзи 9-ум 2 муш мурд. Ҳангоми азназаргузаронии узвҳои дарунии ҳайвонҳои мурда, луобпардаи меъда гиперемия шуда, бо ҳӯрок пур шуд, ҷигар бетағиҳир монд ва дар нӯғи шуш хунравии дақиқ ба амал омад. Марги боқимондаи ҳайвоноти таҷрибавӣ ба мушоҳида нарасидааст, ҳолати клиникии гуруҳҳои таҷрибавии 1, 2, 3 ва ҳайвоноти назоратӣ фарқ надоштанд, тағиироти патологӣ дар захролудшавии шадид дар ҳайвонот мавҷуд набуд.

Ҳамин тарик, аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқоти токсикологӣ муайян карда шуд, ки пай-

вастагии координатсии нуқра бо стрептотсид дар вояи 7,5 г / кг вазни бадан боиси марги ҳамаи ҳайвоноти таҷрибавӣ (LD100 - 3,7 г / кг) ва дар миқдори 6,0 г / кг шудааст, боиси марги 50% ҳайвонот мегардад.

**Хулоса.** Хусусиятҳои физико-химиявии пайвастагиҳои координатсии нуқра (I) бо стрептотсид бори аввал синтез ва омӯҳта шуданд. Мувоғиқи натиҷаҳои таҳқиқоти токсикологӣ, ба ҷунин хулоса омадан мумкин аст, ки пайвастагиҳои координатсии нуқра бо стрептотсид ба категорияи доруҳои камтаъсир барои мушҳои лабораторӣ ва қишоварзӣ ҳангоми истифодাঈ вояи терапевтӣ мансуб аст.

### АДАБИЁТ

1. Саноцкий И.В. Методы определения токсичности и опасности химических веществ (Токсикометрия) И.В. Саноцкий. Москва: Изд. "Медицина", 1979. - стр. 257-259
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства в 2 т.: т.1., т.2. - М.: ООО "Новая волна" , 2004, 540 и 608 с.
3. Юсупова Ф.Х., Назарова Х.Д., Раджабов У.Р. Изучение безвредности комплекса цинка со стрептоцидом. - Душанбе: №025/ЖР. № 4, 2019., -С. 148-151.
4. Маланин Л.П., Третьякова А.Д. Ветеринарные препараты. - М.:Агропромиздат,1988, 319 с.
5. Изучение комплексного соединения Zn(II) со стрептоцидом./ Юсупова Ф.Х. В.А. Бобожонов. Материалы XIV международной научно - практической конференции молодых ученых и студентов, посвященной "Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019- 2021).-2019.-с 650.
6. Координационных соединений цинка (II) со стрептоцидом./ Юсупова Ф.Х. Х.Д. Назарова. У.Р. Раджабов Медицинская наука XXI века - взгляд в будущее. Материалы международной научно - практической конференции (67 - ой годичной),посвященной 80 - летию ТГМУ им. Абуали ибни Сино и "Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019 - 2021)" - 2019 .с.43
7. Физико-химические свойства комплексных соединений цинка (II) со стрептоцидом./ Юсупова Ф.Х. В.А. Бобожонов. Материалы XV международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, посвящённой "Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)" - 2020 с. 601
8. Координационные соединения, образующиеся в системе Zn(II) -стрептоцид./ В.А.Боджонов. / Материалы XV международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, посвящённой "Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)" - 2020 с. 586
9. Применение ИК-спектроскопии в анализе комплексного соединения цинка (II) со стрептоцидом./ Юсупова Ф.Х. Х.Д. Назарова. Б.О.Алимова. / Материалы международной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино (68-ая годичная)"Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины",посвященной "Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)" - 2020 с.413

### БЕЗВРЕДНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СЕРЕБРО СО СТРЕПТОЦИДОМ

**Х.Д. Назарова, У.Р. Раджабов, Ф.Х. Юсупова, В.А. Бободжонов**

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии , ЦНИЛ,  
ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино"

В сериях, получавших испытуемое средство координационное соединение серебро со стрептоцидом в дозах 7,5 г/кг массы, безвредность наблюдаются положительные изменения в сторону улучшения показателей, нарушенных токсическими воздействиями 4-аминобензенесулфонамид серебра (I) нитрат. Активность маркеров цитолитического синдрома по сравнению с контрольными, особенно в дозе 0,6 мл/кг массы, снижается на

35,4%, 36,7% соответственно, показатель холестаза ЩФ -на 38%, а активность МДА снижается на 43%. У контрольных мышей при безвредность поражении печени СС14 наблюдается формирование цитолитического синдрома, внутрипеченочного холестаза и активации перекисного окисления липидов.

Ключевые слова: серебро, стрептоцид, соединения, комплекс, исследование, координационные, безвредность.



## HARMFUL OF THE COORDINATING COMPOUND OF SILVER WITH STREPTOCID

**Kh.D. Nazarova, U.R. Radjabov, F.H. Yusupova, V.A. Bobodjonov**

Department of pharmaceutical and toxicological Chemistry, Central Scientific Research Laboratory, SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino"

In the series that received the test agent, the coordination compound silver with streptocide in doses of 7.5 g / kg of weight, harmlessness, there was a positive change in the direction of improving the indicators disturbed by toxic effects of silver (I) nitrate 4-aminobenzene sulfonamide. The activity of markers of cytolytic syndrome in comparison with the control, especially at a dose of 0.6 ml / kg of

body weight, decreases by 35.4%, 36.7%, respectively, the ALP cholestasis index is 38%, and the MDA activity decreases by 43%. In control rats with harmless liver damage CC14, the formation of cytolytic syndrome, intrahepatic cholestasis and activation of lipid peroxidation are observed.

**Key words:** silver, streptocide, compounds, complex, research, coordinating, harmful.

**Назарова Хуморбӣ Давламадовна, н.и.х., доценти кафедраи химияи фарматсевтиқ ва захрииниосии МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 139. Телефон: (+992) 919-19-92-75.**

**Назарова Хуморбӣ Давламадовна, к.х.н., доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибн Сино", г. Душанбе. проспект Рудаки 139. Телефон: (+992) 919-19-92-75.**

**Nazarova Humorbi Davlamadovna, Ph.D., Associate Professor of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibn Sino ", Dushanbe. Rudaki avenue 139. Phone: (+992) 919-19-92-75.**



## ЧАРРОХӢ

# КАФИЛИ САЛОМАТӢ-ИХТИРОӮ ВА ИННОВАЦИЯИ АМАЛИЁТИ ЧАРРОХӢИ НУҚСОНҲОИ МОДАРЗОДИИ СИСТЕМАИ ПЕШБРОҲА ДАР КӻДАКОН.

А.А.Азизов.<sup>1</sup>, М.М. Қосимов.<sup>2</sup>, Б.А.Азизов.<sup>2</sup>, Ш.А.Бадалов.<sup>1</sup>, Х.А.Фарозов.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. Кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи МТД "ДДТГ ба номи Абӯалӣ ибни Сино".

<sup>2</sup>. МД Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Шифобаҳш"

**Муҳиммият.** ИхтироӮ ҳамчун объекти моликияти зеҳнӣ яке аз унсурҳои асосии пешрафти иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Дар нахустин форуми ихтироӮкорони Тоҷикистон омадааст, ки татбиқ ва истифодаи натиҷаҳои ихтироот барои гузаштан ба истеҳсолоти инноватсионӣ ва рақобатпазирӣ мусоидат менамояд. Барои ривоҷ ёфтани ихтироӮкорӣ зарур аст, ки ихтироӮкорон ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, фаъолияташон ҳамоҳангуша заҳматашон қадр карда шавад. Ин аст, ки барои ҳалли масъалаҳои мазкур, ҳамоҳангсозии фаъолияти ихтироӮкорӣ дар ҳудуди кишвар ва берун аз он шароити мусоид фароҳам оварда шавад.

Аз ин рӯ форуми баргузоршуда метавонад ба ҷандин масоили мубрам, ки то ҳол ҳалли ҳудро наёфтаанд, равшаний андозад, аз ҷумла, ҷиҳати илмию ихтироӮ ва кафшиёт, ки пурра шарҳу тафсир наёфтаанд.

ИхтироӮ-фаъолияти илмию-амалий буда, навғонии усули ташхису табобатро инъикос намуда, усулҳои пешинаро мукаммал намуда, натиҷаҳои хубтарро дастраси му-таксисон мекунад.

Кашфиёт-пажӯхиш зоҳир намудану қонунан сабт намудани навъи дониши кашфшударо мефаҳмонад. Дар ҳама соҳаҳои ҳаёт ҳолатҳое ҳастанд, ки ошкор нашудаанд ва дар натиҷаи пажӯхишҳои илмӣ маълум мешавад, ки узв ё ҳуҷайрае дар сарҷашмаҳои илмӣ-касбӣ сабт нашудааст. Чунин ҳолатро ба назар гирифта, кашфиётро ҳамаҷониба арзёбӣ намуда, қонунан сабт намуда, дастраси табиб ҷарроҳ гардонидан мебошад.


Мисоли равшаний он нуқтаи маскур навъи нуқсони гурда шуда метавонад. Аз рӯи сарҷашмаҳои урологӣ, ташхиси тафриқавӣ ва таснифи нуқсонҳои модарзодӣ маълум буда, нисбати ҳолиби доҳили ҳавзаки

фурурафта маълумоти илмӣ мавҷуд нест. Мақсади пажӯхиш ҳарҷониба омӯхтани намудҳои ҳолиб, баҳо додан ҳамчун, пажӯхиш бо номгӯи ҳуҷҷату саннадҳо ба маркази ихтироот пешниҳод намудан мебошад. Дар сарҷашмаҳои илмию амалии соҳаи урологӣ зиёда аз 25 намудҳои ҳавзаку ҳолиби мезёрий маълум шудааст. (А.Я.Пытель, А.Г.Пугачёв 2009). Ва ҳамагуна нуқсонҳои модарзодӣ қосачаҳою ҳавзак ва ҳолибҳо дастраси табибони уролог гардондаанд.


**Мақсади таҳқиқот:** Босифат истифода бурдани натиҷаҳои пажӯхишҳои (ихтирооти) татбиқшуда ва инноватсиия онҳо ҳангоми барқарорсозии нуқсонҳои роҳҳои пешшоб дар кӯдакон мебошад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Усули пешниҳодшуда бобати амалиёти дигаргунсозӣ ва барқароркуни мегакаликоз, гидронефроз, гидроуретеронефроз, омоси обдори (киста) ҳавзак ва ҳар гуна дутошавии ҳавзаку ҳолиб ба кор бурда мешавад. Ба гайр аз нуқсонҳои номбаршуда боз нуқсонҳое ҳастанд, ки бисёр кам ба назар мерасанд, ки дар сарҷашмаҳо зикр нашудаанд ва ба амалиёти ҷарроҳии сангигурда зарурият доранд. Ин намуди нуқсон ҳангоми амалиёти ҷарроҳии сангигурда (нефролитостомия), гирифтани санг аз доҳили гурда, маълум мегардад, ки фурӯ рафтани ҳолиби ҳалзуншакл тақрибан 0,5-1 смро, ташкил медиҳад. Ин намуди ҳолиб сабаби ҷамъшавии пешшоб дар ҳавзак ва пайдошавии санг мегардад.

Ин ҳолатро мо, ҳамчун нуқсони модарзоди камёфт ҳисобида, вазъи обективиин ин намуд ҳолибро омӯхта, ҳамчун кашфиёт ва усулҳои тарзи нави амалиёти ҷарроҳиро пешниҳод намудем. Марҳилаҳои амалиётӣ дар расмҳои зерин ифода шудааст: (расмҳои а, б, в, г, д).



а. Намуди гурда бо буриши б. Ҳолиби фурӯрафтаи дохили гурда, сагиталӣ ҳангоми меъёр бо сангҳои дуюм дараҷаи гурда



в. Ҳолати буриданни ҳолиби даруни гурда г. Буриданни изофаи ҳолиби даруни гурда,

васл намудани ҳавзак бо ҳолиб д. Анастамози интраненалӣ бо найчагузорӣ

Аз ин рӯ, зарур доништем, ки амалиёти буриданни ҳолиби фурӯрафтаи даруни гурдагиро ҳамчун ихтироъ пешниҳод намуда, натиҷаи хуб гирем ва оризаҳои баъди амалиёти тангшавии ноҳияи васеъшударо (анастамоз) эмин гардонем.

**Мақсади пешниҳодшуда**, "буриданни ҳолиби дохили гурда" (резекция втянутого и вывернутого мочеточника) ҳангоми (нефролитиаз) санги гурда ва васл намудани (интранальный анастамоз) ҳолибу - ҳавзак ба озод ва хориҷ шудани пешоб мусоидат меқунад.

Таҳти беҳисгардонии умумӣ бо буриши кундалангии ноҳияи камар, гурда аз ҷарбуи атрофӣ (*Capsula adiposa*) озод карда мешавад ва рагҳои хунгард алоҳида муваққатан баста мешаванд, баъд аз он шаки амалиётий бо хатти Сондека дохили гурда ҷаффи гурда кушода мешавад. Санг аз ҷавфи гурда гирифта мешавад. Баъдан гузариши ҳолибро санҷида, ҳангоми боварӣ ҳосил шудан эҳтиёткорона ҳолиби дохили гурдаи сабзида ё қашидашуда бурида шуда, сониян таф-

тиши роҳҳои гузариши пешоб, амалиёти барқарорсозӣ иҷро мегардад. Васл намудани ҳавзаку ҳолиб бо қӯқҳои PDS №5/0 дӯхта мешаванд. Аз хотир дуруст ба роҳ мондани маҷрои пешоб аз "анастамоз" найчагузорӣ мешавад. Найчаҳо натанҳо барои хориҷ намудани пешоб, балки барои шустани ноҳияи анастамоз ва дохили гурда бо маҳлулҳои антисептикӣ (фуратсилин, навокайн, метрогил) ба кор бурда мешавад.

Найчаҳо баъд аз 8-10 рӯз гирифта мешаванд. Аввал найчайи дохили ҳолиб ва баъд аз ду рӯз найчайи дохили гурда.

Бо ҳамин тарик, тармими дохили гурда, бо буриш ва васл намудани ҳолиби изофаи дохили ҳавзак амалиёт ба анҷом расид. Бо усули зикршуда 35 кӯдак амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шуда, шифо ёфтанд. Назорати дарозмуддати баъди амалиётий нишон медиҳад, ки муолиҷаи реабилитационӣ фаъолияти гурдаи амалшударо ба меъёр мерасонад.

**Натиҷаи таҳқиқот ва таҳлили он:** Таҳхиси пурраи саривақтӣ ва амалиёти реконструктивӣ бо нишондодҳои аломатҳои клиникиӣ



ва бо мавқеъ истифода бурдани найчаҳои маҷроҳи пешоб, натиҷаи дилҳоҳ медиҳад.

Фаъолияти чандинсолаи табибон нишон дод, ки табобати бемороне, ки гирифтори нуқсонҳои мураккаби системаи пешбороҳаи кӯдакон, бо усулҳои нави ихтироъ амалиёти

чарроҳӣ гузаронидаанд, ба натиҷаҳои дилҳоҳ комёб шудаанд. Бо назардошти мусбат будани натиҷаҳои табобати инноватсионӣ, реконструктивию барқарорсозӣ, сиҳатшавии баъди амалиёти чарроҳӣ ва пешгӯии ояндаи мариз бехтар, сифати ҳаёт хуб мегардад.

### АДАБИЁТ:

1. А.А. Азизов, Б.М. Займуддинов, Б.А. Азизов. Особенности проявлений и тактика хирургического лечения дисфункции органов мочеполовой системы у детей. Душанбе: "Нашри Мубориз" 2020. ст-125-130.
2. А.А. Азизов, Б.М. Займуддинов. Диагностика и тактика хирургического лечения аномалий развития мочеполовых органов у детей. Душанбе: Сухан, 2017. ст-89-94.
3. А.А. Азизов, Б.А. Азизов, Б.М. Займуддинов. Детская урология. Душанбе; 2014. ст-226.
4. Р.К. Мирзоев. Лечебно-диагностическая тактика при осложнённом нефролитиазе на фоне врождённых пороков развития почек у детей. Автореферат дисс. Канд. Мед. Наук. Душанбе. 2010. ст-24.
5. А.Т. Пулатов. Очерки неотложной хирургии детского возраста. Душанбе: Ирфон-1972г. Ст-270.
6. А.Г. Пугачёв. Детская урология. Москва. 2009. ст-213-531.
7. С.Я. Долецкий. Вторичный пиелонефрит на фоне пороков развития мочевыводящих путей. Москва. 1985. ст-110.

### Гарант здоровья - изобретение и инновация в области врожденных пороков развития лоханки и мочеточника у детей.

Изобретения и инновация гарантирует здоровья, отражают научную и практическую деятельность и новые методы диагностики и лечения, совершенствует методы исследования и достигают желаемых результатов.

Предлагаем методы: получение камня из почки, разрезание полой почки и соедине-

ние лоханки с мочеточником, и с этим новым подходом мы получили желаемые и положительные результаты.

Проиллюстрированы этапы внутрипочечной реконструкции. (Патент № ТJ 474).

Ключевые слова:

### Guarantor of health - invention and of congenital malformations of the pelvic and ureter in children

Inventions and innovations guarantee health, reflect scientific and practical activities and new methods of diagnosis and treatment, improve research methods and achieve the desired results.

The proposed method: obtaining a kidney stone, incision a hollow kidney and connecting

the connecting the pelvis to the ureter, and with this new approach, we obtained the desired and positive results.

The stages of intrarenal reconstructive surgery are illustrated. (Patent № TJ 474).

Key words:

Азизов А. А.- д.и.т.,профессори кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи МДТ "ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино"; ш.Душанбе,н.Сино,куч.Навоӣ, 11/7, х.25. тел.: 9186441 51

Азизов А. А.-д.м.н.,профессор кафедры детской хирургии ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино; г.Душанбе, ул.А.Навои, д.11/7,кв.25.индекс 734064. тел.:918644151

Azizov A.A.- d.m.s, professor of pediatric surgery department Avicenna TSMU, Dushanbe, Navoi street, house 11/7. Appartament 25. Tel 918644151.



## ПРОБЛЕМАХОИ ФУНКСИОНАЛЙ ВА ЭСТЕТИКИИ БЕМОРОНЕ, КИ БА РИНОПЛАСТИКАИ ТАКРОРЙ ЭҲТИЁҶ ДОРАНД

Артиков К.П.<sup>1,2</sup>, Азизов К.Н.<sup>2</sup>, Исмоилов Э.Х.<sup>2</sup>, Хван И.Н.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2 МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино".

<sup>2</sup> Мд "Маркази илмии ҷумҳурияи ҷарроҳии дилу ғарғо" ВТ ва ҲИА ҶТ РТ.

**Муҳиммият.** Беморони муҳтоҷ ба ринопластикаи такрорӣ дорои проблемаҳои зиёди функсионалӣ ва косметикӣ мебошанд. Ринопластикаи тафтишӣ аз тарафи муҳаққиқони зиёде омӯхта шудааст, ки тибқӣ иттилои онҳо аз 5% то 15% -ро ташкил медиҳанд [1-4]. Аммо дар аксари ин пажӯшиҳо нуқтаи назари ҷарроҳ, на ин ки ҳоҳиши бемор ба инобат гирифта шудааст.

Мақсади пажӯшиҳ ба таври мунаzzам пешниҳод кардани сабабҳои нисбатан зиёд дучоршавандай муроҷиати беморон ба ринопластикаи такрорӣ мебошад. Барои ба ҳадди аҳсант қонеъ кардани беморон ҷарроҳ бояд норасоҳои функсионалӣ ва косметикиро, ки бемор аз хусуси онҳо муроҷиат мекунад, донад [5].

Таҳқиқотҳои сершумор "деформатсияҳо"-и объективиро аз назари ҷарроҳ ошкор намуда, баъдан усулҳои тафтиши барои ошкор кардани деформатсия хосро баррасӣ менамоянд.

Тағйиротҳои эстетикии нисбатан зиёд дучоршаванда пас аз ринопластика инҳо мебошанд: фишор ёфтани нӯги бинӣ, номуносибии тарҳи нӯги бинӣ, қӯзии бинӣ, нӯги чаппагашта, тез будани кунҷи биниву лаб, нобаробарии дорсалӣ, зини дорсалӣ, деформатсияи болои кушода, қаҷшавии бинӣ, номуносибии қисми миёнаи бинӣ, тарангшавии сӯроҳии бинӣ, колумеллаи таранг, колумеллаи оvezon, асоси вазеъ ва танзими имплантат. Гарчанде ин таҳлилҳо муҳиманд, ҳамаи онҳо ретроспективӣ мебошанд ва хусусияти объективӣ доранд ва аз нуқтаи назари ҷарроҳпешниҳод шудаанд. Ҳамин тавр, ин таҳқиқот метавонанд, ки сабабҳои асосиеро, ки аз хусуси онҳо бемор барои ринопластикаи такрорӣ муроҷиат кардааст, инъикос накунанд [6].

Муаллифони дигар, барои баҳогузорӣ кардан ба натиҷаҳои ринопластикаи такрорӣ андешаи субъективии беморонро

таҳқиқ карданд. Баҳогузории умумии меъроҳои зиёд ба кор бурда мешавад: қаноатмандӣ, нафаскашӣ, намуди зоҳирӣ [7,8]. Барои баҳо додан ба натиҷаҳои ринопластика воситаи таҷрибашудае таҳия карда шудааст, ки 6 савол дорад, вай ҷанбаҳои ҷисмонӣ, психикӣ, эмотсионалӣ ва иҷтимоии беморро пас аз ҷарроҳии ринопластикаро дар бар мегирад [9]. Гарчанде ин асобоб аввал барои ринопластикаи аввалия ба кор бурда шавад, барои ринопластикаи такрорӣ низ мутобиқ гардонида шуд [10]. Онҳо ҷунин ҳисоб мекунанд, ки беморони якҷан маротиба тафтишшударо ин далелҳо асоси муроҷиаташон буданд [11].

Барои ринопластикаи такрорӣ бештар беморон аз хусуси бандшавии бинӣ муроҷиат мекунанд. Бандшавии бинӣ дар 59-68%-и беморон баъди ринопластикаи азввалий дидা мешавад ва аксар вақтҳо метавонад мушкилоти ҷиддиро ба бор оварад [12]. Бандшавии бинӣ асосан дар натиҷаи пайдо шудани инҳирофҳои боқимондаи миёндевор ба амал ояд, вай асосан бо бо қисми дорсалии он (мавзеи клапани даруни бинӣ), баъд аз ринопластикаи реконструктивии қаблий во-баста аст. Сабаби дуюми бештар дучоршавандай бандшавӣ мушкилоти клапанҳои бинӣ ба ҳисоб меравад, ки бинобар коллапс ва часпидаҳо ба вучӯд меояд [13].

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот дар шуъбаи ҷарроҳии барқарорсозии Маркази ҷумҳурияи ҷарроҳии дилу ғарғо ВТ ва ҲИА ҟТ гузаронида шудааст. Ба таҳқиқот 104 бемор фаро гирифта шудааст, ки як ва ё якҷанд ринопластикро аз сар гузаронидаанд. Популятсияи таҳқиқшударо 83% занҳо ва 17% мардҳо ташкил доданд, синну соли миёнаи онҳо 31сол буд. Синну соли беморон аз 17 то 57 сол буда, 74% -и онҳо сигарет намекашиданд, 12% айни ҳол сигарет мекашиданд ва 1% қаблан мекашиданд. Беморон иттилоъ доданд, ки ба ҳисо-



би миёна 1 дору дар шарои ти хона дар як рӯз истеъмол кардаанд, 43%и беморон бошад, аз дору истеъмол кардан даст кашиданд. Дар маҷмӯъ, сабаби нисбатан муҳим барои ринопластикаи такрорӣ муроҷиат намудан, номутаносибии нӯги бинӣ, душвор гаштани нафаскашӣ ё бандшавии бинӣ ва каш шудани сяеки миёнаи бинӣ будааст.

Сабабҳои ба ҷарроҳи худ, ки бори аввал ҷарроҳӣ карда буд, такроран муроҷиат накардани беморон муайян карда шуд. Бояд гуфт, ки деформатсияи ҳарфи V сарчапа ҳамчун сяеки ниҳоят танги мобайнӣ ба қайд гирифта шуда буд. Бюарзиёд баромадани нӯги бинӣ ҳамчун ниҳоят баланд барҷаста ҳисобида шуд. Кунчи баланди биниву лабҳо ҳамчун нӯги баланд, кунчи ҳурди биниву лабюҳо бошад, ҳамчун нӯги хеле паст ҳисобида шуд. Паравои тарангигӣ бинӣ ҳамчун сӯроҳиҳои аз ҳад баланд шарҳ дода шуд. Проексияи барзиёди колумеллярӣ онро нишон дод, ки колумелла хеле барҷаста буд. Ҳиссаи дароз ё вазеи кашидаи колумелла нишон медиҳад, ки он мутаносибан хеле дароз ё хеле вазеъ аст.

Ба бемороне таваҷҷуҳ зоҳир карда шуд, ки дар онҳо ҳангоми иҷро кардани корҳои ҷисмонӣ банд шудани бинӣ, бо даҳон нафас кашидан, хиррос, вобаста будан ба истифодабарии спрейи бинӣ (афшонаи бинӣ) ва зарурати бо мақсади нафас кашидан "баровардани лунҷ" ба мушоҳида мерасид. Ҳангоми риноскопия каш шудани миёндевори бинӣ, коллапс, клапани дарунӣ, коллапси клапани берунӣ, гипертрофияи сурфаҳои бинӣ, перфоратсияи миёндевор ва синехия муайян карда шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Беморон асосан аз нуқсонҳои эстетикӣ шикоят мекарданд: асимметрияи нӯги бинӣ; ҳамшавии сяеки мобайнӣ ва нобаробарии сяеки болои пушти бинӣ. Асимметрияи нӯги бинӣ проблемаи нисбатан зиёд дусоршаванда дар байни беморон буд (57%), ҷарроҳон онро боз ҳам зиёдтар пайдо карданд (76%).

Каш будани сяеки мобайнии бинӣ аз ҷиҳати басомади проблемаҳои эстетикӣ дар байни беморон (37%) ва дар ҷарроҳон (44%) дар ҷойи дуюм меистад. Ғайр аз ин, бештари беморон, ки дар онҳо ба таври объективӣ

сеяки мобайнии каш (72%) муайян карда шудааст, бо ин хулоса розӣ ҳастанд.

Нобаробарии сяеки болоӣ аз ҷиҳати басомади проблемаҳои эстетикӣ дар байни бемороне, ки барои ринопластикаи такрорӣ муроҷиат карда буданд (36%), ҷарроҳон ин деформатсияро бештар (48%) ошкор намудаанд. Аз 37 бемори дорои ҳавотирии субъективӣ аз хусуси нобаробарии қисмҳои болоии бинӣ ҷарроҳ ин деформатсияро дар 29 (78%) ошкор кард.

Ихтиолҳои функционалий дар 64 (62%) бемор дида шуд: банд шудани бинӣ дар 38; бо даҳон нафас кашидан дар 27; мушкилоти хиррос/хоб дар 24; истифода кардани спрейи бинӣ дар 12; зарурати баровардани лунҷ, бо мақсади нафабаровардан дар 5 нафар. Дар 74 нафар аз 104 бемор (71%) сабабҳои объективии доҳилибинигӣ буданд, ки барои банд шудани он мусоидат мекарданд: яктарафа шудани миёндевор дар 39; коллапси дарунии клапан дар 20; коллапс берунии клапан дар 2: сурфаҳои калони бинӣ дар 11; перфоратсияи миёндевор дар 10; синехия дар 8 ва пихҳо дар 2 нафар. Дар 4 бемор сабабҳои объективии доҳилибинигӣ ба қайд гирифта нашуд, дар 14 нафар бемори дорои сабабҳои объективии доҳилибинигӣ ягон хел бандшавӣ (инсидод) ба мушоҳида нарасид. Сабаби асосии ба ҷарроҳи бори аввал ҷарроҳиро анҷомдода муроҷиат накардани беморон инҳо буданд: ҷарроҳӣ бемуваффақият гузашт ( $n = 59$ ) ва табиб ташвишҳои беморро дарк накард ( $n = 24$ ). Сабабҳои дигар инҳо буданд, ки табиб дигар кор намекард ( $n = 14$ ), ҷарроҳӣ хеле барвақт гузаронида шуда буд ( $n = 11$ ), бемор аз минтақаи дигар омадааст ( $n = 10$ ) ва ғайра ( $n = 6$ ).

Бемороне, ки дар онҳо ринопластикаи ревизионӣ нишондод дошт, оқибатҳои психологии ринопластикаи бемуваффақият аз сар гузаронидаашонро эҳсос мекунанд, ки ин эҳтимолияти қаноатбахш анҷомидани натиҷаи ҷарроҳии такрориро хеле кам мекунад. Барои оптимизатсияи қаноатмандии беморон аз ринопластикаи такрорӣ, ҷарроҳ бояд нуқсонҳои функционалий ва эстетикиро, ки бемор онҳоро мушкил мөҳисобад, дақиқ донад.

Аз нуқтаи назари эстетикӣ, асимметрияи нӯги бинӣ мушкилоти зиёдтар дучоршаван-



даи эстетики беморон ва бозёфти эстетики чарроҳ ба ҳисоб меравад.

Ба шакли табиӣ даровардани нӯги бинӣ - вазифаи душвори секарата аст, ки онро тафйиротхое, ки аксаран ҳангоми гузаштани вақт ва сиҳат тшудани бофтаҳо ва пайдо шудани хадшаҳо ба амал меоянд, шакли ниҳоии нӯги биниро тафйир медиҳанд [14].

Мушкилотҳои эстетикии аз ҷиҳати басомад дуюм ва сеом қаҷ шудани сяеки миёна ва нбаробариисяеки болоии пушти бинӣ мебошанд. Бемороне, ки ринопластика шудаанд, аксаран дорои сақфи мобайни бинишон номутаносиб ё қаҷ аст, ки ин мавзунии рӯйро вайрон карда барои ташвиш асос ме гардад.

Мушкилоти нисбатан зиёд дучоршавандай беморон (32%), васеъшавии сяеки поёни пушти бинӣ буд. Аксари бештари беморон, ки васеъгии сяеки болӣ ё поёниро ҳис мекарданд, васеъгӣ надоштанд, балки қаҷшавӣ ё асимметрияи сақфи бинӣ доштанд. Ин номувофиқӣ мумкин аст, ки бинобар аз ҳад зиёд буридани қисми тағояқии пушти бинӣ ба амал ояд, ё тағояқҳои болоии паҳлӯӣ, ва ин сяеки мобайниро танг мекунад ва боиси деформатсия дар шакли V-и сарчапа мегардад.

Нишондод барои ринопластикаи такрорӣ бинобар қаноатбахш набудани шакли нӯги бинӣ дар 58% -и беморон ба назар расид. Тақрибан дар 43%-и беморони дорои нороҳатии субъективӣ аз ҳусуси бад муайян кардани нӯги бинӣ муайян карда шуд, ки дар онҳо нӯги бинӣ паҳн аст. Ғайр аз ин, асимметрияи нӯги бинӣ аксаран аз тарафи беморон бад қабул карда мешавад.

Проблемаи дигари паҳншуда ин мушкилоти паст будани сяеки миёна буд, ки ба бемор "намуди кашида"-ро медиҳад. Дар ин беморон аксаран нӯги бинӣ кашида буда, намуди паст будани пушти биниро намудор мекунад.

Беморон метавонанд, ки дар ҳусуси намуди идеалии зоҳирӣ худ назари субъективӣ ё ғуногун дошта бошад. Он чиро, ки табиб номуътадил меҳисобад, мумкин аст барои бемор ташвишовар набошанд, зоро ин ровай ҳамчун мушкилий дарк намекунад. Инро ҳангоми нобаробар будани қисми болоии бинӣ, сяеки танги мобайни, нӯги борик,

асимметрияи нӯзи бинӣ ва баромадагии колумел дидан мумкин аст [15, 16].

Бандшавии биниро зиёда аз нисфи беморон (62%), ки барои ринопластикаи такрорӣ муроҷиат кардаанд, эҳсос мекунанд. Ин ба маълумотҳои қаблӣ мувофиқат мекунанд, ки аз 59% то 68%-и беморон баъди ринопластикаи аввалий бандшавии биниро эҳсос мекунанд [17, 18]. Ҳангоми таҳқиқоти интраназалӣ сабаби зиёд дучоршавандай бандшавии бинӣ дар беморони ринопластикаи тафтиширо аз сар гузаронидаанд, қаҷии доимии миёндевор буд.

Сабабҳои коллапси пасазҷарроҳӣ зиёданд, ин ба маълумотҳое, ки ҳангоми муоинии интраназалии беморон бандшавии биниро пас аз ринопластикаи аввалий мушоҳтида намуданд, мувофиқат мекунад [19, 20].

Дар хотима, асимметрияи нӯги бинӣ сабаби бештар дучоршавандай ринопластикаи такрорӣ ба ҳисоб меравад. Ин низ деформатсияи зиёд дучоршавандай ринопластикаи такрорӣ мебошад. Сяеки миёнаи қаҷ ва нобаробарии сяеки болӣ низ деформатсияҳои зиёд дучоршаванда буданд. Мувофиқат накардани ташвишҳои бемор бо муоинаҳои табибон то ҳадди баланд аз фарқиятҳои дарки субъективии бемор ва баҳогузории таҳасусӣ, визуалии объективӣ ва тактилии ҷарроҳ гувоҳӣ медиҳад. Дар маҷмӯъ ҳулосаҳои объективии ҷарроҳ назар ба ташвишҳои субъективии беморон зиёд буданд. Зиёда аз нисфи беморон, ки ринопластикаи тафтиширо аз сар гузаронидаанд, дорои симптомҳои бандшавии бинӣ мебошанд, ки ин аз ҷиҳати оид ба ринопластикаи тафтиший муроҷиат кардан, дар ҷойи дуюм меистанд. Тақрибан дар ҳамаи беморон ногузаронандагии интраназалӣ муайян карда шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, ин таҳқиқот мушкилоти асосии беморонеро, ки ба ринопластикаи такрорӣ зарурат доранд, равшани миандозад ва онҳоро бо ҳулосаҳои объективии ҷарроҳ муқоиса мекунад. Ин натиҷаҳо муҳиммияти огоҳии табиб аз проблемаҳои беморон, фаҳмидани сабабҳои бандшавии пасазҷарроҳии бинӣ ва ба беморон саҳех фаҳмонидани эстетикаи бинӣ, ки ҳоҳиши гузаронидани ринопластикаи такрориро доранд, дарак медиҳанд.

**АДАБИЁТ:**

1. Thomson C, Mendelsohn M. Reducing the incidence of revision rhinoplasty. J Otolaryngol. 2007;36(2):130-134.
2. Neaman KC, Boettcher AK, Do VH, et al. Cosmetic rhinoplasty: revision rates revisited. AesthetSurg J. 2013;33(1):31-37.
3. Икрамов МК, Холматов ДИ, Махмудназаров МИ. Эстетические и функциональные аспекты риносептопластики при различных патологиях носа. Вестник Авиценны. 2011;2:29-35.
4. Bagal AA, Adamson PA. Revision rhinoplasty. Facial Plast Surg. 2002;18(4):233.
5. Vuyk HD, Watts SJ, Vindayak B. Revision rhinoplasty: review of deformities, aeti-ologyand treatment strategies. ClinOtolaryngol Allied Sci. 2000;25(6):476.
6. Foda HM. Rhinoplasty for the multiply revised nose. Am J Otolaryngol. 2005;26(1): 28-34.
7. Constantian MB. Differing characteristics in 100 consecutive secondary rhino-plasty patients following closed versus open surgical approaches. Plast Reconstr Surg. 2002;109(6):2097-2111.
8. Bagheri SC, Khan HA, Jahangirnia A, Rad SS, Mortazavi H. An analysis of 101 primary cosmetic rhinoplasties. J Oral Maxillofac Surg. 2012;70(4):902-909.
9. Пшенисов К.П. Курс пластической хирургии: Руководство для врачей. В 2 т. Под ред. К. П. Пшенисова. Ярославль; Рыбинск: Изд-во "Рыбинский дом печати" 2010. Т. 1: Общие вопросы. Кожа и ее поражения. Голова и шея. 2010: 628.
10. Белоусов А.Е. Очерки пластической хирургии / А.Е.Белоусов// Т.3: Хирурги и пациенты. - М.: Практическая медицина. - 2015. - 136 с.: ил.
11. Курбанов УА, Давлатов АА, Джанобилова СМ, Холов ШИ, Курбанов ЗА. Редукционная ринопластика. Вестник Авиценны. 2016;4:29-33.
12. Most SP, Al sarraf R, Larrabee WF Jr. Outcomes of facial cosmetic procedures. FacialPlast Surg. 2002;18(2):119-124.
13. Al sarraf R. Outcomes instruments in facial plastic surgery. FacialPlastSurg. 2002; 18(2):77-86.
14. Hellings PW, Nolst Trenite? GJ. Long-term patient satisfaction after revision rhinoplasty. Laryngoscope. 2007;117(6):985-989.
15. Toriumi DM. New concepts in nasal tip contouring. ArchFacialPlastSurg. 2006; 8(3):156-185.
16. Дайхес НО, Липский КБ, Сидоренков ДА, Аганесов ГА, Пиманчев ПВ, Стрелкова НК. Восстановление опороспособности носовой перегородки при вторичной ринопластике. Медицинский совет. 2015;15:92-6.
17. Al sarraf R. Outcomes research in facial plastic surgery: a review and new directions. AestheticPlastSurg. 2000;24(3):192-197.
18. Baykal B., Erdim I., Kayhan F.T., Oghan F. Comparative analysis of nasal deformities according to patient satisfaction. // J Oral Maxillofac Surg. 2014 Mar;72(3):603.e1-7.
19. Pearlman S.J., Talei B.A. An anatomic basis for revision rhinoplasty.// Facial Plast Surg. 2012 Aug;28(4):390-7.
20. Dini G.M., Iurk L.K., Ferreira M.C., Ferreira L.M. Grafts for straightening deviated noses. // PlastReconstr Surg. 2011 Nov;128(5):529e-537e.
21. Cakir B., Orero?lu A.R., Daniel R.K. Surface Aesthetics in Tip Rhinoplasty: A Step-by-Step Guide. // AesthetSurg J. 2014 Jun 16;34(6):941-955.

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОВТОРНОЙ РИНОПЛАСТИКЕ****Артыков К.П.<sup>1,2</sup>, Азизов К.Н.<sup>2</sup>, Исмоилов Э.Х.<sup>2</sup>, Хван И.Н.<sup>1</sup>**<sup>1</sup>Кафедра хирургических болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино,<sup>2</sup>ГУ "Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии" МЗ СЗН РТ**Резюме.**

**Цель исследования:** изучить характеристику функциональных и эстетических про-

блем у пациентов, нуждающихся в повторной ринопластике

**Материал и методы исследования.** Обсле-



довано 104 пациентов (83% женщины и 17 мужчины), которые перенесли одну или более ринопластик. Возраст пациентов варьировал от 17 до 57 лет, составив в среднем  $31,2 \pm 4,1$  года. Были определены все возможные причины неэффективности первичной ринопластики.

**Результаты и их обсуждение.** Пациенты наиболее часто жаловались на асимметрию кончика носа (57%), искривление средней трети носа (37%), неравномерность верхней ее трети (36%), заложенность носа (36,5%), дыхание ртом (25,9%), наличие храпа во время сна (23,1%). У 74 из 104 пациентов были объективные внутриносовые причины, способствующие обструкции носа: отклонение перегородки у 39; внутренний коллапс клапана у 20; коллапс внешнего клапана у 2; большие носовые раковины у 11; перфорация перегородки у 10; синехии у 8 и шпоры у 2. У четырех пациентов не было объективных внутриносовых причин, а у 14 пациентов с объективными внутриносовыми изменениями не наблюдалось никакой обструкции.

Наиболее часто упоминаемые причины отказа от обращения к хирургу, который выполнил первую операцию, были: операция была неудачной ( $n = 59$ ) и врач не воспринял беспокойство пациента ( $n = 24$ ). Другие причины заключались в том, что врач больше не работал ( $n = 14$ ), операция была сделана слишком давно ( $n = 11$ ), пациент переехал из другого региона ( $n = 10$ ) и другие ( $n = 6$ ).

**Заключение.** Основными причинами у пациентов, нуждающихся в повторной ринопластике являются как эстетические, так и функциональные нарушения. Эти результаты подчеркивают важность осведомленности врача о проблемах пациентов, понимания причин послеоперационной обструкции носа и четкого объяснения эстетики носа пациентам, желающим провести повторную ринопластику.

**Ключевые слова:** ринопластика, деформация носа, искривление носовой перегородки, функциональные нарушения, эстетические проблемы.

## FUNCTIONAL AND AESTHETIC PROBLEMS OF PATIENTS WHO NEED REPEATED RHINOPLASTY

Artykov K. P., Azizov K. N. 2, Ismoilov E.H., Khvan I. N.

Department of surgical diseases №2 of ATSMU state institution Republican Scientific center of cardiovascular surgery

### Abstract

**Objective:** To study the characteristics of functional and aesthetic problems in patients requiring repeated rhinoplasty.

**Material and methods of research:** We examined 104 patients (83% women and 17 men) who underwent one or more rhinoplasty. The age of patients ranged from 17 to 57 years, averaging  $31.2 \pm 4.1$  years. All possible reasons for the ineffectiveness of primary rhinoplasty were identified.

**Results and discussion:** Patients most often complained of asymmetry of the tip of the nose (57%), curvature of the middle third of the nose (37%), unevenness of the upper third (36%), nasal congestion (36.5%), mouth breathing

(25.9%), the presence of snoring during sleep (23.1%). 74 of 104 patients had objective intra-nasal causes contributing to nasal obstruction: septum deviation in 39; internal valve collapse in 20; external valve collapse in 2; large nasal Concha in 11; septum perforation in 10; synechiae in 8 and spurs in 2. four patients had no objective intra-nasal causes, and 14 patients with objective intra-nasal changes had no obstruction.

The most frequently mentioned reasons for not referring to the surgeon, who performed the first operation were: the operation was unsuccessful ( $n = 59$ ) and the doctor did not perceive the patient's concern ( $n = 24$ ). Other reasons were that the doctor does not work



anymore ( $n = 14$ ), the operation was performed too long ago ( $n = 11$ ), the patient moved from another region ( $n = 10$ ), and others ( $n = 6$ ).

**Conclusion:** The main reasons for patients who need repeated rhinoplasty are both aesthetic and functional disorders. These results emphasize the importance of physician

awareness of patient problems, understanding the causes of postoperative obstruction of the nose, and a clear explanation of the nasal aesthetics to patients wishing to re rhinoplasty.

**Key words:** rhinoplasty, nasal deformity, a deviated septum, functional disorders, aesthetic problems.

**Артиков Каримҷон Пулотович,** доктори илмҳоу тиб, профессори кафедраи бемориҳои ҷарроҳии № 2, МДТ "Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино"; мутахассиси пешбар оид ба тайёрии кадрҳои илмии Маркази ҷумҳуриявии илми ҷарроҳии дилу рагҳо 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 139 Тел.: +992 (919) 401616 E-mail: artikov53@mail.ru

**Артиков Каримҷон Пулатович,** доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней № 2, ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино"; ведущий специалист по подготовке научных кадров Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 139 Тел.: +992 (919) 401616 E-mail: artikov53@mail.ru

**Artykov Karimdzhon Pulatovich, Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Surgical Diseases No. 2, Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino; leading specialist in the training of scientific personnel of the Republican Scientific Center of Cardiovascular Surgery. 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 139 Tel.: +992 (919) 401616 E-mail: artikov53@mail.ru**

## ПЕРИТОНИТИ БАЪДАЗҶАРРОҲӢ ҲАМЧУН ОРИЗАИ ҶАРРОҲИИ ЛАПАРОСКОПӢ.

**Ф.Н.Назарзода, Ф.М.Мухсинзода, Ф.Д.Қодиров, М.А.Қаҳоров, Ш.Қ.Назаров.**

Маркази тибии "Хатлон"; МД "Маркази ҷумҳуриявии илми ҷарроҳии дилу рагҳо"; МД "Пажуҳишгоҳи гастроэнтерология", кафедраи ҷарроҳии МДТ "Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тибби ҶТ"; кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино";

**Муҳиммият.** Ҷорӣ кунондани технологияҳои нави табобати ҷарроҳӣ ба амалияи ҳамарӯза, ҳамеша бо ҳатари инкишофи авориз алоқаманд аст, ки танҳо бо афзоиши таҷриба метавонад коҳиш ёбад. Адабиёте, ки ба таҳлили иштибоҳ дар ҷарроҳии лапароскопӣ баҳшида шудааст ҳеле кам аст, ва табибон дар масъалаи ҳатогиҳои ҳуд ё наменависанд ё бо дили ноҳоҳамхабар медиҳанд. Ҳоло он ки шумораи авориз ҳангоми иҷроиши лапароскопия аз 2,2 то 9 %-ро [1-3], сатҳи фавтнокӣ бошад ба ҳисоби миёна 0,1%-ро ташкил медиҳад [4].

Масъалаҳои пешгирий, ташхискунӣ ва табобати осеби ятрогениз узвҳои мавзеи гепатобилиарӣ ҳангоми холесистэктомияи

лапароскопӣ аз ҳалли ниҳоии ҳуд ҳоло дуранд, сатҳи баланди баъдазҷарроҳӣ ҳангоми табобати чунин категорияи беморон то ҳол боки мемонад [5].

Аппендэктомияи лапароскопӣ солҳои охир усули маъмултабобати аппендитси-ти шадид гаштааст. Дар адабиёт маълумот оиди афзалияти лапароскопия ба қадри коғӣ ва боварибахш оварда шудааст, аммо масъалаи авориз баъд аз аппендэктомияи лапароскопӣ бештар баҳсангез аст [6,7].

Дар оғози давраи истифодабарии лапароскопия барои табобати ҷарроҳӣ, авориз ногузир буд, ва ҳатари нопазирӣ усул баланд буд. Яке аз авориз, ки нисбатан бештар ба назар мерасад ва баъзан таҳаввулоти ғай-



ричашмдошт ва душворро ба вучуд меорад-перитонити баъдазчарроҳӣ мебошад.

Зарур ба ёдоварист, ки ин мушкилот натиҷа як қатор падида ва осебҳои дохили амалиётӣ (эътирофшуда ё пай набурда) ё иллати техникаи лапароскопӣ мебошад, ки ин ҳама ногузир аст ва ба бъзе тасодуфҳои дохили амалиётӣ ҳамроҳ мешавад.

Баъзан, перитоните, ки баъд аз тадбираҳои лапароскопӣ инкишоф мейёбад, натиҷаи бевоситаи осеби узвҳои дохила аст, ки одатан ҳангоми воридшавӣ ба ковокии батн ба вучуд меояд. Ин ҳодисаҳо одатан дар аввали ҷарроҳӣ ба амал меоянд, аёнанд, таъсири муҳими равонӣ доранд ва дар бъзе ҳолатҳо метавонанд ба раванди минбаъдаи амалиёт таъсир расонанд [8]. Дар ин ҳолат, эътироф намудан ва саривақт бартараф кардани ҳолати осеб ҳамчун як амали-муҳим ҳисобида мешавад, аммо барои таҳаввулоти мусоиди пас аз амалиёт коғӣ нест. Аз ин рӯ, ба мақсади канорагирӣ аз осебҳои узвҳо, троакари аввалро бояд бо истифода аз усули күшода (Ҳассен) ворид намуд [9]. Аксари чунин намуди аворизи дохилибатӣ, натиҷаи осебҳои дохилиамалиётии маълумнашуда ё нуқсони техникаи лапароскопӣ мебошанд, метавонанд пас аз чанд соат, ё ҳатто моҳ, баъд аз ҷарроҳии ав-

валин зоҳир шаванд ва метавонад боиси натиҷаи ноҳуш шавад.

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши сабабҳои инкишофи перитонити баъд аз амалиётӣ лапароскопӣ, механизми инкишофи он, ва имкониятабобати он тавассути иҷрои лапароскопияи такрорӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили ретроспективии таърихи бемории 18676 касалони беморхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар даҳсолаи охир (2010-2019) ба онҳо ҷарроҳии лапароскопӣ иҷро карда шудааст, гузаронда шуд. Мардҳо 39%, занҳо - 61%-ро ташкил доданд. Синну соли беморон аз 15 то 73 сола. Аз шумораи беморон, ки амалиётҳои лапароскопӣ гузаронданд, 180 (0,96%) бемор ба ҷарроҳии лапароскопии такрорӣ, аз сабаби ҳар гуна авориз, дучор шуданд, аз онҳо дар 106 (0,57%) бемор перитонити баъдҷарроҳӣ ба қайд гирифта шудааст. Як қисми ҳолатҳои мураккаби оризадор ҷарроҳии анъанавиро талаб мекард.

МО як қатор меъёрҳоро муқаррар кардем, ки ба мо имкон доданд ҳолатҳои ба таҳқиқот дохилшударо интихоб кунем. Аввалин беморон бооризаҳое, ки ҷарроҳии такрориро металабиданд, интихоб карда шуданд (вазнинии дараҷаи II, III ва IV Clavien-Dindo) (Чадвали 1.).

### Чадвали 1. Таснифи аворизи баъдазчарроҳӣ Clavien-Dindo

Дараҷа	Тавзех
Дараҷаи I	Ҳар гуна ҳоричшавӣ аз ҷараёни баъдазчарроҳӣ мӯътадил бе зарурати даҳолати фармакологӣ, ҷарроҳӣ эндоскопӣ. Доруҳои лозимӣ: зиддиистифроғӣ, антипиретикҳо, аналгетикҳо, диуретикҳо ва электролитҳо. Инчунин дохил аст сирояти бартарафшудаи заҳмӣ.
Дараҷаи II	Дигар доруҳо ба гайр аз они барои дараҷаи I истифода мешуда. Инчунин ба ин гурӯҳемотрансфузиява ҳӯроки пурраипарентералӣ дохил астанд.
Дараҷаи III	Даҳолати ҷарроҳӣ, эндоскопӣ ва радиологӣ заруранд.
Дараҷаи IIIa	Даҳолат бе беҳискунии умумӣ.
Дараҷаи IIIb	Даҳолат бобеҳискунии умумӣ.
Дараҷаи IV	Аворизи барои ҳаёт ҳатарнок (аз он ҷумла аз ҷониби СМА: хунрезӣ ба мағзи сар, инсулти ишемикӣ, хунравии субарахноидалӣ), ки муолиҷаи бошиддатро дар шароити шӯбъаи реаниматсия металабад.
Дараҷаи IVa	Норасоии кори як узв(аз он ҷумла зарурати диализ)
Дараҷаи IVb	Норасоии полиорганиӣ
Дараҷаи V	Фавти бемор
Шоҳиси «d»	Агар бемор мубталои ориза дар лаҳзаи руҳсатӣ бошад, ба дараҷаи мувоғики ориза шоҳиси «d» ҷамъ карда мешавад (disability – носозиивазифа).

Ба гайр аз ин, бемороне омӯхта шуданд, ки равиши баъдазлапароскопияи аввал гайримуқар-

арӣ ва шубҳанок доштанд, ки барои аниқ кардана ташхис, лапароскопияи такрориро металабид.



Холатхое, ки дахолати чаррохийтакрориро талаб намекардан, ба назар гирифта нашудаанд. Табобати чунин беморон аз муолиҷаи антибактериалии консервативӣ иборат буд.

Таърихи беморӣ ва протоколҳои амалиёти ҳама бемороне, ки ба таври такрорӣ аввал лапароскопия ичро карда шуд, ва баъд ба чаррохии кушода гирифта шудаанд, таҳлил карда шудаанд. Файр аз он, мо таърихи бемории нафароне, ки пас аз чаррохии лапароскопӣ аз сабаби патологияҳои гуногун

дубора бистарӣ карда шудаанд, дида баромадем. Барои арзёбӣ кардани эътиимоднокии фарқияти байни ифодаҳо Т - критерияи Стюдентро истифода кардем. Вобастагии коррелятсионӣ бо усули Спирмен баҳогузорӣ карда шуд.


**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокими онҳо.** Тавре ки интизор мерафт, басомади перитонити баъди чарроҳӣ дар холатҳои аппендректомияи лапароскопӣ 0,2%-ро ва холесистэктомия - 0,19%-ро ташкил дод (Ҷадвали 2).

### Ҷадвали 2. Инкишофи перитонити баъдазчарроҳӣ ва табобати он.


	Ҳамагӣ лапароскопия	Перитонит баъд аз аппендректомия	Перитонит баъд аз холесистэктомия	Перитонит баъд аз дигар чарроҳӣ	Амалиёти такрорӣ ҳангоми перитонити баъдазчарроҳӣ	Амалиёти лапароскопияи такрорӣ
п	18676	39	36	15	106	180
%	100	0,2	0,19	0,08	0,57	0,96

Микдори зиёди беморони ба таври лапароскопия табобат гирифта ва фоизи баланди ориза ҳангоми аппендинтити шадид мушоҳида мешавад. Аз як намунаи клиникӣ маълум шуд, ки амалиёти чарроҳӣ аз сабаби аппендинтити шадиди гангренозӣ ичро карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки сабаби ин ориза ҷамъшавии фасод дар мавзеи изофаи кирм-

шакл будааст (расми 1). Ва ба ин ориза дасткашӣ аз термодеструкцияи боқимондаи кирмруда ва дасткашӣ аз обияткаши мавзеи тиҳигоҳи рост, ки экссудат ҷамъ шуда буд, оварда расондааст. Усули интихобшуади ҳалли мушкилот, шустани бисёркаратаи ковокии шикам тавассути найҷаи обияткаши дар мавзеи боқимондаи кирмруда ҷойгиршуда.



Расми 1. Перитонит баъд аз аппендректомияи лапароскопӣ.



Расми 2. Перитонити талхавӣ.

Он чӣ, ки марбут ба перитонити талхавӣ муҳим аст (расми 2), ин муайян кардани сабаби эҳтимолии он мебошад. Бо дарназардошти он, ки чарроҳӣ одатан бидуни ҳодисаҳои доҳилиҷчарроҳӣ мегузарад ва бъязе чунин холатҳои файристандартӣ пай набурда мемонанд.

Инкишофи тадриҷии чунин авориз эҳтимолан дар заминай аз ҳад зиёд буришимиҷрои холедоҳ ё истифода аз ҷараёни барқии номувоғиқ, ҳатоғие, ки боиси осеби барқии девори мачрои талхагузар ва ҷудошавии баъдазчарроҳии қишириҳосилшуда, бавучӯд меояд.



Дар байни bemoroni, ки таҳти дӯхтани лапароскопии реши суроҳшудаи қисми антралии меъда қарор дошта буданд, як ҳолати маҳсус қайд карда шуд. Лапароскопияи такрорӣ ду моҳ баъд аз раванди аввалия, бинобар ба вучуд омадани думмализери чигар, гузаронда шуд.

Сатхи мариҷӣ ҳангоми перитонити баъдиҷарроҳӣ дар ҷарроҳияи таъчили нисбат ба нақшавии лапароскопӣ ба таври назаррас баландтар аст.

Дар қатори дигар амалиётҳои лапароскопӣ, ки боиси перитонити баъдиҷарроҳӣ гардиданд - гистерэктомия, дұхтани рӯда, обияткашкунни халтаи ҷарбу, тармими дарвозаи чурра ва гайра низ буданд.

Тағииротҳои қатъии илтиҳобии бофтаҳои ковокии батн, ки дархолҳангоми пайдоиши оризаба қайд гирифта шудаанд, ҷарроҳонроводор соҳт, ки дар 5 аз 15 ҷарроҳии лапароскопии такрорӣ аз сабаби перитонити баъди ҷарроҳӣ ба усули анъанавии кушода, конверсия гузаранд.

Роҳҳои халли ҷарроҳии ҳар як ҳолати мушишҳас ба таври инфириодӣ интиҳоб карда мутобиқ карда шудаанд. Аз 16 ҷарроҳии такрорӣ, киаз сабаби перитонити баъдиҷарроҳӣ иҷро карда шудааст, дар 5 ҳолат лапароскопия, барои бартараф кардани сабаби он, но-кофӣ будани ҳудро нишон дод, ваконверсия зарур шуд. Ҷарроҳии такрории лапароскопӣ пас аз назорати қатъии тамоми мавзеҳои ковокии батн, ба таври мукаммал ҳал намудани тамоми камбудиҳо ва бартараф кардан нуқсонҳои ҷарроҳии аввалия, анҷом дода мешавад. Инчунин дар хотир доштан лозим аст, ки тавассути лапароскопия ҳам шустани мураккабу такрории ковокии батн, барои бартараф кардани фасоди ҷамъшуда ва ҳамгузаштани якчанд найчаҳои обияткаш (ба мисли обияткашии ҳангоми лапаротомия, аммо бо онбартарӣ, кибутии девори шикамнигоҳ дошта мешавад) мумкин аст.

Перитонити баъдазҷарроҳӣ, сабаби эҳтимолии малпраксис (иштибоҳи табиӣ),

оқибати падидаҳо ва осебҳои доҳилиамалиёти пайнабурда ё манёври нодурусти асбобҳои лапароскопӣ мебошад (chan�ak, диссектор, исканҷаи Ligasure, steppler Endogia, morselator ва гайра). Унсури асосии пайдоиши ин гуна тасодуфҳо инчунин бо омили техникии марбут ба лаҳзаҳои алоҳида, алаҳусус дар оғози амалиёти лапароскопӣ, вобаста аст.

Ҷароҳатҳо, ки сабабинкишофи перитонити баъдиҷарроҳӣ мешаванд, бештар ҳангоми эҷоди майдони кории лапароскопӣ (ба вучуд овардани пневмоперитонеум, гузоштани троакарҳо), манёвр кардан бо асбобҳо берун аз майдони босирӣ (сузишҳоибарқӣ, иллатҳои механикӣ), истифодабарии асбобҳои аз ҷиҳати техникӣ номувоғик, аз ҷиҳати анатомия муайян карда натавонистани соҳторҳои доҳилиамалиёти, хориҷ намудани наҷаҳоидоҳили ҳоледоҳ, ба вучуд меоянд.

Дар таҳқиқоти мо, сатхи фавти баъдиҷарроҳӣ аз сабаби перитонити, ки дар натиҷаи амалиёти лапароскопӣ инкишоф ёфтааст, 0,04% (8 аз 18676 ҳолат) ташкил дод.

Ҳамин тариқ нисбатиамалиёти лапароскопӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтан мумкин аст, ки байни таҷрибаи ҷарроҳ ва сатхи фавт/маризӣ робитаи баръакс вучуд дорад.

**Хулоса.** Ҳангоми амалиёти лапароскопӣ перитонити баъдиҷарроҳӣ ногузир аст ва муносабати қатъиро нисбати паст кардани ҳавғҳои доҳилиамалиёти, алаҳусус дар интиҳоби усули дурусти амалӣ намудани лаҳзаҳои ҷарроҳӣ, пеш бояд бурд. Бо дарназардошти сатхи фавт ва бемории муайяншуда, перитонити баъдазҷарроҳӣ аз ҷумлаи аворизивазнитарини ҷарроҳии лапароскопӣ ба ҳисоб меравад. Чунин ҳолатро тавассути амалиётҳои такрории лапароскопӣ танҳо бо қӯмаки бригадаҷарроҳони ботачриба ва дар шароити мукаммали техникӣ ҳал кардан мумкин аст. Ҳиссай ин намуди оризаи вазнин паст боқӣ мемонад, кидар дурнамо ба равнақи усули лапароскопия ҳалал наҳоҳад расонд.

### АДАБИЁТ:

1. Buote NJ. //Conversion from Diagnostic Laparoscopy to Laparotomy: Risk Factors and Occurrence. /Veterinary Surgery 2011, January, Volume 40, Issue 1, Pages: 106114.



2. Rawlings C. // Laparoscopic surgery introduction: indications, instrumentation, techniques and complications. / Small Animal Endoscopy by Tams 3 ed 2011.
3. Whittemore JC. // Diagnostic Accuracy of Tissue Impedance Measurement Interpretation for Correct Veress Needle Placement in Canine Cadavers. / Veterinary Surgery Volume 42, Issue 5, June 2013, Pages: 613-622.
4. Хубутия М.Ш., Ермолов А.С., Ярцев П.А. и др. Н.В. Склифосовского // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. /Развитие лапароскопической хирургии в НИИ СП им. - 2016.- № 4.- С. 48-55.
5. Костырной А.В., Керимов Э.Я., Косенко А.В., Усенинов Э.Б., Керимов Э.Э. // Лапароскопическая холецистэктомия - отдаленные результаты / Современные проблемы науки и образования. - 2017. - № 6.
6. Луцевич О.Э., Вторенко В.И., Розумный А.П., Локтев В.В., Абдулхакимов А.А. // Послеоперационные осложнения при эндовидеохирургических вмешательствах у больных острым аппендицитом, осложненным перитонитом. // Московский хирургический журнал. 2011. № 1 (17). С. 4-7.
7. Охрименко Г. И., Головко Н. Г., Грушка В. А., Деңзык Д. А., Гайдаржи Е. И., Подлужный А. А., Тереля Я. В. // Лапароскопическая аппендэктомия в хирургическом лечении острого аппендицита. / Запорожский медицинский журнал. 2016. №3 (96)с.67-70. DOI: 10.14739/2310-1210.2016.3.76987
8. Халястов И.Н., Николаев Д.В., Нагаев Р.М., Кирбичева А.А., Петухова С.Ю. // Профилактика троакарных послеоперационных осложнений. / Госпитальная медицина: наука и практика. 2019. Т. 1. № 4. С. 52-55.
9. Федоров И.В., Чугунов А.Н., Славин Л.Е., Федоров В.И. // Открытая лапароскопия по хассону в профилактике троакарных осложнений. / Поволжский онкологический вестник. 2019. Т. 10. № 1. С. 25-30.

## ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИИ

**Ф.Н.Назарзода, Г.М.Мухсинзода , Ф.Д.Кодиров, М.А.Кахаров, Ш.К.Назаров.**

ГУ "НИИ Гастроэнтерологии"; ГУ "Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии" МЗ и СЗН РТ; Медицинский центр "Хатлон"; ГОУ "Институт последипломного образования в сфере здравоохранения РТ"; кафедра хирургических болезней №1 ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино".

Осложнения при лапароскопической хирургии, как и при традиционной лапаротомии, неизбежны и требуют своевременного вмешательства и выбора адекватной лечебной тактики. Послеоперационный перитонит является наиболее грозным осложнением лапароскопической хирургии. К счастью, частота случаев ограничена (до 0,2%), что подтверждает эффективность

лапароскопических методов вообще. Важное значение в развитии данного осложнения имеют отдельные технические моменты, особенно в начале оперативного вмешательства.

**Ключевые слова:** осложнения лапароскопии, послеоперационный перитонит, лапароскопическая аппендэктомия, лапароскопическая холецистэктомия.

**Назарзода Файзали Насрулло** - д.и.т., роҳбари Маркази тибии "Хатлон". Тел: 988525959. E mail: fnasarov@mail.ru

**Назарзода Файзали Насрулло** - д.м.н., руководитель Медицинского центра "Хатлон". г.Бохтар, ул. Айни 67А Тел: 988525959. E mail: fnasarov@mail.ru

**Nazarzoda Faizali Nasrullo**- doctor of medical sciences, head of the medical center "Khatlon". Bokhtar, 67A Aini St. Tel: 988525959. E mail: fnasarov@mail.ru



## ХУСУСИЯТХОИ ЧАРРОҲӢ ҲАНГОМИ ЧУРРАҲОИ РЕТСИДИВИИ ҚАДКАШАК

**Ф.М. Ҳамидов, М.Х. Маликов, И.Т. Ҳомидов**

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2 (мудири кафедра д.и.т., дотсент М.Х. Маликов)

МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", МЧИЧДР

**Муҳиммият.** Проблемаи муолиҷаи ҷарроҳии чурраҳои девораи пеши шикам то имрӯз яке аз масъалаҳои душвор ва то охир ҳалнашудаи соҳаи ҷарроҳии абдоминалии замони мусир ба шумор меравад. Муҳиммияти проблема пеш аз ҳама бо паҳншавии беморӣ дар байни мардон ва хос будани аворизи то амалиёти ҷарроҳӣ ва марҳилаи пас аз ҷарроҳӣ вобаста мебошад. Дар баробари ин таъсири чурра ба фаъолияти ҳамарӯзai бемор, маҳдудияти кори ҷисмонии ў ва дар бештари мавриҷҳо иваз намудани таҳассуси онҳо таъсир намуда аҳамияти тиббӣ ва сотсиалии проблемаро ифода менамояд [1,8,18].

Омӯзиши корҳои илми беъзе аз муаллифон нишон медиҳад, ки дар байни ҳама чурраҳои девораи пеши шикам бештар чурраҳои қадкашак дидо мешаванд ва басомади онҳо аз 50,7 то ба 90%-ро ташкил [2,4,10].

Дар нашриётҳои солҳои охир оид ба таъсири чурра ба фаъолияти репродуктивии мардон бештар мақолаҳо нашр гардида истодаанд. Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки сабаби вайроншавии фаъолияти репродуктивии мардон бевосита бо фишурдашавии рагҳои хунгарди моя, вайроншавии фаъолияти худи тухми мардона, беъзан буриданӣ найҷаи нуфтабарор ҳангоми амалиёти ҷуррабурӣ мебошанд [3,5,6].

Ичрои амалиёти ҷарроҳӣ бе истифода аз техникаи претсизионӣ ва қалонкунии оптикаӣ, ҳусусан дар кӯдакони хурдсол сабаби ба таври адекватӣ ҷудо карда нашудани элементҳои нуфтабарор ва дар беъзе мавриҷҳо заҳмёбии найҷаи нуфтабарор мегардад [7,11].

Новобаста аз вусъатёбии тарзҳои ҷарроҳии анъанавӣ ва мусирни қадкашак то ҳол басомади аворизи гуногун дар марҳилаи пас аз ҷарроҳӣ ва ретсидиви беморӣ зиёд шуда истодааст [11,14].

Пайдо гардидани сироятҳои заҳмӣ дар марҳилаи наздики пас аз ҷарроҳӣ яке аво-

ризи вазнин ба ҳисоб рафта сабаби асосии аз нав пайдо гардидани (ретсидив) чурра мебошад. Аз маълумотҳои беъзе муаллифон бар меояд, ки басомади ретсидиви чурра қадкашак аз 10 то 35 фоизро ташкил медиҳад [11,12,13]. Ретсидиви чурра дар баробари таъсири манғӣ расонидан ба ҷодаи иҷтимоӣ ва психо-эмотсионаӣ сабаби пайдо гардидани дигар аворизи ҷиддӣ мегардад. Аворизҳо сониян дар навбати худ сабаби аз даст додани қобилияти кории ҷарроҳишу-дагон мегарданд, ки ин аҳамияти на танҳо тиббӣ балки иҷтимоиро доро мебошад. Дар баробари ин ретсидиви беморӣ соҳтори анатомӣ-физиологии канали қадкашакро вайрон намуда ичрои амалиётҳои мушкил ва бештар тарзҳои ғайрикашиши тармиими дефекти дарвозаҳои чурраро талаб менамояд [16,17,18].

Таҳлили адабиёти даҳсолаи охир нишон медиҳад, ки басомади пайдоиши ретсидив пас аз ҷуррабурӣ аз омилҳои зиёд вобастагӣ дорад. Интиҳоби гаридекватии тарзи ҷарроҳӣ, ба тарви васеъ истифода бурдани бофтаҳои мушакӣ-апоневротикиӣ, зиёдшавии вазни бемор, пиронсолӣ ва ғайра сабабҳои асосии аз нав пайдо гардидани чурра ба шумор мераванд [9,15]. Ба ғайр аз онҳо дар солҳои охир дар адабиёт зуд-зуд маълумотҳо оид ба дисплазияи бофтаи васлкунанда ҳамчун омили пайдоиши чурра пайдо шуда истодаанд [17,18]. Дисплазияи бофтаи васлкунанда чун омили асосии пайдоиши чурра ба ҳусусиятҳои табобат ва протес-схони репаративии сироятҳои пас аз ҷарроҳӣ таъсир намуда сабаби пайдоиши ретсидиви чурра мегардад [19].

Бо сабаби зиёдшавии басомади аворизҳои гуногуни пас аз ҷарроҳӣ ва ретсидиви чурра ҷустуҷӯи тарзҳои алтернативии муолиҷаи чурраҳо яке аз сабабҳои муолиҷаи ҷарроҳии чурраҳои ҷойгиршавиашон гуногун ва ҳачман ҳархела гардид. Ворид намудани тарзҳои мусир ва ғайрикашиши муз-



олицаи чурраҳо равиши навро дар соҳаи ҷарроҳии абдоминалӣ кушод. Вобаста ба ин аспектҳои зиёди ҳалнашудаи муолиҷа ва пешгирии аворизи чурра ҳалли худро ёфтанд [20,21].

Ба таври васеъ истифода бурдан тарзҳои таботати гайрикашиши чуррабурӣ дар баробари беҳтар намудани натиҷаҳои ҷарроҳӣ басомади аворизҳо ва ретсидиви бемориро басо паст намуд [21]. Дар баробари ин имконияти бартараф намудани чурраҳои қалон ва гигантӣ ва чурраҳои пас аз ҷарроҳӣ фароҳам омад. Вале, новобаста аз ҳусусиятҳои мусбати маводҳои синтетикӣ, ки ба тарви васеъ истифода бурда мешаванд дар солҳои охир дар адабиёт маълумотҳо доир ба пайдошавии аворизҳо пас аз истифодаи онҳо пайдо гардида истодаанд [21]. Ба ҳусус дар баъзе мақолаҳо оварда мешавад, ки пас аз истифодабарии ин маводҳо басомади сироятҳои пас аз ҷарроҳӣ зиёд гардида ретсидиви чурраҳо 49 фоизро ташкил медиҳад [22]. Бинобар ин новобаста аз истифодабарии тарзҳои ташхис ва муолиҷаи ҷарроҳии мусосир натиҷаҳои амалиётҳо на онқадар беморон ва ҷарроҳонро қаноатманд менамояд ва мебояд ҷустани тарзҳои мусосири ин проблема давом дода шавад.

**Мақсади тадқиқот.** Беҳтар намудани натиҷаҳои ҷарроҳии намудҳои ретсидивии қадкашак бо истифода аз техниқи претсизионӣ ва қалонқунии оптикаи.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Тадқиқот солҳои 2000-2020 -ро дарбар мегирад. Бо чурраҳои ретсидивии қадкашак дар шӯъбаҳои микрочарроҳии реконструктивӣ ва пластикӣ, эндоҷарроҳӣ ва ҷарроҳии рагҳои хунгард дар 48 нафар бемор бо чурраҳои ретсидивии қадкашак амалиётҳои гуногуни чуррабурӣ ичро карда шудааст. Синну соли беморон аз 2 то 84 солро ташкил дода, синни миёна ба 35,5 сол баробар буд. Давомнокии беморӣ, яъне аз аввали пайдо гардинаи чурра то муроҷиат намудан ба марказ чуни наст: то 12 моҳ - 18 (37,5%); то 3 сол - 6 (12,5%), бештар аз 3 сол - 24 (50%). Ҷойгиршавии чурра дар мавзеи қадкашаки тарафи рост дар 27(56,2


%), мавзеи қадкашаки тарафи чап - дар 17 (35,5 %) бемор мушоҳида карда шуд. Чурраи ретсидивии ҳарду мавзеи қадкашак дар 4 (8,3 %) нафар бемор ҷой дошт. Аз ҷамъи умумии беморон (48) чурраҳои ретсидивӣ дар 6 нафар кӯдакони то синни 16 - сола ҷой дошт, ки ин ба 12,5% баробар буд.

Ҳангоми ҷамъ намудани анамнези беморӣ маълум гардида, ки аз микдори умумии беморон ба 4 (8,3%) нафар бемор бо чурраи аввали дар Маркази ҷумҳурияии илмии ҷарроҳии дилу рагҳо намудҳои традитсионии чуррабурӣ ичро карда шудааст, ки пас аз он дар марҳилаҳои гуногуни пас аз ҷарроҳӣ ретсидивӣ беморӣ пайдо гардидааст.

Дар байни беморони боқимонда 44(91,7%), ки ба онҳо чуррабурӣ дар дигар беморхонаҳои шаҳр ва ноҳияҳои ҷумҳуриӣ ба ҷой оварда шудааст, намудҳои гарикашиши чуррабурӣ ба 30 (68,2%) ва гайрикашиӣ ба 14(31,8%) нафар ичро карда шудааст. Дар 30 нафар бемороне, ки намудҳои гайрикашиши (традицисионӣ) тармими девораҳои чурра ичро карда шудааст бештар герниопластика бо усули Мартинов (19), Бассини (6), Кукуджанов (3) ва Пастемский (2) ба ҷой оварда шудааст.

Ҳангоми муоинаи беморон дар шӯъбаҳои Марказ намудҳои зерини иловагии ташхис истифода бурда шуданд: рентгенография шикам, УЗИ, УЗДГ ва КТ, СКТ 5D реконструксия. Ҳамзамон дар беморони фарбех ва гирифтори чурраҳои қалон муайян намудани фаъолияти нафаскашии беруна бе бастани шикам ва пас аз бастани шикам омӯхта шуд. Дар баробари ин дар 10 нафар бемороне, ки бо чурра бештар аз як сол муроҷиат накарда буданд омӯзиши морфогистологии аноневрози гирду атрофии девораи чурра ва сифоқпардаи дуруштудаи чурра ба ҷой оварда шуд.

Аз методҳои иловагии таххис бештар УЗИ истифода бурда шуд, ки он оид ба девораҳои чурра, ҳолати апоневрози гирду атрофии девораи чурра, ҷой доштани узвҳо дар вориди чурраҳалта ахбор дод (расми 1,2).



Расми 1. Ултрасадои чурраи қадкашак. Бо аломатҳо дарвозаи чурра нишон дода шудааст

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Амалиёти ҷарроҳӣ ба ҳама 6 нафар қӯдакон зери беҳисгардонии умумӣ иҷро карда шуд. Ба қалонсолон беҳисгардонии мавзei (6), спиналий (4) ва умумӣ (32) истифода бурда шуд.

Беҳисгардонии мавзei дар қалонсоли синну солашон аз 55 боло ва ҷой доштани бемориҳои ҳамсафар ба монанди бемории ишемикии дил, фишорбаландӣ, фарбехӣ, бемории қанд ва гайра истифода бурда шуд.

Ба бемороне, ки синну солашон аз 55 боло буд ва дар онҳо бемориҳои ҳамсафар ҷой дош-

Расми 2. Ултрасадои чурраи қадкашак. Тунукшавии апоневрози девори пеши қадкашак дида мешавад

танд ҷорабиниҳои пеш аз ҷароҳии адекватӣ гузаронида шуданд ва тавсияҳои духтурони терапевт, кардиолог, эндокринолог ва гайра ба инобат гирифта шуданд. Ба ин беморон низ пас аз коррексияи норасоиҳо нишондоҳҳо ба амалиёти ҷарроҳӣ гузошта шуданд.


Ба беморони гирифтори фарбехӣ (3) давомнокии тайёрии пешшазҷарроҳӣ бештар аз 6 моҳро дар бар гирифт.

Амалиётиҳои ҷарроҳӣ бо истифода аз техникаи претсизионӣ зери қалонкунии оптикаи иҷро карда шуданд (расми 3, 4).



Расми 3. Асбобҳо ва лавозимотҳои замонавӣ барои ҷарроҳӣ

Дар ҳамаи беморон намудҳои традитсионӣ ва мусоири герниопластика иҷро карда шуданд. Интихоби тарзи ҷарроҳӣ аз басомади ретсидив, ҳаҷми девораҳои чурра, муҳ-



Расми 4. Иҷрои амали бартарафсозии чурраи қадкашак зери қалонкунии оптикаӣ лати беморӣ ва синну соли бемор вобастагӣ дошт.

Чунин намудҳои амалиёти чуррабурӣ ва тармими девораҳои чурра ба ҷой оварда



шуданд: тарзи چарохии Бассини (5), Кукуджнов (11), Лихтейнштейн (10), Шолдайс (7) ва тармими омехта (15).

Тарзҳои анъанавии тармими девораҳои чурра (23) ҳангоми ретсидиви аввалин, нисбатан ҳаҷми хурди дефекти чурра, пуркуватии бандчай Купер ва апоневрози гирду атрофи девораи чурра истифода бурда шуданд.

Ҳангоми ретсидиви чандинбора ва ҳаҷми калони дефекти девораҳои чурра намудҳои гай-

рикашишӣ (10) ва омехтаи (комбинатсионӣ) герниопластика (15) ба ҷой оварда шуданд.

Дар бештари мавриди ҳаҷми чурра қалон ва девораҳои он ба ҷаспишҳо ба узвҳои вориди шикам хос буд, ки дар ҳар маврид сабаби иллатнокшавии ятрогени узвҳои шуда метавонист.

Дар мавриди қалон будани чурра пас аз ҷудо намудани чурраҳалта ва кушодани он дар вариди он ҷарбуи қалон, ҳалқаҳои рӯдаи борик ва рӯдаи гафс ҷой дошт (расми 5-8).




Расми 5. Акси дохиличарроҳӣ. Андозагирии чурраҳалта



Расми 6. Ҷарбуи қалон дар чурраҳалта



Расми 7. Ҳалқаи рӯдаи борик дар дохили чурраҳалта




Расми 8. Ҷойгиршавии рӯдаи гафс дар дохили чурраҳалта

Чӣ тавре ки дар боло зикр гардид, ҳангоми иҷрои амалиёт ҷӣ дар хурдсолон ва ҷӣ дар қалонсолон қалонкуни оптикаи истифода бурда шуд.

Ҳадаф аз истифодабарии қалонкуни

оптикаи муоинаи адекватии найҷаи нуфтабарор, шараён ва варидҳо, рагҳои лимфатикӣ буд ва ҳамзамон мақсади асосӣ пешгирии иллатнокшавии ятрогени онҳо буд (расми 9).



Расми 9. Чудо намудани элементҳои танобаки нутфабарор зери калонкунии оптиқӣ

Ҳангоми чудо намудани чуррахалта, найчайи нутфабарор, рагҳои варидӣ ва артери-



Расми 10. Носури пӯсту риштагӣ пас аз чуррабурӣ

Ҳангоми буридашавии найча зери калонкунии оптиқӣ танҳо дар 7 маврид муюссар гардид, ки пайдарҳамии он барқарор карда шавад. Дар ин беморон дефекти байни нуғҳои буридашудаи найча минималӣ буд ва имконияти гузоштани анастомози "нӯгба нӯг" чой дошт. Дар беморони боқимонда облитератсияи нуғҳои буридашудаи найча зиёд буд ва имкониятҳои реконструксия маҳдуд буданд. Дар 4 нафар беморе, ки дар онҳо найчайи нутфабарор ёфт нагардид амалиёт бо тармими девораҳои чурра ба анҷом расид. Синну соли ин 4 нафар бемор аз 60 сола боло буд ва ҳамзамон чурра чойгиршавии яктарафа дошт, яъне дар тарафи қадкашаки муқобил чурра чой надошт.

алӣ, ҳамзамон лимфатикӣ маълум гардид, ки фишурдашавии онҳо дар 12, буридашавии найчайи нутфабарор дар 15 ва умуман вучуд надоштани он дар 4 нафар бемор мушоҳида карда шуд.

Дар байни 12 нафар бемор фишурдашавии басо зиёди найча дар 5 нафар бемор чой дошт. Аз байни онҳо дар як нафар бемор, ки берун аз ҷумҳурӣ тарзи бекашишӣ чуррабурӣ иҷро карда шуда буд дар муддати бештар аз 2 сол бинобар чой доштани носури гирифтани дарзҳо ба чой оварда шудаст (расми 10).

Ба бемор амалиёти ҷарроҳӣ иҷро карда шуд ва фишурдашавӣ ва часпиши басо назарраси найча бо тури полипропиленӣ мушоҳида гардид (расми 11).



Расми 11. Часпиши танобаки нутфабарор бо тури полипропиленӣ

Дар марҳилаи пас аз ҷарроҳӣ сироятнокшавии заҳм дар 4 нафар бемор мушоҳида гардид. Аз байни онҳо сироятнокшавӣ ҳангоми амалиёти традитсионӣ дар 3 нафар ва амалиёти гайрикашишӣ дар як нафар бемор мушоҳида карда шуд.

Ретсидиви чурра пас аз амалиёти Бассини дар як нафар бемор (2%) мушоҳида карда шуд, ки дар марҳилаи пас аз ҷарроҳӣ заҳми ӯ фасоднок гардида буд. Ба бемор пас аз 8 моҳ амалиёти такрории чуррабурӣ бо усули гайрикашишӣ ба чой оварда шуд ва натиҷаи он қаноатбахш ҳисобида шуд.

Хулоса. Ретсидиви чурра новобаста аз намуди ҷарроҳӣ сабаби душвории интихоби ҷарроҳӣ гардида ба авроизи гуногун



оварда мерасонад. Иллатнокшавии найчай нуфтабарор ва дигар элементҳо бештар дар кӯдакон ба вуқӯй меоянд ва сабаби онҳо душвории идентификатсияи элементҳо ҳангоми истифода набурдани калонкунии оптиқӣ мебошад.

Истифодабарии калонкунии оптиқӣ ва техникаи претсизионӣ иҷрои амалиётро осон намуда иллатнокшавии ятрогении элементҳои найчай нуфтабарор ва ҳамзамон узвҳои дар вориди чуррахалта бударо пешгирӣ менамояд.

## АДАБИЁТ

1. Айтекова Ф.М-П. Влияние методов грыжесечения на качество жизни и репродуктивную функцию у больных с паховыми грыжами: дис. ... канд. мед. наук. Махачкала, 2015. 137 с.
2. Бландинский Ф.В. Хирургическое лечение мальчиков с грыжами пахового канала. Анализ пятилетнего опыта. / Бландинский Ф.В. [ и др.] // Креативная хирургия и онкология. - 2019. - Т.9, №1., - С.37-43.
3. Визгалов С.А. Влияние различных видов полимерных эндопротезов, применяемых для паховой герниопластики, на fertильность экспериментальных животных / С.А. Визгалов, Р.Е. Поплавская, Е.А. Лис // Журнал Грод.гос. мед. Унив. - 2013 - Т.32., № 2. - С.32-35.
4. Губов Ю.П. Развитие яичек у мальчиков с паховой грыжей / Ю.П. Губов [и др.] // Детская хирургия. - 2015. - №2. - С.14-18.
5. Должиков А.А. Гигантские клетки инородных тел и тканевые реакции на поверхности имплантов / А.А. Должиков, А.Ю.Колпаков, А.Л.Ярош // Курский науч.-прак. вест. "Человек и его здоровье". - 2017.- Т.3. - С. 86-94.
6. Исмоилов С.С. Функциональная герниопластика при косых паховых грыжах /С.С. Исмоилов, Достиев А.Р., Хабибов Н.К., Гулшанова С.Ф// Вестник Авицены. - 2012. - №3.- С.43-48.
7. Козлов Ю. А. Исследование тестикулярной перфузии в ходе открытой и лапароскопической герниографии. / Ю. А.Козлов [и др.] // Детская хирургия. - 2016. - Т.1. С. 8-12.
8. Курбонов К.М. Некоторые аспекты патогенеза центральных грыж / К.М. Курбонов, X.З. Факиров, К.Р Назирбоев // Вестник Авиценны. - 2017. - Т.19. № 2. - С. 198-202.
9. Махмадов Ф.И. Результаты лапароскопической герниопластики у больных старших возрастных групп /Ф.И. Махмадов, Р.Б. Султонов// Здравоохранение Таджикистана. - 2020. - №1. С.33-38.
10. Мирходжаев И. А. Оптимизация хирургического лечения паховых грыж / Мирходжаев И. А. Комилов С. О// Электронный научный журнал "Биология и интегративная медицина" Бухара №4-апрель(21) 2018с.83-91.
11. Островский, В.К. Рецидивные паховые грыжи / В.К. Островский, И.Е. Филимончев // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2012. - Т. 171, №. 3. - С.110-112.
12. Толкачев К.С. Влияние паховой грыжи и герниопластики на состояние репродуктивного здоровья у мужчин / К.С. Толкачев, А.В. Щербатых // Сибирский мед.жур. - 2013. - № 1. - С. 5-8.
13. Федосеев А.В. Состояние кровотока семенного канатика и соединительной ткани у грыженосителей, как факторы, определяющие хирургическую тактику лечения / А.В. Федосеев [и др.] // Рос. медико-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова.- 2012.- № 4.- С. 142-145.
14. Черкасов М. Ф. Методы диагностики, профилактики и лечения осложнений герниопластики. / М. Ф. Черкасов, А. Ю. Хиндикайнен, А. А. Помазков //Астраханский медицинский журнал. 2016;11(4): 50-64.
15. Шамсиев А. М. Хирургическое лечение больных центральными грыжами с сопутствующим ожирением / А. М. Шамсиев, С. С. Давлатов // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2016. - № 1. - С. 78-83.



16. Dellabianca C. Testicular ischemia after inguinal hernia repair/ C. Dellabianca, M. Bonardi, S. Alessi // Journal of Ultrasound.- 2011. - N. 14. - P. 205-207.
17. Junge K. Damage to the spermatic cord by the Lichtenstein and TAPP procedures in a pig model/ K. Junge [et al.] // Surg Endosc. - 2011. - Vol. 25, № 1. -P.146-152.
18. Kohl A.P. Male fertility after inguinal hernia mesh repair a national register study. / A.P. Kohl, K. Andresen, J. Rosenberg// Ann Surg. - 2018. - 268 (2) P. 374-378.
19. Pedano N. Open tension-free hernioplasty using a novel lightweight self-gripping mesh: medium-term experience from two institutions / Pedano N. et al.// Langenbecks Arch Surg. - 2012. - 397(2):291-5
20. Percalli L. Comparison between self-gripping, semi re-absorbable meshes with polyethylene meshes in Lichtenstein, tension-free hernia repair: preliminary results from a single center. / L. Percalli [ et al.]//Acta Biomed. 2018; 89(1):72-78.
21. R?nk? K. Role of orchietomy in severe testicular pain after inguinal hernia surgery: audit of the Finnish Patient Insurance Centre. / K. R?nk? [et al.] //Hernia. - 2015. N.19 (1) P.53.
22. Tarchi P. Self-adhesive mesh for Lichtenstein inguinal hernia repair. Experience of a single center. / P. Tarchi [et al.]// - Minerva Chir. - 2014. - N.69 Vol.3.- P.167-76.

## ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

**Ф.М. Хамидов, М.Х. Маликов, И.Т. Хамидов**

Кафедра хирургических болезней № 2 (заведующий кафедрой, д.м.н., доцент  
М.Х. Маликов) ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино".

**Цель исследования.** Улучшение результатов хирургического лечения рецидивных паховых грыж путем использования прецизионной техники и оптического увеличения.

**Материал и методы исследования.** В отделениях реконструктивной и пластической микрохирургии, эндохирургии и сосудистой хирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии оперативному вмешательству подверглись 48 пациентов с рецидивными паховыми грыжами. Было установлено, что рецидив патологии развивался после традиционных и ненатяжных способов операции, которые были выполнены в различных городских и районных больницах республики.

Среди дополнительных методов диагностики были использованы диафаноскопия, УЗИ, УЗДГ и КТ. При больших грыжах определяли функцию внешнего дыхания с бандажом и без бандажа.

Полученные результаты и их обсуждение. Всем пациентам были поставлены показания к выполнению оперативных вмешательств. Больным старше 50 лет и пациентам, имеющим сопутствующие патологии,

такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение тяжелой степени в учет брали консультацию смежных специалистов. После коррекции имеющихся патологий больным были поставлены показания к операции. Больным с ожирением тяжелой степени предоперационная подготовка была длительная, функция внешнего дыхания определялась без бандажа и с бандажом.

Всем больным выполнялись традиционные и современные методы герниопластики. В послеоперационном периоде имел место рецидив в одном наблюдении, что составило 2%. Причиной рецидива явилась нагноение раны после операции по методике Бассини. Отдаленные результаты лечения у остальных больных были удовлетворительными, профессиональная деятельность оперированных и их качество жизни намного улучшилась.

**Выходы.** Использование прецизионной техники и оптического увеличения при выполнении операции, особенно у детей намного облегчает задачу хирурга. Повреждение семявыносящего протока и других эле-



ментов семенного канатика, нередко у детей при выполнении операции без оптического увеличения связано с трудностями идентификации элементов семенного кан-

тика из-за их малого размера.

**Ключевые слова:** паховые грыжи, рецидив патологии, традиционные и ненатяжные методы операции.

## RECURRENT INGUINAL HERNIAS AND THEIR SURGICAL CORRECTION

F.M. Khamidov, M.Kh. Malikov, I.T. Khomidov

Department of surgical diseases №2 (head of department, doctor of medical sciences, docent M. Kh. Malikov) SEI "ATSMU",

**Purpose of the study.** To give a general concept of hernias, to study the reasons of recurrent pathology development and to determine the indications for various surgeries in recurrent inguinal hernias.

**Material and research methods.** In the Departments of Reconstructive and plastic microsurgery, Endosurgery and Vascular surgery of the Republican Scientific Center of Cardiovascular Surgery, 48 patients with recurrent inguinal hernias underwent surgical intervention. It was found that the relapse of the pathology developed after traditional and tension-free methods of surgery, which were performed in various city and regional hospitals of the republic.

Additional diagnostic methods included diaphanoscopy, ultrasound, ultrasound dopplerography and CT. For giant hernias, the function of external respiration was determined using a bandage and without one.

The results obtained and their discussion. Indications for surgical interventions were given for all patients. Patients over 50 years old and patients with comorbidities, such as ischemic heart disease, hypertension, diabetes mellitus, severe obesity, were taken into account for the

consultation of related specialists. After correcting the existing pathologies, indications for surgery were given. Patients with severe obesity had a long preoperative preparation, the function of external respiration was determined without a bandage and with one.

All patients underwent to traditional and modern methods of hernioplasty. In the postoperative period, there was a relapse in one observation, which was 2%. The relapse was caused by wound suppuration after surgery by Bassini technique. Remote outcomes of treatment in other patients were satisfactory, the professional activities and life quality were improved significantly.

**Conclusions.** Using of precision technology and optical magnification during the surgery, especially in children, greatly facilitates the surgeon's task. Damage of vas deferens and other spermatic cord' elements often in children when surgery performing without optical magnification occurs due to difficulties in identifying the spermatic cord' elements due to small size.

**Key words:** inguinal hernia, recurrence of pathology, traditional and tension-free methods of surgery.

**Маликов Мирзобадал Халифаевич,** мудири кафедраи беморҳои ҷарроҳии № 2 МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" д.и.т, доцент, E.mail: mmirzobadal@mail.ru Тел. 907305060

**Маликов Мирзобадал Халифаевич,** заведующий кафедры хирургических болезней №2 ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино" д.м.н, доцент, E.mail: mmirzobadal@mail.ru Тел. 907305060

**Khamidov Faridun Ma'rufovich,** doctorant PhD of the Department of Surgical Diseases №2 SEI "ATSMU" E.mail: Faridun\_74@mail.ru Tel. 987180303



## ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

### ХУСУСИЯТҲОИ МИНТАҶАВИИ МУШКИЛОТИ ФАРБЕҲӢ ДАР ТОЧИКИСТОН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ ВА МУОЛИЧА

Анварова Ш.С., Ниязова Н.Ф., Музафарова М.Э.

Кафедраи эндокринологияи (мудири кафедра н.ми.т. Ниязова Н.Ф) -и  
МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"

**Муҳиммият.** Дар шароити имрӯзаҳо фарбехӣ дар соҳтори бемориҳои аксари ма-молики дунё (1,3,4,6), хусусан Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд (2). Дар дунё шумораи беморони мубтало ба фарбехӣ ба тадриҷ рӯ ба афзудан дорад. Дар баробари ин, хусусан шакли абдоминалии он ҷузъи асосии синдроми метаболӣ маҳсуб мёбад, ки пешгӯйии ҷиддии он маълум аст.

Таҳқиқи таърихи зиндагӣ ва одатҳои аҳолии таҳҷои чумхурӣ иҷозат медиҳад ёдовар шавем, ки сокинони ноҳияҳо ба ҷой қанд ва дигар карбогидратҳои рафинишуда меваи хушк истеъмол менамуданд. Вас-vasai тамуддун [сникерс, марс ва ғ.] якбора номгӯйи ҳӯроқи мардумро тағиیر дода, барои боло рафтани калоражи шабонарӯзии одамон шароит фароҳам овард. Пас, як қатор сабабҳои тарифан зиёд шудани шумораи ашҳоси мубтало ба фарбехиро дар ҷумҳурӣ шарҳ додан мумкин аст: боло рафтани дастрасӣ ба маҳсулоти ҳӯрокворӣ барои афзудани истеъмоли калорияҳои миёнаи шабонарӯз мусоидат намуд, ки дар 30-40 соли охир он ба 400-500 калория расидааст; сониян, тағиیر ёфтани ратсиони ҳӯрок бо якбора афзудани истеъмоли карбогидратҳои рафинишуда, қанд, ҷарби ҳайвонот, коҳиши ёфтани истеъмоли мева, сабзавот, лӯбиёгиҳо; механизатсияшавиии меҳнат, ниҳоят кам шудани фаъолнокии ҷисмонӣ ва дигар омилҳо.

Ҳамин тавр, омилҳои зикргардидаи муҳити атроф дар заминаи таъсири омили генетикӣ, ки тақрибан 20%-ро ташкил медиҳад, ба пандемияи фарбехӣ дар дунё ва дар мамлакати мо мусоидат менамояд.

Солҳои охир дар патогенези фарбехӣ ба илтиҳоби музмини сустҷараёнгирандаи бофтаҳои ҷарбӣ дар асоси таҳаммулпазирий

ба инсулин, ки ба раванди патологии мазкур хос аст, аҳамияти қалон дода мешавад (3). Маълумоти адабиётҳо (5) шоҳиди иштироки якчанд механизмҳо дар онҳо мебошанд, ки барои бофтаи ҷарбӣ гипермаҳсулоти ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ хос аст ва метавонад боиси экспрессияи супрессори сигналҳои ситокинӣ гашта, дар навбати ҳуд робитаи дучонибаро миёни ретсептори инсулинӣ ва субстрракти ретсептори инсулинӣ ба муқовиматпазирии инсулинӣ мусоидаткунанда инхисор намояд. Дар баробари ин ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ қиназҳои бешумори дохилиҳӯҷайравиро, ба монанди JNK қинази ниҳоӣ (JNK) ва ингибитори қиназҳои кВ-ро фаъол мегардонад. Ин қиназҳои нав таъсири инсулинро дар сатҳи муҳталиф бозмедеранд. Афзудани кислотаҳои озоди даврзанандаи ҷарбӣ ба фаъолнокии инсулин аз хисоби субстрракти серинии фосфоршавандаи ретсептори инсулин монеъ гардида, метавонад сабаби муқовиматпазирии инсулин дар мушакҳои скелету чигар гардад. Ҳангоми фарбехӣ ҷавоби системавии илтиҳоб ба коҳиши ёфтани вазни ?-хӯҷайраҳои даврзананда ва муқовиматпазирии системавӣ ба инсулин мусоидат намуда, мумкин аст боиси диабети қанди навъи 2 гардад. Зиёд будани кислотаҳои даврзанандаи озоди ҷарбӣ, ки дар натиҷаи липолизи насчи ҷарбии зери пӯст ва шикам ҳосил мешавад, низ ба боиси инкишофи муқовиматпазирии инсулин дар чигар ва мушакҳои скелет мегардад ва он бо монеъшавии интиқоли сигнални инсулин алоқаманд аст.

Дар баробари ин, кислотаҳои озоди ҷарбӣ ба ?-хӯҷайраҳои панкреатӣ (ки феномени липотоксикӣ ном дорад) таъсири заҳролуд мерасонанд, ки сабабгори сукути даври аввали тараҷҷӯҳи инсулин, боздоштани экссекретсияи гени инсулин, тезонидани



апоптоз дар ?-хүчайрахо ва фаъолгардонии стресси туршшавандагӣ мегардад. Илова бар ин, кислотаҳои озоди ҷарбӣ қобилияти боздорандагии глюконеогенезии инсулинро, ки ба афзоиши маҳсулоти эндогении глюкозаро ҳамбаста мебошад, фишор мединад. Эҳтимол, липомасмумият, дар беморони мубтало ба диабети қанд навъи 2, яке аз сабабҳои асосии коҳиш ёфтани вазни ?-хүчайрахи фаъолияткунанда маҳсуд ёбад.

Ҳамин тавр, фарбехӣ дар натиҷаи таъсири дучонибаи мураккаб байни омилҳои генетикий ва омилҳои муҳити атроф ба амал меояд ва дар робита ба нуктаи мазкур муюлисаи асосии фарбехӣ бояд аз тарзи зист ва муҳити одаткардаи зисти бемор татбиқ намудани рутинҳои нав иборат бошад. Дар айни замон фарбехшавӣ яке аз омилҳои нисбатан муҳиме ба шумор меравад, ки на танҳо ба инкишофи диабети қанди навъи 2, балки ба авғирин минбаъдаи он дар шароитҳои мувофиқ мусоидат намояд.

Нуктаҳои зикргардида зарурати ба нақша гирифтани таъсири муюлисаи патогенезӣ ва пешгирикунандаи онро асоснок менамояд.

Мақсади таҳқиқот. Таҳияи нақшай муюлисаи тафриқавии зиёдатии бадан ва фарбехӣ дар асоси омӯзиши ҷанбаҳои мусосири этиопатогенез ва хусусиятҳои клиникӣ-лаборатории беморӣ.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. 218 нафари мубтало ба фарбехӣ ва ҷарбандии дараҷаи

I-II-III муоина карда шуд, ки аз ин миён мардҳо 74 ва бокимонда 134 нафарро занҳо ташкил менамуданд.

Муоинаи нишондиҳандаҳои биохимиавии зардоби хун: глюкоза дар дили бенаҳор, холестерин, триглицеридҳо, ХС ЛПВП, миқдори витамини D ва гемоглабини гликолизишууда. Даври камар (ДК) ва даври рон (ДР) аниқ карда шуд. Ҷарбандии абдоминалий шарҳ дода шуд: ДК дар занҳо  $> 80$  см, ДК дар мардҳо  $> 94$  см.

Натиҷаи таҳқиқот. Маълумотҳои назорати клиникӣ аз он дарақ медиҳанд, ки зиёд шудани индекси вазни бадан (ИВБ)-ро дар мавриди марду зан, ҷамъшавии ҷарби умумии организм ҳамбаста мебошад. Зимнан он ҳам аз ҳисоби афзудани миқдори ҷарби зерипӯст (афзудани гафсии чини пӯсту ҷарб) ҳам аҳшо (афзудани қимати индекси ДК/ДР) ба амал меояд. Дар гурӯҳи занҳои назоратшаванда, қиёсан ба мардҳо дар организм миқдори нисбатан зиёди ҷарб мушоҳида гардид. Қайд кардан лозим аст, ки зимни гурӯҳи занҳо, ки дар мавриди онҳо мавҷудияти вазни зиёдатӣ ва фарбехӣ мушоҳида мешавад, ба таври баробар афзоиш ёфтани ҷарби зери пӯст дар организм ҷараён мегирад. Нишондиҳандаи миёнаи индекси ДК/ДР дар мавриди мардҳо, аз нишондиҳандаҳое, ки экспертҳои ТУТ тавсия додаанд, ҳам дар гурӯҳи гирифткор ба фарбехӣ ва ҳам ҷарбандии дараҷаи I-III, қиёсан ба гурӯҳҳои занҳои муоинашуда зиёдтар аст. Ин ҷо

### Нишондиҳандаҳои биохимиавии зардоби хун (З+М)

Нишондиҳандаҳо	Гурӯҳи занҳо				Гурӯҳи мардҳо				P	
	ИВБ	Фарбехӣ			ИВБ	Фарбехӣ				
		1 ст	2 ст	3 ст		2	3	4		
		1	2	3		n-10	n-10	n-8		
Глюкоза дили бе наҳор (ммоль/л)	4,26±0,06	4,54±0,12	4,62±0,06	4,86±0,06	4,50±0,10	4,72±0,08	5,28±0,24	5,35±0,07	1-2<0,01 1-4<0,05	
АСТ (вх/л)	24,3±1,5	23,3±1,3	24,5±3,1	26,4±0,21	29,5±4,15	30,55±2,11	35,2±5,2	35,5±0,21	1-2<0,01 1-4<0,05	
АЛТ (вх/л)	25,2±2,3	25,7±2,1	33,8±6,3	36,7±0,21	46,6±7,8	5,35±5,11	61,6±11,0	61,8±0,40	1-2<0,01 1-4<0,05	
ХС (ммоль/л)	5,75±0,13	5,88±0,40	5,71±0,15	5,90±0,13	6,02±0,28	6,46±0,28	5,96±0,14	6,20±0,05	1-2<0,01 1-4<0,05 1-2<0,01	
ТГ (ммоль/л)	1,40±0,02	1,41±0,08	1,5±0,07	1,58±0,13	1,63±0,24	2,28±0,52	2,66±0,27	2,88±0,04	1-4<0,05 1-4<0,05 1-4<0,05	
ХСЛПВП (ммоль/л)	1,55±0,07	1,42±0,05	1,21±0,08	1,19±6,01	1,04±0,05	1,17±0,07	0,96±0,05	1,10±6,02	1-4<0,05 1-4<0,01	



қимати индекси ДКДР аз нишондиҳандаҳои меъёрии ТҮТ танҳо ҳангоми чарбандии дараҷаи II-III зиёдтар шудааст. Дар мавриди занҳо боло рафтани ИВБ аз ҷиҳати оморӣ афзудани қимаати синни миёна ва дар мардҳо бошад, танҳо майл ба афзудани он мушоҳидат мешавад.

Ҳангоми таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳои биохимияйӣ зимни ашҳоси ҷинси муҳталиф ошкор гардид, ки қимати нисбатан зиёди сатҳи глюкоза ҳангоми дили бенажор дар мавриди чарбандии дараҷаи II-III ва АЛТ барои мардҳо ва дар гурӯҳҳо, ки вазни баданашон зиёд аст, чарбандии дараҷаи I-II-III хос аст. Зимни мардҳо, дар муқоиса ба занҳо, сатҳи баланди ТГ зоҳир гардид ва қимати миёнаи он ҳангоми чарбандии дараҷаи I-III аз маъёр ду баробар зиёд буд. Сатҳи ХС-ЛПВП дар мардҳо, қиёсан ба занҳо, хусусан ҳангоми марҳилаи ибтидоии фарбехӣ хеле кам буд. Ҳангоми тамоми гурӯҳҳои беморони муоинашуда ( $P < 0.05$ ), бар шумули ашҳоси мубтало ба фарбехӣ ва чарбандии дараҷаи I-III ба таври аниқ коҳиш ёфтани сатҳи миёнаи витамини Д мушоҳидат гардид.

Бо дарназардошти нақши патогенези фарбехшавӣ ва фарбехӣ, хусусан дар ҳалалёбии мубодилаи карбогидратҳо таҳияи ҷораҳои маҷмӯии барои сари вақт кам шудани вазни бадан ва пешгирий аз авҷ гирифтани пешаздиabetӣ ва диабет равонашуда, аҳамияти муҳим дорад.

Бар пояи таҷриба аз мушоҳидаҳои бисёрсола, бо назардошти нест кардан байз одаҳои заравории хос ба сокинони минтақа яке аз ўҳдадориҳои заминавии усулҳои муолиҷа усули доруӣ маҳсуб меёбад. Хусусан, назми ҳӯрокро риоя ва ҳӯрокхӯрии шабона (дертар аз соати 19)-ро рад кардан лозим меояд. То микдори минималӣ кам кардан чарби аслаш ҳайвонӣ ва бештар интиҳоб намудани ҷараҳои наботӣ, ба ҳадди аққал расонидани карбогидратҳои зуд ҳалшаванда, шарбатҳои консервашуда, зиёд намудани ҳӯрокҳои серсафеда (1 кг ба кг вазни бадан дар шабонарӯз), витаминҳо (пиёз, сир-пиёз, сабзӣ, қарам, лаблабу), ба микдори зиёд истеъмол кардан буттамеваҳо (черни-

ка, рябина, қот, марминҷон, бруслика, клюква ва ғ.) мақсаднок аст. Ҳисоби қалориянокии ратсиони шабонарӯзӣ ба таври инфиродӣ бо дарназардошти сину ҷинс, қасб ва маълумотҳои иловагӣ ба амал оварда мешавад. Дар бораи бомдодон гимнастикай мунтазам ва мотсиони бегоҳирӯзӣ (роҳгардӣ ва оҳиста-оҳиста давидан) суҳбатҳо гузаронидан лозим аст. Ҷузъӣ ҳатмии муолиҷаи гайридоруӣ даст кашидан аз одатҳои заравории истеъмоли машрубot, никотин дар шакли на танҳо сигор, балки нос мебошад, ки ба доираи қалони аҳолии мардонаи минтақа хос аст.

Муолиҷаи доруии фарбехӣ ва фарбехӣ дараҷаи зуҳурӯбии раванди патологиро ба назар мегирад. Таҷрибаи мушоҳидаҳои клиникии мо таъсири фоидабаҳши нақши зирини муолиҷаро хусусан ҳангоми фарбехшавӣ ва чарбандии дараҷаи I нишон медиҳад. Аммо дар ҳолати мавҷуд набудани таҳамулпазирӣ ба глюкоза аз ҷониби мо дар заминай воситаҳои гайридоруӣ пеш аз ҳӯрок редуксин ё субутрамин (10-15мг) таъйин карда мешавад. Дар динамикаи мушоҳидаҳо тӯли 3 моҳ коҳиш ёфтани вазни бадан дар ҳудуди аз 7,5 то 12,5 кг ба назар расид. Ҳангоми пешгирий ба гурӯҳи мазкури беморон таваҷҷӯҳ кардан зарур аст, дар сурате ки камшудани вазн дар беморони номбаршуда ба пешгирии инкишофи ҳалалёбии мубодилаи карбогидратҳо мусоидат менамояд, зеро дар ин марҳила ҳалалёбии функцияи В-хучайраҳои ғадуди зеримеъда ҳанӯз хусусияти баргардандагӣ дорад.

Зимни гурӯҳи мубтало ба чарбандии дараҷаи I-II-III ва таҳамулпазирии ҳалалёфта ба глюкоза муолиҷа ба воситаи метформин (глюкофаж) дар якҷоягӣ бо субутрамин ба амал оварда мешавад. Тӯли 6 моҳи мушоҳидаҳои динамикаи муолиҷаи омехтаи препаратҳои зикргардида ниҳоят кам шудани вазни беморон ва бартараф шудани хусусияти патологии тест ба таҳамулпазирии глюкоза ба зиёда аз 80%-и мушоҳидаҳо ҳосил гардид. Ба доираи беморони гирифтор ба фарбехӣ ва шакли манифестии диабети қанди навъи 2 муолиҷа тавассути воситаҳои гайридоруӣ ва препарати лираглутид ба амал



оварда мешавад. Лираглутид ба агонистҳои ГПП-1 тааллук дорад. Дар ҳолати таъйин намудан ба беморони диабети қанди навъи 2 ва фарбехӣ таъсири гайрипанкреатии препарат ба кор бурда мешавад, ки ба воситаи механизмҳои марказӣ ба монанди беиштиҳоӣ, ҳиси муддати мадид сер будан ва камхӯрӣ ба амал оварда мешавад. Бо сабаби нархи гарон доштани лираглутид мушоҳидаҳо бобати арзёбии самарранокии препарат ҳамагӣ дар 10 ҳодиса ба амал оварда шуд.

Ҷузъи ҳатмии нақшай музкури муолиҷаи беморони гирифтор ба дараҷаи гуногуни зохиршавии фарбехӣ низ препарати витамини D ба хисоб мерафт.

## Хулоса

Ҳамин тавр, таҷрибаи кории клинитсист-эндокринологҳои чумхурӣ аз он дарак медиҳад, ки истифодаи нақшай тафриқашудаи муолиҷаи фарбехӣ бо назардошти дараҷаи зуҳурёбии раванди патологӣ ва умқи ихтилолоти мубодилаи карбогидратҳо зарур аст. Ба мақсади беҳтар намудани пайравӣ аз муолиҷа дар байни беморон ва аҳолӣ корҳои зиёди равшаннамоӣ, дар маҷмӯъ бо намоиш додани ҳодисаҳои клиникии тасифкунандаи самарранокии зиёди истифодаи воситаҳо ва мавҷуд набудани таъсири иловагӣ зарур аст.

## АДАБИЁТ

- 1.[Аметов А.Г., и соавт., 2016 г.; Демидова Т.Ю., Стельмах М.В., Депюн Т.И. "Взаимосвязь ожирения и сахарного диабета типа 2 в свете доказательной медицины." Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2016, №2, с. 18-50].
2. [Анварова Ш.С. "Распространение сахарного диабета 2 типа в коморбидности с основным фактором метаболического синдрома в Таджикистане". Материалы конгресса кардиологов и терапевтов стран Азии и СНГ "Актуальные проблемы сердечно-сосудистых и соматических заболеваний", Душанбе-2019, стр. 100-101].
- 3.Шульце М.Б. Метаболическое здоровье у людей с нормальным весом и ожирением. Diabetologia. 2019; 62: 558-66
- 4.[Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Романцова Т.И., "Стратегия управления ожирением, итоги Всероссийской наблюдательной программы", "Прима Вера // Ожирение и метаболизм, 2016, т. 33,1., с 36-44"].
5. [Diabetes Atlas 108, 2015:32-4].
6. Шварц В. Воспаление жировой ткани: врач или друг? Цитокины и воспаление 2013; 1-2: 12: 13-21.
7. [Weinstein R., Law G., Canovatchel W., Canaghflozin: effects in overweight and obese subjects, without diabetes mellitus. Obesity (SilvertSpring.), 2014, vol. 22 (4), 1042-9].

## КРАЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Анварова Ш.С., Ниязова Н.Ф., Музафарова М.Э.

В статье обсуждается причины роста численности лиц с избыточным весом и ожирением в республике. Анализируя привычки и быт коренного населения страны, характеризующиеся ранее преимущественным употреблением сухофруктов, зелени, бобовых и резким изменением характера питания, связанного с соблазнами цивилизации и употреблением в большом количестве таких продуктов, как сникерсы, марсы,

доступностью продуктов с большой калорийностью способствовали резкому увеличению числа лиц, с избыточной массой тела и ожирением в последние десятилетия. Немаловажным, по мнению авторов, является и склонность к малоподвижному образу жизни, свойственное жителям старших возрастных групп. Последние факторы на фоне генетической предрасположенности способствовали резкому скачку заболеваемости.



Авторы подробно обсуждают вопросы патогенеза ожирения, согласно последним литературным данным. Подчеркивают значение ожирения, особенно абдоминальной его формы, как важного компонента метаболи-

ческого синдрома, серьезный прогноз которого известен.

**Ключевые слова:** ожирение, гиперпродукция, инсулиновый рецептор, цитокин, избыточный весъ

## REGIONAL FEATURES OF THE PROBLEM OF OBESITY IN TAJIKISTAN, PREVENTION AND TREATMENT MEASURES

**Anvarova Sh.S., Niyazova N.F., Muzafarova M.E.**

**Summary.** The authors' work provides information on the regional features of the obesity problem among the indigenous people of the Republic of Tajikistan. The role of the nature of nutrition inherent in the inhabitants of the region, eating habits, rules of behavior in everyday life and other factors against the background of often burdened heredity in the genesis of the disease is emphasized. Analyzed are clinical and biochemical parameters for

overweight and obesity of I-III degrees in women and men. Based on the observations, the authors recommend differentiated treatment regimens that consider the severity of the pathological process and the depth of the affection of carbohydrate metabolism. Non-drug and drug-based treatments using sibutramine and liraglutide are discussed.

**Key words:** obesity, hyperproduction, insulin receptor, cytokine, overweight.

*Анварова Ш.С.-д.и.т., профессори кафедраи эндокринология.*

*Анварова Ш.С.-д.м.н., профессор кафедры эндокринологии.*

*Anvarova Sh.S. - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Endocrinology.*

## ОМИЛХОИ ХАТАРИ ВАЗНИ БАРЗИЁД ВА ФАРБЕҲӢ ДАР БАЙНИ ҶАВОНОН М. А. Пирматова<sup>1</sup>, Т.А. Пирматова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Кафедраи эндокринологии МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", Душанбе, Тоҷикистон. <sup>2</sup>Магистри кафедрангиҳдории тандурустии чамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", Душанбе, Тоҷикистон.

**Муҳиммият.** Яке аз проблемаҳои нигоҳдории тандурустии мусир, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушкилоти вазни барзиёд дар байни аҳолӣ, маҳсусан ҷавонон мебошад. Мақоми расмии беморӣ, "фарбехӣ" танҳо дар соли 2013 барқарор карда шудааст, дар ин вакт мутахассисони Ташкилоти Ӯмуничаҳонии Тандурустӣ дар хусуси омори ғамангези ташвиши худро изҳор карда буданд. Ба наздиқӣ, ҷунин меҳисобиданд, ки вазни барзиёд ва фарбехӣ дар байни аҳолии давлатҳое ба назар мерасад, ки сатҳи даромадашон баланд аст. Аммо, тибқи маълумотҳои оморӣ имрӯз тақрибан 1,5 млрд одамони гирифтори ин беморӣ ба қайд гирифта шудаанд, ки асосан дар мамалики рушдкарда истиқомат доранд

Сабабҳои зиёд дучоршавандай вазни барзиёд дар байни аҳолӣ тавъам бо ихтиолҳои фаъолияти узвҳои дарунӣ - меъда, ғадуди зери меъда, ҷигар, рӯдаҳои борик ва гафс руҳдода, асосан дар заминай истеъмоли нодурусти ғизо (маҳсулоти арzon ва серкаллорияи ғизоӣ), гиподинамикӣ (рушди босуръати прогрессии технологӣ-иваз кардани кори коргарон ба усули автоматикиқунонӣ), ҳамчунин дигар омилҳои иҷтимолӣ пайдар мешавад). Ҳамчунин ба массаи бадан омилҳои зиёде, ба монанди синну сол, ҷинс, генетикӣ, психологӣ, иқтисодӣ ва тарзи ҳаёту муҳити атроф низ таъсир мерасонанд.

Вобаста аз ин проблемаҳои вазни барзиёд ҳам дар байни насли калонсол ва ҳам дар байни ҷавонон, аз ҷумла омӯзиши омилҳои



хатар дар байни чавонон бо назардошти таъсири замони мусоир актуалӣ мебошад.

**Мақсади таҳқиқот.** Муайян кардани таъсири омилҳои хатар, ки барои пайдо шудани вазни барзиёду фарбехӣ дар байни дошишҷӯён мусоидат мекунанд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот:** дар таҳқиқот - 150 нафар донишҷӯёни курси 2,4,6-уми МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино" иштирок доштанд. Дар синну соли аз 19 то 27 сола буданд. Таҳқиқот бо усули анкетагузаронӣ сурат гирифт, ки маълумотҳо оид ба параметрҳои вазн, қад, даври миён ва рон, пурсиши тарзи ҳаёт, хусусиятҳои гизо ва сарбории ҷисмониро дар бар мегирад. Бо ёрии маълумотҳои антропометрии ҷамъоваришуда шохиси массаи бадан ҳисоб карда шуд, нишондиҳандае, еи имконият медиҳад дараҷаи мувоғӣкат кардани масса ва қади одам баҳогузорӣ карда шавад, ба ини восиата ба иаври гайримустақим баҳогузорӣ карда шавад, ки оё массаи респондентҳонокифояанд, мұтадиланд ё барзиёданд. Ҳамчунин баҳогузории ихтиилолҳои асабӣ-рӯҳӣ аз рӯи шкалаи HADS гузаронида шуд, ки дар соли 1983 аз тарафи олимон - Zigmond A.S. ва Snait R.P., сатҳи таҳлука (қисми 1) ва депрессия (қисми 2) таҳия шудааст.

## Чадвали №1.

Ном	Фаст-фуд		Маҳсулоти нонӣ		Қанддор	
	п	%	п	%	п	%
Ҳар рӯз	11	7,3%	117	78,0%	43	28,7%
2-3 бор дар ҳафта	55	36,7%	23	15,3%	80	53,3%
2-3 бор дар моҳ	65	43,3%	4	2,7%	20	13,3%
Истеъмол наменкунанд	19	12,7%	6	4,0%	7	4,7%

Тавре ки аз ҷадвали 1 бармеояд, таҳлили маълумотҳо мавҷуд будани истеъмоли барзиёди фаст-фуд ва маҳсулоти гуногуни ордӣ, аз ҷумла маҳсулоти нонӣ дар ратсиони донишҷӯёни Донишгоҳи тиббири тасдиқ мекунад. Ҳамин гунна нисбат ба маҳсулоти қанддор аст, ки қисми ҷудонашаванди гизои чавонон ба ҳисоб меравад. Маҳсулоти қанддор, дар шакли рафинад ва маҳсулоти гуногуни шоколоадӣ ва ратсиони ҳаррӯзai 43 (28,7%)-и пурсидашудагон ба назар мерасад: дар як ҳафта 2-3 маротиба дар 80 (53,0%)-и

Шкалаи NADS дорои суммаи балҳо мебошад, ки дар он 0-7 балл - саҳехан набудани зуҳуроти возеҳ ва аз 8 то 10 балл зуҳуроти субклиникии симптоматика вазиёда аз 11 балл - зуҳуроти возеҳи таҳлука ва депрессияро нишон медиҳанд.

Коркарди натиҷаҳои ба даст овардашуда дар компьютери инфиродӣ бо ёрии барномаи "Microsoft Office" анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳо ва барасии онҳо.** Дар ҷараёни коркарди маълумотҳои ба даст овардашуда муайян карда шуд, ки аз байни 150 нафар 52% (78%)-ро ҷинси мард ва 48% (72) нафарро ҷинси зан ташкил дод. Синну соли донишҷӯёни пурсидашуда -  $22 \pm 0,18$  солро ташкил дод. Файр аз ин миқдори донишҷӯёни сокини шаҳр тақрибан 2 маротиба аз миқдори сокинони дехот 109 (72,7%) дар муқобили 41 (27,3%) зиёд буд. Тибқи натиҷаҳои ҳисобкуни ИМТ муайян карда шуд, ки аз 150 нафар донишҷӯ массаи нокифояи бадан дар 16 (10,7%) донишҷӯ ба назар расид: дар 96 (64%) вазн ба мөъёр баробар буд: дар 35 (23,3%) вазни барзиёд ва дар 3 (2%) фарбехии дараҷаи I ба қайд гирифта шуд.

Дар нитиҷаи анкетагузаронӣ ҳусусияти гизои донишҷӯёни низ муайян карда шуд, ки маълумоти онҳо дар ҷадвали 1. Оварда шудааст.

донишҷӯёни дидা шуд. Нӯшокиҳои ширини газнокро 70 (46,7%)-и донишҷӯёни 2-3 маротиба дар як ҳафта ва 2-3 маротиба дар моҳ 37 (24,7%)-и пурсидашудагон ба назар расид.

Донишҷӯёне, ки вазни барзиёд ва фарбехӣ доштанд, ба гурӯҳи олоҳида ҷудо карда шуданд, аз 38 нафар иборат буд. Ратсиони гизои онҳоро омӯҳта, муайян карда шуд, ки дар байни онҳо қисми зиёд фаст-фудоиро ақаллан 2-3 маротиба дар як ҳафта истеъмол карданд, маҳсулоти нонӣ ва дигар маҳсулоти ордиро 31 (86,6%)-и донишҷӯёни



истеъмол карданд. Маҳсулоти қанддор, дар шакли рафинад ва маҳсулоти гуногуни шо-коладиро 2 -3 маротиба дар як ҳафта 29 (76,3%)-и пурсидашудагон, 25 (45%)-и рес-

пондентҳо нӯшокиҳои ширини газдорро на камтар аз 2-3 маротиба дар як ҳафта истеъмол кардаанд. Маълумотҳо дар чадвали №2 оварда шудааст.

Басомад	Фаст-фуд		Маҳсулоти нонӣ		Маҳсулоти қанддор		Нӯшокиҳои ширин ва газдор	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Ҳар рӯз	6	15,8%	31	81,6%	13	34,2%	8	21,1%
2-3 маротиба дар ҳафта	14	36,8%	2	5,3%	16	42,1%	17	44,7%
2-3маротиба дар моҳ	14	36,8%	2	5,3%	6	15,8%	9	23,7%
Истеъмол намекунанд	4	10,5%	3	7,9%	3	7,9%	4	10,5%

Файр аз ин, дар равиши пурсиш маълум гардид, ки донишҷӯёни дорои вазни барзиёд ва фарбехӣ машруботро суиистеъмол намуда, аз ҷумла машруботи сумалакдорро (malt) на камтар аз 2 маротиба дар як моҳ 16 (15,8%) респондентҳо истеъмол кардаанд.

Аз рӯи натиҷаи анкетаронӣ ҳолати психоэмотсионалии донишҷӯён низ аз рӯи шкалаи HADS омӯхта шуда, минбаъд баллҳои марбут ба таҳлука ва депрессия хисоб карда шуданд. Дар натиҷа маълум карда шуд, ки зуҳуроти субклиникӣ дар 21 (55,3%)-и донишҷӯён, ки гирифтори вазни барзиёд ва фарбехӣ буданд, ба мушоҳида расид, 11 (29%)-и пурсидашудагон дар вазъияти таҳлука ва депрессияи возеҳ қарор доштанд. Аммо ҳамаи респондентҳо ва гирифтани

ёрии иловагии тиббӣ ва истеъмоли ягон хелдору даст кашиданд.

Таҳлили маълумотҳо нишон медиҳанд, ки ҳар як рӯз 31 (89,5%)-и донишҷӯён пиёда роҳ мераванд, ки аз онҳо 18 (47,4%) камтар аз 3 км дар як рӯз ҳаракат меқунанд, 13 (34,2%) аз 3 то 7 км роҳ мераванд. Аммо ба ақида баъзе донишҷӯён оид ба гузаронидани тарзи камҳаракати ҳаёт ва аз камхобии музмин, танҳо 15 (39,5%) ва 8 (21%)-и пурсидашудагон озор мебинанд.

**Хуносахо.** Мувофиқи гуфтаҳои дар боло зикршуда бояд қайд кард, ки шароити ҳаёт, ҳусусияти ғизо ва ҳолатҳои руҳиву эмотсионалий ҷавонони муосир, бевосита омили ҳатари пайдошавии вазни барзиёд ва фарбехӣ ба хисоб мераванд.

## АДАБИЁТ

1. К вопросу о роли ЗОЖ и отсутствия вредных привычек у юношей допризывного возраста / Н.С. Коломийцева [и др.] // Связь с общественностью в спорте: образование, тенденции, международный опыт: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф., 3 апреля 2014 г., г. Краснодар. Краснодар, 2014. С. 121-126.
2. Джумагазиев А.А., Безрукова Д.А., Богданьянц М.В. Проблема ожирения у детей в современном мире: реалии и возможные пути решения // Вопросы современной педиатрии. 2016. Т. 15, № 3. С. 250-256.
3. Bahreynian M, Qorbani M, Khaniabadi BM, et al. Association between obesity and parental weight status in children and adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017;9(2):111-117.doi: 10.4274/jcrpe.3790.
4. Солнцева А.В. Значение факторов семейного воспитания в формировании избыточной массы тела у детей // Здравоохранение (Минск). - 2015. - № 2 - С. 56-61.
5. Arroyo-Johnson C, Mincey KD. Obesity epidemiology worldwide. Gastroenterol Clin North Am. 2016;45(4):571-579. doi: 10.1016/j.gtc.2016.07.012.
6. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, et al. Pediatric obesity - assessment, treatment, and prevention: an Endocrine Society Clinical Practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(3):709-757.doi: 10.1210/jc.2016-2573.



7. Палладина О.Л. Формирование здорового образа жизни у школьников с избыточной массой тела и ожирением // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 3 - С. 39-42.
8. Цукарева Е.А., Авчинников А.В., Алимова И.Л., Нестеров Е.Г., Стунжас О.С. Гигиеническая оценка распространенности избыточной массы тела и ожирения у младших школьников г. Смоленска. Вестник Смоленской государственной медицинской академии 2018, Т. 17, № 2 с. 41

## ФАКТОРЫ РИСКА ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

**М. А. Пирматова<sup>1</sup>, Т.А. Пирматова<sup>2</sup>**

1 Ассистент кафедры эндокринология, н.и.т., к.м.н., ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан. 2Магистр кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины, ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан

**Резюме:**

**Цель исследования:** выявить степень влияния факторов риска, способствующие развитию избыточного веса и ожирения среди студентов.

**Материалы и методы.** В исследовании участвовало - 150 студентов 2, 4 и 6 курсов Таджикского государственного медицинского университета .Обследование проводилось методом анкетирования, включающее в себя параметры веса, роста, объёма талии и бедер, опрос образа жизни, характера питания и физических нагрузок. Также проводили оценку на наличие нервно-психических расстройств по Шкале HADS, разработанной в 1983 году учеными - Zigmond A.S. и Snaith R.P., с определением уровня тревоги (часть 1) и депрессии (часть 2).

**Результаты:** По результатам подсчёта ИМТ было выявлено, что из 150 студентов имеют недостаточную массу тела 16 (10,7 %) студентов; у 96 (64%) вес соответствовал норме; у 35 (23,3%) обнаружен избыточный вес и у 3(2%) наблюдалось ожирение 1 степени. Студенты, имеющие избыточный вес и ожирение, были выделены в отдельную группу, состоящую из 38 человек. Изучив, их рацион питания было выявлено, что среди них больше половины, питаются фаст-фудом хотя бы 2-3 раза в неделю. А хлебобулочные и другие мучные продукты едят каждый день 31 (81,6%) студент. Сахаросодержащими продуктами, в виде рафинада и различных шоколадных изделий, любят полакомиться 2-3 раза в неделю 29 (76,3%) опрошенных, 25 (45%) респондентов употребляют сладкие газированные напитки не реже 2-3 раз в неделю. В результате было выявлено, субклинические проявления наблюдаются у 21 (55,3%) студента, страдающие избыточным весом и ожирением, а 11 (29%) опрошенных находятся в состоянии выраженной тревоги и депрессии.

денты, имеющие избыточный вес и ожирение, были выделены в отдельную группу, состоящую из 38 человек. Изучив, их рацион питания было выявлено, что среди них больше половины, питаются фаст-фудом хотя бы 2-3 раза в неделю. А хлебобулочные и другие мучные продукты едят каждый день 31 (81,6%) студент. Сахаросодержащими продуктами, в виде рафинада и различных шоколадных изделий, любят полакомиться 2-3 раза в неделю 29 (76,3%) опрошенных, 25 (45%) респондентов употребляют сладкие газированные напитки не реже 2-3 раз в неделю. В результате было выявлено, субклинические проявления наблюдаются у 21 (55,3%) студента, страдающие избыточным весом и ожирением, а 11 (29%) опрошенных находятся в состоянии выраженной тревоги и депрессии.

**Выводы:** современные условия, в которых развивается молодежь - непосредственно приводят к развитию избыточного веса и ожирения.

**Ключевые слова.** Лишний, избыточный вес, индекс массы тела, ожирение.

## RISK FACTORS OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG YOUNG PEOPLE

**M. A. Pirmatova, T. A. Pirmatova**

Department of Endocrinology (Head of the Department, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Niyazova N.F.), and the Department of Public Health and Medical Statistics with a course in the history of medicine (Head of the Department, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Dzhuraeva N.S.) GEU TGMU named after AbualiIbni Sino

Pirmatova Makhina Abdurakhimovna - AbualiIbni Sino TGMU, e-mail<mahina-f.s@mail.ru, tel. 1985401122  
Ph.D. Assistant, Department of Endocrinology,



Pirmatova Takhmina Abdurakhimovna - Master of the Department of Public Health and Medical Statistics with a course in the history of medicine, Abu Ali ibn Sino State Educational Institution of TGMU, e-mail takha13@mail.ru, тел. 555500099

**Abstract:** The problem of overweight among the population, especially young people, is currently relevant. With the help of the collected anthropometric data, the body mass index was calculated, an indicator that allows you to assess the degree of correspondence between the weight and height of a person, thereby, indirectly, to

assess whether the mass of respondents is insufficient, normal or excessive. According to the results of calculating the index, it was revealed that out of 150 students, 16 (10.7%) students have insufficient body weight; 96 (64%) had normal weight; 35 (23.3%) were overweight and 3 (2%) had 1st degree obesity.

Today, the factors of risk for the development of overweight and obesity are also the living conditions, the nature of nutrition and the psycho-emotional state of modern youth.

**Keywords.** overweight, obesity, body mass index, obesity.

**Пирматова Махина Абдурахимовна-** к.м.н. ассистент кафедры эндокринологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, e-mai<[mahina-f.s@mail.ru](mailto:mahina-f.s@mail.ru), тел. 1985401122

**Pirmatova Makhina Abdurakhimovna -** Ph.D. Assistant, Department of Endocrinology, Abuali Ibni Sino TGMU, e-mai<[mahina-f.s@mail.ru](mailto:mahina-f.s@mail.ru), tel. 1985401122



## ШАРХИ АДАБИЁТ

### ОСТЕОАРТРИТИ АВВАЛИЯ; МАСЬАЛАХОИ ПАҲНШАВӢ , ҶАНБАҲОИ ИМКОНПАЗИРИ ЭТИОПАТОГЕНЕТИКӢ, ТАШХИС, ОМИЛҲОИ ХАТАР, КОМОРБИДӢ ВА МУРОҚИБАТИ БЕМОРОН-ВАЗӢ МУОСИРИ ПРОБЛЕМА

Давлатзода А.Д., Саидов Ё.У., Зубайдов Р.Н., Назаров Б.Ч.

Кафедраи пропедевтикаи бемориҳои даруний (мудири кафедра, д.и.т., Саидов Ё.У)-и  
МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

Муҳиммият. ОА- гурӯҳи бемориҳои гетерогени дорои этиологияи гуногун бо зуҳороти биологӣ, морфологӣ ва натиҷаҳои мушобех, ки асоси онҳоро осебҳои ҳама компонентҳои буғумҳо, дар навбати аввалтағояк, ҳамчунин СҲК, пардаи синовиалиӣ, бандакҳо, капсулаҳо, , мушакҳои наздибуғумӣ) ташкил медиҳанд, онҳо ба паст шудани фаъолнокии функционалии беморон ва бесубот ардани ҳолатҳои коморбидӣ оварда мерасонад [1-4].

OA, ки маъмулан дар беморони синнусоли аз 40-сола боло зуҳур мекунад, бемории паҳншудатарин бемории музмини буғумҳо ба ҳисоб меравад, ки басомади дучоршавии он тақрибан 11-13%-и аҳолии сайё-раро ташкил медиҳанд [5-6]. Таҳқиқотҳои эпидемиологии дар Иттиҳоди Аврупо гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки микдори беморони гирифтори OA дар Олмон, Италия, Франсия, Британияи Уабир ва Испания 81 млн беморро ва дар Россия, Бразилия, Хиндустон ва Чин 383 млн. беморро ташкил медиҳад [6-8]. Нишон дода шудааст, ки паҳншавии васеъ ва суръати баланди афзоиши OA, пеш аз ҳама, аз зиёд шудани давомнокии ҳаёт ва зиёд шудани одамони дорои массаи зиёди бадан вобаста аст [5-7].

Ҳангоми OA, пеш аз ҳама, буғумҳои бобардор( буғумҳои зону ва косу рон) осеб мебинанд, ки сифати ҳаётро хеле ба два қобилияти кори беморонро маҳдуд месозад [3,5,9-11]. Гарчанде OA ба пешгӯйии ҳаётии беморон таъсир намерасонад, аммо вай яке аз сабабҳои асосии бармаҳал аз даст додани қобилияти корӣ ва маъюбшавӣ ба ҳисоб меравад, аз ин лиҳоз онҳо танҳо аз бемориҳои ишемикии дил ақиб мемонанд [2,3,5].

Мувофиқи ҳисботи экспертҳои ТҮТ оид ба оқибатҳои иҷтимоии бемориҳои музми-

ни одамон, фақат ЩА-и буғумҳои зону дар миёни сабабҳои аз додани қобилияти корӣ дар занҳо ҷойи 4-ум ва дар мардҳо ҷойи 8-умро ишғол мекунанд [5,6]. Ҳусусияти доимо пешравандай OA ин аст, ки на танҳо қобилияти кори беморон маҳдуд ва сифати ҳаёти беморон якбора бад мегардад, балки боиси бад шудани иртиботҳои иҷтимоӣ ва маҳдудиятҳои иҷтимоии беморон, бад шудани муносибатҳои оилавӣ, ташаккули эҳсосоти зийноварӣ ва пайдо шудани ваҳмухтилолҳои депрессивӣ дар низ мегардад, 24%-и беморон низ мегардад [12-15].

Ҳамаи гуфтаҳои болозикр, аз як тараф, мавқеи аҳамияти тиббӣ ва иҷтимоии OA-ро боз ҳам мустаҳкам месозанд, аз тарафи дигар, имконият медиҳанд, ки ҳамчун яке аз бемориҳои изумини вазнинтарин ва сермасрафи одамон бо сарбории вазнини иктиносӣ дар ситетаи нигоҳдории тандурустии миллии ҳама давлатҳои дунё баррасӣ шавад ва он табобати дарозмуддат ва қиматро талаб мекунад [11,16,17].

Патогенези OA: нақши илтиҳоб ва ихтилолҳои метаболикӣ.

Маълум аст, ки унсурҳои протсесси илтиҳобӣ, ки бо фаъолнокии ҳуҷайраҳои макрофагалии "резидентӣ" ва синтези маҳдуди ферментҳои протеолитикӣ зоҳир мешаванд, механизми табиии мутобиқшавӣ ба ҳисоб мераванд, ки барои фаъолияти ҳаётии мұтадили бофтаҳои зинда заруранд. Ҳама унсурҳои сохтории буғумҳо, ки ҳамарӯза сарбории статикӣ ва динамики ("стресси механикӣ") - ро аз сар мегузароланд, тадриҷан вайрон мешаванд [2-4,9,18]. Ин протсесс ҳам ҳуҷайраҳои маҳсусиолидарча ва ҳам матрикси байниҳуҷайравиро фаро мегирад. Дар шароити физиологӣ "хӯрдашавии" тадриҷии сохторҳои биоло-



гиро механизми табиии репаратсия ва бозсозӣ ҷуброн карда мешавад, ки ин маҳсусан мақсади фаъолнокии маҳдуни физиологии илтиҳобӣ ба ҳисоб меравад [2-5,19]. Аммо ҳангоми ОА як қатор омилҳое ҳастанд, ки мавҷудияти онҳо сади роҳи бо муваффақият ҳаллу фасл кардани илтиҳоби "физиология" ё "катаболикӣ" мегарданд. Дар ниҳояти кор протсесси илтиҳобӣ тадриҷан хусусиятҳои илтиҳоби музмини шиддатнокияш паст ("Low-grade") -ро мегирад [18-20].

**Омилҳои хатари пайдошавӣ ва пешравии ОА аввалия.** Мувофиқи тасаввуротҳои муосир ОА аввалия дорои хусусиятҳои осебҳои вазнин ва беист пешраванди ҳамаи компонентҳои соҳтории буғумҳо мебошад ва патогенези серомил ва омилҳои хатари аз тарафи умум эътирофшуда дорад. Стратегияи муосири фармакотерапевтии ОА, ҳамчунин муносибатҳо нисбат ба пешгирии аввалия ва дувумии беморӣ зарурати таҳлили ҷиддӣ ва баҳогузории ҳама омилҳои хатари аз тарафи умум эътирофшудаи пайдоиш ва пешравии ОА-и аввалияро ба миён меоваранд [5,10,21-24].

Дар фаъолияти воқеии клиникӣ сенарияи барои умум маълуми клиникии ОА гуногунтаркибии олии ҳам клиникӣ ва ҳам соҳтории буғумҳоро намоиш медиҳад ва симптомҳои асосии беморӣ- симптомҳои дардиҳтилолҳои функционалӣ, фаъолнокӣ, хусусият ва суръати пешравию оқибатҳои клиникии беморӣ низ бо тағиیرпазирии худ дар беморони ҷудогона фарқ мекунанд [1,3,5,10,22]. Гуногунтаркибии ҳам клиникӣ ва ҳам инструменталии ОА ва оқибатҳои он зарурати ҷустуҷӯйи идентификатсияи омилҳои хатар ё индикаторҳои пешравии бемориро талаб мекунад, ин имконият медиҳад, ки муносибатҳо ё равияҳои нави табобат ва пешгирии ОА коркард шавад [3,10,11,16,23].

**Омилҳои хатари пайдошавии ОА-аввалия** ба ғурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: а) модификатсионӣ (садама дар анамnez, фаъолнокии ҷисмонӣ, вазни барзиёд, табобати ивазкунандаи ғормоналӣ, сарбориҳои аз меъёр зиёди ҷисмонӣ ва қасбӣ), ки метавонанд ислоҳ карда шаванд; б) гайримодификатсионӣ (синну сол, ҷинси зан, нуқсонҳои

инкишоф, тамоюли ирсӣ), ислоҳ карданашон номумкин аст [2,5,21-24]. Натиҷаҳои таҳқиқоти 5-солаи проспективӣ, ки дар баази "Пажӯҳишгоҳи илмии ба номи В.А. Насонова" гузаронида шуд, аз он гувоҳӣ медиҳад, ки массаи барзиёди бадан, дарди шиддатнок, мавҷуд будани синовит ва варами мағзи устуҳон дар қисмҳои субхондралии устуҳони калони сок тибқи маълумоти томографияи магнитӣ-резонансӣ (ТМР) предикторҳои (пешхабарҳои) пешравии ОА-и аввалияи буғуми зонуҳо ба ҳисоб мераванд [3,5,10].

**ОА-и аввалия ва коморбидӣ.** Дар ревматологияи муосир ОА- и аввалия ва дигар бемориҳои иммуноилтиҳобии ревматикиба таври асоснок ҳамчун омили хатари (ОХ) пайдошавии бемориҳои вазнини коморбидӣ ба ҳисоб мераванд [15-17,22,23]. Қуллаи саршавии ОА маъмулан дар синну соли аз 50-солагӣ боло дида мешавад. Дар ин синну сол аксарияти бештари беморони мубтало ба ОА дигар бемориҳои коморбидӣ ва ё мултиморбидӣ ҳастанд, зоро дар фаъолияти воқеии клиникӣ бемороне, ки дар онҳо таҳҳо бемории ОА бошад, дида намешавад [3,5,15-17]. Дар ревматологияи амалӣта-ваҷҷуҳи асосии муҳаққиқон ба проблемаи ҳолатҳои коморбидӣ ва мултиморбидӣ ниғаронида шудааст [3,10,23,24]. Маълумотҳои дар солҳои охир ба даст овардашуда исбот мекунанд, ки паҳншавии бештари ҳамроҳони коморбидӣ ҳангоми ОА: бемории кардиоваскулярӣ, бештар бемории фишорбандӣ, бемории ишемикии дил, диабети қанди навъи 2 [3,5,16,17]. Муқаррар карда шудааст, ки дар байнӣ бемориҳои коморбидӣ дар беморони гирифтари AP (артрити рематоидӣ) МС ва бемории кардиоваскулярӣ нисбатан паҳншудатар ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимтар ба шумор мераванд [5,15-17,25].

Консепсияи ОА-и барвақт. Имплементатсияи стратегияи муосири фармакотерапевтии ОА дар фаъолияти воқеии клиникӣ дар давраҳои барвақти инкишofi беморӣ муюян кардани ташхиси беморӣ талаб карда мешавад. Аммо бинобар ҳақиқатан мавҷуд набудани симптомҳои патогномонӣ ташхи-



гузории барвақти ОА хеле мушкил мешавад [2,5,11].

Дар ревматологияни илмии мусир дар қатори консепсияни маъруфи "артрити ревматоидии барвақт", ки аз як тараф, дар давоми зиёда аз чоряқ аср мавзӯи омӯзиши пуршиддат дар чомеани ҷаҳонии ревматологҳо ба ҳисоб меравад ва аз тарафи дигар, натиҷаҳои ниҳоии он, ки дар доираи стратегияни мусири фармакотерапевтии ОА "Treattotarget" - "Муолиҷа то расидан ба мақсад" [10,25,27], аснои табобати АР ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирифтаанд, пайваста консепсияи "ОА-и барвақт" низташаккул меёбад [3,5,28-30].

Бинобар вучуд надоштани таснифи аз тарафи умум қабулшудаи меъёрҳои ташхиси барвақти ОА меъёрҳое ояндадор ба ҳисоб мераванд, ки лоиҳаи онҳо бори аввал дар соли 2012 ва баъдан дар соли 2017 аз тарафи эксперҳои байналмилалӣ пешниҳод карда шуда буд [3,30]. Дар лоиҳаҳои пешниҳодшуда зухуроти нисбатан иттилоъно-ки клиникӣ-инструменталии ОА дар ташхиси барвақти беморӣ инҳо буданд: а) симптомҳои субъективии осеби буғуми зону; б) симптомҳои объективии осеби буғуми зону, ки табиб муайян кардааст; в) сатҳи минималии алломатҳои рентгенологии беморӣ; г) маълумотҳои артроскопия, ТМР ва ТУС-и буғумҳо [26,27,31,32].

Муносибатҳои мусир дар табобати ОА-и аввалия. Табобати беморони гирифтори ОА-и аввалия вазифаи мураккаб буда, маҷмӯи чорабиниҳоро дар бар мегирад, ки аз барномаҳои реабилитатсияи ҷисмонӣ ва табобати медикаментозӣ иборат аст [2,3,5,33-35].

Тавсияи Ҷамъияти байналмилалии таҳқиқоти ОА (Osteoarthritis Research Society International-OARSI) ва Ҷамъияти аврупоии оид ба ҷанбаҳои клиникӣ ва иқтисодии ос-теопороз ва остеоартрит (European Societyfor Clinicaland Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis - ESCEO) [33,35-38] оид ба табобати медикаментозии ОА аввалия ва буғумҳои косу рон истифодай марҳила ба марҳилаи доруҳои зерини фармакотерапевтиро фаро мегирад: а) па-

расетамол ва курсҳои кӯтоҳмуддати трамадол; б) доруҳои нестероидии зиддиилтиҳоӣ - НПВП (неселективӣ ва селективӣ) - пероралӣ ва мавзӣ; в) глюокортикоидҳо - ГК (кеналог, дипроспан, сертоспан) дохилибуғумӣ; г) доруҳои кислотаи гиалуроновӣ - ГЛК (синвиск, ферматрон, гиалган, остеенил, дюралан) дохилибуғумӣ; д)доруҳои сохторӣ-модификатсионӣ - глюкозамин сулфат ва хондроитин сулфат, асосан дар шакли омехта (артра, терафлекс) ва диацтсерин; е) лаважи артроскопӣ (шӯстани ҷавфи буғуми осебидид) ва ирригатсияи пӯшидаи буғумҳо.

Дар стратегияни мусири фармакотерапевтии ОА нуқтаи марказири доруҳои сустаъсирикунандай зиддиилтиҳоӣ (МДПВС) ташкил медиҳанд, ки ба истилоҳ "хондропротекторҳо" (ё доруҳои сохторӣ-модификатсионӣ) ном доранд [5,15,33, 35,36].

Мувофиқи тасаввуротҳои мусир, муддати тӯлонӣ истеъмол кардани чунин СМП -и пероралӣ, монанди ГС ва ХС дар шакли моно- ё табобати омехта (артра, терафлекс), ҳамчунин диатсерein, пайвастагиҳои авакадо ва соя, ки аз як тараф, доруҳои "қатори аввал" ҳангоми табобати комплексии ОА ба ҳисоб мераванд, аз тарафи дигар, - маҳв кардани илтиҳоби музмини катаболикиро нишон медиҳанд ва бо ҳамин имконият медиҳад, ки пешравии тағйиротҳои сохтории буғумҳо суст карда шавад [36,39,40]. Маълумотҳои дар солҳои охир ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки истифодаи омехтаи ХС ва ГС (дар шакли артра ё терафлекс) на камтар аз 6 моҳ дар як сол дар давоми 5 сол 2,4 маротибахатари пешравии ОА-и буғумҳои зонуро кам месозад [15,16,38,39].

Дар стратегияи табобатии ОА яке аз усулҳои маъмул ва баҳсноки табобати бемориҳо тазриқи интраартикулярии доруҳои ГЛК ба ҳисоб меравад [10,38,41,42]. Дар байни доруҳои сершумори ГЛК дар фаъолияти воқеии клиникӣ ба таври мукаммал омухташуда синвиск (гилан GF-20, гиалган (Италия) ва остеенил (Германия) ба ҳисоб мераванд, ки ҳангоми табоабти ОА-и буғумҳои зону ба таври васеъ истифода мешаванд, зоро онҳо симтомҳои бемориро ба таври мусбат модификатсия менамоянд ва тақри-



бан фаълонокии сохторӣ- модификатсиони-ро ба бор меоваранд [10,38,41,42].

Ҳамин тавр, маълумотҳои мазкур аз як тараф, аз порчавӣ ва баҳсагезии масъалаҳои марбут ба ҷанбаҳои патогенетикии ОА, омилҳои ҳатари пайдошавӣ ва ташхиси барвақти беморӣ ва мураккаб будани ташхиси бемориҳои

коморбидӣ ва мултиморбидӣ гувоҳӣ медиҳанд, аз тарафи дигар бошад, зарур будани оптимизасияи тактикаи истифодаи чунин СМП ва ҳам доруҳои ГЛК, ҳамчунин баҳогузории муносаби самаранокии табобати гузаронидашударо таъкид мекунанд, ки ин зарурати таҳқиқотҳои минбаъдаро ба миён мегузорад.

## АДАБИЁТ

1. Авдеева О.С. Фенотипы остеоартрита в различных возрастных группах / О.С. Авдеева, Е.А. Беляева // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (3, прил. 2). - С.5-6.
2. Алексеева Л.И. Развитие проблемы остеоартрита в России / Л.И. Алексеева // OpinionLeader (Лидер мнений). - 2018. - №6 (14). - С.30-36.
3. Каратеев А.Е. Остеоартрит: современная клиническая концепция и некоторые перспективные терапевтические подходы / А.Е. Каратеев, А.М. Лила // Научно-практическая ревматология. - 2018. - 56(1). - С. 70-81.
4. Аникин С.Г. Применение базисных противовоспалительных препаратов в терапии остеоартрита / С.Г. Аникин, Л.И. Алексеева, А.М. Лила // Современная ревматология. - 2019. - 13( 2) - С. 90-95.
5. Алексеева Л.И. Остеоартрит: эпидемиология, классификация, факторы риска, диагностика, лечение / Л.И. Алексеева, Е.А. Таскина, Н.Г. Кашеварова // Современная ревматология. - 2019. - 13( 2) - С. 9-11.
6. Балабанова Р.М. Распространенность ревматических заболеваний в России в 2012-2013 гг. / Р.И. Балабанова, Ш.Ф. Эрдес // Научно-практическая ревматология. - 2015. - № 2 (53) - С. 120-124.
7. Кабалык М.А. Распространенность остеоартрита в России: региональные аспекты динамики статистических показателей за 2011-2016 гг. / М.А. Кобалык // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (4). - С. 416-422.
8. The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study / M. Cross [et al.] // Ann Rheum Dis. - 2014. - V. 73 (7). - P. 1323-130.
9. Хохлов А.Л. Клинико-экономический анализ различных методик восстановительного лечения остеоартроза / А.Л. Хохлов, Л.А. Барбакадзе, Л.А. Лисенкова // Пооблемы стандартизации в здравоохранении. - 2008. - №11. - С. 30-34.
10. Ревматология: российские клинические рекомендации / Под ред. академика РАН Е.Л. Насонова // Издательская группа "Геотар - Медиа". - 2019. - 461 с.
11. Ревматология: стандарты медицинской помощи А.С. Дементьев [и др.] // М.: Изд. Группа "ГЭОТАР - Медиа", 2018. - 512с.
12. Филимонова О.Г. Психоэмоциональные нарушения у больных остеоартритом / О.Г. Филимонова, Е.Н. Чичерина, С.Н. Бетехтина // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (3, прил. 2). - С.80-81.
13. Остеоартрит и депрессия / Н.И. Коршунов [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (1). - С.93-98.
14. Ризоева О.Р. первичный ОА коленных суставов: современные подходы к ранней диагностики и оценке коморбидного фона / О.Р. Ризоева, Ё.У. Сайдов // Вестник Авиценны. - 2019. - №4. - С. 618-624.
15. Остеоартрит коленных суставов и метаболический синдром: новые подходы к терапии / Л.И. Алексеева [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (2). - С.157-163.
16. Шарапова Е.П. Диацерein в лечении остеоартрита у больных с коморбидностью / Е.П. Шарапова, Л.И. Алексеева, А.М. Лила // Современная ревматология. - 2018. - №12 (4). - С.54-58.



17. Насонов Е.Л. Ревматические заболевания и мультиморбидность / Е.Л. Насонов, А.В. Гордеев, Е.А. Голушко // Терапевтический архив. - 2015. - №5. - С.4-9.
18. Scanzello CR. Role of low-grade inflammation in osteoarthritis / C.R. Scanzello // Curr Opin Rheumatol. - 2017. - V. 29(1). - P. 79-85.
19. Carla R. Scanzello. Role of low-grade inflammation in osteoarthritis /R. Carla Scanzello // Curr Opin Rheumatol. - 2017 Jan. - V/ - 29 (1). - P. 79-85.
20. Low-grade inflammation as a key mediator of the pathogenesis of osteoarthritis / W.H. Robinson [et al.] // Nat Rev Rheumatol. - 2016 . - V. 12(10). - P. 580-592.
21. Анализ распространенности и факторов риска развития остеоартрита в популяции / О.О. Портянникова [и др.] // Современная ревматология. - 2019. - №13 ( 2). - С.105-111.
22. Трифонова Е.П. Клинико-иммунологические особенности больных остеоартритом в сочетании с ожирением, метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2-го типа / Е.П. Трифонова, Е.В. Зонова, О.В. Сазонова // Сибирский медицинский журнал. - 2017. - №1. - С. 5-12.
23. Алексеев Л.И. Ведение остеоартрита с коморбидностью в общей врачебной практике (клинические рекомендации) / Л.И. Алексеева, А.В. Наумов // Доктор ру. - 2017. - №134 (5). - С. 51-69.
24. Кашеварова Н.Г. Ведущие факторы прогрессирования остеоартрита коленных суставов: влияние симптоматических препаратов замедленного действия на течение заболевания (5-летнее проспективное исследование) / Н.Г. Кашеварова [и др.] // Фарматека. - 2017. - №7 (340).- С. 40-455.
25. Наумов А.В. Применение глюкозамина сульфата у пациентов с остеоартритом и коморбидностью при наличии высокого риска осложнений, связанных с НПВП / А.В. Наумов, О.Н. Ткачева // Терапевтический архив. - 2018. - №5. - С. 81-87.
26. Насонов Е.Л. Рекомендации EULAR по диагностике раннего артрита / Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. - 2017. - № 55 (прил. 1). - С.1-13
27. Карапеев Д.Е. Современные принципы ведение больных с ревматоидным артритом / Д.Е. Карапеев, Е.Л. Лучихина // Медицинский совет. - 2017. - №17. - С. 02-101.
28. Рентгенографическая диагностика эрозивного остеоартира суставов кистей / Д.М. Кудинский [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2019. - №6 (57). - С.662-667.
29. Кудинский Д.М. Сравнение рентгенографии и магнитно-резонансной томографии при диагностике остеоартира суставов кистей / Д.М. Кудинский, А.В. Смирнов, Л.И. Алексеева // Научно-практическая ревматология. - 2019. - № 57 (1) - С. 91-99.
30. Toward classification criteria for early osteoarthritis of the knee /F.P. Luyten[etal.] // SeminArthritisRheum. - 2017: Aug. 9.
31. Нистор А.И. Роль ультразвукового исследования в ранней диагностике серонегативного ревматоидного артрита / А.И. Нистор // Научно-практическая ревматология. - 2020. - №5 (58). - С.612.
32. МРТ-изменения в межфаланговых суставах при остеоартире / Д.М. Кудинский [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (3, прил. 2). - С.49-50.
33. Остеоартирит - аспекты фармакотерапии/ Л.Н. Денисов [и др.] // Современная ревматология. - 2018. - № 12(2). - С.97-102.
34. Анализ влияния симптом-модифицирующих препаратов медленного действия на объем синовиальной жидкости в полости коленного сустава / С.М. Носков [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2018. - №56 (3, прил. 2). - С.57-58.
35. Алгоритм лечения остеоартира коленного сустава Европейского общества по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и остеоартира (ESCEO) применим в российской клинической практике: совместное заключение ведущих российских специалистов и экспертов ESCEO по остеоартиту / Л.Н. Денисов [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2016. - № 6 (54) - С. 641-653.



36. Effects of glucosamine sulfate on the use of rescue non-steroidal anti-inflammatory drugs in knee osteoarthritis: results from the Pharmaco-Epidemiology of GonArthroSis (PEGASSus) study / L.G. Rowati [et al.] // Semin Arthritis Rheum. - 2016. - № 45 (4). - P. 34-41.
37. Духанин А.С. Симптом-модифицирующие препараты замедленного действия в лечении остеоартрита: от молекулы к клиническому эффекту (взгляд фармаколога) / А.С. Духанин // Современная ревматология. - 2018. - №12 (2). - С.79-87.
38. Relative efficacy of hyaluronic acid in comparison with NSAIDs for knee osteoarthritis:a systematic review and meta-analysis / R.R. Bannuru [et al.] // Semin Arthritis Rheum. - 2014. - № 43 (5). - P. 593-599.
39. Combined chondroitin sulfate and glucosamine for painful knee osteoarthritis: a multicentre, randomised, double-blind, non-inferiority trial versus celecoxib / M.C. Hochberg [et al.] // Ann. Rheum. Dis. - 2016. - № 75. - P. 37-44.
40. Оценка эффективности препарата Терафлекс в лечении начальных стадий остеоартрита и его влияния на структуру и метаболизм хрящевой ткани / С.Н. Лунева [и др.] // ConsiliumMedicum. - 2018. - №20 (9). - С. 3-11.
41. Изучение эффективности локальной инъекционной терапии препаратами гиалуроновой кислоты различной молекулярной массы у больных остеоартритом коленного сустава/ В.Е. Бялик [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2019. - № 57 (2) - С. 235-242.
42. Сравнение эффективности препаратов гиалуроновой кислоты различной молекулярной массы и в сочетание с хондроитина сульфата в лечении пациентов с остеоартритом коленного сустава I-III стадии / В.Е. Бялик [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2020. - №5 (58). - С.560-569

## **ПЕРВИЧНЫЙ ОСТЕОАРТРИТ: ВОПРОСЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ДИАГНОСТИКИ, ФАКТОРОВ РИСКА, КОМОРБИДНОСТИ И ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ**

Давлатзода А.Д., Сайдов Ё.У., Зубайдов Р.Н., Назаров Б.Дж.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, ТГМУ имени Абуали ибни Сино,  
Душанбе, Республика Таджикистан

Согласно современным представлениям на первичный остеоартрит (OA) как на системный процесс, а не изолированное поражение суставного хряща, в обзоре представлены распространенность, факторы риска развития и медико-социальное значение заболевания, рассмотрены новые данные, касающиеся патогенеза OA, с акцентом на мультифакторный характер процесса и существенный вклад поражения субхондральной кости (СХК), хроническое низкоинтенсивное ("Low-grade") воспаление и системные метаболические нарушения в рамках метаболического синдрома (МС). Освещены, вопросы ранней диагностики первичного OA, классификационные критерии, спектр и частота встречаемости коморбидных заболева-

ний и консервативного лечения заболевания в виде поэтапного мультимодального алгоритма, основанной на принципах современной терапевтической стратегии заболевания. Показано, что, несмотря на достигнутые большие успехи в фундаментальных вопросах OA, гетерогенность патогенетических механизмов и клиническо-инструментальных проявлений заболевания, сложность ранней диагностики диктуют необходимость дальнейшего исследования, направленного на решение существующих вопросов в проблеме OA и кардинальное улучшение терапевтической стратегии заболевания в целом.

Ключевые слова: первичный остеоартрит, факторы риска, патогенетические аспекты, коморбидность, вопросы терапии.



## PRIMARY OSTEOARTHRITIS: ISSUES OF PREVALENCE, CLASSIFICATION, POSSIBLE ETIOPATHOGENETIC ASPECTS, DIAGNOSIS, RISK FACTORS, COMORBIDITY AND MANAGEMENT OF PATIENTS-THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM

Mirzoev A.D., Saidov Yo.U., Zubaidov R.N., Nazarov B.J.

Department of Propaedeutic of Internal Diseases, Tajik State Medical University after  
AbualiIbni Sino, Dushanbe, Republic of Tajikistan

According to current views on primary osteoarthritis (OA) as a systemic process, rather than an isolated lesion of articular cartilage, the review presents the prevalence, risk factors for the development and medical and social significance of the disease, new data on the pathogenesis of OA, with an emphasis on the multifactorial nature of the process and the significant contribution of subchondral bone damage (SCB), chronic low-intensity ("low-grade") inflammation and systemic metabolic disorders within the metabolic syndrome (MS). The issues of early diagnosis of primary OA, classification criteria, spectrum and frequency of occurrence of comorbid diseases

and conservative treatment of the disease in the form of a step-by-step multimodal algorithm based on the principles of modern therapeutic strategy of the disease are highlighted. It is shown that, despite the great progress achieved in the fundamental issues of OA, the heterogeneity of the pathogenetic mechanisms and clinical and instrumental manifestations of the disease, the complexity of early diagnosis dictates the need for further research aimed at solving the existing issues in the problem of OA and radically improving the therapeutic strategy of the disease as a whole.

**Keywords:** primaryosteoarthritis, risk factors, pathogenetic aspects, comorbidity, therapy issues.

*Saidov Ёр Умарович, д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино.*

*Saidov Yo.U., Department of Propaedeutic of Internal Diseases, Tajik State Medical University after AbualiIbni Sino*

## БЕМОРИИ ПАРКИНСОН, МЕЙЁРХОИ ТАШХИС ВА ТАШХИСИ ТАФРИҚАВӢ Н.А. Зарипов

Кафедраи асабшиносӣ ва асосҳои ирсияти тиббии МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино", Душанбе, Чумхурии Тоҷикистон

**Мухиммият.** Соли 1817 табиби англис Чейм Паркинсон (Parkinson J. 1755-1824) китоби худро, ки аз 66 саҳифа иборат буд, бо номи "Эссе о дрожательном параличе" ба табъ расонид. Дар ин китоб бори аввал доир ба шашнафар беморон, ан чумла худи муаллиф, ки ба дарди номаълум гирифтор шуда буд, маълумоти муфассал оварда шуда буд. Тибқи мушоҳидаҳои муаллиф ҳамаи гирифторони ин дард алоимҳои сустии мушакҳо ва дар қисматҳои гуногуни бадан ларзиш доштанд. Ҳамзамон, қайд карда шудааст, ки беморӣ бе ягон сабаби муайян оғоз гардида, бо мурури вақт авҷ мегирад. Муаллиф пешгӯй мекард, ки бемории номаълум - фа-

лачи ларзишӣ оилавӣ буда, бар асари осеби органикӣ магзи сар пайдо мешавад.

Соли 1874 Жан Шарко баъди омӯзиши пайдарҳамии ин бемории номаълум ба хулосае омад, ки номи ин беморӣ - фалаҷи ларзишӣ ба хислатҳои хоси ин дард мувофиқат намекунад ва ҳамзамон пешниҳод кард, ки минбаъд ин дарди номаълум бемории Паркинсон номида шавад [1].

Дарди Паркинсон - бемории музмину авҷгирандаи магзи сар буда, дар асари та-наззули торҳои асаби (нейронҳои) маҷмӯи моддаҳои сиёҳи ҷисми мухаттат (substansia nigra) пайдо мешавад. Нишонаҳои асосии пайдоиши беморӣ ин ҳамbastagii камҳара-



катый/душворхаракатый (гипокинезия/ брадикинезия), шахшавии мушакъо, ларзиши оромий, вайроншавии мувозинати постуралый ва пайдоиши алоими вегетативный мебошад [2]. Тавофути бемории паркинсон аз алоими Паркинсонизм дар он аст, ки сабабҳои муайян пайдоиши бемории Паркинсон номуайян аст [3].

**Эпидемиология.** Бемории Паркинсон - яке аз бемориҳои паҳнгардида риштаи асабшиносӣ ба ҳисоб меравад. Тадқиқотҳои эпидемиологӣ нишон доданд, ки бемории Паркинсонновобаста аз гуруҳҳои этникӣ, дар байни занон ва мардон баробар во меҳӯрад. Дар байни аҳолии аз 60 сола боло гирифтоворшавӣ ба ин беморӣ 1% - ро ташкил медиҳад, яъне 20 нафар гирифтоворони ин беморӣ аз байни 100 000 нафар. Дар байни аҳолии аз 70 то 79 сола басомади воҳӯрии ин беморӣ аз 300 то 1800 нафарро аз байни 100 000 нафар ташкил медиҳад [4].

Бемории Паркинсон асосан дар синни кӯщансолӣ во меҳӯрад, синну соли миёнаи оғози ин беморӣ  $65,3 \pm 12,6$ -ро ташкил медиҳад [5]. Дар асоси омӯзиши олимон аз кишварҳои гуногун (Британияи Кабир, Олмон, Италия, Канада, Чин, ИМА, Фаронса, Швейцария) сарфай маблаг барои як нафар гирифтори бемории Паркинсон дар як сол аз 468 то 13 804 доллари ИМА -ро ташкил медиҳад [6].

Дар мувофиқа бо маълумотҳои Донишкадаи асабшиносии Академияи Русиявии илмҳои тиб (АЗИТ/ РАМН) дар байни аҳолии синну соли то 65 сола гирифтоворшавӣ ба бемории Паркинсон 1%, аҳолии синну соли аз 65 то 75 сола 2% ва синну соли аз он боло 3-4%-ро ташкил медиҳад [1].

**Патогенез.** Олими машҳури англisis Чейм Паркинсон сабаби пайдоиши бемории Паркинсонро осеби мағзи сар пешниҳод карда буд, аммо дар асоси тадқиқотҳои олимони англisis (солҳои 60 - уми асри XX) таҳти роҳбарии Р. Хисслер ва тадқиқотҳои К.П. Третяков, ки дар кафедраи бемориҳои асаби Донишкадаи Париж гузаронида шуда буд, муайян гардид, ки асоси пайдоиши бемории Паркинсон вайроншавӣ ва таназзули моддаҳои сиёҳи қиширҳои мағзи сар мебошад,

яъне вайроншавии мувозинати пигменти дофамин мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки вайроншавии синтез ва мувозинати пигменти дофамин на танҳо дар моддаи сиёҳ (substansia nigra), балки бо мурури вақт аксар мавзъҳои мағзи сарро фаро мегирад [1,7].

Ташхиси БП. Новобаста аз он ки бемории Паркинсон бемории паҳнгардида мебошад, тасдиқи ташхиси бармаҳали он як қатор мушкилиҳоро пеш меорад. Усули "тиллоӣ"-и ташхиси бемории Паркинсон ин муоинаи клиникӣ ва назорати клиникӣ мебошад. Усулҳои дигари ташхис, аз он ҷумла ташхиси лабораторӣ ва нейровизуализатсионӣ (ТК, ТМР-и мағзи сар) на барои тасдиқи ташхиси асосӣ, балки барои инкор кардани дигар бемориҳое, ки алоимҳои паркинсониро ба вуқӯъ меоваранд, истифода карда мешаванд. Яке аз усулҳо, ки дар умум истифода мешавад, ин усули "се марҳила"-и ташхис мебошад, ки дар Ҷамъияти Паркинсоншиносони Шоҳигарии Британияи Кабир (United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria) пешниҳод ва тасдиқ гардидааст [8].

Дар марҳилаи якум (I-ум) мавҷудияти алоимҳои асосӣ, ки пайдоиши онҳо ҳатмист, яъне камҳаракатӣ/душворҳаракатӣ (гипокинезия/ брадикинезия), шахшавии мушакъо, ларзиши оромӣ ва ноустувории постуралӣ тасдиқ карда мешаванд.

Дар марҳилаи дуюм (II - юм) бемории Паркинсон аз дигар бемориҳое, ки ба он шабоҳат доранд ва алоимҳои монандро доро мебошанд, тафриқа карда мешавад, аз он ҷумла бо:

- хунрезии такрории мағзи сар;
- осебҳои гуногуни мағзи сар;
- энцефалитҳо;
- алоими Бабинск;
- омосҳои гуногуни мағзи сар ва гайра.

Дар марҳилаи сеюм (III - юм) мавҷудияти алоимҳои иловагие, ки баъди чанд муддати оғозшавии бемории Паркинсон пайдо мешаванд, муайян ва тасдиқ карда мешаванд, ки инҳоянд

-оғози алоимҳои беморӣ аз як паҳлуи бадан;



-мавчудияти ларзиши оромӣ;  
-авҷгирии беморӣ;  
-ассиметрияи алоимҳои мавчудаи бемории Паркинсон;  
-таъсири мусбии маводҳои леводопа;  
-мавчудияти алоимҳои асосии бемории Паркинсон тӯли 5 сол ва зиёда аз он.

Одатан бемории Паркинсон дар синни аз 50 сола боло ва дар баъзе мавридҳо дар синни то 30 сола низ ба назар мерасад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки давраи то клиникии бемории Паркинсон аз 5 то 20 солро метавонад дар бар гирад. Нишонаҳои давлаи латентӣ ва ё "пӯшида" инҳо ба шумор мераванд:

-бе сабабҳои муайян вайроншавии бӯйхискунӣ;  
-хобиданҳои таъсирнок ва ҳаяҷономез;  
-изтироб;  
-қабзият ва ғайраҳо.

Ҳамаи ин алоимҳо дар маҷмӯъ алоимҳои гайрҳаракатиро дар бар мегиранд, ки пайдоиши онҳо барои ташхиси бармаҳали бемории Паркинсон дар давраи то ҳаракатӣ (премоторӣ) кӯмак мерасонанд. Чуноне, ки дар боло қайд кардем, бемории мазкур дар асари осеби торҳои асаби моддаҳои сиёҳ ва вайроншавии тавозуни синтези дофамин пайдо мешавад ва нишонаҳои аввалини он баъди осеби 60-70% торҳои асаби моддаи сиёҳ ба ҷашм аён мегардад. Ҳангоми осеби торҳои асаби моддаи сиёҳ, синтези дофамин ба андозае, яъне то 80% метавонад кам гардад, аз ин лиҳоз равшани ё аёни нишонаҳои беморӣ бо шумораи осебидан торҳои асаби моддаи сиёҳ мутаносиб роста ба ҳисоб меравад, аз ин бармеояд, ки он қадаре шумораи торҳои асаби моддаи сиёҳ зиёдтар осеб бинанд, нишонаҳои беморӣ низ бештару аёntар мешаванд.

Нишонаҳои аввалини бемории Паркинсон аввал дар як паҳлуи бадан ва баъди 2-5 сол дар паҳлуи дигари бадан низ пайдо мешаванд, ки яке аз меъёрҳои боъзтимоди тасдиқи ташхис ба ҳисоб меравад. Бо дарназардошти он ки нишонаҳои гайриҳаракатӣ муҳиммияти худро доро мебошанд, нишонаҳои ҳаракатӣ асосӣ ба ҳисоб мераванд, ки инҳоянд:

-камҳаракатӣ/душворҳаракатӣ (гипокинезия/брадикинезия);  
-ларзиши ором (тремор покоя);  
-шахшавии мушакҳо;  
-вайроншавии мувозинати постуралӣ.

Душворҳаракатӣ ҳамчун сустии ҳаракат, бар асари мушкилии қату ростқуни мушакҳо зоҳир мегардад. Дар ҳолати дар муддат ва мунтазам табобат накардан душворҳаракатӣ, метавонад ба камҳаракатӣ ва ҳатто то бехаракатӣ (акинезия) низ мубтало гардонад. Дар ин маврид фаъолияти умумии мушакҳо суст гардида, ташабуси ҳаракаткунӣ кам мегардад (падидаи часпиш), ҳамbastагии ҳаракат дар мушакҳои ҷанбари боло ва поён ва дақиқияти ҳаракатҳо низ аз байн меравад. Омехташавии ҳаракатҳо, ба монанди қадамзани кӯтоҳ - кӯтоҳ, қанда нашудани пой аз фарш ҳангоми ҳаракат ва падидаи дигари ҳаракатӣ, ки он чунин шарҳ дода мешавад: бемор бо душворӣ ҳаракатро оғоз менамояд, бозистдан низ душворӣ пеш меорад (падидаи пропулсия), ба ғайр аз ин бемор ҳангоми ҳаракат ҳама вақт ба ақиб майл мекунад (падидаи ретропулсия).

Камҳаракатӣ якҷоя бо баландшавии тонаси мушакҳо ба амимия (руҳсораи лӯҳтак), яъне мижазани кам - кам тағиیرёбии ҳусни ҳат ва ҳарфзани оварда мерасонад.

Ларзиш ҳангоми бемории Паркинсон дар 75% беморон дида мешавад, ки басомади ларзиши он 4-7 Ҳерсро/сония ташкил медиҳад. Ларзиш одатан аз як паҳлу аз ангуштон оғоз гардида, дар ҳолати оромии умумӣ зиёдшавии он ба назар мерасад. Ларзиши ангушти қалон ва ангуштони боқимонда гуногун буда, "ҳисоби танга"-ро ба ёд меоварад. Бо мурури вақт ларзиш ҷанбарҳо ва ҳатто манаҳ ва мушакҳои лабро низ фаро мегирад. Аммо ларзиши сар дар бемории Паркинсон хислатнок нест.

Шахшавии мушакҳои скелетӣ бо баландшавии баробари тонаси мушакҳо ҳангоми ҳаракатҳои пассивӣ шарҳ дода мешавад, яъне падидаи "чархи дандонадор", ки дар он баландшавии тонаси мушакҳои қаткунанда баланд шуда, ҳолати бемор "ҳолати талбанд"-ро ба ёд меоварад.



Ноустурови постуралӣ бо дошта ната-  
вонистани мувозинат ҳангоми ҳаракат ва  
ҳолатҳои муайян зоҳир мешавад, бо авчги-  
рии беморӣ вайроншавии тавозун зиёдтар  
аён мегардад. Дар ин ҳолат, ҳангоми ҳара-  
кат кардан танаи бемор аз чанбарҳои поён  
пештар ҷунбиш карда, боиси аз пой афто-  
дани бемор мегардад.

Дар нишонаҳои клиникии беморӣ, чи тав-  
ре ки дар боло зикр кардем, дар баробари  
аломатҳои ҳаракатӣ, як қатор алоимҳои  
ғайриҳаракатӣ низ ба назар мерасанд, ки на  
танҳо аҳамияти тиббӣ, балки аҳамиятий  
иҷтимоӣ доранд, аз қабили:

- вайроншавии когнитивӣ (зехнӣ);
- вайроншавии гуногуни эҳсосот;
- алоимҳои вегетативӣ (қабзият, диспеп-  
сия);
- хушкшавӣ ва шӯразадани пӯст ва ғ.

Бемории паркинсон аз рӯи якчанд нишо-  
на тасниф/гурухбандӣ карда мешавад:

Таснифи бемории Паркинсон аз рӯи ни-  
шонаҳои клиникӣ.

1. Шакли омехта, ки дар он алоимҳои  
камҳаракатӣ, шахшавии мушакҳо ва лар-  
зиш дар баробарӣ дучор мешаванд;

2. Шакли беҳаракативу шахшавии муша-  
кҳо, ки дар 15-20%-и беморон дида мешавад;

3. Шакли ларзишӣ, ки он дар 5-10%-и бе-  
морон дучор мешавад ва дар ин шакл ба  
ғайр аз ларзиш боқимонда нишонаҳои ҳара-  
катии ин беморӣ кам дучор мешавад.

Ғайр аз ин тасниф, бемории мазкур аз рӯи  
авчгирии беморӣ ва дараҷаи вазнинии он  
тасниф карда мешавад. Дараҷаи вазнинии  
бемории Паркинсон аз рӯи таснифоти пеш-  
ниҳодкардаи Hoehn ва Yahr тибқи меъёри  
"5-хол" баҳогузорӣ карда мешавад, ки ша-  
рҳи васеъи он соли 1967 дар маҷаллаи

Neurology аз тарафи Hoehn ва Yahr ба табъ  
расонида шудааст [9].

Ташхиси тафриқавии бемории Паркин-  
сон бояд бо як қатор бемориҳои ба он шабех  
гузаронида шавад. Бемории Паркинсон дар  
мадди аввал бояд бо алоими Паркинсонизм  
ва ларзиши эссенсиалий тафриқа карда ша-  
вад.

Нишонаҳое, ки алоими Паркинсонизм ва  
дигар беморони ба он монанд аз бемории  
Паркинсон тафриқа карда шаванд, инҳоянд:

- зуд авчгириӣ;
- чараёни номусоиди беморӣ;
- давомнокии кӯтоҳ;
- таъсири манғӣ ва ё набудани таъсири  
маводҳои леводопа ва ғ.

Ба ғайр аз ин гуруҳи бемориҳо боз як  
қатор омилҳои ҳастанд, ки боиси пайдоиши  
алоимҳои ба бемории Паркинсон тааллук-  
дошта гардад, ки инҳоянд:

- бар асари истеъмоли маводҳои дору-  
ворӣ;
- захролудшавӣ;
- вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва ғ.

**Хулоса.** Бемории Паркинсон на танҳо  
муаммои риштаи асабшиносӣ, балки муам-  
мои иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад, зоро табиб  
ҳангоми ташхис ва ташхиси тафриқавии  
саривақта ва табобати бармаҳал метавонад  
чараён ва авчгирии ин бемориро назорат  
намояд, ки боиси беҳшавии сатҳи зиндагии  
беморон мегардад. Барои ин моро зарур  
аст, ки бемориро дар марҳилаи аввал, ки  
ҳанӯз нишонаҳои клиникӣ ноаён аст, дар  
асоси усулҳои мусоиди ташхис муайян со-  
зэм ва бемории Паркинсонро аз дигар бе-  
мориҳои шабех дуруст тафриқа намуда, бар  
асари табобати дуруст ба натиҷаи дилҳоҳ  
ноил гардем.

## АДАБИЁТ

1. Никифиров А.С., Гусев Е.И. Частная неврология. 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва, РФ: ГЭОТАР-Медиа; 2013. 768 с.
2. Global Parkinson's Disease Survey Steering Committee. Factors impacting on quality of life in Parkinson's disease: results from an international survey // Mov Disord. - 2002. - №17(1). - Р. 60-67.
3. Пулатов А.М., Раҳмонов Р.А. Асабшиносӣ. Душанбе; 20 ғғ с.
4. Шток В.Н., Федорова Н.В. Заболевания экстрапирамидной нервной системы (номенклатура синдромов и нозологических форм): учеб.пособие. - М.:РМАПО, 1994 - 40 с.



5. Байрамукова АМ, Ажакметова АК, Карпов СМ. Эпидемиология болезни Паркинсона в различных странах мира. Успехи современного естествознания. 2013;9:20-21.
6. Parkinson Disease / W. Martin, O. Suchowersky, K.K. Burns, E. Jonsson. - Weinheim:WILEY - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,2010. - 336 р.
7. Труфанов ЕА.Стандарты диагностики и лечения болезни Паркинсона.East European Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 2015;1:20-36.
8. Hughes AJ., DanielSE., KilfordL.,LeesAJ et al.Accuracy of clinical diagnosis of Idiopathic Parkinson's Disease:a clinico-pathological study of 100cases // Journal of Neurology, Neurosurgery, & Psychiatry. - 1992. - Vol. 55, No. 3. - P. 181-184.
9. Wang CY, Chan L, Wu D, Chi WC, Yen CF, Liao HF, Hong CT, Liou TH. Effect of Cognitive Disability and Ambulation Status on Functioning in Moderate-to-Advanced Parkinson Disease. Front Neurol. 2020;10:1360.
10. Rutten S, Vriend C, Berendse HW, Van der Werf YD, van den Heuvel OA. Anxiety, depression and sleep disorders in Parkinson's disease: a complex interaction between body and mind. TijdschrPsychiatr. 2020;62(1):62-72.
11. Cholerton B, Poston KL, Tian L, Quinn JF, Chung KA, Hiller AL [et al]. Participant and Study Partner Reported Impact of Cognition on Functional Activities in Parkinson's Disease. MovDisordClinPract. 2019;7(1):61-69.
12. Grimes D, Gordon J, Snelgrove B, Lim-Carter I, Fon E, Martin W. [et al.]. Canadian Guidelines on Parkinson's Disease. Can. J. Neurol. Sci. 2012;39(4): 1-30.
13. Карабань ИН. Леводопа/карбидопа пролонгированного высвобождения в лечении болезни Паркинсона. Международный неврологический журнал. 2018;3(97):48-58.
14. Игнатьева ОИ, Чибирякова ЕО. Особенности течения болезни Паркинсона у мужчин. Огарёв-Online. 2019;2(123):9.
15. Lees AJ. Drugs for Parkinson's disease. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. - 2015;11:607.

## **БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА, КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА** **Н.А. Зарипов**

Кафедра неврологии и основ медицинской генетики, ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино", Душанбе, Республика Таджикистан

### **Резюме**

Болезнь Паркинсона -прогрессирующие неврологическое заболевание, возникающие вследствие гибели пигментированных допаминергических нейронов черной субстанции и множества других нейродегенеративных изменений в различных областях головного мозга. БП является одним из самых распространённых нейродегенеративных заболеваний. Диагностика заболевания основывается на общепризнанных международных клинических критериях. Дегенеративные заболевания, на ранних стадиях могут имитировать

БП, однако некоторые методы исследования могут помочь распознать различные формы паркинсонизма. Длительное наблюдение и тщательная оценка - важнейшие методы для постановки правильного диагноза. В статье представлены классификация паркинсонизма, современные критерии диагностики БП. Показано последовательность постановки диагноза и дифференциального диагноза согласно международным стандартам.

**Ключевые слова.** Болезнь Паркинсона, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика.



## PARKINSON'S DISEASE, DIAGNOSTIC CRITERIA AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS

N.A. Zaripov

Department of Neurology and Basics of Medical Genetics, SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Dushanbe, Republic of Tajikistan.

### Summary

Parkinson's Disease - is a progressive neurological disease that occurs due to the death of pigmented dopaminergic neurons of the substantianigra and many other neurodegenerative changes in various areas of the brain. PD (Parkinson's disease) is one of the most common neurodegenerative diseases. Disease diagnosis is based on internationally recognized clinical criteria.

Degenerative diseases, in the early stages, can mimic PD(Parkinson's disease), however,

some research methods can help to recognize various forms of parkinsonism. Long-term observation and careful evaluation are the most important methods for making a correct diagnosis. The article presents the classification of parkinsonism, current criteria for PD (Parkinson's disease), diagnosis. Shows the sequence of diagnosis and differential diagnosis according to international standards.

**Keywords.** Parkinson's disease, clinical picture, diagnosis, differential diagnosis.

**Зарипов Н. А.,** докторант PhD кафедры неврологии и основ медицинской генетики, ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуалиибни Сино", ORCID: 0000-0001-5494-1218, Author ID: SPIN-код: E-mail: nur.tj-94@mail.ru

**Zaripov Nurali Abdurakibovich,** PhD Student, Department of Neurology and Basics of Medical Genetics, Avicenna Tajik State Medical University, ORCID: 0000-0001-5494-1218, Author ID: SPIN-код: E-mail: nur.tj-94@mail.ru



## ЧАШНВОРА



**Чахон Азоновичи мухтарам,**

Раёсат ва созмонҳои ҷамъиятии Кумитаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ҷашни фарҳунда ва табарруки 70-солагиатонро ба Шумо са-мимона муборакбод мегӯянд.

Шумо соли 1979 Донишгоҳи давлатии тибии ба номи Абӯалӣ ибни Синоро ҳатм намуда, ҷанд муддат ҳамчун табиб ба ҳалқу Ватан хизмати содикона анҷом додаад. Сипас, фаъолияти минбаъдаи касбиатонро дар ҶДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба тарбияи мутахассисони ҷавон баҳшида,

тӯли солҳо ҳамчун ассистенти кафедраи таърихи тиб ва беҳдошти иҷтимоӣ дар тарбияи табиони оянда саҳмгузорӣ намудаад. Ҳамчун ҳодими илмӣ ва мудири шуъбаи физиологии эътилолӣ ва фармакотерапияи Пажушишгоҳи гастроэнтерологияи АИ ҶТ (1979-1999), директор (1999-2015) ва сармушовири илмии пажушишгоҳи давлатии "Физо" аз ҳуд қобилияти баланди ташкилотчигӣ зоҳир намуда, дар пешрафти соҳаи дорусозии ватани саҳми босазо гузаштаед.

Шумо ҳамчун олимӣ соҳа низ шаҳси муваффақед ва беш аз 290 таълифоти илмӣ, 4 монография ва дастурҳои методиатон нишонаи фаъолияти пурсамарaton дар ҷодаи илм маҳсуб меёбанд. Дар асоси корҳои илмии Шумо дар ҳамкорӣ бо заводи дорусозии Санкт-Петербург доруҳои "Геранол", "Гераноретинол", "Согд" истеҳсол гардида, бо иштироки бевоситаатон истеҳсоли нӯшобаҳои "Шоҳона", "Нозгул", "Чаман", марҳамҳои "Марҳами Сомонӣ", "Авчи Зухал", "Роҳи абрешим" роҳандозӣ гардидааст.

*Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва ҳайати таҳририяти маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, хушбахти, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориву муолиҷавиро таманно доранд.*



### **Намуна Иброҳимовнаи муҳтарам,**

Роҳбарият ва созмонҳои ҷамъиятии До-  
нишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба  
номи Абӯалӣ ибни Сино Шуморо ба муно-  
сибати ҷаҳони фарҳундаи 60-солагии зодру-  
затон самимона муборакбод менамоянд.

Фаъолияти Шуморо ба сифати як мутахас-  
сиси варзидае, ки дар марҳилаҳои камоло-  
ти қасбиатон самтҳои табиӣ, омӯзгорӣ ва


илмро тавъам карда тавонистаед, қобили та-  
ваҷҷуҳ ва пайравии дигарон мебошед. Мо  
иiftixor дорем, ки Шумо тақдири худро  
тӯли солҳо бо Донишгоҳи тиббӣ пайваста-  
ед ва ин пайванд ҳамеша қавиу мустаҳкам  
ва сермаҳсулу пурсамар будааст.

Шумо солҳои зиёд вазифаи асистентӣ  
(1997-2006), дотсентӣ (аз соли 2006 инҷониб)  
ва мудири кафедраи бемориҳои дарунии  
№3-ро (аз соли 2015) бошарафона ичро на-  
муда, дар миёни аҳли кафедра ҳамчун шаҳ-  
си ҳалиму меҳрубон, омӯзгори серталабу  
ғамхор шинохта шуда, соҳиби эҳтироми  
самимӣ гаштаед. Ба ҳайси олимӣ варзидаи  
соҳа дар таълиф ва таҳияи якчанд китобҳои  
дарсӣ, дастурҳои таълими фаъолона шир-  
кат варзида, бештар аз 155 мақолаи илмиа-  
тон оид ба масъалаҳои мубрами соҳа дар  
нашрияҳои гуногуни илмии ҷумҳорӣ ва бе-  
рун аз он ба табъ расидаанд, ки ҳар қадоми  
онҳо дар кушодани гиреҳҳои нозуки соҳаи  
тиб нақши босазо гузоштаанд.

*Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва  
ҳайати таҳририяти маҷаллаи илмӣ-амалии  
"Авчи Зухал" Шуморо бо рӯзи мавлудатон  
табриқ гуфта, бароятон тандурустӣ, хуши-  
бахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯз-  
гориву муолиҷавиро таманно доранд.*



## АЗ ҲАЁТИ ОЛИМОНИ МАЪРУФ



## АБЎРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

Абӯрайҳони Берунӣ дар 14 шаҳривари соли 352 хуршедӣ (баробар бо 6 сентябри соли 973 мелодӣ) дар Коғи Хоразм дар оилаи тоҷик зода шудааст. Зодгоҳи ў, ки дар он замон рустои қӯҷаке буд, баъдан ба ифтиҳори ў ба "Берунӣ" таҷдиди ном дода шуд. Аз падару модар дар айёми тифлӣ бенасиб монда буд. Маълумоти ибтидоиро дар муҳити наздикин қасб кард. Асосҳои илмро дар зодгоҳаш назди Абунасри Мансур шогирди Абулвағои Бузҷонӣ омӯхт. Берунӣ дар яке аз ноҳияҳои Хоразм дар байни аҳли қасбу ҳунар ба воя расид ва мувоғики маълумоти ибни Яқут, таҳаллуси "Берунӣ"-ро аз номи ҳамин ноҳия гирифтааст.

Забони модарии Берунӣ хоразмӣ буд, онро дӯст медошт ва дар "Китоб-ус-сайдана" навиштааст, ки агар пурсанд, ки "...ба қадом забон афзалият бидихам, ман ҳатман забони хоразмиро интихоб мекунам". Забони дуюми Берунӣ форсӣ буд, вале бештари асарҳои илмии ҳудро ба забони арабӣ - забони илмии роиҷ дар ҳамон замон менаҷишт.

Вазъи солҳои 90-уми асри X дар Осиёи Марказӣ дар натиҷаи ба сари ҳокимиют омадани Қарахониён дар Хоразм тағиیر ёфт ва Берунӣ маҷбур шуд, ки зодгоҳашро тарк кунад. Берунӣ ба Рай омад ва дар он

чо бо Абумахмуди Ҳучандӣ мuloқot намуд. "Дар шаҳри Рай, менависад ў, дар асараи "Минералогия", ("Китобу-л-ҷамоҳир фӣ маърифат-ил-ҷавоҳир") дӯсте доштам аз тоҷирони Исфаҳон, дар хонаи ў будубош мекардам". Берунӣ боз ба Гургон омад ва ҳангоми ҳанӯз дар ватан буданаш бо Ибни Сино ба мукотибаи илмӣ пардоҳт. Берунӣ дар ин давра дар Гургон асари машҳури худ "Осору-л-боқия" (Китоби осору-л-боқия ани-л-қурун-ал-ҳалийа)"-ро таълиф намуд.

Берунӣ дар Гургон ба ҳисоб кардани дараҷаи ҳатти тӯли замин ё нисфуннаҳор (меридиан) пардоҳт ва дар ин кор ўро аз ҷиҳати молӣ амири Гургон Қобуси Вушмгири дастгирӣ мекард. Амир Қобус ба Берунӣ вазифаи вазириро пешниҳод намуд, вале ў ин пешниҳодро рад кард. Дар Ғазна Султон Маҳмуд ба ў ва олимони дигар шароити кор омода намуд. Берунӣ ба навиштани китоби наваш "Таърихи Хоразм", асари "Таҳдиду ниҳоёт-ил-амоқин ли тасҳехи масофат-ил-масоқин", "Андар муайян кардани ҳадд ба-рои мушаххас кардани масофаи байни маҳалҳои зисти мардум" ("Геодезия") шурӯъ намуд. Дар Ғазна ў инҷунин асари "илал-Қонун-ил-Масъуди фи-л ҳайат ва-н-нучум"-ро ба анҷом расонд. Соли 1029 Берунӣ дар Ғазна китоби "ат-Тафхим ли авоили сано-



ат-ит-танчим"-ро навишт, ки бо номи "Китоб-ут-тафхим" машхур аст ва он бо забонҳои арабиву форсӣ то ба замони мо расиддааст. Вазъи саломатии Берунӣ пас аз ин бад гардид ва ў дар ҳолати беморӣ "Китоб-ус-сайдана" ("Китоб дар бораи маводди табобатӣ" - "Фармакогнозия")-ро ба охир расонд. Китоби мазкур дар бораи гиёҳҳои шифобаҳш ва тарзу тариқаи истифодаи онҳо дар табобат иншо шудааст. То фарҷоми умри бобаракати худ Берунӣ дар Ғазна дар манзили писари Масъуд - Мавдуд умр ба сар бурд ва дар ҳамон ҷо 09.12. соли 1048 оламро падруд гуфт.

Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни (Дата и место рождения: 5 сентября 973 г. от Рождества Христова, Беруни, таджик, Хорезм. Дата и место смерти: 13 декабря 1048 г., Газни, Афганистан) - средневековый таджикский учёный-энциклопедист и мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии,

филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др. Бируни владел почти всеми науками своего времени.

Аль-Бируни - великий учёный из Хорезма, автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др. Впервые на Среднем Востоке Бируни высказал мнение о возможности движения Земли вокруг Солнца, определил длину окружности Земли.

Бируни по праву можно называть триумфатором науки средневекового Востока. Американский историк Дж. Сартон так сказал об этом выдающемся ученом-энциклопедисте: "История астрономии и математики, астрологии и географии, антропологии и этнографии и философии, археологии и философии, ботаники и минералогии осиротела бы без его великого имени".

## **ҚОИДАҲОИ ҶАБУЛИ МАҶОЛАҲО**

**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**

**Пешниҳод намудани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя кунад:**

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 14 Times New Roman Тј, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм хуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варақ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.

2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои чудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.

3. Пешниҳод карданӣ Шохиси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст).

4. Мақолаҳои хулосавӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаххас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванд мартубтуро дар бар гирад. Ҳаҷми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд. 5. 5. Мақолаҳои илмӣ бе тақриз қбул карда намешаванд. Дар тақриз аслият, муҳиммият, мубрамият ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.

6. Дар аввали мақола унвони он (бо хуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (нимсиёҳ), номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шуморай муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.

7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳиммият (дар ҳаҷми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.

8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.

9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаххас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибиӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.

10. Номгӯи адабиёт дар мақолаҳои оригиналӣ бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғиқи тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.

11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифон мақола (чойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи электронӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.

12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.

13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуда қабул карда намешаванд.

14. Идораи мачаллаи ҳуқуқи тақриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба сурогаи зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**